

*Бахшида ба 30 - солагии Истиқолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон*

**ПАЁМИ
АКАДЕМИИ ТАҲСИЛОТИ
ТОҶИКИСТОН**



**ВЕСТНИК
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ТАДЖИКИСТАНА**

**BULLETIN
OF ACADEMY OF EDUCATION
OF TAJIKISTAN**

*Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методӣ аз соли 2007 нашр мешавад
Научно-просветительский и учебно-методический журнал издаётся с 2007 года
Scientific and educational and educational journal published since 2007*

№ 1, (34) 2020

**ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ
ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН**

**Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методӣ
№1 (34), 2020**

Муассис: Академияи таҳсилоти Тоҷикистон



САРМУҲАРРИР:

БОБИЗОДА Ф.М. – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ ва фармасевтӣ, профессор, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

МУОВИНИ САРМУҲАРРИР :

АМИНОВ С. – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ, саркотиби илми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

КОТИБИ МАСЪУЛ:

МУҲИДДИНЗОДА Б. – мудири шӯъбаи педагогикаи мӯқоисавӣ ва мактаби муосири Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

ЛУТФУЛЛОЗОДА М. – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

КАРИМОВА И.Х. – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ШАРИФЗОДА Ф. – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

НУҶМОНОВ М. – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ШЕРБОЕВ С. – узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

НЕҶМАТОВ С.Э. – доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ГУЛМАДОВ Ф. – доктори илмҳои педагогӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

ИМОМЗОДА М.С. – вазiri маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

РАҲИМИ Ф.Қ. – президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

САЛОМИЁН М.Қ. – муовини якуми вазiri маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

ИМАТОВА Л.М. – директори Пажӯҳшигоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии ATT

КУРБОНЗОДА Х. – ректори Донишкадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтинос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф

Маҷалла ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешавад.

Маҷалла ба Феҳристи нашияҳои илми тақризашавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.06.2019 ворид шудааст.

Маҷалла ба манбаи маълумоти Индекси иқтибосҳои илми Россия ворид карда шудааст.

Маҷалла таҳти № 059/МЧ 17-уми апрели соли 2018 дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном шудааст.

Сурога: 734024, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ – 126, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон
E-mail: aot.tj@mail.ru **Сомона:** www.aot.tj **Тел:** +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15

ISSN 2222-9809

ISSN 2222-9809



Индекси обуна: 77727



© Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 2020

**ВЕСТНИК АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА**

Научно-просветительский и учебно-методический журнал
№ 1,(34) 2020.

Учредитель: Академия образования Таджикистана



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

БОБИЗОДА Г.М.

– академик Академии образования Таджикистана, доктор биологических наук, доктор фармацевтических наук, профессор, президент АОТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

АМИНОВ С.

– член - корреспондент Академии образования Таджикистана, кандидат педагогических наук, главный учёный секретарь АОТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

МУХИДДИНЗОДА Б. – зав. отделом сравнительной педагогики и современной школы Академии образования Таджикистана

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛУТФУЛЛОЗОДА М. – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

КАРИМОВА И.Х. – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

ШАРИФЗОДА Ф. – академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

НУЪМОНОВ М. – член – корреспондент Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

ШЕРБОЕВ С. – член – корреспондент Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор

НЕГМАТОВ С.Э. – доктор педагогических наук, профессор

ГУЛМАДОВ Ф. – доктор педагогических наук

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИМОМЗОДА М С.

РАХИМИ Ф.К.

САЛОМИЁН М.К.

ИМАТОВА Л.М.

КУРБОНЗОДА Х.

– министр образования и науки Республики Таджикистан

– президент Национальной Академии наук Таджикистана

– первый зам. министра образования и науки Республики Таджикистан

– директор Института развития образования имени А. Джами АОТ

– ректор Республиканского института повышения квалификации и

переподготовки работников сферы образования

Журнал печатается на таджикском, русском и английском языках.

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 03.06.2019.

Журнал включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 17 апреля 2018 года за № 059/МД.

Адрес: 734024, г. Душанбе, ул. Айни – 126, Академия образования Таджикистана

E-mail: aot.tjk@mail.ru **Сайт:** www.aot.tj **Тел:** +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15



Индекс подписки: 77727



© Академия образования Таджикистана, 2020

**BULLETIN
OF ACADEMY OF EDUCATION
OF TAJIKISTAN**



**Scientific-educational and educational journal
№ 1, (34) 2020.**

Founder: Academy of Education of Tajikistan

CHIEF EDITOR:

BOBIZODA G.M.

– Academician of the Academy of Education of Tajikistan, the doctor of Biological sciences, doctor of pharmaceutical sciences, professor, The President of AET

DEPOSIT CHIEF EDITOR:

AMINOV S.

– Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan Candidate of Pedagogical Sciences, Chief Scientific Secretary of AET

EXECUTIVE SECRETARY:

MUHIDDINZODA B.

– Head of the Department of Comparative Pedagogy and the Modern School of the Academy of Education of Tajikistan

EDITORIAL TEAM:

LUTFULLOZOZDA M.

– Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor Pedagogical sciences, professor

KARIMOVA I.Kh.

– Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor Pedagogical sciences, professor

SHARIFZODA F.

– Academician of the Academy of Education of Tajikistan, doctor Pedagogical sciences, professor

NUMONOV M.

– Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan Doctor of pedagogical sciences, professor

SHERBOEV S.

– Corresponding Member of the Academy of Education of Tajikistan Doctor of pedagogical sciences, professor

NEGMATOV S.E.

– Doctor of pedagogical sciences, professor

GULMADOV F.

– Doctor of pedagogical sciences

EDITORIAL COUNCIL:

IMOMZODA M.S.

– Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan

RAHIMI F.K.

– President of the National Academy of Sciences of Tajikistan

SALOMIYON M.Q.

– first deputy Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan

IMATOVA L.M.

– Director of the Institute of Educational Development named after A. Jami AOT

KURBONZODA X.

– Rector of the Republican Institute for Advanced Studies and retraining of educators

The journal is published in Tajik, Russian and English languages.

The journal is included in the List of reviewed scientific journals of the higher attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan from 03.06.2019.

The journal is included in the database Of the Russian science citation index

The journal was registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on April 17, 2018 under No. 059 / MD.

Address: 734024, Dushanbe, 126 Ayni Str., Academy of Education of Tajikistan

E-mail: aot.tjk@mail.ru Site: www.aot.tj Tel: +992 37 225 84 22, +992 37 225 84 15

ISSN 2222-9809



Subscription index: 77727



© Academy of Education of Tajikistan, 2020

**МУНДАРИЧА
СИЁСАТИ МАОРИФ**

Сах.

НУРАЛИЗОДА Н.

Нақии матбуоти соҳавӣ дар баррасии ду санади муҳимми соҳаи маориф.....

9 – 14

ГУЛМАДОВ Ф., ҚУРБНОВ М.

Самараноки истифодай нерӯи муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотӣ дар

ганигардонии таҷрибаи маънавӣ-ахлоқии донишҷӯён.....

15 – 24

МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА

БОБИЗОДА Г.М., ФАЙЗУЛЛОЕВА М.М.

Усулҳои таълими химия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ вобаста ба муносибати босалоҳият ба таълим.....

25 – 31

ҶОНМАҲМАДОВА Г.Ш.

Методикаи ташкил ва гузаронидани имтиҳони тестӣ аз фанни забони русӣ.....

31 – 38

ИДРИСОВ Т.Ч., ЧЕРВЯКОВА Е.Я.

Розӣ-кимиёдни бузурги машриқзамин.....

38 – 44

ФАЙЗАЛИЗОДА Б.Ф.

Ташикли корҳои беруназсинфии мустақилонаи донишҷӯён ба воситаи низоми фосилавии таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии педагогӣ.....

44 – 50

ОКИМШОЕВА Р.С.

Мағҳум ва усулҳои фаъоли таълим.....

51 – 56

ЗУЛФОНОВ Б.

Чанбаҳои назариявии тарбияи экологӣ дар шароити гузарии ба низоми таҳсилоти муносибати босалоҳият.....

56 – 61

ФАЙЗУЛЛОЕВА И.

Тарбияи ахлоқию маънавӣ – омили асосии ташаккули шахсияти хонандагон...

61 – 64

АБДУЛЛО-ЗОДА М.И.

Ҳавасмандкунии малакаҳои ҷустуҷӯӣ ва маърифатии донишҷӯён дар дарсхои забони англисӣ.....

65 – 70

САФАРОВ С.С.

Воқеяти виртуали дар таҳсилот.....

70 – 74

АБДУРАҲМОНОВ Г.Н.

Таҷрибаи татбиқӣ барномаи озмоиши барои ташаккули омодагии касбӣ-шахсии психологияҳои оянда барои кор бо қӯдакони аломатҳои лаёқати ақлидошта.....

74 – 81

БОБИЗОДА Г.М., РАҶАБОВ У.Р., АЗАМАТОВ А.К.

Салоҳияти фарматсевт дар асоси ташаккулӯбии салоҳияти фанӣ.....

81 – 94

САФАРОВА М.Д.

Интиҳоби касб омили беҳтар гардонидан дар ҳаёти оянда.....

94 – 98

НИҶБОҚИЕВ С.Қ.

Технологияҳои омӯзишии, ки ба салоҳияти касбии донишҷӯёни ихтисоси муҳандисӣ-технologӣ нигаронида шудааст.....

98 – 102

БОЕВ М.Б.

Шароити педагогии амалигардонии алоқамандии байнифаниӣ дар таҳсилоти графикӣ.....

102 – 108

ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ

МИРБОБОЕВА Б.

Ҳамкории мактаб ва оила – заминаи асосии ташаккули фаъолияти эҷодии хонандагон дар омӯзиши технологияи муосир.....

109 – 113

ҚОДИРОВ Ҷ.А., ҚАЛАНДАРШОЕВ С.

Нақии технологияҳои компьютерӣ дар салоҳиятҳои касбии иқтисодӣ

114 – 118

САФАРОВ М.С.

Нақии салоҳиятҳои асосӣ дар корбурди технологияи иштилоотӣ.....

118 – 122

Ба таваҷҷӯҳи муаллифон

123

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Стр.

НУРАЛИЗОДА Н.

Роль отраслевой прессы в рассмотрении двух важных документов в области образования.....	9 – 14
ГУЛМАЛОВ Ф., КУРБОНОВ М.	
Эффективность использования потенциала поликультурной образовательной среды в обогащении духовно-нравственного опыта студентов.....	15 – 24

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

БОБИЗОДА Г.М., ФАЙЗУЛЛОЕВА М.М.

Методы обучения химии в общеобразовательных учреждениях в зависимости от компетентностного подхода.....	25 – 31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

ДЖОНМАХМАДОВА Г.Ш.

Методика организации и проведения тестового экзамена по русскому языку..	31 – 38
--------------------------------------------------------------------------	---------

ИДРИСОВ Т.Ч., ЧЕРВЯКОВА Е.Я.

Розы-великий химик востока	38 – 44
----------------------------------	---------

ФАЙЗАЛИЗОДА Б.Ф.

Внеаудиторная самостоятельная работа студента при помощи системы дистанционного обучения в педагогических вузах.....	44 – 50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

ОКИМШОЕВА Р.С.

Понятие основных интерактивных методов обучения.....	51 – 56
------------------------------------------------------	---------

ЗУЛФОНОВ Б.

Теоретические аспекты экологического образования в условиях перехода на компетентностный подход.....	56 – 61
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

ФАЙЗУЛЛОЕВА И.

Морально - нравственное воспитание – главный фактор формирования личности учащихся.....	61 – 64
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------

АБДУЛЛО-ЗОДЕ М.И.

Мотивирование поисково-познавательных навыков студентов на занятиях английского языка.....	65 – 70
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------

САФАРОВ С.С.

Виртуальный пересмотр в образовании.....	70 – 74
------------------------------------------	---------

АБДУРАХМОНОВ Г.Н.

Опыт реализации экспериментальной программы по формированию профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками интеллектуальной готовности.....	74 – 81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

БОБИЗОДА Г.М., РАДЖАБОВ У.Р., АЗАМАТОВ А.К.

Компетенции фармацевта на основе формировании предметных компетенций..	81 – 94
------------------------------------------------------------------------	---------

САФАРОВА М.Д.

Выбор профессии – фактор улучшения в будущей жизни.....	94 – 98
---------------------------------------------------------	---------

НИЁЗБОКИЕВ С.К.

Образовательные технологии, направленные на профессиональную компетентность студентов инженерно-технологического профиля.....	98 – 102
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

БОЕВ М.Б.

Педагогические условия реализации междисциплинарного подхода к графическому образованию.....	102 – 108
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

МИРБОБОЕВА Б.

Сотрудничество школы и семьи – основная база формирования творческой деятельности учащихся в обучении современной технологии.....	109 – 113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

КОДИРОВ Ч.А., КАЛАНДАРШОЕВ С.

Роль компьютерной технологии соответствующий по специальности экономиста.....	114 – 118
-------------------------------------------------------------------------------	-----------

САФАРОВ М.С.

Ключевые компетенция в использование информационных технологиях.....	118 – 122
----------------------------------------------------------------------	-----------

К сведению авторов

123

CONTENTS

EDUCATIONAL POLICY

NURALIZODA N.

The role of the industry press in reviewing two important documents in the field of education.....

Pag.

9 – 14

GULMADOV F., QURBONOV M.

Efficiency of using the potential of a policultural educational environment in the enrichment of spiritual and moral Experience of students.....

15 – 24

GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY

BOBIZODA G.M., FAYZULLAEVA M.M.

Methods of teaching chemistry in educational institutions depending on the competencybased approach.....

25 – 31

JONMAHMADOVA G. SH.

Methodology of organization and carrying out of the test examination in russian language.....

31 – 38

IDRISOV T.C., CHERVYAKOV E.Y.

Rosie the great eastern chemist.....

38 – 44

FAYZALIZODA B.F.

Extra-auditing independent work of the student by the remote education system in pedagogical universities.....

44 – 50

OKIMSHOEVA R.S.

The concept of basic interactive teaching methods.....

51 – 56

ZULFONOVA B.

Theoretical aspects of environmental cultural education and improving the conservation of students of nature.....

56 – 61

FAYZULLOVA I.

Moral education - the primary factor of formation of the person of pupils.....

61 – 64

ABDULLO-ZODE M.I.

Motivation of student's search and cognitive skills in english classes.....

65 – 70

SAFAROV S.S.

Virtual revision in education.....

70 – 74

ABDURAKHMONOV G.N.

Experience in implementing an experimental program for the formation of professional and personal readiness of future psychologists to work with children with signs of Mental giftedness.....

74 – 81

BOBIZODA G.M., RAJABOV U.R., AZAMATOV A.K.

Competence of the pharmacist based on the formation Of subject competences.....

81 – 94

SAFAROVA M. D.

Career choices are the key to changing your life.....

94 – 98

NIYOZBOKIEV S.K.

Educational technology aimed at professional competence in engineering students.....

98 – 102

BOEV M.B.

Pedagogical conditions for implementing the interdisciplinary approach to graphic education.....

102 - 108

TEACHING TECHNOLOGY

MIRBOBOEVA B. M.

Collaboration of school and family – the main basis for the formation of students' creative activity in teaching Modern technology.....

109 – 113

QODIROV J.A., QALANDARHOEV S.

The role of it in the professional advancements Of the economist

114 – 118

SAFAROV M. S.

Key competence in the use of information technologies.....

118 – 122

<i>For authors</i>	123
--------------------------	-----

СИЁСАТИ МАОРИФ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
EDUCATIONAL POLICY

**НАҚШИ МАТБУОТИ СОҲАВӢ ДАР БАРРАСИИ ДУ САНАДИ
 МУҲИММИ СОҲАИ МАОРИФ**
 (дар мисоли нашрияи «Омӯзгор»)

УДК: 378.09 (575.3)

НУРАЛИЗОДА Н. – унвонҷӯйи кафедраи матбуоти даврии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, иш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ-17, *E-mail: noilsho@mail.ru*, тел.: (+992) 93-849-05-05

Дар ин мақолаи илмӣ дар бораи нақши нашрияи «Омӯзгор» дар таҳияву такмил ва қабули ду санади муҳимми соҳа – Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф бо такя ба нигоштаҳои олимону омӯзгорон, ки дар давраи муайяни таърихӣ барои такмил гардидани санадҳои мазкур дар нашрия ба чоп расидаанд, собит намудааст, ки ҳафтагона дар қабули ин ду санад саҳми мондагор дорад. Бо итминон метавон гуфт, ки нашрияи мазкур дар таҳияву қабул ва баррасии санаду ҳуҷҷатҳои муҳим, ки ба маърифату маънавият ва худшиносии аҳли чомеа нигаронида шуда буданд, саҳм гузоштааст ва мақоми давлатии гирифтани забони давлатӣ низ аз ҷумлаи онҳост, ки ин аз назари пажӯҳишгар дур намондааст. Муҳакқиқ навиштаҳои чопгардида дар саҳифаҳои нашрияро ба риштаи таҳлил кашида, радабандӣ ва муҳимияти онҳоро дар такмили санадҳо бозгӯ намудааст. Ҳамчунин, дар раванди таҳқиқу таҳлил аз осори илмӣ барои мӯтамад гардонидани фикр ба таври фарогир истифода кардааст.

Вожаҳои асосӣ: маориф, матбуот, консепсия, санад, худшиносӣ, маънавият, илм, таҳқиқ, таҳлил, муқоиса, мақола,

**РОЛЬ ОТРАСЛЕВОЙ ПРЕССЫ В РАССМОТРЕНИИ ДВУХ ВАЖНЫХ
 ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ**
 (на примере издания «Омӯзгор»)

НУРАЛИЗОДА Н. - соискатель кафедры периодической печати ТНУ, г. Душанбе, проспект Рудаки – 17, *E-mail: noilsho@mail.ru*, тел.: (+992) 93-849-05-05

В данной научной статье анализируется роль публикации “Омузгор” в разработке, совершенствовании и принятии двух важных документов в этой области, Концепции национальной школы Таджикистана и Законодательства Республики Таджикистан “В сфере образования”. На основании комментариев ученых и преподавателей, опубликованных в публикации за определенный период истории эти документы доказали, что еженедельник внес существенный вклад в принятие этих двух документов.

Можно с уверенностью сказать, что эта публикация способствовала разработке и принятию ряда документов, направленных на просвещение, духовность и самосознание общественности, и государственный статус государственного языка является одним из них.

Исследователь проанализировал статьи, опубликованные на страницах издания, и подчеркнул их важность в совершенствовании документов. также широко использовал научные доказательства в исследованиях и анализе.

Ключевые слова: образование, пресса, концепция, документ, самопознание, духовность, наука, исследование, анализ, сравнение, статья

NURALIZODA N. - applicant for the periodical press department of TNU, Dushanbe,
Rudaki Avenue – 17, E-mail: noilsho@mail.ru, mob.: (+992) 93-849-05-05

This scientific article analyzes the role of the publication «*Omuzgor*» in the development, improvement and adoption of two important documents in this field, the Concept of the national school of Tajikistan and the Legislation of the Republic of Tajikistan “in the field of education”. Based on the comments of scientists and teachers published in the publication for a certain period of history, these documents proved that the weekly made a significant contribution to the adoption of these two documents.

It is safe to say that this publication contributed to the development and adoption of a number of documents aimed at educating, spirituality and self-awareness of the public, and the state status of the state language is one of them.

The researcher analyzed the articles published on the pages of the publication and emphasized their importance in improving the documents. he also made extensive use of scientific evidence in research and analysis.

Keywords: education, press, concept, document, self-knowledge, spirituality, science, research, analysis, comparison, article

Нашрияи расмии Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон - «Омӯзгор» аз оғози таъсисёбӣ то ба имрӯз дар амалӣ намудани сиёсати иҷтимоӣ давлат дар соҳаи маориф, илму фарҳанг, маънавиёт ва умуман, баланд бардоштани маърифати чомеа бештар кормандони соҳаи маориф ва илм нақши мондагор дошту дорад. Ба таъкиди доктори илмҳои филологӣ, профессор Мурод Муродов «... маҳз бо шарофати ин нашрия («Омӯзгор» - Н.Н.) аҳли маорифи аз қонуну қарор ва дастуроти Ҳукумати чумхурӣ ва Вазорати маориф шинос гардида, фаъолияти худро ба низом медароранд ва ҷараёну таҳқим мебахшанд» [1, 68].

Баъди соҳибиستиклол шудани Чумхурии Тоҷикистон соҳаи аз ҳама мухимму асосии иҷтимоӣ мамлакат - маориф ба давраи сифатан нав ворид гардид. Барои фаъолияти мунаzzам ва ба низоми муайян даровардани соҳаи маориф зарур буд, ки асноди ҳуқуқии соҳаи маориф таҳия ва қабул карда шаванд. Аввалин санадҳои мухимме, ки дар асоси мухокимаи умумихалқӣ таҳияву қабул шуданд – Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон ва Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» мебошанд. Мавриди зикр аст, ки нашрияи «Омӯзгор» дар кори ба мухокимаи умумихалқӣ гузоштани лоиҳаи қонунхое, ки ба маънавиёту ҳудшиносӣ ва масъалаҳои иҷтимоӣ, баҳусус, соҳаи маориф иртибот доранд, нақши бориз дорад. Аз ҷумла, барои мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва таҳияву қабули Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатӣ» аҳли эҷоди нашрия соли 1989 ҳидмати шоиста кардаанд. Дар ин самт дар саҳифаҳои нашрия сұхбату мақолаҳои зиёди олимони тоҷик ба табъ расидааст, ки дар маҷмӯъ, ба такмил ёфтани қонуни забон мусоидат намудаанд. Дар замони Истиқлолияти давлатӣ низ дар нашрияи «Омӯзгор» вобаста ба ҷараёни иҷрои қонуни забон ва ҳифзи асолати он сұхбату мақолаҳои мухаққикону забоншиносонро пайваста ба чоп мерасонад. Дар ин маврид Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулокот бо аҳли зиёди мамлакат 19 марта соли 2008 оид ба фаъолияти нашрияи «Омӯзгор» ҷунин изҳори андеша кардаанд: «Қаламкаш масъулияти азим нисбат ба забони модарӣ дорад ва як ғалати ў метавонад ба ҳазорон нафар асар гузорад. Соли гузашта садорати Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва ҳамчунин рӯзномаи «Омӯзгор» оид ба масоили забону адабиёт ва матбуоти кишвар бо иштироки олимони забоншинос сұхбатҳои густурдае барпо карданд, ки иқдоми хуб ва ибратбахш аст» [13].

Ҳамин аст, ки нашрияи «Омӯзгор» дар солҳои аввали соҳибистиклолӣ дар мухокимаи ду санади мухимми соҳа - лоиҳаи Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон ва Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» саҳми намоён гузоштааст.

Бояд гуфт, ки лоиҳаи Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон ҳанӯз пеш аз эълони Истиқолияти давлатӣ ба муҳокимаи умумиҳалқӣ пешниҳод гардида буд, ки ин аз тавсса ёфтани рӯхияи миллии аҳли чомеа шаҳодат медод. Ҳамин омил боис гардида, ки дар замони соҳибистиклойи муҳокимаи санади мазкур аз тарафи аҳли маориф густариш ёфт. Дар ин замина дар нашрияи «Омӯзгор» рубрикаи маҳсус таҳти унвони «Дар муҳокима: лоиҳаи Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон» созмон дода шуд ва мақолаҳои зиёде ба чоп расиданд. Аз ҷумла, дар шумораи №38 (аз 18 сентябри соли 1991) ду мақола – «Дар заминаи анъанаҳо ва шароит»-и Ф. Имомназаров, ҷонишини мудири шӯбайи маорифи ноҳияи Шугнон ва «Агар хоҳем, ки дониш амиқ бошад»-и У. Раҳмонов, А. Аъламов, омӯзгорони мактаби миёнаи умумии №10-и ноҳияи Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ба табъ расидааст. Ф.Имомназаров пешниҳоди лоиҳаро дар мавриди қабули хонандагон аз 7-солагӣ ба мактаб истиқбол намуда, ҳатмӣ будани таҳсил дар мактабҳои асосӣ ва ихтиёри будани таҳсил дар зинаи сеномро пазируфтааст. Илова бар ин, муаллиф ҷанд пешниҳод кардааст: ба забони тоҷикӣ нашр намудани китобу дастурҳо; истифода бурдани омӯзгорон аз педагогикаи ҳалқӣ; таълими якҷояи писарон ва духтарон дар синғҳои 1-4 ва таълими алоҳидаи онҳо дар синғҳои 5-11; дар ороиши мактаб истифода бурдани анъанаҳои миллий ва маҳаллӣ. Азбаски муҳокима дар доираи мактабҳои тоҷикии ҷумҳуриҳои ҳамсоя низ ба роҳ монда шуда буд, омӯзгорон аз шаҳри Самарқанд ҳам андешаҳои хешро манзур кардаанд. Омӯзгорон У.Раҳмонов ва А.Аъламов оид ба манфиати дарсҳои факултативӣ мулоҳизаронӣ карда, пешниҳод намудаанд, ки дарсҳои факултативӣ бо роҳҳои зерин ташкил шаванд: аз синғи 7-ум ба роҳ монда шавад; хонандагон бо ариза муроҷиат кунанд; барои соатҳои факултативӣ назар ба соатҳои дарсҳои дигар 2-3 баробар зиёд ҳақ дода шавад; хонандагоне, ки ба дарсҳои факултативӣ шавқ надоранд, ба устоҳонаҳои ҳунаромӯзӣ ҷалб карда шаванд, ки ин барои дохил шудан ба омӯзишгоҳҳои қасбӣ-техникий замина мегузорад.

Бояд гуфт, ки ҳанӯз аз нимаи дувуми солҳои ҳаштодум идораи нашрияи «Омӯзгор» фикру андешаҳои хонандагонро бо риояи гуногунандешӣ дар саҳифаҳои нашрия ҷой додааст ва аз таҳлилту баррасии навиштаҳо ин раванд баръало мегардад.

Дар шумораи №39 (25 сентябри соли 1991) дар муҳокимаи лоиҳаи Консепсияи мактаби миллий мақолаҳои И. Давлатшоев - корманди қалони Пажӯшишгоҳи илмҳои педагогӣ, «Дафтари даҳлу ҳарчи хонанда қучост?», Ҳ.Азимӣ - нозири шӯбайи маорифи ноҳияи Айнӣ, «Мақбули умум гардад» ҷой дода шудааст. Дар шумораи №40 (2 октябри соли 1991) бошад, якчанд мақола ба чоп расидааст, ки дар ин миён навиштаи муҳаррири шӯбайи мактабҳои ҳафтаномаи «Омӯзгор» Э. Субҳон «Ҳар кӣ омад, иморати нав соҳт» муҳимтар ба назар мерасад. Муаллиф дар баробари таъкиди зарурati қабули ҳуҷҷати мазкур ҳусну қубҳи онро муфассал таҳлил намуда, пешниҳод кардааст, ки миқдор ва ҳаҷми барномаҳои таълимро Вазорати маорифи ҷумҳурий бо дарназардошти пешниҳодҳои Кумитаи маорифи Иттиҳод муқаррар кунад; аз ҷониби Вазорати мориф оид ба таълими баъзе фанҳо вариантҳои гуногун пешниҳод шавад ва мактабҳо бошанд, варианти ба маҳалли худ мувоғиқро интиҳоб намоянд; мактаб на 11-сола (тибқи лоиҳа), балки 10-сола бошад; аз 6-солагӣ ба мактаб қабул кардан мувоғиқи мақсад аст, на тибқи лоиҳа аз 7-солагӣ; ҷазодиҳӣ дар худуди муайян ҷой дошта метавонад; забони русӣ дар мактабҳо чун забони ҳориҷӣ таълим дода шавад.

Ҳамин тавр, дар ҳар шумораи «Омӯзгор» оид ба муҳокимаи лоиҳаи Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон мақолаву ҳабарҳо чоп шудааст. Дар шумораи №42 (16 октябри соли 1991) се мақола дар мавзӯи мазкур чоп гардидааст. А. Гулаҳмадов, раиси Иттифоқи қасабаи кормандони маорифи вилояти Қўлоб, пешниҳод кардааст, ки «мактаб қобилиятнок ва бекобилиятҳоро ҷудо намуда, барои онҳо системаи муайяни таълимро ҷорӣ намояд» [2]. Дар зимн муаллиф вазифаи омӯзгоронеро, ки ба хонандагони сустхон таълим медиҳанд, масъулиятноктар ва душвор арзёбӣ карда, пешниҳод намудааст, ки музди кори омӯзгорони мазкур 30-35% баланд бардошта шавад. Дар мақолаи ҷонишини директори мактаби миёнаи №5-и шаҳри Роғун А.Муродӣ ба ҷонбаҳои миллии консепсия таваҷҷӯҳи бештар зоҳир шудааст ва муаллиф ҷунин пешниҳодҳо кардааст: ба хонандагони синғҳои 1-2 гузоштани баҳои ададӣ (рақамӣ) дуруст нест; дар мавриди он ки консепсия ҷазодиҳиро манъ кардааст, муаллиф дар он ақида аст, ки аз ҷазо сарфи назар кардан имкон надорад ва дар таълиму тарбият ҷазоҳое мавҷуданд, ки раво мебошанд; дар

синфҳои поёни танҳо мутахассисони соҳа дарс диҳанд; дар мавриди забон ва услуби нигориши лоиҳа баъзе норасоиҳоро нишон дода, калимаву чумлаҳоеро зикр кардааст, ки ба таҳрир ниёз доранд. Ба андешаи муаллиф, дар номи санад беҳтар аст ба чойи калимаи «концепсия» муродифи он - «тавзехнома» истифода шавад. Барои амалӣ шудани нишондоди концепсия зарур аст, ки «дар давраҳои муайян такмили ихтисоси омӯзгорон васеъ ба роҳ монда шавад» [3].

Вазири вақти маориф Исмоил Давлатов низ тавассути нашрияи «Омӯзгор» ҳамчун номзад ба вазифаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суолҳои мухбир оид ба натиҷаҳои як соли фаъолияташ посух гуфта, лоиҳаи Концепсияи мактаби миллии Тоҷикистонро яке аз барномаҳои пешазинтихоботиаш муаррифӣ кардааст. Ў мегӯяд, ки аз барномаи маълумоти ҳатмии пурра (11-сола) даст кашида, ба таҳсили ҳаштсолаи ҳатмӣ ҳоҳанд гузашт ва аз ҳар 1000 хонандае, ки синфи 8-ро ҳатм мекунад, 100-150 нафар болаёқатро чудо карда, ба мактабҳои типи нав метавон гузаронд. Ҳамчунин, вазир имтиҳонҳои анъанавиро ҳангоми дохилшавӣ ба мактабҳои таҳсилоти олии касбӣ нодуруст ҳисобида, қабулро аз ҳисоби ҳатмкунандагони мактабҳои типи нав ба манфиати кор донистааст. Таъқид мекунад, ки «Занчири соҳтори имрӯзаи маорифро, ки серҳарочоту каммаҳсул аст, тамоман дигар бояд кард» [4].

Дар шумораи №47 (20 ноябри соли 1991) бошад, дар ду саҳифаи ҳафтаномаи «Омӯзгор» чор мақола ба нашр расидааст. Мутахассиси соҳа, дотсенти Донишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб (ҳоло ДДҚ ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ – Н.Н.) Ҳ.Афзалов бо истифода аз ҷадвалу омор оид ба нақшаҳои таълим пешниҳодҳои судманд баён кардааст.

Дар шумораи №1 (1 январи соли 1992) бо номи «Давлати мустақилро мактаби мустақил бояд (доир ба ҷамъбасти муҳокимаи лоиҳаи Концепсияи мактаби миллии Тоҷикистон)» хулосаи идораи нашрия ба табъ расидааст. Дар он омадааст: «Гавре хонандагони гиромӣ оғоҳанд, моҳи июни соли 1991 тавассути ҳафтаномаи «Омӯзгор» лоиҳаи аз ҷониби кормандони Пажӯҳишгоҳи улуми педагогӣ, таҳти роҳбарии сарвари пажӯҳишгоҳ, доктори илмҳои педагогӣ М. Лутфуллоев мураттабгаштаи Концепсияи мактаби миллии Тоҷикистон ба муҳокимаи умум пешниҳод гардид. Дере нагузашта лоиҳаи дигар аз ҷониби устодони Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – Н.Н.) таҳти роҳбарии сарвари факултети забон ва адабиёти тоҷик, доктори фанни таърих И. Усмонов тартибёфта ба таркии алтернатив дар ҳафтаномаи «Омӯзгор» нашр шудааст. Баъдан проректори шуъбаи гоибонаи Донишгоҳи омӯзгории Кӯлоб Ҳ. Афзалов дар «Омӯзгор» лоиҳаи дигарро ба табъ расонд. Ҳамин тарик, лоиҳаҳои номбурдаи Концепсияи мактаби миллии Тоҷикистон муддати шаш моҳ дар муҳокима буд» [6]. Маълум мегардад, ки лоиҳаҳо дар васоити аҳбори умум, мактабҳо, мизҳои гирд ба таври васеъ муҳокима шуда, дар Пажӯҳишгоҳи улуми педагогӣ охири соли 1991 оид ба ҷамъбасти муҳокимаҳо машварати васеъ доир гардидааст. Дар ҷаласа директори пажӯҳишгоҳ М. Лутфуллоев зикр намудааст, ки: «Тоҷикистон давлати мустақилу соҳибистиқлол гардид. Инак, вақти он расида, ки давлати мустақил мактаби мустақили ҳудро дошта бошад» [6]. Ҳамчунин, номбурда қайд кардааст, ки дар ин давра дар пажӯҳишгоҳ ва Вазорати маориф комиссияҳои арзёбии фикру мулоҳизаҳо амал менамуданд, ки ба нишонии онҳо 1300 мактуб ворид гардид ва онҳоро аз рӯйи мазмуну муҳтаво ва арзиш ба 3 гурӯҳ чудо кардаанд. Дар машварат иштирокдорон ба хулоса омаданд, ки лоиҳаи концепсия калонҳаҷм мебошад, аз ин рӯ, он бояд ихтизор карда шавад. Гузариш ба тарзи таълими тафриқавӣ танҳо баъди мураттаб соҳтани барномаю китобҳои дарсӣ мувоғики мақсад дониста шуд. Шакли нави муассисаҳои таълимӣ - гимназия ва литсейҳо бояд барномаи алоҳидаи таълимӣ дошта бошанд.

Дар нашрия иттилоъ дода шудааст, ки аксари мақолаҳои вобаста ба мазмуну муҳтавои концепсия дар ҳафтанома чоп гардидаанд ва қисме аз онҳо ба пажӯҳишгоҳ пешниҳод шуданд. Ҳамин тавр, соли 1992 нахустин ҳучҷати меъёрию ҳуқуқии соҳаи маориф - Концепсияи мактаби миллии Тоҷикистон қабул гардид.

Академик Абдуҷаббор Раҳмонов таъқид кардааст, ки: «Дар давоми понздаҳ соли соҳибистиқлолӣ аз тарафи Вазорати маорифи кишвар зиёда аз 15 санади меъёрию ҳуқуқӣ пешниҳод, муҳокима ва қабул карда шуданд. Мутаассифона, дар ин ҷода баъзе саҳлангориҳо низ роҳ ёфтанд. Чунончи, ҳанӯз иҷрои Концепсияи мактаби миллий таъмин нашуда, Концепсияи миллии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва тасдиқ гардидааст»

[11, 53-54]. Ба назари инчониб, сабаби чунин ҳолат камтачрибагӣ дар кори таҳияи ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳукуқии соҳа буда метавонад.

Ба таъбири муаллифони китоби «Дирӯз ва имрӯзи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «бо қарори Раёсати Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 августи соли 1991 лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ба табъ расид. Дар он ислоҳоти соҳаи маориф ворид шуда, баъзе тағйирот дар низоми таҳсилот пешниҳод карда шуд. Сипас, ин лоиҳа ба муҳокимаи умум фиристода шуд ва мавриди баррасӣ қарор гирифт» [11, 89-90]. Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» вобаста ба вазъи мураккаби замон тӯл қашид. Дар бораи зарурати қабули ин ҳуҷҷати муҳим нахустин шуда нашрияи «Омӯзгор» фикру мулоҳизаҳои хонандагонро чоп кард. Муроҷиатномаи Иттифоқи қасабаи кормандони маорифи ҷумҳурий аз номи раиси он В.Наимова ба Раиси тозаинтиҳоби Ҷумҳурии Тоҷикистон Р.Набиев аз ҷумлаи онҳост, ки ба беҳбуд баҳшидани шароити омӯзгорон ва донишҷӯёну хонандагон равона шуда, аз 13 пешниҳод иборат мебошад ва дар пешниҳоди аввал дарҷ шудааст, ки «Баҳри ҳар чи зудтар қабул намудани Қонуни давлатӣ оид ба маорифи ҳалқ тадбирҳои самаранок диде шавад» [5].

Муаллифи мақолаи «Қонуни маориф қай қабул мешавад?», директори мактаби миёнаи №25 ноҳияи Маҷдоҳ А. Абдуллоҳон низ қабули санади мазкурро зарурӣ ва саривақтӣ дониста, дар асоси қоидаҳои зерин тартиб додани онро пешниҳод кардааст: «1) ройгон будани таълим; 2) ҳатмӣ будани таълим дар мактаби асосӣ (синфҳои 1-8); 3) баробархуқӯй; 4) ҳатмӣ будани омӯзиши фарҳангӣ миллий, забони давлатӣ; 5) мустақилияти иқтисодии мактабҳо; 6) такмили ихтиноси муаллимон ҳам дар доҳил ва ҳам ҳориҷи ҷумҳурий» [7]. Тавре мебинем, қоидаҳо (принсипҳо)-и 2, 4, 5 бори аввал пешниҳод шудаанд.

Лоиҳаи нави аввалин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» дар ҳафтаномаи «Омӯзгор», №39, 23 сентябри соли 1992 барои муҳокимаи умумиҳалқӣ ба нашр расидааст. Аввалин мақолаи таҳлилӣ низ бо номи «Қонун номукаммал аст» дар ҳамин шумора чоп шудааст ва муаллифи он Ш. Мирзоҳотам, омӯзгори мактаби миёнаи №8 ноҳияи Фозималик (ҳоло ноҳияи Ҳурсон – Н.Н.) як қатор камбуҷидҳоро нишон додааст. Ба андешаи мавсуф, «Азбаски лоиҳа пас аз муҳокимаи умум ба ҳукми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» медарояд, муайян карданӣ синну соли хонандагон ва зинаи таҳсилро ба Низомномаи мактабӣ ҳавола кардан чӣ маънӣ дорад? Бояд ки синну сол ва зинаҳои таҳсил дар қонун аниқ муайян карда шаванд, то дар Низомномаи мактабӣ инъикос шаванд» [8].

Нозири раёсати маорифи ҳалқи комичроияи вилояти Қӯлоб Ҳ. Абдуллозода дар мақолаи «Сазовори дастгирист, вале...» ҷиҳати боз ҳам мукаммал шудани қонун як қатор пешниҳодҳоро манзур кардааст: «Оиди фаъолияти сиёсӣ ва динӣ дар муассисаҳои таълиму тарбия, ки дар моддаи 26 омадааст, пешниҳод мекардам, ки ба тарики зайл навишта шавад: Дар муассисаҳои соҳаи маорифи ҳалқ амали ҳизбҳои сиёсӣ манъ буда, тарғиботи он дар раванди таълиму тарбия иҷозат дода намешавад» [9].

Тибқи иттилоияи ҳафтаномаи «Омӯзгор» дар шумораи №25 (аз 30 июни соли 1993) 24 июн дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ҳабдаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори ҳуд оғоз карда, дар баробари дигар масъалаҳои муҳокимашаванада лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Оид ба лоиҳаи қонуни маориф раиси Кумитаи илм, маориф ва сиёсати байни ҷавонони Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон М. Назаршоев маърӯза кардааст, ки матни пурраи он дар шумораи зикршудаи «Омӯзгор» ба табъ расидааст. Дар маърӯза, аз ҷумла, гуфта мешавад, ки «Лоиҳаи мазкур дар тӯли ҳафт моҳи охир се маротиба дар ҳафтаномаи «Омӯзгор» (29 июл ва 23 сентябр соли 1992, 27 январи соли 1993) ва инчунин, дар рӯзномаҳои «Садои мардум» ва «Народная газета» нашр карда шуд... Дар муҳокима бисёр муаллимон, мураббиён, нозирон, мушовирон, роҳбарони муассисаҳои таълимиу тарбияӣ, сарварони раёсатҳои маориф, мактабу донишгоҳ ва донишкадаҳои олий ва дигар ашҳоси нисбати таълиму тарбия дилсӯз фаъолона ширкат варзидаанд» [10]. Дар баробари ин, маърӯзагар дар мавриди моддаи 9-уми фасли дуюми қонуни маориф, ки марбут ба ғайриҳатмӣ будани таҳсил дар синфҳои 10-11 мебошад, таъқид мекунад ки муҳолифати ақидаҳои вучуд доранд. Барои намуна ва тақвияти фикр андешаҳоро аз навиштаҳои «Омӯзгор» меорад: «Аълоҷии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, муаллими дараҷаи олии мактаби миёнаи рақами 13-и

нохияи Айнӣ Нор Нуров андешаи худро дар ҳафтаномаи «Омӯзгор» чунин баён кардааст: «Ғайриҳатмӣ будани таҳсил дар синфҳои 10-11 сафи қартабозон, бекорхӯчаҳо, дуздон, писарбачаҳои араку папирош ва носурӯшро зиёд мегардонад. Чунки барои фаъолияти ин категория моддаи 9-уми лоиҳаи қонун имконияти васеъ фароҳам меоварад» [10].

Ҳамин тариқ, дар ҳафтаномаи «Омӯзгор», №34, аз 28 августи соли 1993 лоиҳаи такмилёftai Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» бори чорум барои муҳокима чоп гардид. Муҳокимаи лоиҳаи қонун ба даврае рост омад, ки дар ҷумҳурий ҷангигашаҳарӣ идома дошт. Аз таҳлилу баррасии навиштаҳои нашрия маълум мегардад, қонуни мориф тақрибан баъди ду сол дар Ичлосияи 18-ум, даъвати 12-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 декабря соли 1993 қабул гардид. «Бояд қайд кард, ки дар давлатдории тоҷикон ин нахустин қонуни миллӣ доир ба маориф буд. Ин ҳуччати сарнавиштсоз, ки дар шароити мушкил тасдиқ гардид, барои кормандони соҳаи маориф, аз як тараф, ёрии амалӣ мерасонид, аз ҷониби дигар, барои татбиқаш вобаста ба авзои кишвар проблемаҳоро пеш меовард. Дар ин марҳилаи ҳассос тамоми кормандони соҳаи маориф ба татбиқи қонун машғул шуда, раванди низоми таълимиро ба қадри имкон пеш мебурданд. Дар кишвар муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои таҳсилоти умумӣ, омӯзишгоҳҳои қасбӣ-техникӣ, муассисаҳои таълимии миёнаи маҳсус ва мактабҳои олий фаъолият намуда, ба қадри имкон кори таълиму тарбия ба роҳ монда шуда буд» [12, 90].

Вобаста ба пешравиҳои соҳа дар оғози асри XXI мутахассисон масъалаҳои қабули санадҳои меъёрию ҳуқуқии мувоғики замонро ба миён гузоштанд. Мақолаи Т.Отахонов «Қонун дар бораи маориф» таҷдиди назар меҳоҳад» аз ҷумлаи онҳост, ки дар шумораи №3 (12 февраля соли 2001) чоп шудааст. Дар мақола гуфта мешавад, ки қонуни ҷорӣ ҳафт сол боз амал мекунад ва ҳоло ба шароити имрӯза ҷавобғӯ нест. Муаллиф норасоиҳои қонунро нишон дода, роҳҳои ислоҳи онҳоро баён кардааст. Дар шумораҳои баъдинаи ҳафтанома низ мактабшинос Ҳ.Искандаров дар бораи зарурати пешниҳод ва қабули ҳуччатҳои нави меъёрий изҳори андеша кардааст.

Вобаста ба тақозои замон ва рушди илму техника ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ҷандин маротиба тағиیرу иловаҳо ворид гардида, соли 2013 бошад, аз нав қабул карда шуд. Дар ин зимн навиштаҳои нашрияи «Омӯзгор» (пешниҳоду иловаю мулоҳизаҳо) ба инобат гирифта шудаанд.

Хулоса, аз таҳлилу пажӯҳиш ва баррасиҳо бармеояд, ки дар давраи аввали Истиқлолияти давлатӣ (1991-2001) фаъолияти нашрияи «Омӯзгор» дар баробари инъикоси масъалаҳои дигари соҳаи маориф ба раванди ташаккулӯбии системаи нави маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. Бо мақсади ба низом даровардани соҳаи маориф ду ҳуччати асосӣ - Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» муҳокима ва қабул шуданд, ки нақши нашрияи «Омӯзгор» дар мукаммалу корагару саҳех шудани онҳо хеле барҷаставу муассир мебошад.

АДАБИЁТ:

- 1.Муродов, М. Рисолат «Омӯзгор» // Аз се шоҳаи як илм / М.Муродов – Душанбе: Истъедод, 2014. – 232 саҳ.
- 2.Омӯзгор, №42, 16 октябри соли 1991.
- 3.Омӯзгор, №43, 23 октябри соли 1991.
- 4.Омӯзгор, №45, 6 ноября соли 1991.
- 5.Омӯзгор, №49, 4 декабря соли 1991.
- 6.Омӯзгор, №1, 1 января соли 1992.
- 7.Омӯзгор, №8, 19 февраля соли 1992.
8. Омӯзгор, №39, 23 сентябри соли 1992.
9. Омӯзгор, №41, 7 октября соли 1992.
10. Омӯзгор, №25, 30 июля соли 1993.
11. Раҳмонов, А. Нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Ш. Раҳмонов дар инкишофи мактаб ва маорифи кишвар // Маорифи Тоҷикистон дар солҳои Истиқлолият (Маҷмӯи мақолаҳо) / А. Раҳмонов. – Душанбе, 2006. – 266 саҳ.
12. Раҳмонов, А. А. Дириӯз ва имрӯзи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон / А. А. Раҳмонов, А. Б. Расулов, Қ. Б. Қодиров, Ҳ. С. Афзалов. – Душанбе, 2011. – 184 саҳ.
13. Раҳмон, Э. Муждан бахту пайки пирӯзӣ. Суҳанронӣ дар мулоқот бо аҳли зиёи мамлакат, 19 марта соли 2008 // Омӯзгор», №13, 28 марта соли 2008.

**САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ НЕРӮИ МУХИТИ
БИСЁРФАРҲАНГИИ ТАҲСИЛОТӢ ДАР ҒАНИГАРДОНИИ
ТАҶРИБАИ МАҶНАВӢ-АХЛОҚИИ ДОНИШЧӮЁН**

ГУЛМАДОВ Ф. – доктори илмҳои педагогӣ, мудири шуъбаи назария ва таърихи педагогикии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, иш. Душанбе, к. Айни – 126, тел.: (+992) 919 63 67 34

ҚУРБОНОВ М. – омӯзгори кафедраи психологии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, иш. Кӯлоб, кӯчаи Сангак Сафаров - 16, тел.: (+992) 919-71-13-10

Дар мақола самаранокии истифодаи нерӯи муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотӣ дар ғанигардонии таҷрибаи маҷнавӣ - ахлоқии донишҷӯён таҳлил карда шудааст. Таъкид карда мешавад, ки дар шароити кунунӣ маъсалаи чустуҷӯи воситаҳо, методҳо ва шаклҳои дастгирии педагогии раванди самаранокии ғанигардонии таҷрибаи маҷнавӣ-ахлоқии донишҷӯён мубрам буда, имкон медиҳанд, ки таъсироти манғии омилҳои муҳит ба ҳадди ақал расонида шаванд.

Нишон дода шудааст, ки синну соли навҷавонӣ барои ғанигардонии таҷriбаи маҷnавӣ, ки ба давраи таҳсил дар муассисаи таҳsiloti олии қасбӣ рост меояд, хос мебошад. Пайдошавии қобилият ба ҳудмуайянкунӣ ва ҳудрущдҳӣ зимни мавҷӯd набудани озодии ботинӣ барои рушдёбии тафаккур ва ҳударзёбӣ, тарки чунин ҳосиятҳо, ба мисли нотакрорӣ, самтгирӣ ба тарҳрезии бошууронаи тай намудани роҳи ҳаёт ва зоҳиркунии самтҳои ҳаётии омодагии таълимгирандагони донишгоҳро ба ғанигардонии таҷriбаи маҷnавӣ-ахлоқӣ ва имконияти татбиқи онро дар муҳити бисёрфарҳангии таҳsilotӣ душвор мегардонад.

Ҳамзамон, таъкид мегардад, ки дар ҷомеаи имрӯза, ки тағйирпазир мебошад, аксар вақт боиси шаклдигаркуни шаҳсият, ноустувории маҷnавӣ, нопайдарпайии амалҳои таълимгирандагон мегардад, ки фаъолияти он метавонад бо ҳоҳиҳои шаҳсии яклаҳзайна ва на бо арзиҳои умумиқабулшуда муайян шавад. Дар мақола таҷriба ҳамчун раванди ғанигардонии майдони фаъолияти воқеяти ҳаётии инсон, нигоҳдории ягонагӣ, тамомият ва таҳрики воридшавии ӯ ба ҳаёти воқеӣ маҷnидод карда шудааст.

Вожаҳои асосӣ: таҷriбаи маҷnавӣ-ахлоқии донишҷӯён, муҳити бисёрфарҳангагӣ донишҷӯён, рушди маҷnавӣ-ахлоқӣ, фазои бисёрфарҳангагӣ, муҳити таҳsilotӣ.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕЦИАЛА
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБОГАЩЕНИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ**

ГУЛМАДОВ Ф. – доктор педагогических наук, заведующий отделом теории и истории педагогики Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. С. Аини – 126, тел.: (+992) 919 63 67 34

ҚУРБОНОВ М. - преподаватель кафедры психологии Кулябского государственного университета имени Абуабдуллоха Рудаки, г. Куляб, ул. Сангака Сафарова – 16, тел.: (+992) 919-71-13-10

В статье рассматривается эффективное использование потенциала поликультурной образовательной среды в обогащении духовно-нравственного опыта студентов. Отмечается, что на современном этапе проблема нахождения средств, методов и формы педагогической поддержки процесса эффективного обогащения духовно-нравственного опыта студентов является актуальным и это позволяет довести до минимума негативное влияние окружающей среды на личность.

Показывается, что позитивным для обогащения духовного опыта является юношеский возраст, который является период обучения в высших учебных заведениях.

Появление способности к самоопределению и саморазвитию при отсутствии внутренней свободы от ближайшего социального окружения, взгляд в будущее, устремленность личности, развитость мышления и самооценки. Осознание таких свойств, как неповторимость, ориентир на сознательное выстраивание траектории жизни и проявление жизненных ориентиров определяют готовность обучающихся к обогащению духовного опыта и возможность реализации данного процесса в поликультурной образовательной среде. В тоже время отмечается, что при этом экстремальность современной социокультурной ситуации нередко ведет к духовной деформации личности, духовной неустойчивости, непоследовательности действий обучающихся, деятельность которых может определяться собственными мгновенными желаниями, а не общепринятыми ценностями.

В статье опыт интерпретируется как процесс обогащения реальной жизнедеятельности человека, сохранение целостности и причина вхождение её к реальному жизни.

Ключевые слова: духовно-нравственный опыт студентов, поликультурная среда студентов, духовно нравственное развитие, поликультурная среда, образовательная среда.

EFFICIENCY OF USING THE POTENTIAL OF A POLICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE ENRICHMENT OF SPIRITUAL AND MORAL EXPERIENCE OF STUDENTS

GULMADOV F. - Doctor of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Theory and History of Pedagogy of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, ul. S. Aini. 126, **mob.:** (+992) 919 63 67 34

QURBONOV M. - Lecturer in the Department of Psychology at Kulyab State University named after Abuabdulohk Rudaki. Address: Kulob city, 16 Sangak Safarov street, **mob.:** (+992) 919-7113-10

The article analyzes the effective use of the potential of a multicultural educational environment in enriching the spiritual and moral experience of students. It is noted that at the present stage, the problem of finding the means, methods and forms of pedagogical support for the process of effectively enriching the spiritual and moral experience of students is relevant and this helps to minimize the negative impact of the environment on the individual.

It is shown that youthful age, which is a period of study at higher educational institutions, is positive for enriching spiritual experience. The emergence of the ability to self-determination and self-development in the absence of internal freedom from the immediate social environment, a look into the future, the aspiration of the individual, the development of thinking and self-esteem. Awareness of such properties as originality, a guideline for consciously building a life trajectory and the manifestation of life guidelines determine the readiness of students to enrich their spiritual experience and the possibility of implementing this process in a multicultural educational environment. At the same time, it is noted that, at the same time, the extremeness of the modern sociocultural situation often leads to spiritual deformation of the personality, spiritual instability, inconsistency of actions of students, whose activities can be determined by their own instant desires, and not by generally accepted values.

In the article, experience is interpreted as a process of enrichment of a person's real life activity, preservation of integrity and the reason for its entry into real life.

Keywords: spiritual and moral experience of students, multicultural environment of students, spiritual and moral development, multicultural environment, educational environment.

Хусусияти асосии вазъияти ичтимой дар чомеи мусир ба устуворӣ ва ноустувории он вобастагӣ дорад. Дар чомеи Тоҷикистон баробари ташаккулӯбии чомеи бисёрхалқиятӣ, бисёрзабона ва гуногунфарҳангӣ ивазшавии самтигириҳои маънавӣ-ахлоқӣ сурат гирифта истодааст, ки аксар вақт боиси мушкилоти ичтимой мегарданд, ки ин бе

шубха ба соҳаи маънавии чемеа ва шахсият таъсири худро мерасонад. Ташаккулёбии таҷрибаи маънавии ҷавонони мусосири тоҷик дар заминаи татбиқи бомуваффақияти дурнамоҳои ҳаётини худ сурат мегирад. Падару модарон ва омӯзгорон, ки таҷрибаи онҳо дар шароити фазои дигари иҷтимоию фарҳангӣ ташаккул ёфтааст, дорон арзишие мебошанд, ки аз аз доираи фаҳмиши аз ҷониби ҷомеаи мусосир эъломшаванда тафовут доранд. Аз ин ҷо мубрамияти ташаккулёбии таҷрибаи маънавӣ-аҳлоқии шахсият ба миён меояд, ки он имкон медиҳад боигарии маънавиро эҷод карда, дар муҳити мусосири бисёрфарҳангӣ бомуваффақият мутобиқ шавад.

Барои рушди маънавӣ-аҳлоқӣ давраи ҳудмуайянкунии шахсият муҳим буда, бо таълим дар муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ марбут мебошад. Имрӯз ҷавонон бо «таъсирпазирӣ» бештарин ба донишҳои маънавӣ, кушодагӣ ба азхудкунии арзишҳои маънавӣ» (В.А. Сухомлинский [21, с. 45], яъне бо омодагӣ ба андӯхтани таҷрибаи инсонӣ ва дарки воқеаҳои дар олам дар намуди донишҳо, арзишҳо, маъниҳо (М.М. Бахтин [1, с. 36], «зиёд кардани некӣ дар олами атрофи мо» (Д.С. Лихачев [12, с. 24]) тафовут доранд.

Ислоҳоти морифи Тоҷикистон, ки бо тағиирот дар соҳаҳои фарҳангӣ-иҷтимоӣ марбут мебошад, талаботи навро ба сифатҳои шахсияти таълимгирандагон, аз ҷумла донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва муносибатҳои нав ба ташаккули онҳо муайян мекунад. Ба ҷомеаи мусосир шахсияти ҳудмуబрамсозандай аз ҷиҳати маънавӣ ғанӣ зарур аст, ки ба азхудқунӣ ва интиқоли ормонҳои дорон пояи миллӣ ва маънавӣ қобил бошад. Ғанигардонии олами ботинии инсони инқишифёбанда маънои дар он бедор кардани арзёбии кирдорҳои худро дорад, ки дар онҳо муносибат ба худ, одамон, олами атроф, маҳорати ташвиқи кори ботинии ақлонӣ ва қалб инъикос мебад (В.Г. Риндак [18, с. 350].

Масъалаи ғанигардонии таҷрибаи маънавӣ-аҳлоқии донишҷӯён ҳамчун амри аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дар заминаи таҳлили ҳуҷҷатҳои асосӣ дар соҳаи маориф, аз ҷумла дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» инъикос ёфтааст.

Дар ин ҳуҷҷатҳо таъқид шудааст, ки ба ҷомеа ташаккули шахсиятҳое зарур аст, ки дар худ муҳабbat ба ватан, ҳувияти умумимилӣ ва этникӣ, эҳтиром ба фарҳанг, анъанаҳои дигар ҳалқияту миллатҳоро, ки дар паҳлуи онҳо зиндагӣ мекунанд, оmezish diҳad. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ба сифати вазифаҳои афзалиятнок ҷорикуни амсилаи мусосири таҳсилот, ки ташаккули сармояи инсонеро таъмин менамояд, ба талаботи мусосири ҷомеа ва ҳар як шаҳрванд мувофиқат мекунад. Дар ин ҳуҷҷат ташаккули ҳувияти миллӣ дар насли наврас, пешгирий аз экстремизми этникӣ ва динию сиёсӣ дар муҳити ҷавонон қайд карда шудааст.

Синну соли навҷавонӣ барои ғанигардонии таҷрибаи маънавӣ, ки ба давраи таҳсил дар муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ рост меояд, ҳассос мебошад. Пайдошавии қобилията ба ҳудмуайянкунӣ ва ҳудрушдидҳӣ зимни мавҷуд набудани озодии ботинӣ аз ихотаи наздиктарини иҷтимоӣ (В.И. Слободчиков), назар ба оянда, саъю талоши шахсият, рушдёбии тафаккур ва ҳударзёбӣ, тарки чунин ҳосиятҳо, ба мисли нотакрорӣ, самтирий ба тарҳрезии бошууронаи тай намудани роҳи ҳаёт ва зохиркунии самтҳои ҳаётӣ омодагии таълимгирандагони донишгоҳро ба ғанигардонии таҷрибаи маънавӣ-аҳлоқӣ ва имконияти татбиқи раванди мазкур дар муҳити бисёрфарҳангии таҳсилотиро муайян месозанд. Дар ҷомеаи имрӯза, ки тағиирпазир мебошад, аксар вақт боиси шаклдигаркуни шахсият, ноустувории маънавӣ, нопайдарпайии амалҳои таълимгирандагон мегардад, ки фаъолияти он метавонад бо ҳоҳиҷӯҳои шахсии яклаҳзайна ва на бо арзишҳои умуниқабулшуда муайян шавад [20, с. 86].

Дар ин робита масъалаи ҷустуҷӯи воситаҳо, методҳо ва шаклҳои дастирии педагогии раванди ғанигардонии таҷрибаи маънавӣ-аҳлоқии донишҷӯён мубрам мегардад, ки ин имкон медиҳанд, то таъсироти манғии омилҳои муҳит ба ҳадди ақал расонида шаванд.

Бо вуҷуди коркарди ҷанбаҳои назариявии масъалаҳои ташаккулёбии таҷрибаи маънавӣ-аҳлоқӣ, соҳтори он, пурракунии мазмуни үнсурҳои ба фаъолият нигаронидашуда, дар илми педагогика ҳанӯз масъалаҳои бахшида ба таҳлили маҷмӯӣ ва ҳамаҷонибаи шароити педагогии ғанигардонии таҷрибаи маънавӣ-аҳлоқии донишҷӯён, таҳқиқи

имкониятҳо ва захираҳои мухити бисёрфарҳангии таҳсилотӣ нокифоя омӯхта шудаанд.

Бояд зикр намуд, ки дар даҳсолаи охир ба гардиши илмӣ фаъолона чунин мағхумҳо, ба мисли «фазои бисёрфарҳанга», «таҳсилоти бисёрфарҳанга», «муҳити таҳсилотӣ», «муҳити бисёрфарҳанга» ворид гардидаанд. Мағхуми «муҳит» аксар вақт барои ишораи таъсироти беруна ба инсон ё атрофи он истеъмол мешавад. Яке аз тағсирҳои аввалини илмиро Г. Гегел додааст, ки муҳитро ҳамчун «қувва», инчуни ҳамчун ашёи мушахҳас дар иҳотаи инсон мавриди баррасӣ қарор медиҳад. [4, с.392]. К. Маркс ва Ф. Энгелс ин мағхумро барои падидаҳои ҷамъияти паҳн кардаанд [13].

Педагогҳои рус категорияи «муҳит»-ро ҳамчун иҳотаи инсон бо шароити ҷамъияти ва маънавӣ маънидод мекунанд. Дар рушди ин мағхум ба муҳит маҷмӯи муносибатҳо ва ниҳодҳои ҷамъияти, шуури ҷамъияти, фарҳанги ҷомеаи мазкур ва иҳотаи иҷтимоии инсонро мансуб медонанд. Таъсироти ҳалқунанда ба ташаккул ва рушди шаҳсият ба муҳите нисбат дода мешавад, ки метавонад таҳти таъсирни фаъолияти эҷодии инсон дигаргун карда шавад [19, с.289].

Таҳлили илмии адабиёт дар ҷаҳорҷӯби мавзӯи таҳқиқоти мо нишон дод, ки аз охири асри XX дар педагогика муносибати муҳит ба таҳсилот ва тарбия, ба истифодаи нерӯи муҳит барои рушди шаҳсият муайян карда шуд. Таасиқ карда мешавад, ки муҳит аксар вақт ба шаҳсият бавосита таъсир расонида, ин таъсирот ҳам дар сатҳи бошуурона, ҳам дар сатҳи зершуурона зоҳир мешавад.

Файласуфон В.А. Петровский, В.И. Слободчиков муҳитро ҳамчун қисми ҳастие мавриди таҳқиқ қарор дода, саъю қӯшиши инсонро барои аз худ кардани таҷрибаи рафткор ва гайра маънидод менамоянд [20, 216]. Ҷомешиносон Д.Ж. Маркович, П.А. Сорокин ҳудтаҳсилкуниро ҳамчун яке аз унсурҳои муносибатҳои ҷамъиятие баррасӣ менамоянд, ки дорои меанизми ҳудии бозтавлид ва фаъолияти маҳсусияти худ мебошанд, яъне таҳсилотро ҳамчун «низами ҳамкории ҷомеа ва шаҳсиятҳо» баррасӣ менамоянд [22]. Шарҳи фазогӣ – меҳвари муҳит дар таҳқиқотҳои А.А. Веряев, В.А. Козирев, И.К. Шалаев баррасӣ шуда, аз муайянсозии муҳит ҳамчун низоми томи таъсирот ба инсон иборат мебошад [9].

Психологҳо (М. Хайдметс, А.В. Андреева) муҳитро ба муносибатҳои субъектию объектӣ ва муносибати субъект ба худ шарҳ медиҳанд. [26; 13]. В.А. Козирев мағхумҳои «муҳит» ва «фазо» -ро вобаста аз нақши ташаккулдиҳандаи субъектҳои фаъолияти маънидод мекунад [9]. Гайр аз ин, ҳар гуна муҳити таҳсилотӣ метавонад ҳамчун маҷмӯи муҳитҳои онро ташкилдиҳанда баррасӣ шавад, ки дар он ҷой таълимгиранда ва маҳз муассисаҳои таҳсилотӣ, оила, гурӯҳ, муҳит – вазъият ва гайра қарор доранд.

Ба шарҳи педагогӣ такъя намуда, амали мутақобилаи инсонро бо муҳит мавриди омӯзиш қарор дода, А.В. Мудрик дар таҳқиқоти худ таъкид менамояд, ки мағхуми «муҳит» аз маҷмӯи микромуҳитҳои табиию географӣ, ҳудудио демографӣ, иҷтимоию фарҳангӣ иборат буда, ҳусусиятҳои ба микрмуҳитҳо хосро чудо кардааст:

- бисёрҷанбагии муҳит, ки дорои маъниҳо ва донишҳои рамзии самтнокии географӣ, меъморию нақшавӣ, физикӣ, иқлими ва химиявӣ мебошад;
- бисёриттилоотӣ, зиёдатӣ, нокифоягӣ ва зиддиятнокӣ;
- робитаи мутақобила бо фаъолияти ҳаётии инсон ва ғанигардонии иттилоотии он [5, с.127].

Рушди шаҳсият аз мавқеи омилҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, табии баррасӣ мешавад. Педагогҳо – муҳаққиқон донишҳои ташаккулёфтари дар бораи муҳит ҳамчун дар бораи шарт ё омиле пурра мекарданд, ки ба раванди таҳсилот таъсир мерасонад. Ин дар солҳои 90-уми асри XX имкон дод, ки аз тариқи муҳит масъалаи идоракунии бавоситаи раванди ташаккул ва рушди шаҳсияти кӯдак мубрам гардонида шавад.

Таҳқиқоти илмии солҳои 80 – 90-ум мағхуми «муҳит»-ро аз ҷанбаҳои гуногуни таҳсилот мавриди баррасӣ қарор додаанд:

- ҳамчун фазои иҷтимоии муассисаи таҳсилотӣ, ки самтгирана ба ташаккул ва рушди таълимгирандагони худ таъсир мерасонад, навъҳои гуногуни муҳитҳои таҳсилот ташаккул мейбанд;
- ҳамчун фаъолияти таҳсилотӣ, ки таълимгирандaro иҳота карда, мазмuni таҳсилотро, ки ба фаъолияти маҳсулноки ӯ нигаронида шудааст, дар бар мегирад [23, с. 56];
- инчуни таъсирни бонизомро ба ташаккули шаҳсият аз рӯйи намунаи муайян бо пешниҳоди имкониятҳои рушди он баррасӣ менамояд [29];

- ҳамчун «муҳити рушддиҳанда» – низоми шароите, ки ҳамкории шахсият – меҳвари тарбиядиҳанда ва тарбиягирандоро татбиқ менамоянд [16, с. 96];
- ҳамчун «муҳити тарбиявӣ» – маҷмӯи ҳолатхое, ки дар онҳо ҳаёти тарбиягиранда ҷараён гирифта, тарзи зиндагии ў ташаккул мейбад [8, с. 34].

Омӯзиши таъсири таҳсилотиро ба ташккули шахсият муҳаққиқон Е.Б. Бондаревская, В.Д. Семенова, В.И. Слободчиков, Д.И. Фелдштейн, М.И. Шилова, И.Б. Шуркова идома дода, нишонаҳои муҳити таҳсилотиро муқаррар соҳтаанд. Муайян карда шуд, ки муҳити таҳсилоти минтақаи фаъолнокии бевоситай фард, минтақаи рушд ва амали наздиктарини он мебошад (24, с. 305).

В.И. Панов, С.В. Тарасов муҳиммияти муҳити таҳсилотиро ҳамчун маҷмӯи имкониятҳо барои таҳсилоти ҳамаҷонибаи таълимгирандагон ва рушди қобилиятҳо ва нерӯҳои шахсиятии онҳо муайян кардаанд. Мавқеи субъектии шахсият дар муҳити таҳсилот маънои мавҷудияти ҳамкории эҷодкоронаи муҳит ва шахсияро дорад. Ба ақидаи П.Е. Шуркова амсилаи муҳити таҳсилотӣ – ин маҷмӯи донишҳое мебошад, ки барои таълимгирандагон талаботи муайян ва стандартҳои умумиқабулшудаи иҷтимоию фарҳангиро пешниҳод мекунанд, ки хусусияти ягона ва худвижай чомеаро таъмин намуда, дар айни замон таҷрибаи маънавии шахсиятро рушд медиҳанд. [28, с.34]).

Дар таҳқиқоти писхологио педагогӣ масъалаҳои соҳторсозии муҳити таҳсилотӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд, ки дорои хусусияти бка худ хос буда, ҳамчун маҷмӯи ҳолатҳо ва вазъияти ихотакунандай фард муайян мешаванд. Бояд дақиқ карда шавад, ки сухан дар бораи унсурҳои муайяни муҳит меравад, vale ҷаваҷӯҳ ба соҳтори шадиди он мутамарказ карда намешавад. Мо чунин таҳмин мекунем, ки ҳамкории унсурҳои муҳит то дараҷаи зиёд на аз мавҷуд будани ягон унсури худи муҳити таҳсилотӣ, балки аз худи натиҷаи фаъолнокии худи шахсият дар раванди ҳамкорӣ бо унсурҳои он вобаста мебошад. Дар ин зимн дарки имкониятҳои тавссеаёбии муҳит ва вобастагии он аз хусусиятҳои синну сол, сатҳи фаъолнокии шахсияти муайян ба вучуд меояд. Дар ин зимн бояд дарк кард, ки ҳар чӣ қадар синни таълимгиранда хурд бошад, ҳамон қадар минтақаи фаъолнокии он ва таҳаввули муҳити онро ихотакардаи таҳсилотӣ камтар аст.

Гуфтаҳои боло тасаввуро дар бораи фаҳмиши дар педагогика ва психология мустаҳкамгардидаи муҳити таҳсилотӣ ҳамчун падидай бисёрҷанбаи иҷтимоӣ, психологиио педагогӣ медиҳанд, ки дар як ҷузъи том бо механизмҳои гуногуни иртиботӣ робита дошта, ба рушди муносибатҳои арзишии шахсият, муносибатҳо ва усули рафткоре алоқаманд аст, ки дар раванди азхудкунӣ, истеъмол ва паҳнкунии арзишҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва арзишҳои фарҳангӣ маънавӣ мубрам мешаванд. Ҷамъбастиқунии таърифоти дар боло овардашуда нишон медиҳад, ки муҳити таҳсилотӣ мавҷудияти шароити ба таври маҳсуси эҷодшудаеро пешбинӣ менамояд, ки ба таълимгирандагон бо мақсади ислоҳсозии доираи рушди шахсиятии онҳо таъсири аз ҷиҳати педагогӣ самтдодашударо мерасонанд.

Муносибати муҳит дар таҳқиқоти мо интиҳоби доираи ғанигардии таҷрибаи маънавии донишҷӯро дар муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ таъмин намуда, худи масъала дар ҷаҳорҷӯби таҳсилоти Тоҷикистон дар маҷмӯъ мубрам мегардад, зеро муҳити ҳар гуна таҳсилот – ин инъикоси фазои бисёрфарҳангай ҳаёти Тоҷикистон ва ҷаҳон мебошад.

Дар тавсияи мағҳумҳои «бисёрфарҳангӣ», «муҳити бисёрфарҳанг», «муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ» аз мавқеи муносибати ҳамгироёнаю фарҳангшиносӣ истода мегузарем.

Дар педагогикай ҷаҳонӣ падидай бисёрфарҳангӣ ба мавзӯи таҳқиқоти маҳсус аз солҳои 1960-уми асри XX баъди нашри китоби М. Гордон «Ассимилятсия дар ҳаёти амрикӣ» дар ИМА табдил ёфт, ки дар он муаллиф мағҳуми «муҳити биёфарҳангага»-ро таъриф накарда, таъқид менамояд, ки рушди ҷомеа ба саҳми нажодҳо ва динҳо такя мекунад. Ба назари муаллиф, омезиши фарҳангҳои гурӯҳҳои гуногун ва ташаккулёбии фарҳанг сурат меград, ки аз фарҳангҳои ҳар яке аз ин гурӯҳҳо тафовут дошта, дар айни замон фарҳангни кишварро бо намунаҳои нави фарҳангӣ ғанӣ месозад. Аз солҳои 80-уми асри XX шурӯъ карда дар педагогикай ҷаҳонӣ аллакай раванди ташаккули назарияҳо ва амсилаҳои таҳсилоти бисёрфарҳангага: консепсияи этникӣ (К. Муули, М. Стоун), консепсияи деприватсияи фарҳангӣ (С. Берайтер), консепсияи забонӣ (Б.П. Кенпеун), консепсияи зиддинажодпарастӣ (С. Барате) рушд мейбанд [19].

Падидаи нави иҷтимоию педагогӣ инъикоси худро дар забони илмӣ таҳти истилоҳҳои гуногун: таҳсилоти фарофарҳангӣ (Н. Лебедева), таҳсилоти мултифарҳангӣ (олимони англисзабон – С. Пэй, Р. Люсиер), мактаби муколимаи фарҳангҳо (В.С. Библер, таҳсилоти бисёрфарҳангӣ (А.Н. Чуринекий, Е.В. Бондаревская. А.Д. Реан), мултифарҳангии таҳсилотӣ (М. Уалпер), гуногунандешии либералий дар таҳсилот (Б. Уилямс), таҳсилоти глобалий, бисёрфарҳангӣ дар таҳсилот (О.Л. Колонитская), таҳсилоти бисёрфарҳангӣ (Е.М. Карпова) ёфтанд.

Дар асоси таҳлили таҳқиқоти масъала, ба мазмуни мағҳуми «муҳити бисёрфарҳангӣ» он қисми чомеа дохил мешавад, ки ҳуқуқҳо ва имкониятҳои баробарро барои ҳамаи гурӯҳҳои најодӣ, этниқӣ ва иҷтимоии дар ин чомеа фаъолияткунанда, нигоҳдорӣ ва рушди тамоми гуногуни арзишҳо, меъёрҳо ва шаклҳои фарҳангии шахсият ва интиқоли ин меросро ба насли ҷавон дар намуди арзишҳои фарҳангӣ иҷтимоӣ таъмин менамояд.

Дар ҷаҳорҷӯби таҳқиқоти мо таваҷҷуҳи маҳсусро барраси мағҳуми «муҳити бисёрфарҳангӣ таҳсилотӣ» ҷалб мекунад. Бо тақвият додани вазифаҳои иҷтимоию фарҳангӣ, маънавию ташаккулдиҳандай таҳсилоти муосир, тамоюлоти он ба азҳудкуни арзишию маъноии воқеяти атроф, ба муколимаи бо фарҳангӣ инсон истилоҳи «муҳити бисёрфарҳангӣ таҳсилотӣ» ба таврия қифоя серистеъмол гардидаст, ва ҳуди масъалай бисёрфарҳангии чомеа ва таҳсилоти муосир, гарчанде ки нав намебошад, вале ба мисли пештара мубрам боқӣ монда, чун қоида, дар асоси ҳамгироёна дар заминаи педагогика, психология, фалсафа, фарҳангшиносӣ, чомеашиносӣ ва илмҳои дигар мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Илмҳои зикршуда аксар вақт ин мағҳумро бо ҷузъи таркибии барои таҳқиқоти мушаҳҳас пурра соҳта, таҳаввулоти нави таърифоти аллакай мавҷударо ба даст меоранд.

Дар асоси таҳлили сарчашмаҳои илмӣ ҳулоса баровардан мумкин аст, ки таъйиноти муҳити бисёrfарҳангӣ таҳсилотӣ аз татбиқи шароите иборат мебошад, ки ба шахсият имкон медиҳанд, то ки арзишҳои фарҳангӣ маънавӣ, меъёрҳо ва намунаҳои рафтори ҳам ҳуд ва ҳам одамони ихотакардаро дарк кунад, таҷрибаи ҳамкории бисёrfарҳангӣ ва таҷрибаи маънавиеро ташаккул дидад, ки ба ҳамкории созандаро дар фарҳанг имкон медиҳанд.

Мавзӯи мавриди баррасии мо на танҳо як навъ нақши муқаррарии муҳити фарҳангии таҳсилотӣ, балки муассисаи таҳсилотие мебошад, ки дар он интиқолии доимии фарҳанг сурат мегирад ва бо азҳудкуни он таълимгиранда на танҳо ба шароити чомеи тағйирёфта мутобиқ мешавад, балки инчунин аз ҷиҳати маънавӣ ганӣ мегардад. Дар ин робита, ба яке аз ҷойҳои аввал дар раванди таҳсилотӣ, муассисаи муосири таҳсилотӣ вазифаҳои ташаккули самтнокии маънавию ахлоқии доираи назар ва тафаккури таълимгирандагон мебароянд, ки ба фарҳангӣ бисёrfанбаи қасбии онҳо мусоидат намуда, ба таври назаррас аҳамияти ҷузъи тарбиявии раванди таҳсилотиро тақвият медиҳад. Дар асоси ин ақидаҳо, мо зарур мешуморем, ки мағҳуми «муҳити бисёrfарҳангӣ таҳсилотӣ» дақиқ карда шавад. Асоси аввалиндарава барои муайянсозии маъни мавҷударо дар таҳсилоти бисёrfарҳангӣ таҳсилотӣ дар доираи таҳқиқоти мо тасаввурот дар бораи он хизмат мекунад, ки рушди субъектӣ будани таълимгиранда бояд дар заминаи «муҳити таълимдиҳандай муассисаи таҳсилот» баррасӣ карда шавад. Маънои мағҳуми «муҳити бисёrfарҳангӣ таҳсилотӣ» на танҳо самтнокии умумии бисёrfарҳангии фазои таҳсилотӣ, балки инчунин раванди шахсият – меҳвари таҳсилотиро дар бар мегирад, ки нерӯи муқтадири муассисаро дар ҷанбаи ташаккули ҳуввияти миллии шахсият ва омодасозии мутахассисони ояндаро ба раванди иҷтимоишавӣ дар ҷомеаи бисёrfарҳангӣ татбиқ менамояд.

Дар таҳқиқоти мо муҳити бисёrfарҳангӣ таҳсилотӣ ҳамчун омили пешбарандай ғанигардонии маҳорати маънавии таълимгирандагон хизмат мекунад. Омил (фактор – аз заб. лотинӣ factor – амалкунанда, тавлидсозанда) – ин сабаб, қувваи ҳаракатдиҳандай ягон раванд мебошад, ки хислат ва ҳусусиятҳои алоҳидай онро муайян месозад [25, с. 634]. Зимни таҳлили низоми «инсон – муҳит» мақоми инсон ҳамчун мақоми асосӣ баррасӣ мешавад. Тавре ки Г.П. Шедровитский қайд мекунад, ба сифати мавқеи «инсон – муҳити зист» ва омили муассисир дар тарҳрезии он инсон, мавқеи фаъол ва дараҷаи омодагии он ҳамчун субъекти фаъолият хизмат мекунанд [27, с.173].

Таҳқиқи омилхое, ки ба худрушддиҳии донишҷӯён таъсир мерасонанд, ба В.А. Козирев имкон дод, ки ду сатҳи омилҳоро ошкор қунад: омилҳои психологию педагогӣ (салоҳияти мутобиқшавии ба ҳаёт мутобиқшавии таълимгирандагон, арзишҳои маънавию ахлоқии таълимгирандагон ҳамчун омили дохилишҳосияти худрушддиҳӣ ва ғ.) ва омилҳои бисёрфарҳангӣ (сатҳи фарҳанги умумӣ ва қасбӣ; муҳити иҷтимоио фарҳангии таълимгирандагон; майлу рағбатҳои инфириодии таълимгирандагон, майлу рағбатҳои инфириодии онҳо ба масъалаҳои ҷомеавии бисёрфарҳангӣ дар маҷмӯʻ ё ба масъалаҳои гурӯҳҳои алоҳидай иҷтимоио фарҳангӣ) [9, с.285].

Таҳлили назарияй имкон дод хулоса бароварда шавад, ки муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ метавонад ба сифати омили ганигардонии таҷрибаи маънавии таълимгирандагон аз ҳисоби нерӯи педагогии худ хизмат қунад.

Мафҳуми нерӯ ҳамчун манбаъҳо, воситаҳо, заҳираҳо, имкониятҳо баррасӣ мешавад, ки онҳоро барои ҳалли ягон вазифа, дастёбӣ ба ҳадафи муайян истифода бурдан мумкин аст; имкониятҳои шахси алоҳидай, давлат дар соҳаи муайян»; «ҳамчун малакаҳо, донишҳо ё қобилиятҳои одамон, ташкилот ё баҳшҳои алоҳидай нисбати иҷрои корҳо ё истехсоли маҳсулоти мушаҳҳас»; «ин ҷизест, ки метавонад пайдо шуда, ба воқеяят табдил ёбад.

Тибқи хулосаҳои В.А. Митрахович, қобилиятҳо, имкониятҳо ва заҳираҳо ҳатто дар якҷояйӣ, мазмуни мафҳуми «нерӯ»-ро дар бар гирифта наметавонанд [14, с. 29].

Нерӯи ба ҳар гуна муайянии сифатии хос аз маҷмӯи имкониятҳо, қобилиятҳо, заҳираҳо, манбаъҳо иборат буда, усули интиқоли имконият ба воқеяят шуморида мешавад. Нерӯ чун воситай амалий намудани имконият, восита, шарт, вазъияти барои амалисозии ягон ҷизи зарурӣ фаҳмида мешаванд.

Дар заминаи педагогӣ нерӯ ҳамчун хосияти ҳамаҷонибаи шахсият баррасӣ мешавад, ки дар маҷмӯи қобилиятҳои модарзод ва қасбшудаи субъектро дар бар гирифта, ба воқеяти иҳоткардае мансуб аст, ки меъёри вокунишро ба шароити иҷтимоио педагогӣ муайн месозад. Чунин вокуниш дорои самтнокии воқеиро вобаста аз талаботи шахсият, тамоюлоти арзиши мебошад, ки дар фаъолият қушода мешаванд.

Бо назардошти таърифи умумии нерӯ, нерӯи педагогӣ ҳамчун манбаъҳо, имкониятҳо, воситаҳо, заҳираҳо муайян карда мешавад, ки метавонад аз ҷониби педагог барои ҳалли ягон вазифа, дастёбӣ ба ҳадафи муайян. имконияти шахси алоҳидай дар соҳаи педагогӣ, маҷмӯи имкониятҳо ва қобилиятҳо барои азхудкунии фаъолияти қасбӣ аз ҷониби омӯзгор, такмилёбӣ дар он мавриди истифода қарор гиранд.

Ҳамин тариқ, нерӯи педагогӣ аз ҷониби мо ҳамчун хосияти доимо пешравандаю тағйирёбандҳо ҳам ба инсон, ҳам ба ҷомеа дар маҷмӯи муайян мешавад, ки дорои имкониятҳо, қобилиятҳо, заҳираҳои муайяне мебошад, ки ба ташаккул ва рушди инсон дар раванди таҳсилоти он нигаронида шудаанд.

Нерӯи педагогии муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотиро мо ҳамчун пешзаминай зарурии фаъолияти ташкили таҳсилотӣ баррасӣ менамоем.

Дар асоси ғояҳои самтнокии нерӯ, нерӯи педагогии муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотиро ҳамчун маҷмӯи ба муҳити таҳсилотӣ хоси имкониятҳо ва заҳираҳо баррасӣ кардан мумкин аст, ки ташаккул ва ганигардии таҷрибаи маънавии таълимгирандагонро муайян месозанд.

Вазифаҳои муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотиро, ки ганигардии таҷрибаи маънавии таълимгирандагонро таъмин менамоянд, муфасалтар мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Вазифаҳои таълимдиҳанда ташаккули низоми донишҳоро дар бораи арзишҳои фарҳангӣ маънавии инсон, мероси фарҳангӣ ва таърихии ҳалқҳои минтақа, дар бораи донишҳои фарҳангӣ маънавӣ ва азхудкунии донишҳо, меъёрҳо, принсипҳо, анъанаҳои фарҳангҳои гуногунро таъмин намуда, ба ташаккули майлу рағbat ба муошират бо намояндагони фарҳангҳои гуногун ва ҳоҳиши шиносшавӣ бо мероси маънавии онҳо нигаронида шудааст. Вазифаҳои тарбияйӣ ба рушди сифатҳои маънавию ахлоқӣ, муносибатҳои арзишӣ ба олам, омӯзонидани меъёрҳои ахлоқӣ, зебоишиносӣ ва ахлоқии рафткор дар таълимгирандон мусоидат менамояд. Вазифаҳои иртиботӣ дар муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ фазои ҳамкории донишҷӯёнро эҷод намуда, риояи майлу рағbatҳо ва арзишҳои субъектҳои онҳоро таъмин намуда, ҳудудҳои афзудани таҷрибаи маънавиро аз ҳисоби афзоиш додани

имкониятҳои робитаҳо ҳам дар дохили муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотии донишгоҳ ва ҳам берун аз он тавсеа мебахшад.

Вазифаҳои рушддиҳанда унсури зарурии муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ буда, ба татбиқи нерӯи ҳар як субъекти он ва ташкилот дар маҷмӯъ мусоидат менамояд; ба рушди касбию шахсиятӣ кумак мекунад; ба донишҷӯён барои касби қобилияти субъекти рушди худ шудан ва будани он дар ҷаҳони бисёрфарҳангай мусоидат менамояд. Вазифаҳои танзимгари имконияти муҳитии бисёрфарҳангай таҳсилотиро фароҳам сохта, танзими фаъолияти субъектҳоро дар асоси меъёрҳо ва қоидаҳои умумии ташкили фаъолияти ҳаётӣ татбиқ менамояд.

Таҳлили назариявӣ ва баррасии таҷриба имкон медиҳад событ карда шавад, ки нерӯи педагогии муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ доимо рушдёбнда мебошад. Он ғанигардии таҷрибай маънавии таълимгирандагонро зимни интиҳоби озоди шаклҳо, методҳо, воситаҳои таълиму тарбия, мазмун ва имконияти интиҳоби траекторияи инфиридию шахсияти маънавӣ таъмин менамояд. Пурӯзвват будани нерӯи педагогӣ имкон медиҳад, ки раванди ҳамгироёна ташкилшудаи арзишии маъноҳо ва маъниҳои маънавӣ, шаклҳо ва методҳои барои заҳираҳои муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ хос дар таълимгирандагон таъмин карда шавад. Бояд қайд кард, ки фаъолнокшавии равандҳои дарку андарёфти таҷрибай маънавӣ аз ҷониби таълимгирандагон дар ташаккулёбии касбияти шахсии донишҷӯён инъикос мегардад.

Таҳлили заҳираҳои педагогӣ имкон дод, ки воситаҳои педагогии ғанигардонии таҷрибай маънавии таълимгирандагон дар муҳити бисёрзабонаи таҳсилотӣ муайян карда шаванд. Нерӯи педагогии муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ дар ҷадвали 5 пешниҳод гардидааст.

Ҷадвали 1 Нерӯи педагогии муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ

Захираҳо	Воситаҳо	Технологияҳо	Шаклҳо ва методҳо
1	2	3	4
Тарбиявӣ	Объектҳое, ки дорои арзиши фарҳангии маънавӣ, образӣ, ба таври аёни муассир, шакли аломатию шифоҳӣ ё хаттӣ мебошад, ки онро дар муошират ва фаъолият истифода бурдан мумкин аст; падидаҳои гайримоддӣ (шаклҳои рафткор, муҳити ихотакардашуда ва намудҳои фаъолият)	Технологияи тарбияи маънавию ахлоқӣ	Ҳамкории иҷтимоӣ, мубоҳисаҳои эҷодӣ. Конференсияҳо, экспурсияҳо, вазъиятҳои маънавию эҷодӣ, воҳӯриҳо бо зебойӣ, иштирок дар ҳаракати худихтиёри
Иртиботӣ	Нутқӣ (муошират, нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ)	Технологияҳои муколимавӣ	Семинарҳо, конференсияҳо, мизҳои мудаввар, воҳӯриҳо бо одамони аз ҷиҳати маънавӣ ганӣ, баҳсҳо, мубоҳисаҳо
Таҷрибавӣ	Мавқеи таҷриба, ки эҷоди воситаҳои навро таъмин менамояд	Технологияҳои рефлексивӣ (рӯ олвардан ба таҷриба)	Таҷрибай маънавӣ

Ҳамин тарик, муҳити бисёрфарҳангай таҳсилотӣ ҳамчун қисми муҳити таҳсилотӣ маҷмӯи шароитеро пешниҳод менамояд, ки ба ташаккули шахсият, омодагии он ба ҳамкории самарарабаҳши байниэтникий ва байнифарҳангӣ, фаҳмидани фарҳангҳо ва этнофарҳангҳои дигар, муносибати таҳаммулпазирона ба намояндагони фарҳангҳо ва этносҳои гуногун таъсир мерасонанд.

Нерӯи педагогии муҳимми бисёрфарҳангай таҳсилотӣ – ин воситае мебошад, ки заҳираҳои таҳсилотӣ, тарбиявӣ, иртиботӣ ва таҷрибавӣ, самтнокии раванди таҳсилотӣ ба шинос намудани таълимгирандагон бо арзишҳои умумифарҳангю миллӣ, иҷтимоишавии бомуваффақият дар ҷомеа, қонеъгардонии талаботи омӯзгорон ва таълимгирандагон, интиҳоби озодии шаклҳо, методҳо ва воситаҳои тарбия, имконияти доираи инфиридии рушди маънавию ахлоқиро, ки бо амсилаи соҳторию вазифавӣ таъмин шудаандро дар бар мегирад, аз ҷониби мо ҳамчун зарурӣ ва кифоя барои ғанигардонии таҷрибай маънавии донишҷӯён баррасӣ мегардад.

АДАБИЁТ:

1. Бахтин, М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук [Текст] / М.М. Бахтин. – СПб.: Азбука, 2000. – 332 с.
2. Библер, В.С. Школа диалога культур: введение в программу [Текст] / В.С. Библер Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологической методические проблемы. М.: Наука. – 2004. С. 239.
3. Газман, О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема [Текст] / Новые ценности образования: десять концепций и эссе. Вып. 3. – М.: Инноватор, 1995. – 58 с.
4. Гегель, В.Ф. Наука логики: в 3 т. [Текст] / В.Ф. Гегель. – М., 1980. – 501 с.
5. Джуринский, АЛ. Педагогика межнационального общения: поликультурное воспитание в России и за рубежом. [Текст] / М.: Сфера, 2007.
6. Караковский, В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-воспитательного процесса / В.А. Караковский. - М.: НМ ОТворческая педагогика, 1993. –77 с.
- 7.Козырев В.А. Гуманитарная образовательная среда педагогического университета: сущность модель проектирование: ионография. – СбП.: Из-во РТПУ им. Герцена, 2004. – 327.
8. Карпова, Е.М. Поликультурная образовательная среда как средство социального воспитания старшеклассников [Текст] / Е.М. Карпова Педагогика.– 2001. №4. – С.18. – 26.
9. Колоницкая, О.Л. Реализации концепции поликультурного образования и её влияние на профессиональное становление личности обучаемого в вузе. Психологическая наука и образование. [Текст] / О.Л. Колоницкая №2– С. 14 – 19.
10. Лихачёв, Д.С. Избранные работы в 3 т. [Текст] / Д.С. Лихачёв. – Л.: худож. лит., 1987. – 520 с.
11. Маркс, К., Энгельс, Ф. Немецкая идеология. [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Собранный сочинений, изд. 2 – М.: Политиздат. – 1985, 689 с.
12. Митрахович, В.А. Воспитательный потенциал среды и социализации детей [Текст] / В.А. Митрахович. Педагогика, 1999. – №4. С. 27–39.
13. Мудрик, В.А.Воспитание как социальный феномен [Текст] / А.В. Мудрик. Сибирский педагогический журнал. – 2006. №2, С. 126– 128.
14. Петровский, В.А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении.– «Творческая педагогика» [Текст] / В.А. Петровский МП «Новая школа», 1993.–102 с.
15. Панов, В.И. Одарённые дети. Психодидактика образовательных систем: теория и практика [Текст] / Панов, В.И.. – СбП.: Питер.– 207. – 352 с.
16. Риндак, В.Г. Учитель Сухомлинский: уроки на завтра [Текст] / В.Г.Риндак. – Оренбург: изд ГОУ ВПО «ОГПУ». –208.– 368.
17. Российская педагогическая энциклопедия. В -2 томах. Т 2. (М. Я.)/ [Текст] / Под ред. В.В. Давыдов. – Большая Российская энциклопедия, 1999.– 560 с.
18. Слободчиков, В.И., Исаев, Е.М. Психология человека. Ведение психологию субъективности [Текст] / Соловьев В.И., Исаев, Е.М.– М.: Школа.-Пресс, 1995. – 179 с.
19. Сухомлинский, В.А. О воспитании [Текст] / В.А. Сухомлинский.–М.–1985.–270 с.
20. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. Исслед. Изм. в больших системах искусства, истины этики, права и обществ. тношений. [Текст] / П.А. Сорокина. – Санкт-Петербург: Изд-во Рус. Христиан, Гуманитар. Инс-та. 200 – 1050 с.
21. Федотов, В.Г. Душевное и духовное [Текст] / В.Г.Федотов. Философские науки. – 1988. – №7. – С. 50 – 58.
22. Фелдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: Избранные труды в 2-х т. [Текст] / Д.И. Фелдштейн. Изд-во МПСИ, Воронеж: Изд-во НПО неру «МОЭДК», 2009. –Т.2.– С. 299–309.
23. Философский энциклопедический словарь [Текст] / гл. редакция: Л.Ф. Ильинчёв, Федосеев П.Н, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия.1983.–707 с.

24. Хайдметс, М. Феномен персонализации среды: теоретический анализ [Текст] / Средовые условия групповой деятельности. – Таллин, 1988. – С. 5 – 15.
25. Шедровитский, Г.П. Система педагогических исследований (методологический анализ) [Текст] / Г.П. Шедровитский. Педагогика и логика. – М.: Кастан, 1993. – С. 16 – 198.
26. Шуркова, Н.Е. Воспитание: новый вклад с позиции культуры [Текст] / Н.Е. Шуркова. –М.: Педагогический поиск. – 1997. – 78 с.
27. Ясвин. В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. 2-е изд. исправ. и дополн [Текст] / В.А. Ясвин. М.: Смысл – 2001. –278 с.

**МАСЪАЛАҲОИ УМУМИНАЗАРИЯВИИ ПЕДАГОГИКА
ОБЩЕТОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ
GENERAL THEORETICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY**

**УСУЛҲОИ ТАҶЛИМИ ХИМИЯ ДАР МУАССИСАИҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ
УМУМӢ ВОБАСТА БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЛИМ**

БОБИЗОДА Г.М. – узви пайвастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ ва фармасевтиӣ, профессор, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ –126, E-mail: bobievgt@mail.ru, тел.: +(992)888877917

ФАЙЗУЛЛОЕВА М.М. - муаллими қалони кафедраи методикаи таҷлими химиии Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, тел.: +(992) 918 83 19 95

Дар мақола масъалаи истифодаи муносибати босалоҳият дар таълим баррасӣ карда мешавад. Натиҷаҳои корҳои озмоишӣ, ки дар онҳо самаранокии таҷриба дар амал татбиқ гаштааст, нишон дода мешавад.

Пас аз муайян кардани самтҳои асосии салоҳият, муайян кардани системаи онҳо ба назар гирифта шудааст. Аз рӯи тафриқа мундариҷаи таҳсилот ба фанҳои байнифандӣ (соҳаи таҳсилот ё курси фанҳои гуногун); метафанни умумиифандӣ (инфиродӣ барои фанҳои таълим)

1) салоҳияти байнифандӣ - ба як қатор фанҳои таълим ва соҳаи маърифатӣ тааллук дорад;

2) метафанни умумӣ – инчо салоҳиятҳои асосии таълим дохил мешаванд;

3) салоҳиятҳои фандӣ - дар тағовут бо салоҳиятҳои қаблӣ, дорои хусусиятҳои муайян ва бартариҳои ташаккул дар доираи фанҳои таълимӣ мебошанд. Аз ин рӯ, салоҳиятҳои маърифатӣ дар сатҳи соҳаи таълимӣ, инчунин фанҳои таълим ё фанҳо барои ҳар як марҳилаи таълим муайян карда мешаванд.

Мо салоҳиятҳои асосии маърифатро аз рӯи принсипҳои ҳадафҳои таҳсилоти умумӣ, намудҳои асосии фаъолиятҳои хонандагон тавсиф мекунем, ки ба онҳо дарки таҷрибаи иҷтимоӣ, дарёftи маҳоратҳо, малакаҳо ва усулҳои гуногуни фаъолият дар ҷомеаи мусир имкон медиҳад.

Вожаҳои асосӣ: муносибати босалоҳият, озмоиш, раванди таълим, саводнокӣ, функционалиӣ.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

БОБИЗОДА Г.М. – академик Академии образования Таджикистана, доктор биологических и фармацевтических наук, профессор, президент Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни –126, E-mail: bobievgt@mail.ru, тел.: +(992)888877917

ФАЙЗУЛЛОЕВА М.М. - старший преподаватель кафедры методика преподавания химии Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни, проспект Рудаки, тел.: +(992) 918 83 19 95

В статье рассматриваются вопросы использования компетентностного подхода в обучении. Представлены результаты экспериментальной работы, где практически доказана результативность проведенного эксперимента.

Выяснив основные направления компетенций, следует определить их систему. Согласно с дифференциацией содержания образования на межпредметное (сфера образования или курс различных предметов); общее метапредметное (для всех дисциплин или предметов); предметное (индивидуально для учебных дисциплин или предметов).

- 1) межпредметные компетенции – принадлежат к конкретному ряду учебных предметов и образовательной сферы;
- 2) общие метапредметные – сюда принадлежат ключевые образовательные компетенции;
- 3) предметные компетенции – в отличие от предыдущих компетенций, имеют определенную характеристику и преимущества формирования в пределах учебных предметов. Следовательно, образовательные компетенции уточняются на уровне образовательной области, а также учебные дисциплины или предметы для каждого этапа обучения.

Ключевые образовательные компетенции характеризуются нами на принципе целей общего образования, главных видов действия обучающихся, которые позволяют им постигнуть общественного опыта, получать в современном социуме разнообразные умения, навыки и способы деятельности.

Ключевые слова: компетентностный подход, эксперимент, процесс обучения, функциональная грамотность.

METHODS OF TEACHING CHEMISTRY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS DEPENDING ON THE COMPETENCY-BASED APPROACH

BOBIZODA G.M., – Academician of the Tajik Education Academy, Doctor of biological and pharmaceutical sciences, professor, President of the Tajik Education Academy, Dushanbe, Ayni Str. 45, E-mail: bobievgm@mail.ru, mob.: + (992) 88 887 79 17

FAYZULLAEVA M.M. - senior lecturer of the Departament of chemistry methodology. Tajik state pedagogical University S.Aini-126, mob.: +(992) 918 83 19 95

The articale discusses the use of competence approach in teaching. The results of the experimental work are, presented where the effectiveness of the experiment is proved in practice.

Having found out the main directions of competences, it is necessary to define their system, according to the differentiation the content of education is interdisciplinary (the sphere of education or course of various subjects); Genermeta- subject (for all disciplines or subjects) pre- subject (individually for academic disciplines or subjects).

- 1) Interdisciplinary competenes- belong to a specific range of subjects and educatiohal sphe
- 2) General meta- subject- this includes key educational competencies;
- 3) Subject competenes- in controst to the previous competencies, they have a certain characteristic and the advantages of formation within educational subjects therefore, educational competenes are specified at the leve of the educational field, as well as educational disciplines or subjects for each stage of training.

Key educational competencies are characterized by the principle of General education goals, the main types of action of students that will allow them to comprehend the social experience, to receive in modern society diverse skills and methods of activity.

Keywords: competence approach, the exprement, the learning process of functional literacy.

«Салоҳият» (аз калимаи лотини *competentia*) саволхое, ки дар он шахс ба таври пурра огоҳ карда мешавад ва ҷиҳати иҷрои онҳо дорон маълумоту таҷрибаи кофӣ мебошад. Инсони салоҳиятнок ба дониш ва тавононии аниқ, ки дар соҳаи мазкур муҳокима ва ҳаракат карданро иҷозат медиҳад [1]. Дар таҳқиқотҳои худ А.В. Хуторской [2, с. 8] барои аслияти маълумоти салоҳиятнок чудо намудани мағфумҳои «қодир будан» ва «салоҳият доштанро», «компетенция» ва «компетентность» тавсия медиҳад. Салоҳият-маҷмӯи вобастагиҳои сифатии шаҳсият, дар мисоли дониш, тавоной ва гайра, ки ба қатори маҳсуси ашёҳое, ки барои иҷрои ягон намуди фаъолият муҳим аст, мансуб мебошанд. «Салоҳият» - соҳиб будани одам ба ягон намуди салоҳияти муайян, ки муносабати субъектро ба ашё ва дар худ дорад. Салоҳиятҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ба он салоҳиятҳо,

дохил мешаванд, ки фанҳои муҳими дарсӣ ва доираҳои муайяни маълумотро ба даст овардааст. Салоҳият чунин қабила омӯзиши қисматҳои фаннӣ-фаъолиятро ифода намуда, ба пешравихои интегралии мақсад имконият медиҳад. Пешравии салоҳият бо усулҳо ва методҳои худи маълумот иҷро карда мешавад. Дар натиҷа дар хонанда тавонӣ коркард карда мешаванд ва имконияти рухсатдиҳии мушкилиҳои гуногун ба вучуд меоянд. Мисол, мушкилиҳои ҳаётӣ, ҷамиятӣ ва ғайра. Ҳамин тавр, А.В. Хуторской ба хулосае меояд, ки салоҳият дар худ маълумот оид ба элементҳои босаводонаи функционалии хонандаро дорад, аммо танҳо ба онҳо вобаста буда наметавонад. Салоҳият маълумоти муносибатҳои фаъолияти ҳаётӣ ва шахсиро ба омӯзиш маҳдуд мекунад, ҳамон хеле, ки муносибати хосро хонанда дорад ва танҳо дар раванди ташкилотчигии иҷрои нақшай фаъолияти маҳсус қобили иҷро мебошад. Ташкилоти байналхалқии меҳнат дар аввали солҳои 90-уми асри XX мағҳуми «салоҳияти асосиро» [1] ворид соҳт. Мағҳуми мазкур инсонро барои гирифтани дониш ва тавонӣ сафарбар мекунад. Ба ақидаи А.П.Тряпицыной, салоҳият дараҷаи таҳсилро дар бар мегирад, ки тавонӣ бар асоси донишҳои назариявӣ барои ҳалли мушкилоти муайян дар соҳаҳои муҳталифи ҳаёт тавсиф карда мешавад [4].

Ҷ. Равен мӯътакид аст, ки салоҳият қобилияти бехамтоест, ки барои иҷрои самарабаҳши фаъолияти муайян зарур аст ва дорои малака, дониш, инчунин тарзи тафаккур ва донистани масъулият барои амалҳо мебошад.

Вақте ки одамон дар ягон вазъияти ҷолиб дучор мешаванд, салоҳиятро изҳор мекунанд. Ҳамин тарик, Ҷ. Равен ифодаи салоҳиятро бо манфиатҳо ва арзишҳо пайваст менамояд, ки асосиаш садоқати шаҳс ба ҳама гуна амал мебошад. Аммо, мағҳуми "салоҳият" нисбат ба ДМ (дониш, малака) васеътар аст.

Е.А. Самойлов [2, с. 20] мағҳуми салоҳиятнокиро ҳамчун истилоҳ дар омӯзиши мушкилиҳои ташаккул ва инкишофи ҳосиятҳои шаҳсро маънидод кардааст. Дар аксари корҳои илмӣ, "салоҳият" ҳамчун дониши баландарзиши шаҳсе муайян карда мешавад, яъне моҳияти кори иҷрошуда, робитаи падидаҳо, равандҳо, усулҳо ва воситаҳои ноил шудан ба ҳадафҳо мебошад.

Ба ақидаи олимон В.А. Болотова, В.В. Серикова "салоҳият" роҳи мавҷудияти дониш, малака ва таълим мебошад, ки ба пайдо кардани худшиносии шаҳсӣ ва донишу маърифати баланди хонанда дар ҷаҳони мусоидат мекунад.

АЗ нуқтаи назари таълим ва тарбия, "салоҳият" ҳамчун натиҷаи муайяни ҷараёни таълим ҳисобида мешавад. Масалан, Э.Ф. Зеер [89] чунин мешуморад, ки "салоҳият" ин қобилияти сафарбар кардан ва табдил додани дониш, малака дар натиҷаи фаъолиятҳои мушаҳҳас мебошад.

Муносибати босалоҳият ба таълим - самти раванди таълим ба самти рушд ва ташаккули салоҳиятҳои асосии шаҳсият (асосӣ, асосӣ, мавзӯй) мебошад, ки дар якҷояй ҳусусияти ҳамгирошудаи шаҳсияти одамро ташкил медиҳанд.

Ба ақидаи Б.И. Ҳасана басалоҳият-соҳиб будан ба усулҳои фаъол аст. Аммо омӯзиши мазкур роҳи ин мағҳумро намекушояд. Ба гуфтаи А.В. Хуторский салоҳияти қалиди муносибат ба нигоҳдории умумии метапредмети таълимиро доранд ва инчунин аз рӯи дараҷаи миқёси таълим ва фанҳои омӯхташаванда муайян карда мешаванд.

Нигоҳи олимони мусоирро аз рӯи мушкилии мазкур таҳлил намуда, метавон мағҳуми салоҳиятро ба фикри худамон системаи якхелai дониш, тавонӣ ва маҳоратро ба қобилиятнокии фаъолият, ки дар асоси алломатҳои арзишӣ-маънавӣ шаҳсияти хонандагон асоснок таҳмин намуд. Сипас, салоҳияти таълими ҳамгироёнаи ду компаненти миёнаи ба ҳам мутобиқ, аз фаъолияти арзишӣ, мақсадӣ ва дигарҳо иборат мебошад.

Мағҳуми муносибати босалоҳият ба таълим, ки ба қисмати амалий ва мөъёрҳои раванди таълимиро ташакулдиҳанда дохил шуда, ба макtabҳои тоҷикӣ хос мебошад. Хонандагон соҳиби дониши назариявӣ буда, дар ҳалли масъалаҳои мушкил ё ҳолатҳои муайян ва истифодабарии ин донишҳо ба мушкилӣ тоқат меоваранд.

Салоҳияти таълими – соҳиб будани маҷмӯи қоидоҳое, ки дар онҳо барои ҳар як ҷамъи компонентҳои таълим ва мувоғиқ ба фаъолияти онҳо мебошад.

Ҷиҳатҳои асосии салоҳиятро фахмонида, системаи онҳоро муайян кардан лозим аст. Дар мувоғиқа бо таълими тафриқа таркиби маориф дар байнифанӣ (миқёси маориф ва ё

курси фанҳои гуногун); метапредмети умумии (барои ҳамаи фан ё илмҳо); фаннӣ (фардӣ барои фанҳои таълими ва илмӣ) мебошад.

1. Салоҳиятҳои байнифандӣ – ба қатори аниқи таълими фанҳо ва сфераи таълими тааллук доранд.

2. Метапредметҳои умумӣ ба салоҳиятҳои асосии таълим мансуб мебошад.

3. Салоҳиятҳои фаннӣ – дар фарқият бо салоҳиятҳои пешина, хусусиятҳои муайян ва бартарияти сохташон дар дараҷаи сфераи таълим ё фанҳои таълими зинаҳои таҳсилот муайян карда мешавад.

Салоҳияти таълими асосӣ ба мо дар принципи таълими мақсадноки умумӣ, намудҳои асосии амалҳои таълимгирандагоне, ки фаҳмидани таҷрибаи ҷамъиятӣ, дар ҷамъияти муосир гирифтани тавоноҳои гуногун, маҳорат ва усуљои фаъолият имконият медиҳанд. А.В. Хуторской дар тадқиқотҳои худ салоҳияти асосии таълимро (дар асоси мақсадҳои асосӣ) дар марҳилаҳои таълими маҷмӯй, фарзияҳои таҷрибаҳои умумӣ ва намудҳои гуногуни фаъолияте, ки дастгириҳои таҷрибаҳои оммавӣ, гирифтани тавонои маҳорат, таҷрибаи фаъолияти амалӣ дар ҷамъияти муосир таъмин менамояд, шакл медиҳад.

Мақсади асосии муассисаҳои таълими таъмин гардонидани шароит ва ба хонандагон додани имконияти соҳиб будани дониш, тавоной ва маҳорат барои истифодабарии маҳсулнокии дониш, методҳо ва роҳҳои зиндагии муқаррарӣ ба ҳисоб меравад. Сипас, аз гуфтаҳои боло метавон чунин хулоса баровард: муносибати босалоҳият ба таълим – инкишофи шаҳсият, ки қобили истифодабарии аз дониш, тавоной ва малакаву маҳорат, фардӣ ҳал кардани мушкилотҳои гуногунро фаро мегирад. Дар муносибати босалоҳият ба таълим амиқкунӣ, интенсивикуни усуљои воситаҳои фаъолият асосӣ ба ҳисоб меравад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, зикршудаҳо дар ҷорҷубаи муносибати босалоҳият ба таълим барои ба шакл даровардани дониши функционалии хонандагон, инкишофи салоҳиятҳои асосӣ зарур мебошад. Дар натиҷаи ин нақши муҳимро дар салоҳиятнокии қасбомӯй устод мебозад.

Салоҳиятнокии қасбии педагогӣ дар миқёси шаклгирӣи саводнокии фун斯基оналии хонандагон, салоҳиятнокии педагогӣ, психологӣ, методологири дорад, вале салоҳиятнокии педагогӣ дар раванди таълим, мутобиқкунии сифати баҳамтаъсиррасонии усаду шогирдро низ доро мебошад. Барои истифодаи муносибати босалоҳият дар раванди таълим дар МТМУ № 7, №44, №55, №63, №79 -и шаҳри Душанбе кори таҷрибавӣ гузаронида шуд. Дар кори таҷрибавии синғҳои 11-и мувозии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии зикргардида 120 нафар хонандагон ҷалб карда шуданд. Пешравии (инкишофи) муносибати босалоҳият ба таълим дар қатори марҳилаҳои мазкур пешбинӣ шудаанд: муҳиммият (мақсадгузорӣ), тартибидии нақшай кор, фарзқунӣ (пешбиникунӣ), иҷроқунӣ (амаликунӣ) коркард ва ё ислоҳқунии рефлексӣ, ки ҳар як зинаи ҳосилшавӣ аз ҷиҳати дараҷаи дастрасии таълим фарқ мекунад. Дар натиҷа ҳар як сатҳ ба саводнокии муайян хос мебошад. Мисол, хонандагони гурӯҳи аввал бояд маҳорати элементариро соҳиб гарданд; хонандагон гурӯҳи миёна бояд сатҳи босаводии функционалиро комёб шаванд, вале хонандагони гурӯҳи қалон бояд салоҳиятнокиро соҳиб бошанд.

Баъди гузаронидани таҷрибаҳо ва истифодабарии шартҳои педагогӣ дар марҳилаи ниҳоии таҷриба, ки тайёрии хонандагонро ҳамчун яке аз моҳиятҳои асосии инкишофи муносибати босалоҳият ба таълим дар асоси ошкоркуни нишондодҳо ва меъёрҳо, санчиши ҷамъбастии шаклгирӣи саводнокии функционалий гузаронида шуд. Дар байни хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ сатҳи саводнокии функционалий то дараҷаи баланд расид, Мумкин аст, ки ба туғайли ҷорисозии фаъолияти лоиҳавии технологӣ дар раванди таълим, дар фарқият аз хонандагони гурӯҳи санчишиӣ, ки сатҳашонро камтар баланд бардошта, аз ҳама зудтар ин ба синфи хонандагони иқтидори баланддошта алоқаманд мебошад. Натиҷаҳои дараҷаи тартибидии саводнокии функционалий дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Чадвали 1 – Сатҳи саводнокии функционалии хонандагон дар марҳилаи ҷамъбастӣ таҷрибавии сифҳои 11 (2018-2019 сол.)

№	Синф, миқдори хонандагон	бехтаринҳо		қаноатбахш		қатъи	
		миқ дор	%	миқ дор	%	миқ дор	%
1	Синфи 11 «А» (ГН) – 35 хонанда (МТМУ № 55)	7	16,6%	16	63,3%	12	20%
2	Синфи 11 «Б» (ГО) – 37 хонанда (МТМУ № 55)	16	33,3%	14	43,3%	7	6%
3	Синфи 11 «А» (ГН) – 21 хонанда (МТМУ № 44)	7	32%	8	36%	6	2%
4	Синфи 11 «Б» (ГО) – 23 хонанда (МТМУ № 44)	13	60%	9	36%	1	4%
5	Синфи 11 «А» (ГН) – 35 хонанда (МТМУ № 63)	6	20%	17	48%	12	2%
6	Синфи 11 «Б» (ГО) – 36 хонанда (МТМУ № 63)	0	40%	19	8%	16	12%
7	Синфи 11 «А» (ГН) – 28 хонанда (МТМУ № 79)	4	16%	17	56%	7	28%
8	Синфи 11 «Б» (ГО) – 25 хонанда (МТМУ № 79)	10	40%	13	52%	2	8%
9	Синфи 11 «В» (ГН) – 30 хонанда (МТМУ № 55)	8	24%	13	44%	9	32%
10	Синфи 11 «Г» (ГО) – 35 хонанда (МТМУ № 55)	15	44%	18	52%	2	4%

Муқоисакунии маълумотҳо (чадвали 1) дар натиҷаи таҷрибаҳои гузаронида аз рӯи муайянкуни саводнокии функционалий шаҳодат аз он медиҳад, ки сатҳи саводнокии функционалии хонандагон дар гурӯҳҳои таҷрибай хело баланд бардошта шуд. Дар гурӯҳҳои санчишӣ низ дигаргунҳои мусбӣ мушоҳида гардидаанд, ки ин аз ҳама зудтар муваффақияти хонандагони синфҳои мазкурро нишон дод. Ҳамин тавр, ҷавобҳои хонандагонро муқоиса намуда метавон гуфт, ки натиҷаҳои кори хонандагон дар санчишҳои гурӯҳӣ бо баъзе аз нишондодҳо дигаргун шудааст ва аз натиҷаҳои таҷрибаҳои муқарраршуда фарқ меқунанд: дар муқобил ба гурӯҳҳои қисмҳои зиёди таҷрибавии хонандагон тавонойӣ ва маҳорати фаъолияти умумии таълим; таълими даркиро соҳибанд. Яъне тамоми маълумот ва хулосаҳоро метавонанд, дар намуди нақша ва ҷадвал пешниҳод намоянд. Метавонанд бо матн кор кунанд, инчунин, метавонанд ба мушкилие, ки дар раванди омӯзиши фан пайдо шуда буд дучор оянд ва бемушкилӣ аз иҷрои он бароянд. Сипас, аз таҷрибаи гузаронидашуда аз рӯи муайянкуни саводнокии функционалии тартибдодашуда дида мешавад, ки натиҷаи кори гурӯҳи санчишӣ ва эксперименталий хонандагон миёни худ аз рӯи натиҷаҳои муқарраршуда ва шаклгирифтai гурӯҳи санчишӣ дигаргун шудаанд. Аммо дар гурӯҳи эксперименталий дигаргунҳои назаррас (дараҷаи саводнокии беҳтарин ва қаноатбахши функционалии хонандагон, яъне хонандагон метавонанд таҳлил намоянд ва ҳолатҳои гузошташударо фахманд) мушоҳида мегардад. Инчунин, дар онҳо фаъолияти даркӯниши баланд мушоҳида мешавад.

Барои равандҳои назариявии асосии таҳқиқотҳои худ ва маҳсулнокии шартҳои педагогии гузошташуда, аз рӯи саводнокии функционалии хонандагон дар раванди таълими фанни биология нишондодашуда, ҷараёни инкишофи ҷамъбастии муқарраршуда ва марҳилаҳои умумии таҷрибаҳо дар гурӯҳҳои таҷрибай аз рӯи меъёри саводнокии функционалий муайян карда шудааст (Чадвали 2).

Чадвали 2 – Натиҷаҳои муқараршуда ва умумиятдоштаи таҷрибаҳо аз рӯи шаклгирии саводнокии хонандагон (гурӯҳи таҷрибай) (2017-2018 сол.)

Меъёри саводнокии функционалии	Дараҷаи баландтарин		Дараҷаи миёна		Дараҷаи қаноатбахш	
	Озмоишӣ муқаррар кунанда	Озмоишӣ ҷамъбастӣ	Озмоишӣ муқаррар кунанда	Озмоишӣ ҷамъбастӣ	Озмоишӣ муқаррар кунанда	Озмоишӣ ҷамъбастӣ
Ҳавасмандгардонӣ						
МТМУ № 55	34%	60%	48%	30%	18%	10%
МТМУ № 44	33%	58%	49%	31%	18%	11%
МТМУ № 63	34%	59%	47%	32%	19%	9%
МТМУ № 79	32%	60%	50%	31%	18%	9%
МТМУ № 55	33%	58%	48%	31%	19%	11%
Когнитивӣ						
МТМУ № 55	8%	18%	66%	76%	26%	6%
МТМУ № 44	9%	17%	65%	77%	26%	6%
МТМУ № 63	10%	16%	65%	77%	25%	7%
МТМУ № 79	8%	18%	64%	75%	28%	7%
МТМУ № 55	8%	17%	65%	76%	25%	7%
Фаъол						
МТМУ № 55	9%	29%	35%	57%	56%	14%
МТМУ № 44	8%	28%	36%	58%	56%	14%
МТМУ № 63	9%	29%	34%	58%	57%	13%
МТМУ № 79	8%	29%	36%	58%	56%	13%
МТМУ № 55	8%	28%	36%	57%	56%	16%
Рефлексивӣ						
МТМУ № 55	7%	54%	23%	35%	70%	11%
МТМУ № 44	6%	55%	24%	34%	70%	11%
МТМУ № 63	8%	54%	21%	36%	71%	10%
МТМУ № 79	7%	53%	22%	36%	71%	11%
МТМУ № 55	8%	54%	22%	36%	70%	10%

Таъсироти маҳсулнокии шароитҳои педагогие, ки шаклгирии саводнокии функционалии хонандагонро ҳамчун шарти пешакӣ барои инкишофи салоҳияти хонандагон таъмин мегардонад, воситаҳои меъёри «хи – квадрати» (x^2) Пирсонро зоҳир мекунад, аксунии тағиyrёбӣҳо аз рӯи меъёрҳои овардашуда ва нишондодашудаи саводнокии функционалии нишондодҳо аз рӯи ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии дар боло овардашуда мебошад.

Сипас, натиҷаҳои умумии ҷамъбастии таҷрибавии корро асоснок карда метавон муқарар кард, ки ҳамон озмоишҳо дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузошташуда ва назариявӣ исботшудаи шароитҳои педагогӣ, шаклгирии саводнокӣ ҳамчун асоси инкишофи салоҳиятҳои хонандагон мебошанд. Тағиyrотҳои зиёд аз рӯи меъёр ва нишондодҳои саводнокии функционалии гузаронида шудаанд. Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҷрибаҳои педагогии гузаронидаи худ фарзияҳои назариявӣ пешбарӣ ва асоснок карда шудаанд. Мақсади тадқиқоти мо асоснок ва исбот шудааст. Фарзияҳои назариявии шароитҳои маҳсулнокии имконияти шаклдиҳии саводнокии функционалии хонандагон яке аз қашфиётҳои асосии илмӣ-даркӣ муносибати босалоҳият ба таълим дар раванди омӯзиши химия мебошад.

АДАБИЁТ:

1. Астанина С.Ю. Методическая система обучения общей биологии в условиях интенсификации образования: Дис. канд. пед. наук. СПб., 2003. -184 с.
2. Беспамятных, Т.А. Методика учебно исследовательской работы учащихся при углубленном изучении общей биологии: автограферат дис. на.к.п.н./ Т.А. Беспамятных. - СПб.: РГПУ, ООО «Академ-Принт». 2002, 20с.

3. Швецов Г. Г. Методика использования дидактических материалов в теории и на практике // Развитие методики биологии и экологии в XXI веке. Сборник тезисов докладов Международной научно-практической конференции. -М., 2000. -С. 41-44.

4. Киселева, А. И. Экспериментальное использование модели формирования логических учебных действий у учащихся при обучении биологии / А. И. Киселева, И. Е. Киселев // Актуальные проблемы биологии, экологии, химии и методик обучения: сб. материалов Междунар. науч. практ. конф. с элементами научной школы для молодых ученых, 2–3 июня 2016 г. – Саранск :Мордов. гос. пед. ин-т, 2017. - С. 64-70.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВОГО ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ДЖОНМАХМАДОВА Г.Ш. - ведущий научный сотрудник Института развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни 126.
E-mail: dgulraftor@bk.ru. **тел.:** +(992) 88-888-62-76

В последние годы в сфере образования часто стали использовать тестовые экзамены. В статье рассматривается вопрос организации и проведения тестового экзамена по русскому языку в разных типах школ республики. Автором статьи предлагаются в качестве примера образцы тестовых заданий среднего и высшего уровня сложности, которые позволяют объективно оценивать уровень обученности учащихся при проведении тестового экзамена, проверки знаний, умений и навыков по предмету. Вопросы и задания представлены автором и сформулированы согласно уровню знаний учащихся, действующей учебной «Программе по русскому языку для общеобразовательных школ с таджикским языком обучения (2008)» и учебников русского языка. По мнению автора, тесты обеспечивают равные для всех условия контроля благодаря стандартизации процедур тестирования и использованию критериев оценивания, особенно, когда осуществляется автоматизированная проверка результатов.

Ключевые слова: тестовый экзамен, использование, тестовые задания, учитель-экзаменатор, контроль, индивидуализация обучения, выбор ответа.

МЕТОДИКА ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ ИМТИҲОНИ ТЕСТӢ АЗ ФАННИ ЗАБОНИ РУСӢ

ЧОНМАҲМАДОВА Г.Ш. - ходими пешбари илмии Пажӯҳиигоҳи рушиди маориф ба номи А. Чомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни 126. **E-mail:** dgulraftor@bk.ru. **тел.:** +(992) 88-888-62-76.

Солҳои охир дар соҳаи маориф аксар вақт имтиҳонҳои тестӣ истифода бурда мешаванд. Дар мақола масъалаи ташкил ва баргузории имтиҳони тестӣ дар ҳама намуди мактабҳои чумхӯрӣ баррасӣ гардидааст. Муаллифи мақола намунаҳои санчишҳои дараҷаи миёна ва мураккабро пешниҳод менамояд, ки сатҳи тайёрии хонандагонро ҳангоми имтиҳони тестӣ, санчиши дониш ва малака аз ин фан имконият медиҳанд. Муаллиф масъалаҳои ва супоришҳоро пешниҳод намуда, мутобики сатҳи дониши хонандагон, «Барномаи забони русӣ барои мактабҳои таҳсилоти миёни умумии таълимашон бо забони тоҷикӣ (2008)» ва китобҳои таълимии забони русӣ тартиб дода аст. Чунин навъи санчиш ба ақидаи муаллиф имкон медиҳад, ки ташхиси меъёрисохта, воҳид дараҷа ва сатҳи дониши бачаҳоро аз тариқи автоматӣ санҷида мешавад.

Вожаҳои асосӣ: имтиҳони тестӣ, истифода, машқҳои тестӣ, омӯзгор-имтиҳонгиранда, назорат, инфиродисозии таҳсилот, интиҳоби ҷавоб.

JONMAHMADOVA G. SH. - Senior Researcher, Institute for Educational Development named after Abdurahman Jami, Academy of Education of Tajikistan, address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, S. Ayni St, 126. E-mail: dgulraftor@bk.ru. phone: (+992) 88 888 62 76.

In recent years, in the field of education, test examinations have often been used. The article discusses the organization and conduct of a test examination in the Russian language in different types of schools of the republic. The author of the article offers as an example, samples of test assignments of medium and higher difficulty levels that allow objectively assess the level of pupils' training in conducting a test examination, testing knowledge, abilities and skills in the subject. Questions and tasks are presented by the author are formed according to the level of pupils' knowledge, the current curriculum "Program on the Russian language for comprehensive schools with the Tajik language of instruction (2008)" and Russian language textbooks. According to the author, the tests provide equal control conditions for all due to the standardization of testing procedures and the use of assessment criteria, especially when automated verification of the results is carried out.

Keywords: test examination, using, test assignments, examiner, the control, individualization of training, choice of answer.

В Республике Таджикистан в настоящее время существенно повышается роль русского языка как средства межнационального и межгосударственного общения. Необходимость более серьезного отношения к изучению русского языка на всех уровнях образовательной системы страны неоднократно была подчёркнута Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

В период 2004-2014 годов успешно было реализовано Постановление Правительства Республики Таджикистан от 02.12.2003 года, №508 «Об утверждении Государственной программы совершенствования и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях Республики Таджикистан на 2004-2014 годы». Нынешняя ситуация с функционированием государственного языка и состоянием многоязычия в республике во многом определяется последствиями языковой политики данного периода. Принята новая Программа, которая определяет правовой, экономический и социальные основы, представляет собой основные положения совершенствования обучения русскому и английскому языкам в образовательном пространстве Республики Таджикистан в период 2015-2020 гг., определяет цели, задачи и направления ее реализации в учебно-воспитательном процессе, государственные гарантии обучающимся и работникам образовательных учреждений, других организаций системы образования, кадровое, научное, материально-техническое и финансовое обеспечение, международное сотрудничество. В связи с важностью и необходимостью изучения и владения, совершенствования русского языка в стране Государственная Программа продлена до 2030 года.

Участие в различных видах тестирования, создание собственных тестов, то есть получение опыта в этом направлении, позволяет школе использовать тестовую методику для контроля как текущих, так и итоговых знаний учащихся по русскому языку. Использование тестовых заданий в средних и старших классах имеет большую актуальность для всех типов школ. Это позволяет решить проблему преемственности школы и вуз, то есть объединяет в одно целое оценку знаний при завершении школы и поступлении в вуз.

Проблема тестирования по русскому языку чрезвычайно осложнена спецификой самого предмета. До сих пор теория тестирования и технология его использования недостаточно изучены учёными, они вызывают много споров у учёных, методистов и учителей-практиков, преподающих русский язык в школе. Важной задачей учителя-предметника является обучение новой форме контроля и оценки результатов труда по русскому языку учащихся, начиная с младших классов. Практика показывает, что ученики,

которые имеют навыки работы с тестовыми заданиями с младших классов, оказываются более подготовленными при выполнении текущего и итогового тестирования, даже в психологическом плане.

Учебная «Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения (2-11 классы)» 2008 года и учебники русского языка определяют цели и содержание обучения русскому языку, которое следует освоить учащимся. Выбор же способа решения дидактической задачи и форм контроля её реализации в учебной практике предоставлен самому учителю, и далеко не каждый педагог с этой важной задачей справляется успешно.

Учитель русского языка и литературы для контроля знаний учащихся по русскому языку может широко использовать тестирование как на отдельных этапах урока, по окончании изучения разделов учебника, по окончании четверти, так и по окончании полугодия в 9-х, 10-х, 11-ых классах согласно «Программе по русскому языку для общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения» (2008 г). А также тестирование можно использовать как в средних общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения, так и с русским языком обучения, гимназиях и лицеях, частных учебных учреждениях, на уроках, на зачётах, на экзаменах, как карточное задание. То есть тесты по русскому языку, учитель проводит в качестве текущего и промежуточного контроля. На основе полученных данных учитель получает четкое представление о знаниях, навыках и умениях учащихся, что позволяет оценить степень их подготовленности. Учитель может использовать все типы и виды тестовых заданий, а также текстовые тесты. Тест – это форма контроля, способствующий индивидуализации обучения.

Успеваемость учащихся по русскому языку как неродному оценивается по результатам тестирования с использованием соответствующих шкал оценок. При этом отметка, или оценочные баллы, - это условное выражение оценки знаний, навыков и умений. Например, ученикам может быть предложен тест, состоящий из 10 заданий, каждое из которых содержит один языковой пример. Выполнение всех десяти заданий будет оценено отметкой «отлично», семи заданий – отметкой «хорошо», выполнение половины заданий – отметкой «удовлетворительно», а выполнение трёх и менее заданий – отметкой «неудовлетворительно» [8; с.18]. Это самый элементарный способ оценивания тестирования.

Вот как учитель-экзаменатор готовится к тестовому экзамену для 11-го класса.

Учитель как экзаменатор должен действовать строго в соответствии с требованиями к процедуре проведения тестового экзамена.

1. До начала экзамена должны быть проверены:

- готовность необходимых технических средств и рабочих мест в классе;
- наличие необходимого количества экземпляров тестов, контрольных листов;
- наличие присутствующих учащихся и их готовность к работе.

2. Вместе с ассистентом экзаменатор должен разложить на рабочих местах листы с тестовыми заданиями и контрольные листы.

3. Учитель приглашает учащихся в класс и предупреждает их о том, что начинать читать и выполнять задания можно только по его указанию.

4. Затем попросит учащихся заполнить контрольные листы (написать фамилию, имя, указать класс, дату. А по ходу выполнения заданий здесь же отмечают правильный вариант ответа).

5. Далее учитель напоминает общие требования к учащимся в ходе экзамена, потом сообщает, какие задания входят в тесты, и как их нужно выполнять, отвечает на вопросы учащихся, касающиеся процедуры проведения экзамена и призывает их работать спокойно и внимательно.

6. Он объявляет и записывает на доске время начала и окончания работы.

7. Во время выполнения теста учителю не следует ходить по классу и разговаривать с ассистентом, чтобы не мешать тестируемым.

8. После того, как время, данное на выполнение теста (30 – 40 мин), заканчивается, он и его ассистент собирают тестовые материалы и контрольные листы. Даже если ученик не

успел выполнить какое - либо задание, он всё равно, обязан сдать работу не позднее указанного срока.

Дополнительное время ребятам не предоставляется.

9. Во время проведения экзамена учитель-экзаменатор должен быть спокойным, внимательным, приветливым и немногословным.

Учитель не должен отвечать на вопросы, касающиеся правильности выбора ответа в тестовом задании.

Учитель проверяет наличие всех листов с заданиями. Затем уже проверяет работы и оценивает их. Каждому ученику нужно предоставить отдельный вариант тестовых заданий. Тестовые задания можно предложить учащимся на основе текста, предложенного учителем. Тексты предлагаются учащимся на отдельных листах. Учащиеся внимательно прочитают текст, только потом выполняют задания. Вот какие тестовые задания можно использовать учителю на экзамене.

Прочитайте текст и выполните задания.

Как появились книги

Первые свои записи люди делали на камнях. Это была трудная работа. Каждый значок нужно было высекать на камне каким-нибудь острым инструментом. Много таким способом не напишешь. Теперь у нас только на памятниках высекают надписи. А предки наши высекали на камнях рассказы о войнах, законы и договоры. Учёными найдено немало таких книг. Это отдельные каменные плиты. Некоторые из них написаны три, даже четыре тысячи лет назад. Это были тяжёлые неудобные книги, но зато прочные.

Потом стали писать на глиняных книгах. Каждая плитка – отдельная страница. Из них составляли целые книги. Писали на глиняных плитках заостренными палочками. Исписанные плитки обжигались в печи. Учёные нашли целую библиотеку глиняных книг. Этой библиотеке приблизительно 2500 лет. Здесь есть военные рассказы, интересные повести, исторические сведения.

Затем начинают появляться книги из папируса. Папирус выделялся из растения, похожего на камыш и легко ломался. Постепенно папирус заменили пергаментом. Книги на пергаменте существовали почти за две тысячи лет до нас. Пергамент изготавливали из телячьих, козьих и бараньих шкур. Кожи очищались, из них получались тонкие белые листы. Писали на этих листах чёрной и красной краской.

Книги из пергамента стоили очень дорого. Пергамент постепенно был заменён бумагой.

Сейчас у нас есть электронные книги. Во все времена книга была сокровищем мысли, учила добру. Чтобы прочитать и понять книгу, надо быть грамотным человеком. (211 слов)

Задание 1. Укажите вариант ответа, который наиболее точно передаёт основную мысль текста.

А) Надо знать об истории появления книг.

Б) Книга является сокровищем мысли, учит добру.

В) Электронные книги - требование времени.

Г) Библиотеке глиняных книг почти 2500 лет.

Задание 2. Укажите вариант ответа, в котором дана правильная синтаксическая характеристика предложения: Книги на пергаменте существовали почти за две тысячи лет до нас.

А) Простое, повествовательное, двусоставное, распространённое.

Б) Простое, повествовательное, односоставное, нераспространённое.

В) Простое, повествовательное, односоставное, распространённое.

Г) Сложное, повествовательное, невосклицательное предложение, распространённое.

*Задание 3. Укажите правильную морфологическую характеристику слова **пергамент** в предложении: Пергамент изготавливали из телячьих, козьих и бараньих шкур.*

А) существительное

Б) наречие

Б) прилагательное

Г) местоимение

*Задание 4. Укажите значение слова **сокровище** в предложении текста.*

А) нечто очень ценное, содержащее в себе много достоинств

Б) важность, значимость, полезность чего-либо

В) культурная духовная ценность, созданная человеком

Г) имеющий высокую цену, стоящий больших денег

Задание 5. Затишиите и подчеркните в первом предложении четвёртого абзаца грамматическую основу.

Задание 6. В каком варианте выражение употребляется в переносном значении.

А) сокровища мысли

Б) глиняные книги

Б) белые листы

Г) отдельная страница

*Задание 7. Определите значение слова **пергамент**.*

А) материал для письма из тропического травянистого растения у древних народов

Б) материал в виде листов для письма, а также для других целей, изготовленный из древесной или тряпочной массы

В) толстая, очень твёрдая бумага особой выделки

Г) материал для письма из телячьей кожи

Задание 8. Установите соответствие между словами-антонимами.

А) заострённый

1. незакреплённый

Б) заменить

2. переименовать

В) прочный

3. оставить

Г) дорого

4. тупой

5. дёшево

Задание 9. Определите верную характеристику предложения из текста:

Чтобы прочитать и понять книгу, надо быть грамотным человеком.

А) простое

В) сложносочиненное

Б) бессоюзное сложное

Г) сложноподчиненное

Задание 10. Найдите соответствие между словами и их значениями.

A) папирус	1. умеющий читать и писать, а также умеющий писать грамматически правильно
Б) глиняный	2. материал, сделанный из железа
В) изготовить	3. сделанный из глины
Г) грамотный	4. первый материал для письма, которому присуща многие свойства современной бумаги
	5. сделать при помощи инструментов, каких- либо приспособлений, машин, выработать

Экзамен можно организовать и по другим заданиям, составленные учителем по пройденным темам, усвоенному материалу учащимися. Например:

Задание 1. Какой раздел науки о языке изучает звуки речи?

а) морфология

б) фонетика

в) лексика

г) синтаксис

Задание 2. Определите количество знаков препинания в сложноподчиненном предложении:

Бывает так что одна какая – нибудь мысль овладевает одновременно многими умами и многими сердцами.

а) 3.

б) 4.

в) 1.

г) 2.

Задание 3. Укажите пропущенное в предложении слово.

Если у Вас нет места жительства в городе, вы приехали из дальнего района, то необходимо написать... о предоставлении общежития.

- а) объяснительную
- б) личный листок
- в) характеристику
- г) заявление

Задание 4. Выберите соответствующее продолжение для каждого предложения.

а) Актёр говорил так взволнованно,	1. нужны контрольные задания.
б) Живите так,	2. экскурсия в горы состоялась.
в) Несмотря на дождливую погоду	3. что его чувства передались зрителям.
г) Чтобы проверить знание,	4. чтобы он здоровым рос.
	5. чтобы каждый день казался новым.

Задание 5. Составьте и запишите предложения самостоятельно. Вопросы помогут вам.

Учиться: кто? как? зачем? когда? где?

Улыбаться: кто? кому? когда? за что

Заниматься: кто? с кем? когда? чем? где?

Задание 6. Найдите ответную реплику.

а) Вы говорите по-английски?	1. Думаю, все знают.
б) Сколько стоит эта книга?	2. Извините, нельзя!
в) Кто знает русский язык?	3. Думаю, недорого.
г) Здесь можно громко разговаривать?	4. Да, но с акцентом.
	5. Простите, пожалуйста!

Задание 7. Продолжите предложения.

1. Мы двигались медленно, потому что....
2. Человек не может быть счастливым, если....
3. Найти своё место в жизни....
4. Если вы хотите, чтобы....

Задание 8. Установите соответствия между определениями лексических значений слов и самими словами:

а) торжественный смотр войск	1) палатка
б) устное народное творчество	2) фольклор
в) перерыв в занятиях в учебных заведениях на праздничное или летнее время	3) парад
г) Временное помещение из натянутого брезента	4) каникулы
	5) отдых

Задание 9. Определите морфологические признаки словосочетания «любимый край»:

- а) женский род, единственное число, 3 склонение
- б) мужской род, единственное число, второе склонение
- в) средний род, единственное число, второе склонение
- г) женский род, единственное число, первое склонение

Задание 10. Спишите предложения, заменяя прямую речь косвенной.

1. «Мы будем читать интересную книгу», - сказал Бехзод.

2. Врач спросил: «Какая у вас была температура?»

3. Учитель спросил ученика: «Ты готов к ответу?»

Задание 11. Определите, какое значение передают данные предложения.

а) Хорошо, я помогу тебе решить задачу.	1) просьба
б) Пожалуйста, закрой окно, дует сильный ветер.	2) отказ
в) Извини. Мне нужно готовиться к экзамену, поэтому я не смогу пойти с тобой в кино вечером.	3) извинение
г) Нет, тебе нельзя смотреть фильм, если ты ещё не сделал домашнее задание.	4) согласие
	5) пожелание

Задание 12. Автобиография – документ, содержащий...

- а) сообщение
- б) сведения из жизни
- в) просьбу
- г) предложение

Задание 13. Как называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности?

- | | |
|-------------|----------------|
| а) синонимы | в) диалектизмы |
| б) антонимы | г) омонимы |

Задание 14. Составьте из слов предложения.

1. меня, жди, всем, назло, я, и, вернусь, смертям.

2. припасает, лето - поедает, зима.

3. красота – ученье, слепота – неученье.

4. отмерь, раз, семь – отрежь, один, раз.

Задание 15. Определите верное начало предложения: «... стиль используется в неофициальной, непринуждённой обстановке».

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| а) официально-деловой | в) публицистический |
| б) научный | г) разговорный |

Выбор количества тестовых заданий зависит от самого учителя-экзаменатора. Он сам знает уровень подготовленности своих учащихся. И в соответствии с этим учитель русского языка составляет тестовые задания.

Тесты дают возможность заметно улучшить образовательный процесс, потому что обладают рядом преимуществ перед другими методами контроля знаний: являясь обязательной частью многих педагогических новаций, они снижают затраты времени на проверку знаний, помогают выявить индивидуальный темп обучения, а также пробелы в текущей и итоговой подготовке.

Размышляя о целях и задачах общеобразовательной школы на современном этапе развития нашего общества, мы приходим к выводу о необходимости понимания образования как целостной системы формирования социально адекватной личности, успешно реализующей себя в век информационно-коммуникативных технологий.

Известно, что в настоящее время очень эффективным стало использование программированного тестирования, материалы которого заранее вводятся в компьютер учителем русского языка для определенного уровня обученности класса.

Программированный тестовый контроль можно использовать обычно в средних и старших классах на различных этапах урока: при проверке домашнего задания, объяснении нового материала, при закреплении и систематизации знаний, при повторении пройденных тем, при проведении итогового контроля и проведении экзамена.

Программа с тестом заранее вводится в компьютер. Когда на мониторах учащихся появятся вопросы, все приступают к ответам. Каждый ответ компьютер фиксирует, а после окончания работы на мониторах высвечиваются результаты опроса в виде оценок.

Чтобы успешно провести тестирование с помощью компьютерных программ, учитель должен обладать знаниями о психофизиологических особенностях учащихся. Это знания о силе и лабильности нервной системы, о типе восприятия и памяти каждого школьника, о работоспособности, исходном и текущем уровне знаний, о познавательных умениях и навыках, о готовности к изучению данного материала, которые демонстрируют учащиеся на обычных занятиях.

Целью проведения тестового экзамена является подтверждение сформированности у учащихся коммуникативной компетенции, то есть способность человека адекватно в ситуации общения организовать свою речевую деятельность в её продуктивных и непродуктивных (рецептивных) видах.

По своему содержанию данный тестовый экзамен является коммуникативным, так как в качестве объектов тестирования выступают умения учащихся, для которых русский язык является неродным и они должны общаться в типичных ситуациях, требующих комплексного применения разных видов речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аванесов В.С. Проблемы психологических тестов. – Вопросы психологии, № 5, 1978. с. 97-100.
2. Балыхина Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии. – М.: Изд. РУДН, 2000 г. – 162 с.
3. Балыхина Т.М., Ельникова С.И., Козловская Е.С. Русский язык: мои первые успехи. Детские тесты: Учебное пособие. – М.: РУДН, 2010. -152 с.
4. Гусейнова Т.В., Муждабаева А.И. Организация контроля русского языка в национальной школе. – Душанбе, РТСУ, 2010. - 85 с.
5. Джонмахмадова Г.Ш. Сборник тестов по русскому языку для контроля знаний учащихся средних общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения. – Душанбе: «Торус», 2016. – 152 с.
6. Джонмахмадова Г.Ш., Бабаева Р.Н. Сборник диктантов и изложений по русскому языку. – Душанбе: «Нигор», 2019. – 92 с.
7. Курбанова Р. Тестовые задания по русскому языку для учителей и учащихся общеобразовательных школ. – Душанбе, 2013. – 100 с.
8. Программа по русскому языку для общеобразовательных школ с таджикским языком обучения (2-11 классы). – Душанбе: Polygraphgroup, 2008. – 124 с.
9. Разоренова М.В. Творческие задания как средство подготовки будущих учителей к формированию коммуникативной культуры у учащихся / М.В. Разоренова// Активизация творческого потенциала личности: сб. науч.-метод. тр. / Под ред. В.И. Третьяченко др. – М.: Изд-во Схидноукр. Нац. ун-та им. Владимира Даля, 2007. – С. 101-104.
10. Фарберман Б.Л. Прогрессивные педагогические технологии /Б.Л. Фарберман. – Ташкент, 1999. – 112 с.

РОЗИ-ВЕЛИКИЙ ХИМИК ВОСТОКА

ИДРИСОВ Т.Ч. – профессор кафедры химии Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура, г. Душанбе проспект Рудаки – 146. E-mail: idrisov_1948@mail.ru, тел.: +(992) 91 862 15 16

ЧЕРВЯКОВА Е.Я. – преподаватель русского языка и литературы СОУ № 54, Отличник народного образования, учитель высшей категории, г. Душанбе, ул. И. Сомони -58, тел.: +(992) 90 067 99 62

В статье анализируются история химической науки, возникновение понятия химии, а также роль великого ученого Закария Ар-Рази в развитии химической науки. Приводятся сведения о веществах, химических реакциях и оборудований, используемых Ар-Рази в ходе экспериментов. Также даются сведения о средневековом учении «аль-химии».

Ключевые слова: наука, химия, химическое вещество, химическая реакция, химическая посуда, оборудование, химический опыт.

РОЗӢ - КИМИЁДОНИ БУЗУРГИ МАШРИҚЗАМИН

ИДРИСОВ Т.Ч. – профессор кафедра химии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шотемуров, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ – 146. **E-mail:** idrisov_1948@mail.ru, **тел.:** +(992) 91 862 15 16

ЧЕРВЯКОВА Е.Я. – омӯзгори фанни забон ва адабиёти руси МТУ №54, алоҷии маорифи ҳалқ, ш. Душанбе к. И. Сомонӣ - 58, **тел.:** +(992) 90 067 99 62

Дар мақола оид ба таърихи илми кимиё, пайдоиши мағҳуми кимиё ва саҳми олими бузург Закариёи Розӣ дар инкишофи илми кимиё мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Оид ба моддаҳо, таомулот, зарфҳо ва сомонолоте, ки Розӣ дар рафти иҷрои таомулоти кимиёй истифода намудааст, мисолҳо оварда шудаанд. Инчунин дар мақола, дар бораи ҷараёни асримиёнагии «ал-химия» маълумот дода шудааст.

Вожаҳои асосӣ: илм, кимиё, моддаҳои кимиёӣ, таомулоти кимиёӣ, зарфҳо, сомонолот ва дастгоҳҳо, амалияҳои кимиёӣ.

ROSIE THE GREAT EASTERN CHEMIST

IDRISOV T.C. – Professor of departments Chemistry, Tajik Agrarian University. S. Shotemura, Dushanbe, 146 Rudaki Ave. **E-mail:** idrisov_1948@mail.ru, **mob.:** +(992) 91 862 15 16

CHERVYAKOV E.Y. – Teacher of Russian language and literature SOU No. 54, Excellent student of public education, teacher of the highest category, Dushanbe, 58 I. Somoni Str., **mob.:** +(992)

The article discusses the history of chemical science, the emergence of the concept of chemistry, as well as the role of the great scientist Zakariya Ar-Razi in the development of chemical science. Information is provided about the substances, chemical reactions, and equipment used by Ar-Razi in the course of their experiments. It also provides information about the medieval doctrine of "alchemy".

Keywords: science, chemistry, chemical substances, chemical reactions, chemical utensils, equipment, chemical experiments.

Мардумони тоҷику форс аз ҷумлаи миллатҳои тамаддунофари ҷаҳон мебошанд. Дар тули таъриҳи нобигаҳои илму фарҳанги онҳо бо осори пурарзиш ва қашфиётҳои шигифтангезашон дар улуми тибб, кимиё, гиёҳшиносӣ, риёзиёт, ситорашиносӣ, ҳандаса оламиёнро ба ҳайрат гузаштаанд. Дар мақолаи мазкур саҳми олими забардаст Закариёи Розиро дар ташаккули илми кимиё баррасӣ ҳоҳем кард.

Дар ибтидо ҷанд сухан дар бораи илми кимиё ва мағҳуми он. Истилоҳи «химия», асосан дар Аврупо ва кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ истифода мешавад. Дар кишварҳои форсизабон, аз ҷумла дар Тоҷикистон ва Афғонистон бештар истилоҳи «кимиё» мавриди истифода қарор мегирад. Дар Ҷумҳурии Исломи Эрон, аксаран аз истилоҳи «шимиӣ» кор мегиранд. Истилоҳи кимиё ё химия таърихи қадима дорад.

Оид ба пайдоиши истилоҳи химия то имрӯз ақидаи муайян мавҷуд нест. Баъзеҳо мегуянд, ки «химия» аз қалимаи мисрии «хем», ки номи арабии Миср аст, пайдо шудааст.

Дигар олимон истилоҳи химияро ба ранги хоки ҳавзай дарёи Нил, ки ранги сиёҳ дорад, вобаста медонанд. Зоро ки як маъни дигари химия «ранги сиёҳ» мебошад.

Ақидаи дигар аз калимаи юононии **χυμος** ("хюмос") ба вучуд омадани истилоҳи химияро таъкид менамояд. Маъни "хюмос" «шираи растаний» мебошад, ки он дар як қатор дастхатҳои қадимаи тиббӣ ва дорусозӣ вомехӯрад. Аз калимаи дигари юононии **χυμα** ("хюма"), ки маъни «хула, гудохта»-ро дорад, ба вучуд омадани истилоҳи химия бештар қобили қабул аст. Дар ин сурат «химия» санъати гудозиши металлҳо, яъне металлургияро ифода менамуд.

Аввалин бор истилоҳи «химия» дар асри 4 баъди мелод аз ҷониби олими юононӣ Зосимаи Панополитаний истифода шудааст. Дар ҳар сурат, тавре ки аз ин маълумотҳо дида мешавад, калимаи «химия» бо тағйироти моддаҳо алоқаманд будааст.

Пас кимиё илмест дар бораи моддаҳо, табаддулот байни онҳо ва ҳодисаҳое, ки ҳангоми он табаддулот ба вучуд меоянд.

Мо дар фаъолияти кориамон истилоҳи «кимиё»-ро бештар мавриди истифода қарор медиҳем, чунки ин истилоҳ дар осори олимон ва адібони гузаштаамон васеъ истифода шудааст.

Чуночи, **Хоча Ҳофиз** фармудааст:

Онон, ки хокро ба назар **кимиё** кунанд,
Оё бувад, ки гушай ҷашме ба мо кунанд.

Ё ки Ҳангоми тангдастӣ дар аиш қушу мастӣ.
К-ин **кимиё** ҳастӣ Қорун кунад гадоро.

Кимиё ҳазорсолаҳо пеш аз мелод ба инсоният маълум буд. Дар замонҳои қадим одамон аз равандҳои таҳмир (туршонидан) ва пӯсиши моддаҳои биологӣ боҳабар буданд, тавлиди сафол ва шишаро медонистанд. Таркиби шишае, ки 4 ҳазор сол пеш аз мелод дар Миср ҳосил карда шудааст бо таркиби шишаи имрӯза, тақрибан, як хел аст. Ҳазор сол пеш аз мелод дар Миср мисро аз таркиби маъданҳояш тавассути антишт барқарор намуда ҳосил мекарданд. Дар Месопотамия (Байнаннаҳрайни Ирок) 3 ҳазор сол пеш аз мелод тавлиди оҳан, мис, нукра ва сурб ба роҳ монда шуда буд. Истифодай кимиё имкон дод, ки равандҳои саноатии истеҳсоли мис, оҳан ва биринҷӣ мавриди истифода қарор дода шаванд. Ҳамин тарик маълумотҳои кимиёй на танҳо дар тавлиди металлҳо, хулаҳо, сафол, шиша, ранг ва миноҳо (эмал) таҳавулот ба вучуд овард, балки ҳаётӣ мардумро ба қулӣ тағйир дод. Одамон дастовардҳои кимиёро дар фаъолияти рӯзмарсаашон истифода мекарданд. Дар асрҳои 3 ва 4 ҷараёни фалсафие бо номи «**Ал-кимиё**» ба вучуд омад, ки он дар инкишофи илми кимиё нақши бузургро ичро намуд. Мақсади асосии «**Ал-кимиё**» ба тилло табдил додани мис, оҳан, сурб ва дигар моддаҳо буд. Кимиёдонҳои он давра ба он бовар доштанд, ки гӯё тавассути «**иксир**»-и маҳсус метавон ҳар чизро ба тилло табдил дод. Дар рафти ин тадқиқот таҷрибаҳои бешумор гузаронида шуданд, ки дар натиҷаи онҳо равандҳои тавлиди моддаҳои гуногун қашф гардиданд.

Дар инкишофи илми кимиё олимони бузург-ҳамватаони мо Ҷобир ибни Ҳаён, Абубакри Розӣ, Абӯалӣ ибни Сино ва дигарон саҳми арзанда гузаштаанд. Дар натиҷаи таҷрибаҳои онҳо фосфор, борут, ишқори натрий NaOH , кислотаи нитрат HNO_3 , кислотаи сулфат H_2SO_4 , кислотаи хlorид HCl ва микдори зиёди намакҳо ҳосил карда шудаанд. Бояд қайд кард, ки омехтаи як ҳаҷм кислотаи нитрат ва се ҳаҷм кислотаи хlorид, ки бо номи «**шароби Шоҳ**» ёд мешавад ва дар он тамоми металлҳо, аз ҷумла тилло ҳал мегардад, аз ҷониби онҳо қашф шудааст. Амалияҳои тақтири (буғроникуй), таҷзия, таҳшинкуй, полоиш (филтркуй) ва ғайраро дар таҷрибаҳои кимиёй ба роҳ мондаанд.

Дар асрҳои гузашта баъзе аз уламо кимиёро илм ҳисоб намекарданд, гӯё дар он қонунҳо ва қонунмандиҳо нестанд. Вале қашфиётҳои асрҳои XIX ва XX яке аз илмҳои асосӣ будани кимиёро сабит соҳтанд. Организми мавҷудоти зинда, аз ҷумла инсон маҷмӯӣ беш аз 70 элементҳои кимиё дар шакли пайвастҳои муҳталиф мебошад ва дар онҳо ҳазорон таъомулоти кимиёй сурат мегиранд. Дар натиҷаи ин таъомулот организмҳои зинда барои фаъолияташон энергия мегиранд ва ҳамзамон бадани худро месозанд. Дар робитаи илм будани кимиё барои мисол метавон муқаддимаи дафтари панҷуми «**Маснавии маънавӣ**»-и Мавлоно Ҷалолуддини Балхиро овард. Мавлоно дар ин муқаддима оиди дарки шариат, тариқат ва ҳақиқат сухан ронда илми кимиёро мисол меорад. «Ҳосил он ки шариат ҳамҷун илми кимиё омӯхтан аст аз устоде ё аз китоб ва тариқат истеъмол кардани доруҳо ва мисро

дар кимиё молидан аст ва ҳақиқат зар шудани мис" (Маснавии маънавӣ, саҳифаи 442). 800 сол муқаддам Мавлоно кимиёро ҳамчун илм ёд меқунад ва мефармояд, ки он аз китобе ё аз устоде омӯхта шавад.

Мувофиқи сарчашмаҳои илмию таъриҳӣ номи пурраи Розӣ-Абубакр Муҳаммад ибни Закариёи Розӣ буда дар 28 августи соли 865 дар шаҳри Райи Ирони қадим ба дунё омадааст. Дар овони ҷавонӣ ба омӯзиши адабиёт ва мусиқӣ машғул шуда шеърҳо эҷод кардааст. Минбаъд ба омӯзиши риёзиёт, фалсафа, ситорашиносӣ ва кимиё шурӯъ намудааст. Дар давраи миёнаумрӣ байди заиф шудани биноиаш ба илми тибб рӯ меовараад. Закариёи Розӣ натиҷаҳои фаъолиятҳои илмиашро ба қавли олимӣ араб муаллифи китоби «Ал-фехрист» Ибни Надим дар 164 асар ҷамъ овардааст, ки 24 асари он ба илми кимиё бахшида шудааст. Дар байни осори ба илми кимиё бахшидаи Розӣ китобҳои зеринро қайд кардан лозим аст.

1. Китоб дар бораи асоснок кардани санъати кимиё.
2. Китоб дар бораи амалиётҳои кимиёй.
3. Китоб дар бораи сангҳо.
4. Китоб дар бораи иксир.
5. Китоб дар бораи намунаи моддаҳо.
6. Китоби ал-асрор.
7. Китоби сир-ал-асрор.
8. Китоби дучилда дар бораи гузаронидани таҷрибаҳои кимиёй.

Дар навиштани мақолаи мазкур мо аз матни русии китоби «Неизвестное сочинение АР-Рази «Книги тайны тайн», ки соли 1957 аз ҷониби олимӣ шарқшиносӣ Ҷумҳурии Ӯзбекистон Каримов У.И. тарҷума ва шарҳ дода шудааст, истифода намудем.

Тавре аз омӯзиши китоби мазкур маълум гашт Розӣ аввал «Китоби ал-асрор»-ро навишта аст. Баъд бо дарҳости шогирдаш Муҳаммад ибни Юнуси Бухорӣ, ки дар улуми табии, риёзӣ ва мантиқ хеле воқиф буд, «Китоби сир-ал-асрор»-ро навишта ба ў ҳадя кардааст.

Абубакри Розӣ дар «Китоби ал-асрор»-аш аввалин шуда дар илм таснифи моддаҳоро аз рӯи пайдоишашон нишон додааст. Мувофиқи таснифи ў тамоми моддаҳо пайдоиши заминӣ (минералӣ), наботӣ ва ҳайвонӣ доранд.

Аз байни тадқиқотҳои Закариёи Розӣ мо як қатор таомулоти (реаксияҳои) кимиёй, равандҳо ва асбобҳое, ки беш аз 1100 сол пешниҳод ва истифода шудаанд, чудо карда, мавриди баррасӣ қарор додем.

Дар «Китоб ал-асрор» раванди ҳосил кардани оксиди оҳани севалента (Fe_2O_3) қарори зайл омадааст. «Як миқдор хокай оҳанро гирифта шӯста хушӯк намоед ва барои се рӯз дар ҷои намнок нигоҳ доред. Дар ин муддат хокай оҳан ба заъфарони оҳан табдил мейёбад». Бояд қайд кард, ки ранги оксиди оҳан (3) сурҳ буда ба ранги растани маъруф заъфарон хеле монанд аст ва Розӣ ба хотири рангаш ба оксиди оҳани севалента «заъфарони» оҳан ном ниҳодааст. Дар ин гуфтаи Розӣ як қашфиёт дидо мешавад. Ин ҳам бошад дар ҷои намнок мондани хокай оҳан мебошад. Имрӯз маълум аст, катализатори занг задан ё оксид шудани оҳан об, яъне намӣ мебошад. Дар ҳавои хушӯк агар оҳан ҳазор сол истад оксид намешавад, занг намезанд. Аз ин маълум мешавад, ки 1100 сол қабл Розӣ нақши обро ҳамчун катализатор дар тавлиди оҳани севалента медонистааст. Ҳосил шудани атсетати мисро, ки дар он замон бо номи «занҷар» маълум буд, Розӣ қарори зайл баррасӣ менамояд. «Лавҳаҳои мисинро гирифта дар сирко гутонед. Болои мис бо занг пӯшида мешавад. Занги ҳосилшударо аз сатҳи мис тарошида гиред, то ки қабатҳои баъдии мис бо занг пӯшида шаванд ва мис пурра ба занҷар табдил ёбад». Дар ин гуфтаи Розӣ ҳадаф аз занг намаки атсетати мис аст, ки формулаи кимиёии он $Cu(OOC-CH_3)_2$ мебошад. Розӣ ҳосил шудани атсетати мисро («занҷар»-ро) аз оксиди мис ва кислотаи атсетат низ истифода менамудааст. Ин тарикаи ҳосил кардани атсетати мис имрӯз ҳам истифода мегардад. Барои ҳосил шудани атсетати мис хокай мисро дар иштироки оксиген бо кислотаи атсетат ба реаксия дохил менамоянд.




Тавре дар боло дар асоси сарчашмаҳои гузашта қайд кардем қашфи кислотаҳои нитрат, сулфат, хлорид; «шароби шоҳ»-омехтаи як ҳаҷм кислотаи нитрат ва се ҳаҷм кислотаи хлорид; ишқори натрий ва миқдори зиёди намакҳо ба Розӣ ва Ҷобир ибни Ҳаён

нисбат дода мешавад. Дар чанд мисоли зер мо тавлиди кислота ва ишқорҳоро, ки тавассути Розӣ анҷом дода шудаанд ва дар «Китоби ал-асрор» сабт гардидаанд, баррасӣ менамоем.



Дар мавриди тавлиди кислотаи хлорид Розӣ чунин равандҳоро пешниҳод кардааст. «Миқдори баробари намакҳои ширин, талҳ, намаксанг, намаки сафед, намаки ҳиндӣ, карбонати калий (поташ) ва намаки пешобро гирифта ба онҳо миқдори баробари навшодирро илова карда дар об ҳал созед. Баъд аз он омехтаро тақтири (буғронӣ) намоед. Маҳлули тақтиришуда, ҳато сангро метавонад таҷзия намояд». Тавре, ки маълум аст намакҳои BeC12 ва Pb(OOC-CH3)2 таъми ширин доранд. Шояд бо номи намаки ширин Розӣ атсетати сурбрӯ дар назар дошта бошад. Намаки талҳ сулфати магнийи обдор- $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, ки бо номи намаки англisisӣ низ маъмул аст, мебошад. Намаки сафед гуфта хлориди натрийи табииро дар назар доранд, ки дар таркибаш ба гайр аз NaCl боз як миқдор K, Ca ва Mg дорад. Бояд қайд кард, ки сулфати беоби мис CuSO4 низ ранги сафед дорад. Намаки ҳиндӣ гуфта омехтаи табии NaCl-ро бо элементҳои Zn, P, I, Cu, Mn, S, K, Ca, Fe ва Mg-ро дар назар доранд. Уратҳо ва фосфатҳо аз ҷумлаи намакҳои таркиби пешоб мебошанд. Як пайвасти дигар, ки гидрофосфати натрию аммоний $NaNH_4HPO_4$ мебошад, бо номи намаки пешоб низ ёд мешавад. Тавре, ки мебинем тамоми ин пайвастҳо намак мебошанд. Дар байни тамоми намакҳо танҳо намакҳое, ки аз кислотаҳои қавӣ ва асосҳои заиф ё аз кислотаҳои заиф ва асосҳои қавӣ ҳосил шудаанд, метавонанд гидролиз шаванд, яъне бо об доҳили таомул гарданд. Ҳангоми гидролиз муҳити маҳлулҳо кислотагӣ ё ишқорӣ мешавад. Тафсиргари китоб Каримов У.И. таҳмин менамояд, ки шояд кислотаи хлорид ҳосил шуда бошад. Ба фикри мо дар байни ин намакҳо танҳо хлориди натрий дар таркибаш хлор дорад. Аммо ба хотири он, ки NaCl аз асоси қавӣ NaOH ва кислотаи қавӣ HCl ҳосил шудааст, гидролиз намешавад, яъне бо об таомул намекунад ва наметавонад муҳити маҳлулро кислотагӣ ё ишқорӣ намояд. Имконияти ҳосил шудани кислотаи сулфат дар ин ҳолат имконпазиртар мебошад. Иони сулфатро танҳо сулфати магний дорад. Ин намак аз асоси заифи гидроксиди магний ва кислотаи қавии сулфат ҳосил шудааст ва метавонад бо об таомул карда кислотаи қавии сулфатро тавлид кунад.



Аммо Розӣ ба намакҳо навшодир ҳамроҳ кунед мегуяд. Навшодир, тавре маълум аст, намаки хлориди аммоний -NH4Cl мебошад. Пас бояд дар навбати аввал намаки талҳ ё сулфати магний бояд бо навшодир таомул намуда сулфати аммоний ва хлориди магнийро ҳосил кунад.



Ҳарду намаки ҳосил шуда метавонанд гидролиз шуда кислотаи сулфат ва кислотаи хлоридро ҳосил кунанд.




Дар ин сурат имкони ҳосил шудани омехтаи кислотаҳои сулфат ва хлорид мавҷуд мебошад. Барои ҳосил кардани «тезоб»-и кислотаи сулфат Розӣ таҷрибаи зеринро пешниҳод менамояд. «Яке аз намакҳо ё купоросеро бигир ва дар об тар карда шаб дар ҳавои кушод бигузор. Маҳлули ҳосилшударо аз тарики дистиллятсия (тақтири) аз таҳшини купорос чуда карда дар зарфе бигир. Якчанд бор таҳшинро тарошида болои он об бирез ва аз нау тақтири бигун». Чунин «оби тез» моддаҳои дар об ҳалнашавандаро ҳал месозад. Ин таҷриба ҳам ба раванди гидролиз вобаста мебошад. Зоро ки купороси мис, ки сулфати миси обдор аст, низ дар об ҳал шуда асоси заифи гидроксиди мис ва кислотаи қавии сулфатро ҳосил карда метавонад. Дар натиҷа кислотаи қавии сулфати ҳосилшуда муҳитро кислотагӣ менамояд.



Дар замони Розӣ танҳо кислотаи атсетат маълум буд. Аз ин хотир қашфи кислотаҳои хлорид ва сулфат пешравии назаррасе дар илми кимиё мебошад.

Дар фасли «оби тез»-и карбонати калийи (поташ -K2CO3) Китоби ал-асрор гуфта мешавад: «ба як ратл поташи сафед, 12 ратл об реҳта як шабонарӯз нигоҳ доред. Баъд аз он онро ҷушонда филтр намоед. Ин амалияро ҳафт бор тақрор карда оби аз филтр ҷудошударо дар як зарф ҷамъ намоед, «оби тезе» ҳосил мешавад, ки он метавонад талк ва

гачро ба мои ширмонанд табдил дихад». (Як ратл баробари 340 грамм мебошад). Дар ин чо сухан аз раванди ҳосил шудани ишқори калий меравад. Карбонати калий намаки аз кислотаи заифи карбонат ва ишқори калий ҳосилшуда мебошад. Чунин намак бо об таомул намуда тибқи муодилаи зер гидролиз мешавад.



Кислотаи карбонати ҳосилшуда кислотаи хеле заиф аст, аз ин хотир ба осонӣ ба об ва гази CO_2 таҷзия гашта аз байн меравад.



Дар маҳлул бошад танҳо ишқори калий бοқӣ мемонад. Ҳамин тарик Розӣ ишқори калийро ҳосил кардааст.

Тавре гуфта гузаштем, Розӣ як қатор амалияҳоро дар илми кимиё, монанди тақтири (буғроникуниро), фільтркунӣ, таҳшинкунӣ, калсинація ва таҷзияро истифода кардааст. Аз ин хотир чанд сухан дар бораи амалияи калсинація (таклис) гуфта мегузарем. Тавре ки дар Википедия омадааст калсинація раванди дар ҳароратҳои баланд хориҷ кардани пайвастҳои бегонаи таркиби моддаҳо мебошад. Умуман дар раванди калсинація базе намакҳо ва маъданҳо таҷзия шуда оксиди металлҳоро ҳосил менамоянд, масалан, аз таҷзияи оҳаксанг оксиди калсий ва гази карбон тавлид мегарданд.



Розӣ калсинаціяро чунин шарҳ додааст: «Дар натиҷаи калсинація аз таркиби ҷисмҳо, сангҳо, намакҳо, таҳшинҳо, пучоқи тухми мурғ ва садаф тамоми моддаҳои бегона, монанди сулфур ва равғанҳо хориҷ мегарданд. Моддаи бοқимонда дигар тақсим намешавад». Пучоқи тухми мурғ низ, асосан аз карбонати калсий иборат буда дар асари калсинація мисли таомули дар боло нишон дода CaO ва CO_2 ҳосил меқунад. Гази CO_2 хориҷ гашта танҳо оксиди калсий бοқӣ мемонад.

Бояд қайд кард, ки Розӣ бо раванди барқароркунии металлҳо низ ошно будааст. Ин амалияро бо истилоҳи арабии «истинзол» ифода намудааст, ки маъни «поён рафтан, ҷорӣ шудан»-ро дорад. Барои барқарор намудани металлҳо Розӣ аз асбоби маҳсус, ки «бутбарбут» ном дорад, истифода менамудааст. Ин асбоб аз ду бӯтаи (тигели) болои ҳам часпонда шуда иборат будааст. Ба бӯтаи болоӣ омехтаи оксиди металл, сода, мис ва равғани зайдунро рехта ҳарорат медиҳанд. Аз таъсири ҳарорат металл гудохта шуда тавассути суроҳии бутаи болоӣ ба бӯтаи поёнӣ ҷорӣ шуда меравад. Дар таърихи кимиё, ба фикри мо, раванди барқароркунии металлҳо аз пайвастҳояшон бори аввал аз тарафи Розӣ нишон дода шудааст. Дар ин раванд мис ҳосияти барқароркунандаро бояд иҷро намояд.

Албатта дар рафти таҷрибаҳо Розӣ аз зарфҳо ва асбобу дастгоҳҳои дар он замона маълум истифода менамуд, ки як миқдори онҳо имruz ҳам мавриди истифода қарор мегиранд. Зарфи шишагие бо номи «қорура» ёд мешавад ин зарфест, ки имрӯз бо номи колба дар лабораторияҳои кимиёӣ васеъ истифода мегардад. Бо номи «ад-дан» зарфе барои нигоҳ доштани моеъот мавриди истифода қарор мегирифт, ки он ҳамин ҳуми тоҷикӣ ё кузай гилин мебошад. Зарфи шишагине бо номи «ҷомӯ» барои ба ҳолати кристаллӣ гардондани моеъот истифода мешуд имruz ҳам бо ҳамин мақсад истифода мегардад. «Танҷир» зарфи табакмонаиди аз мис ё биринҷӣ соҳташуда мебошад, ки дар он дар рафти таомулоти кимиёӣ моддаҳоро гарм мекарданд. Асбоби «ал-усал»-ро, ки аз шиша, санг, оҳан ё гил соҳта мешудааст, барои бухор (сублиматсия) кардани моддаҳои тез бухоршаванда истифода менамуданд. Дастгоҳи дигар, ки Розӣ барои калсинація (таклис) истифода мебурд, печка ё оташдони дорои соҳти маҳсус будааст. Ин оташдон се поя дошта аз ду қисм иборат будааст. Дар таги қисми болоии он сӯроҳиҳо мавҷуд будааст, ки тавассути онҳо моддаҳои бегона ба қисми поёнӣ мерезанд. Қисми поёниро бо ангиштро пур мекарданд. Моддаи таклисшавандаро дар қисми болоӣ монда аз поён ангиштро сӯхта ҳарорат медоданд. Баъд оташдонро дар ҷои шамолгузар мемонданд. Шамол сӯхтани ангиштро тезонда ҳароратро то андозае боло мебарад, ки моддаҳо таклис шуда металлҳо гудохта мешуданд.

Дастгоҳи дигар «канбик» ном дошта барои буғронӣ кардани моддаҳо истифода мешуд. Дар адабиёти кимиёии Юнони қадим ин дастгоҳ бо номи «алембик» мавриди истифода қарор мегирифтааст. Дастгоҳи мазкур аз деги сарпӯшадор иборат будааст. Дар дохили дег моддаи буғронишавандаро ҷой медоданд. Сарпӯши дег як ё якчанди нули

маҳсус доштааст, ки тавассути онҳо моддаи буғшуда дохили зарфҳои қабулкунанда рафта ба ҳолати моеъ мубаддал мегаштааст.

Маълумоти муҳтасари дар боло овардашуда бузургии олими энсиклопедист Закариёи Розиро нишон медиҳад, ки бо тадқиқот ва қашфиётҳояш 1100 сол пеш асоси илми кимиёро гузаштааст.

АДАБИЁТ:

1. У.И.Каримов, Неизвестное сочинение АР-Рази «Книга тайны тайн», Изд. АН Узб ССР, Ташкент, 1957.
2. Т.Идрисов, Кимиё, «Авесто ЛТД», Душанбе, 2016.

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

ФАЙЗАЛИЗОДА Б.Ф. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар, улица Айни – 67,

E-mail: faizalizoda.bakhrullo@mail.ru, тел.: (+992) 915-44-49-49; 988-22-00-33

В данной статье автор раскрывает сущность внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Сегодня одним из важных направлений совершенствования образовательного процесса является самостоятельная работа студентов посредством системы дистанционного обучения и представляет собой составляющую учебного процесса, как необходимое средство формирования у студентов потребности в знаниях и стремления к самообразованию. Государственные образовательные стандарты определяют, что обучающийся должен являться субъектом, а не объектом образовательного процесса. Он должен принимать на себя большую часть ответственности за результат, оперируя ввzросшей свободой в построении собственной образовательной траектории.

Ключевые слова: внеаудиторная работа, дистанционное обучение, информационные технологии, эффективность, результат.

ТАШКИЛИ КОРҲОИ БЕРУНАЗСИНФИИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҔЎЁН БА ВОСИТАИ НИЗОМИ ФОСИЛАВИИ ТАЪЛИМ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ПЕДАГОГӢ

ФАЙЗАЛИЗОДА Б.Ф. – номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи технологияи иттилоотии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носира Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Бохтар, кӯчаи Айни – 67, E-mail: faizalizoda.bakhrullo@mail.ru, тел.: (+992) 915-44-49-49; 988-22-00-33

Дар ин мақола муаллиф моҳияти корҳои беруназинфии мустақилонаи донишҷӯро кушодааст. Муаллиф эътироф мекунад, ки имрӯзҳо яке аз самтҳои муҳимтарини такмили раванди таълим (таҳсилотӣ) ин кори мустақилонаи донишҷӯён ба воситаи таълими фосилавӣ мебошад, ки қисмати таркибии ҷараёни таълим буда ба асоси ҳузуриро ташкил медиҳад. Стандартҳои давлатии таълим муайян мекунад, ки таълимгирандагон на бояд обьект, балки бояд субъекти ҷараёни таълим бошанд. Вай бояд аксари масъулияти доираи таълимро бар уҳдаи худ бигирад.

Вожсаҳои асосӣ: кори беруназинфӣ, таълими фосилавӣ, технологияи иттилоотӣ, самаранокӣ, натиҷаҳо.

EXTRA-AUDITING INDEPENDENT WORK OF THE STUDENT BY THE REMOTE EDUCATION SYSTEM IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

FAYZALIZODA B.F. – candidate of pedagogical sciences, associate professor of the Department of information technology of Bokhtar state university named after Nosiri Khusrav. Republic of Tajikistan the city Bokhtar, street Ayni 67. E-mail: faizalizoda.bakhrullo@mail.ru, тел.: (+992) 915-44-49-49; 988-22-00-33

In this article, the author reveals the essence of extracurricular independent work of students. The author admits that today one of the important directions of improving the educational process is the independent work of students through the distance learning system and is a component of the educational process, a necessary means of forming students' knowledge needs and aspirations for self-education. State educational standards determine that the student should be a subject, not an object of the educational process. He should take on most of the responsibility for the result, operating in increased freedom in building his own educational trajectory.

Keywords: extracurricular work, distance learning, information technology, efficiency, result.

Организация самостоятельной работы – важное направление в развитии процесса обучения, а также и его составляющая часть, посредством которой у студента формируется потребность знаний и в самообразовании. Государственным образовательным стандартом определяется место студента: в образовательном процессе он объект, а субъект. Свободно строя собственную образовательную траекторию, обучающийся несёт большую ответственность за нужный итог работы. На внеаудиторную работу обучающихся выделяется приблизительно 60% от всего аудиторного занятия.

Во внеурочной самостоятельной деятельности, которая отличается проблемным, продуктивным и творческим характером, формируется и развивается ряд навыков, с помощью которых выполняются различные учебные заведения, пишутся курсовые и дипломные работы [4, С. 77]. Самостоятельная работа студентов будет наиболее эффективной в случае присутствия в ней командной, социальной и соревновательной составляющих.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся также становится эффективной, если будут применены новые механизмы, регулирующие работу студентов посредством дистанционной системы обучения. При такой организации она подвергается тщательному и детальному планированию и контролю и предоставляются необходимые учебные материалы в удобном и доступном виде, высокоеэффективная обратная связь с максимальной интерактивностью между студентами и преподавателями.

Организуя самостоятельную (индивидуальную или групповую) деятельность студентов в форме дистанционного обучения, преподавателем используются новейшие [12, С. 86] педагогические технологии, соответствующие особенностям этой формы обучения, раскрывающие внутренние резервы студентов и в то же время формирующие у них социально-значимые качества, проектно-исследовательские компетенции (Таблица №1).

Таблица №1

Компетенции, самостоятельно осуществляющие исследования и создающие разные проекты

Комплекс учебных задач, выступающих в качестве проектно-исследовательских компетенций	Цикл универсальных учебных действий	Комплекс механизмов формирования и диагностических методов
1. Введение и формулирование проблемы	<ul style="list-style-type: none"> – введение противоречий в тех случаях, когда решается учебная или жизненно-практическая деятельность; – проявление умения в формулировании проблемы; – проявление умения в нахождении аргументов и в установлении 	<p>Проблемные задания и задачи, которые предлагаются студентам в урочную, внеурочную, специально-организованную, проектную и исследовательскую деятельность.</p> <p>Основные методы: наблюдения и анализ.</p> <p>К вспомогательным методам</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - причинно-следственных отношений; - проявление умения в формулировании личного отношения к проблемам и доказывание своего взгляда на проблемы у; - проявление умения в выборе предложенной альтернативы, в формулировании предположений и гипотез. 	относят экспертную оценку и самооценку.
2. Формулирование целей и задач, планирование деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - проявление умения в выделении главной части; - проявление умения в вычленении общей и особенной (частной общей) части; - проявление умения в сжатой и чёткой формулировки без нарушения логики исследований; - проявление умения в введении цели в качестве планируемого результата и путей его достижения; - проявление умения в самостоятельном или совместном планировании этапов при решении задач; - проявление умения в создании собственных планов и анализе результатов деятельности. 	<p>Проведение работ с тьютором, консультантами, проведение групповой работы относительно целеполагания и планирования; организация урочной и внеурочной деятельности учащихся с опорой на педагогические технологии.</p> <p>К методам диагностики относят анализы руководителей и экспертную оценку[10, С. 16].</p>
3. Осуществление сбора и анализа сведений	<ul style="list-style-type: none"> - проявление умения в извлечении информации из того или иного источника, восприятии и анализе разных форм представленных информаций; - проявление умения в выделении существенных признаков и в сопоставлении разных данных; - проявление умения в сравнении; - проявление умения в классификации; - проявление умения в обобщении и умозаключении; - проявление умения в осуществлении переноса и действия в соответствии с аналогией; - проявление умения в самостоятельном восприятии (знаний, способов, действий), комбинировании, в выборе необходимого решения той или иной задачи; - проявление умения в оперировании тем или иным понятием; - проявление умения в установлении взаимосвязей между тем или иным явлением; - проявление умения в применении различных приёмов, связанных со структурированием сведений (таблицами, схемами, графиками, моделями); - проявление умения в работе с абстрактной или физической моделью; - проявление умения в планировании и проведении эксперимента. 	<p>Проведения самостоятельных и групповых работ со студентами в их урочную внеурочную, самостоятельную деятельность. Специальные, развивающие задания и задачи.</p> <p>К методам диагностики относят оценочные и самооценочные таблицы и экспертную оценку.</p>
4. Создание, оформление и представление результатов (со включением навыков сотрудничества и ИКТ	<ul style="list-style-type: none"> - проявление умения в построении устных и письменных высказываний: сжато и развёрнуто относительно определённой темы; - проявление умения в использовании 	Налаживание целенаправленного обучения обучающихся на каждом занятии, тьюторского сопровождения работы, организации рефлексии,

компетентностей)	<p>различных форм предоставления сведений и речевых жанров (рассуждения, развёрнутого суждения, комментария, инструкций и др.), когда создаются устные и письменные сообщения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – проявление умения в слушании, уточнении, дополнении, развитии, структурировании услышанного; – проявление умения в устном и письменном воспроизведении услышанного и прочитанного; – проявление умения во внесении элементов личных отношений, предоставление собственной оценки, цивилизованном отстаивании своей позиции; – проявление умения в анализе смыслов и оценивания с разной позиции (нравственной, этической, научной, политической, исторической и т.д.), в воспринимании разных точек зрения, в умении рассмотренияявлений с определённой позиции; – проявление умения в использовании специальных приёмов предоставления сведений (таблиц, графиков, схем, моделей, презентаций); – проявление умения в распределении заданий в групповой форме обучения; – проявление умения в опознавании ответственности за совместную деятельность; – проявление умения в использовании, применении различных приёмов в поиске, отборе и структурировании сведений; – проявление умения в использовании программного обеспечения, структурирования, преобразования, презентации сведений; – проявление умения в использовании ИКТ как самовыражение и наглядное представление своего образовательного достижения; – проявление умения в работе с электронным образовательным ресурсом. 	<p>поощрения творческой деятельности студентов. Урочная и внеурочная деятельность студентов с применением определённой интерактивной педагогической технологии.</p> <p>К методам диагностики относят анализы руководителей и экспертная оценка.</p>
5. Анализ и оценивание результатов	<ul style="list-style-type: none"> – проявление умения в осуществлении контроля за последовательностью и правильностью действия; – проявление умения в оценивании своих действий и последовательное их выполнение; – проявление умения в анализе своих достижений; – проявление умения в перенимании ответственности за все свои действия; – проявление умения в критическом оценивании своей деятельности, факторов, влияющих на её эффективность. 	<p>Проведение целенаправленного обучения обучающихся на каждом уроке с тьюторским сопровождением работы. Самоанализ и рефлексия, различные формы их поощрения.</p>

В этом плане обучение, связанное с сотрудничеством, исследованием, проблемными методами, в частности с проектно-исследовательской деятельностью, помогающее

студенту в творческом применении полученных знаний, является самым удачным. Согласно повседневному опыту, в дистанционном обучении самой эффективной считается проведение самостоятельной работы в малых группах, состоящих из трёх-шести студентов[2, С. 143]. В групповой работе обучающихся усиливается мотивация и взаимная интеллектуальная активность, повышается активная познавательная деятельность из-за взаимного контроля обучающихся. Выполняя внеаудиторную самостоятельную работу, студенты внутри своей группы сотрудничают с другими студентами, обмениваются сведениями, слушая различные точки зрения. К тому же, налаживается эффективная командная работа: студенты распределяют обязанности в группе, корректно дискусируют и обсуждают проблему, с большой ответственностью выполняют работу[14, С. 170].

В ходе выполнения самостоятельных работ студенты приобретают определённые навыки. Однако, как показывает практика, только небольшое количество обучающихся (10-15%) в какой-то мере готово к эффективной организации своей внеурочной работы, а некоторые студенты (40%) не ответственны за выполнение своей работы[6, С. 13]. В связи с этим, важным и необходимым становится регулярное контролирование преподавателем процесса и результатов самостоятельных работ.

В педагогике существует ряд подходов к становлению того или иного навыка самостоятельных работ у обучающихся. Так русские учёные А.В. Брушлинский, А.В. Петровский, А.А. Леонтьев, И.С. Якиманская, В.В. Сериков и другие уделяют особое внимание личностно-ориентированному подходу в организации самостоятельных работ обучающихся, а О.Е. Лебедев, Е. Н. Трущенко, А.В. Хуторский и другие – компетентностному подходу к организации самостоятельных работ обучающихся [5, С. 14].

Каждое задание (исследовательское, информационное, творческое), предложенное для внеаудиторных работ, формирует и развивает ряд навыков самостоятельных работ.

Данный навыки приобретаются в процессе



Организуя работу с обучающимися, преподаватель поэтапно формирует у них исследовательские умения или предлагает определённый вид задания:

– **информационный** – который состоит из: подбора, обработки и представления сведений, полученных из литературы; обобщения сведений, систематизации и классификации сведений; работы с каждым понятием; структурирования сведений; поиска информации в литературе;

– **проблемный** – включающий в себя обнаружение и разрешение каждого

противоречия, классификацию и подбор заданий; составление задачи и её решения[11, С. 85];

– **экспериментальный** – в экспериментальном виде заданий наблюдаются быт и природа, решаются экспериментальные задачи; проводятся экспериментальные занятия, чтобы получить новые знания; проводится эксперимент, чтобы показать как применяются знания в жизни.

Нами рассматривается выполнение внеаудиторной самостоятельной работы (предмет «Информатика», тема «Интерфейс программы Microsoft Power Point») в соответствии с учебным проектом [1, С. 67].

Работа может иметь следующую примерную структуру:

1. Историческая сторона изучаемой проблемы.
2. Теоретические вопросы.
3. Анализ практических примеров.
4. Использование учебных материалов в будущей работе.
5. Подведения итогов деятельности.

Преподаватель последовательно контролирует: как выполняется самостоятельная работа и как выдаются задания студентам. Первоначально преподаватель формирует несколько групп [7, С. 79]. Чтобы выполнить работу в системе дистанционного обучения для этих групп создаются отдельные группы (в названиях курсов будут перечислены списки участников групп, названия предметов и работ).

Далее педагог поэтапно перед каждым студентом ставит конкретную задачу с различными формами, регулирует время её выполнения. Так каждый этап работы последователен и ограничен во времени.

Начало учебного проекта ознаменует постановку темы и рекомендацию: обязательное изучение предлагаемой литературы по определённой теме; подбор методики исследовательской работы и практическое усвоение её; собрание[9, С. 133]собственного материала с его анализом и обобщением, научным комментарием и собственными выводами.

Преподавателем отслеживается то, как участники групп между собой распределяют задания, которые имеют и общий и индивидуальный характер; устанавливается также в течение какого времени каждый студент обязан выполнить эти задания; устанавливается форма и срок подготовки отчётов по проделанной работе с применением «Форума» и «Теста» в системе дистанционного обучения [3, С. 99] и с обменом сведений посредством электронной почты. Если отчёты и материалы не предоставлены в срок, снижаются баллы.

Результаты выполненных работ оцениваются так: каждой группой создаётся презентация о выполненной работе. Обучающие показывают итоги работы, отвечая на ряд вопросов. С учётом мнений и оценок обучающихся преподавателем даётся итоговая оценка выполненному проекту. Роль студентов в выполнении работы подлежит оценке в соответствии с результатами самооценок обучающихся и текущим контролем, проведённым преподавателем[13, С. 142].

Посредством системы дистанционного обучения преподавателями осуществляются также и другие внеаудиторные самостоятельные работы[8, С. 49]. К таким внеаудиторным самостоятельным работам относят участие обучающихся в предметной олимпиаде, декаде или конкурсе.

Внеаудиторная самостоятельная работа, несмотря на ряд неоспоримых преимуществ, обладает некоторыми недостатками: увеличиваются временные затраты, тьюторским сопровождением в ходе самостоятельных работ, преподаватель работает интенсивно, с повышенной нагрузкой[15, С. 40]. Однако, именно с их помощью выполняются задачи, которые должно решить современное образование.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Телемедицина как вариант внедрения дистанционного образования в медицинских образовательных учреждениях Таджикистана [Текст] / Комилов Ф.С., Раджабов Б.Ф. // Вестник Владимирского государственного университета имени

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. 2018. № 33 (52). С. 64-71. ISSN 2307-3241.

2. Современные информационные технологии в образовательном пространстве медицинского колледжа: проблемы и перспективы [Текст] / Комилов Ф.С., Раджабов Б.Ф. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика, 2018. №1. С. 141 – 147. DIO: 10.18384/2310-7219-2018-1-141-147.

3. Роль компьютерного тестирования в оценке качества подготовки студентов медицинского вуза Таджикистана [Текст] / Комилов Ф.С., Раджабов Б.Ф. // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. № 4. – Владикавказ, 2017, С. 97-101. ISSN:1994-7720

4. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова; под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 194 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-9202-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/413604> (дата обращения: 18.01.2020).

5. Черноталова К. Л., Гончаренко Е. Е. Дистанционное обучение в самостоятельной работе студентов очной формы обучения технических вузов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 11 (ноябрь). – С. 11–15.

6. Жарова Л.В. Организация самостоятельной учебно-познавательной деятельности: учеб. пособие к спецкурсу. Л., 1986. – 17.

7. Гаджиева П.Д. Возможности информационно-коммуникационных технологий обучения в организации самостоятельной работы студентов [Текст] /Гаджиева П.Д., Мусакаева З.З. // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2013. - №6. – С. 75-81.

8. Гаджиева П.Д. Факторы эффективной организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений с использованием технологий e-learning[Текст] /Гаджиева П.Д. // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2013. - №11. – С. 36-51.

9. Эффективность внедрения ИКТ в дистанционном обучении системы повышения квалификации медицинских кадров [Текст] / Раджабов Б.Ф. // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. 2019. №1/1 (59). С. 132-135.

10. Об организации методах диагностики, назначения и лечения с применением информационных технологий [Текст] / Комилов Ф.С., Раджабов Б.Ф. // Вестник Курган-Тюбинского государственного университета им. Носира Хусрава. № 1 (27). – Курган-Тюбе, 2014, С.15-21.

11. Information technologies and remote education in the sphere of medicine in the Republic of Tajikistan[Text] /Fayzalizoda B.F., Bobojonov F.B., Khushanov F.Y. // International scientific conference «Scientific research of the SCO countries: synergy and integration» ("Scientific research of the SCO countries: synergy and integration"). Venue - Beijing, China (together with participants from Minzu University of China).Beijing, China - March 11-12, 2019. С. – 85-87.

12. Эффективность реализации дидактического обеспечения на основе ИКТ в образовательном процессе ССПМО [Текст] / Файзализода Б.Ф., Нуралиев М.М., Курбанов Ж.А., Файзиев Р.К. // Сборник научных статей по итогам национальной научно-практической конференции. «Наука и практика в решении стратегических и тактических задач устойчивого развития России», Санкт-Петербург. Центр системного анализа. 30-31 января 2019 г. С. – 86-87.

13. Дистанционное обучение. Введение в педагогическую технологию [Текст] : учеб. пособие для слушателей фак. повышения квалификации преподавателей / А. А. Калмыков, О. А. Орчаков, В. В. Попов ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. ин-т радиотехники, электроники и автоматики (техн. ун-т)". – М. : МИРЭА, 2005. – 179 с.

14. Дистанционное обучение в профильных классах общеобразовательной школы [Текст] / Е. С. Полат // Интеграционные процессы в образовании : материалы Международной науч.-практ. конф., Москва, 20-22 апр. 2006 : в 2-х ч. Ч. 1. – М., 2006. – С. 163-171.

15. Процесс обучения в виртуальном образовательном пространстве [Текст] / О. П. Околелов // Информатика и образование. – 2001. – № 10. – С. 66-70 :Дистанционное образование. – 2000. – № 3. – С. 37-43.

МАФХУМ ВА ҮСУЛҲОИ ФАҶОЛИ ТАҶЛИМ

ОКИМШОЕВА Р.С.– мутахассиси пешбари Академии таҳсилоти Тоҷикистон, унвончӯи ПРМ ба номи А. Ҷомӣ, ш. Душанбе, к. Айнӣ – 126, тел.: (+992) 93 -121 - 89 -89.

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи мафҳуми вазифаҳои эҷодӣ меравад, ки он вазифаҳои таълимиро дар назар дорад, ки аз хонандагон ҳосил намудани ахбори оддиро не, балки супоришҳои эҷодии хурд ё қалони дори номафҳумро талаб менамояд. Супоришҳои эҷодӣ мазмун ва моҳияти асосии тамоми намудҳои фаҷоли таълимро ташкил медиҳад. Супоришҳои эҷодӣ мазмуни таълимро ташкил дода, ба хонандагон илҳом мебаҳшад. Номуайяни чавоб ва талош баҳри пайдо намудани чавоби «дуруст»-и шахсӣ, ки аз таҷрибаи шахсӣ ва гурӯҳӣ бармеояд, имконият медиҳад, ки таҳқурсии ҳамкорӣ ва муоширати тамоми иштирокчиёни ҷараёни таълим барқарор гардад. Интиҳоби вазифаи эҷодӣ худ аз худ, вазифаи эҷодӣ барои омӯзгор мебошад, ки ёфтани меъёрҳои зеринро талаб менамояд:

- ҷавоб ва ҳалли масъала мураккабии ягоаро ноил нест;
- барои хонандагон амалан фоидаовар мебошад;
- бо ҳаёти хонандагон алоқаманд аст;
- таваҷҷуҳи хонандагонро беш мегардонад;

Ҳамчун мақсади таҳсилот хизмат менамояд.

Вожаҳои асосӣ: методҳои фаҷоли таълим, тақрористехсолкунии ахбор, шаклҳои номаълумӣ, мазмуни таҳсилот, вазифаҳои эъҷодӣ, тамрин, тамринҷӣ.

ПОНЯТИЕ ОСНОВНЫХ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

ОКИМШОЕВА Р.С. – ведущий специалист Академии образования Таджикистана, соискатель НИИРО имени А. Джами, г. Душанбе, ул. Айнӣ – 126, тел.: (+992) 93 121 89 89

В данной статье речь идёт о творческих заданий, под которые подразумеваются такие задания, требующие от учащихся не простого воспроизведения информации, а маленькие и большие, имеющиеся непонятность. Творческие задания составляют содержание и основную сущность всех видов активных методов обучения и вдохновляют учащихся. Неопределенность ответа и поиск личного «правильного» ответа вытыкающиеся в процессе индивидуальной и групповой работы позволяет восстанавливать сотрудничество и коммуникации всех участников процесса обучения.

Выбор творческих заданий само по себе, является выбором творческих задач для преподавателя, который требует соблюдение следующих норм:

- ответ и решение заданий, не соответствующие единой сложности;
- для учащихся является практически полезным;
- связан с жизнью учащихся;
- повышает интерес учащихся к учебе;
- служит в качестве цели образования.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, воспроизведение информации, элемент неизвестности, содержание образования, творческое задание, тренинг, тренер.

THE CONCEPT OF BASIC INTERACTIVE TEACHING METHODS

OKIMSHOEVA R.S. - leading Specialist, Academy of Education of Tajikistan, Applicant INIRO named after A. Jami, Dushanbe, 126 Ayni Str., mob.: +(992) 93 121 89 89

In this article, the conversation is conducted around a creative task, which is understood as such educational tasks that require students not to simply reproduce information, but to create,

because the tasks contain a greater or lesser element of suspense and usually have several approaches. A creative task, in my opinion, makes up the content, the basis of any interactive method. I think a creative task (especially practical and close to the life of students) gives meaning to learning, motivates students to study.

Choosing a creative task in itself is a creative task for the teacher, which requires compliance with the following:

- the answer and the solution to the task do not correspond to a single complexity;
- for students is useful;
- connected with the life of students;
- increases students' interest in learning;
- Serves as a whole education.

Key words:interactive teaching methods, information reproduction, element of suspense, content education, creative task, training, and trainer.

Дар Паёми Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2018 омадааст: «Бояд гуфт, ки дар соҳаи маориф ду проблемаи асосии ҳалталаҳ вуҷуд дорад. Якум, норасоии қадрҳои соҳибқасби омӯзгорӣ ва дуюм, баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти кишвар.

Мо заҳмати устодону омӯзгоронро ҳамеша баланд арзёбӣ мекунем ва ғамхориро дар ҳаққи онҳое, ки дар ин соҳа хизматҳои шоиста кардаанд, идома медиҳем. Лекин пеширафти ҷомеа, тараққиёти یлму техника ва технология тақозо мекунад, ки онҳо низ барои баланд бардоштани сатҳи қасбияти худ мунтазам қӯшии кунанд. Агар омӯзгор сатҳи баланди қасбият надошта бошад, мо ҳеч гоҳ ва бо ягон восита сифати таълиму тарбияро беҳтар карда наметавонем». [1, 23].

Дар зери мағҳуми вазифаҳои эҷодӣ вазифаҳои таълиmie фаҳмида мешаванд, ки аз хонандагон ҳосил намудани аҳбори оддиро не, балки супоришҳои эҷодии хурд ё қалони дорои номафҳумро талаб менамояд. Супоришҳои эҷодӣ мазмун ва моҳияти асосии тамоми намудҳои фаъоли таълимро ташкил медиҳад. Супоришҳои эҷодӣ мазмуни таълимро ташкил дода, ба хонандагон илҳом мебахшанд. Номуайяни чавоб ва талош баҳри пайдо намудани ҷавоби «дуруст»-и шахсӣ, ки аз таҷрибаи шахсӣ ва гурӯҳӣ бармеояд, имконият медиҳад, ки таҳкурсии ҳамкорӣ ва муоширати тамоми иштирокчиёни ҷараёни таълим баркарор гардад. [2. 90-95].

Интиҳоби вазифаи эҷодӣ худ аз худ вазифаи эҷодӣ барои омӯзгор мебошад, ки ёфтани меъёрҳои зеринро талаб менамояд:

- ҷавоб ва ҳалли масъалаҳо мураккабии ягонаро ноил нест;
- барои хонандагон амалан фоидаовар мебошад;
- бо ҳаёти хонандагон алоқаманд аст;
- таваҷҷуҳи хонандагонро беш мегардонад;
- ҳамчун мақсади таҳсилот хизмат менамояд.

Агар хонандагон ба эҷодкорона кор кардан одат накарда бошанд, онҳоро бояд оҳиста- оҳиста ба иҷрои машқҳои оддӣ ҷалб намуда, пас вазифаҳоро торафт мураккаб намудан зарур меояд. Дар натиҷа ҷараёни одаткуни рӯй дода, хонандагон дилхунук намегарданд, балки ҳар чӣ бештар қӯшиш менамоянд, ки қобилияту тавонони хешро намоиш диханд. Бо ин роҳ онҳо ба умқи эҷод фурӯ рафта, дигар худро аз ҷустуҷӯи вазифаҳои эҷодӣ канор гирифта наметавонанд. [3. 27- 32].

Кор бо гурӯҳҳои хурд – ин яке аз стратегияи паҳнгардида дар синфҳои ибтидой мебошад, ки ба тамоми хонандагон, аз ҷумла. ба шармгион имконият медиҳад, ки малакаи ҳамкорӣ ҳосил намуда, мубодилаи афкор намоянд ва муҳолифатҳои пайдогардида бартараф созанд. Ҳалли гуфтаҳои боло дар колективи қалон номумкин аст. Кор дар гурӯҳҳои хурд – қисми тақсимнашавандай усулҳои фаъоли таълим мебошад. [4. 23-27].

Дар ҷараёни ташкил додани кор бо гурӯҳ бояд дикқатро бештар ба ҷунин самтҳои он равона намоем:

- ҳосил намудан боварӣ ба он, ки хонандагон дониш ва малака доранд;

- аз уҳдаи вазифаҳои дар назди гурӯҳ гузошташуда мебароянд.

Нарасидани дониши онҳо ба зудӣ мушоҳида мегардад- хонандагон ҷиддӣ талош намеварзанд, ки супоришро ичро намоянд. Бояд омӯзгор кӯшиш намояд, ки дастур ва супоришҳои хешро равshan фаҳмонад. Ба ҳама маълум аст, ки гурӯҳ наметавонад дастуру супоришҳои омӯзгорро бо як бору ду бор фаҳмонидани омӯзгор дарк намояд. Беҳтар мебуд, ки дастурро дар таҳтai синф ё варакҳо нависем, дар он ҳолат хонандагон ба мақсад бештару беҳтар сарфаҳм мераванд. Барои ичрои вазифаи супоридашуда ба гурӯҳ вақти муайян чудо намудан зарур меояд. [5. 200- 208].

Бозиҳои ичрои нақши- дар синфҳои ибтидой ниҳоят муҳим буда, аз ҷониби иштирокчиёни гурӯҳ ичро карда мешаванд. Тавассути нақшҳо бачаҳо ба рафткорҳои ахлоқӣ ва паҳлӯҳои қаҳру ғазаб дар вазъиятҳои зинҷаӣ ошно мегарданд. Бозиҳои ичрои нақш бештар дар гурӯҳҳои начандон қалон, ки аз 3-5 иштирокчӣ иборатанд, гузаронида мешаванд. Иштирокчиён вазифаҳоро дар варака, таҳта ё вараки қоғаз гирифта, нақшҳоро тақсим мекунанд, вазъиятро ба тамоми гурӯҳ намоиш медиҳанд. Омӯзгор метавонад нақшҳоро худаш аз рӯи ҳарактери бачаҳо тақсим намояд. [6. 212- 218].

Бартарии ин усул дар он мебошад, ки ҳар як иштирокчӣ метавонад, ҳудро дар вазъияти мавҷуда тасаввур намояд, ин ё он ҳолатро ვოკეй дарк намояд, оқибати ин ё он амал ва қарори қабулнамударо фаҳмад. Ин шакли кор барои эҷодӣ гардонидани рафткор ва ангезиши қаҳру ғазаби одамон дар ин ё он ҳолат ба воситай бозӣ истифода бурда мешавад. Дар ҷунун бозиҳо бачаҳо рафткори ҳамида ва рафткори дағалу зиштро муқобил гузошта, қаҳру ғазаб ва омилҳои таъсиррасонандай онро ба солимӣ мефаҳманд ва кӯшиш менамоянд, ки муносибати хешро ба атрофиён муътадил созанд. [6. 220- 230].

Лексияи хурд яке аз шаклҳои самараноки пешниҳод намудани маводи назариявӣ мебошад. Пеш аз оғоз баҳшидан ба он гузаронидани ҳуҷуми зехнӣ ва бозиҳои нақшии ба мавзӯъ робитадор ниҳоят муҳим мебошад. Ин амал метавонад, мавзӯъро барои иштирокчиён мубрам гардонад. Зинаи оғоҳии онҳоро дар муносибат ба мавзӯи муҳокимашаванда муайян месозанд. Мавод бояд ба иштирокчиён бо забони фаҳмо баён карда шавад. Ҳар як мағҳум бояд шарҳу эзоҳ дода шавад, ки баъзе аз қисматҳои он барои иштирокчиён ноғаҳмо ва норавшан намонад. [7. 23-27].

Назарияро аз рӯи талаботи «аз умумӣ ба ҷузъӣ» беҳтар фаҳмонидан ва аз бар намудан мумкин аст. Пеш аз он ки ба саволи дигар гузарем, тамоми гуфтаҳоро ҷамъбаст намуда, боварӣ ҳосил намудан зарур аст, ки ҳама маводи баёнгардида ба шунавандагон ё иштирокчиёни ҷараёни таълим фаҳмо гардидааст.

Дар ин раванд дар асоси такя ба сарчашмаҳои боъзтимод бояд қайд кард, ки тамоми гуфтаҳо бофтai ман набуда, балки фикру мулоҳизаи мутахассисони соҳа мебошанд. Баъди анҷоми баромад ё маърӯза бояд тамоми саволҳои пайдогардидаи иштирокчиён муҳокима гардида, ба он саволҳо ҷавоби дилҳоҳ гиранд. Пас, ба иштирокчиён рӯ оварда пурсидан зарур аст, ки ахбори ба даст овардаро чӣ тавр дар амал истифода бурдан ва ба қадом натиҷаҳо ноил гаштан мумкин аст.

Лексияҳои хурдро дар шакли шавқовар пешниҳод кардан зарур аст:

Масалан:

- Шумо ҷӣ андеша доред?
- Шумо барои ҳалли ин амал ҷӣ фикр доред?
- Инро ҷӣ тавр ичро қунем?
- Ба фикри шумо ин ба ҷӣ оварда мерасонад?
- Агар ин тавр ҳал қунем, оқибаташ ҷӣ мешуда бошад? [2. 42- 47].

Коркарди лоиҳа – ин усул ба иштирокчиён имконият медиҳад, ки дар зери таъсири фикру андеша аз синфҳона берун шаванд ва лоиҳаи амали хешро дар ҳаллӣ масъалаи мавриди муҳокима қароргирифта муайян намоянд. Аз ҳама муҳим он мебошад, ки гурӯҳ ё иштирокчиёни ҷудогона имконият доранд, ки лоиҳаи хешро ҳимоя намоянд ва бартарии лоиҳаи хешро бар дигарон исбот намоянд ва фикри дӯстонро дар ин бора фаҳмида гиранд.

Масалан, лоиҳае созанд, ки ҳатари рӯй додани бадбаҳтиҳои ҳодисаҳои табиатро дар шаҳрашон паст намояд. Иштирокчиён метавонанд ба машваратчиён, китоби иловагӣ, муассисаҳои маҳсусгардонидашуда, китобхона ва гайраҳо муроҷиат намоянд. Ба иштирокчиён пешниҳод намудан зарур аст, ки ҳабарҳоро аз рӯзнома, расм, мақолаҳо, ки ба мавзӯъ мансубанд ҷамъоварӣ намуда, пас бо тамоми ҳайати гурӯҳ муҳокима намоянд.

Тамошо ва муҳокимаи киноҳои видеоӣ. Дар дарсҳо оид ба паст кардани ҳатари ҳолатҳои фавқулода ҳам аз киноҳои бадеъӣ, қиноҳои видеоии ҳуҷҷатӣ ва аз роликҳо истифода бурдан мумкин аст.

Киноҳои видеоии ба мазмуни дарс мувоғиқро дар тамоми давраҳои дарс, тренингҳо на ҳамчун маводи иловагӣ, балки ҳамчун маводи зарурӣ истифода бурдан мумкин аст. Пеш аз оғози намоиши кино дар назди хонандагон аз 3 то 5 саволи калидӣ гузоштан зарур аст. Ин ҳамчун асос барои ҷалб намудани диққати хонандагон ва омода гардидани онҳо ба муҳокима хизмат менамояд.

Намоиши киноро дар ҷои пешакӣ интихобнамуда таъмин намуда, байни иштирокчиён мубоҳисаи доманадор ташкил кардан ниҳоят манфиатнок мебошад. Дар охир аз рӯи мазмун ва мақсади кинои тамошонамудаашон хонандагон зери роҳбарии омӯзгор баҳси ҷамъбасти намуда, хулоса мебароранд, ки ин амал диққат, хотира ва нутқи онҳоро инкишоф медиҳад.

Бо ёрии саволномаҳодараҷаи огоҳии ҷавононро муайян соҳта, муносибати онҳоро ба мавзӯи муҳокимагардида мушоҳида намудан мушкил нест. Дар кори тартиб додани саволҳо - пурсишнома муносибат бояд ҷиддӣ бошад: саволномаҳо бояд босаводона ва аз ҷиҳати имлой ва ғрамматикий бехато тартиб дода шуда, аниқ, нишонрас, фарогир ва бо забони фаҳмо баён ёбанд, то ки ҳиссияти хонандагонро бедор карда тавонанд. Саволномаро хонанда бояд бо диққат хонда, намунаи ҷавобро омода намояд. Ҷамъбасти саволномаҳои маҳфири омӯзгор ё тамринҷӣ дар гурӯҳҳои хурд мегузаронад.

Қайд барои бартараф намудани бори гаронӣ ва ҷисмонӣ. Дар синфҳои ибтидой ин омили беҳтаринест, ки ба ташаккули мубодилаи афкори иштирокчиёни ҷараёни таълим мусоидат намоянд. Онҳо аз рӯи мазмун, шакли фаъолият ва давомнокиашон ба талаботи синнусолии хонандагон бояд мувоғиқ бошанд. Масалан, пеш аз машқ муттамарказ гардонидани диққати иштирокчиён талаб карда мешавад.

Робитай баргарданда (*Обратная связь*) имкон медиҳад, ки мо эҳссосоти иштирокчиёнро ба мавзӯи муҳокимашаванди муайян намоем, арзишнокӣ ва беарзиши ташкили таълимро бинем, ба натиҷаи бадастомада баҳоғузорӣ намоем. Иштирокчиён бояд фикру мулоҳизаи хешро бе тарсу ҳарос нисбати машқҳои пешин ё тренинг гӯянд. Тамоми диққат ва ҳиссиятро бояд ба изтироби ҳар як иштирокҷӣ ҷавона намоем. Тамоми гуфтаҳо бояд хомӯшона шунида шаванд, такроран пурсидан, савол додан, аз ҷониби тамринҷӣ ва дигар иштирокчиён зарурият надорад. Ба ҳар як иштирокҷӣ барои иштирокаш ташаккур бояд гуфт ва рӯҳияи онҳоро бо суханони арзанда бояд баланд бардошт.

Низоми таҳсилоти фосилавӣ. Ин шакли таҳсилот ба воситаи курсҳои фаъоли синхронӣ дар вақти воқеӣ мустақилона бо ёрии CD ё тавассути Интернет ташкил дода мешавад. Дар ин шакли таҳсилот мавқеи асосиро технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ ишғол менамояд.

«Ҳуҷуми зеҳнӣ», «барҳӯрди зеҳнӣ» (усули «делфи») – ин усуlest, ки тамоми ҷавоби додаи хонандагонро ба саволи додашуда қабул менамояд. Дар ин усул муҳим он мебошад, ки ба нуқтаи назари иштирокчиён ҷавоби фаврӣ намедиҳанд, ҳама ҷавобҳоро қабул намуда, дар таҳта ё варақи дафтар навишта гирифта, пас, дар сарчамъӣ ба муҳокима мегузаронад.

«Ҳуҷуми зеҳнӣ» он вақт оғоз мегардад, ки кушодани муносибати ахбордиҳии иштирокчиён ба саволи муайян ҷавона гардад. Ин шаклро барои барқарор гардидани алоқаҳои ивазшаванди истифода бурдан ниҳоят муҳим мебошад. Шакли гузаронидани он чуни наст:

1. Ба иштирокчиён мавзӯи муайян ё савол барои муҳокима дода мешавад.
2. Ба онҳо супориш дода мешавад, ки фикрашонро озодона оид ба ин ё он масъала баён намоянд,
3. Ҷавобҳои онҳоро (бе ягон ислоҳқунӣ) навишта мегиранд. Ба онҳо иҷозат дода мешавад, ки агар саволҳо ба онҳо норавшан бошанд, аниқ намоянд. (дар тамоми ҳолат андешаашонро тарзе нависед, ки аз забони иштирокҷён садо дихад).
4. Вакте ки тамоми андеша ва муҳокимаҳо анҷом ёфтанд, бояд такрор кард, ки чӣ супориш дода шуда буд, ҳамаашро аз рӯи навиштаҳои хеш, ки аз забони иштирокчиён айнан навиштаед, номбар намоед.

5. Корро ба анҷом расонида, аз иштирокчиён пурсидан зарур аст, ки, ба фикри онҳо, аз натиҷаи кор чӣ гуна хулособарорӣ бояд кард. Боварӣ доред, ки мавзӯи муҳокимагардида ҳалли худро ёфтааст ва мақсади гузошташуда ба даст омадааст? [8. 62- 80].

Пас аз анҷоми «ҳуҷуми зеҳнӣ» (ки набояд вақти зиёдро беш аз 4-5 дақиқа гирад), ҳатман бояд тамоми варианти ҷавобхоро муҳокима карда, ба асосио ғайриасосӣ тақсим намудан зарур аст.

«Ҳуҷуми зеҳнӣ» яке аз усулҳои самаранок дар ҷунин шароитҳо ба ҳисоб меравад:

- баҳри муҳокимаи саволҳои баҳсталаб;
- баҳри муътадил гардонидани вазъи ҳонандагони ба ҳудашон боварӣ надошта дар иштирок ба муҳокимарониҳо;
- баҳри дар вақти кӯтоҳ ғун кардани микдори зиёди ақидау андеша;
- баҳри муайян соҳтани огоҳӣ ё тайёр будани аудитория;
- барои ташкил додани кор бо гурӯҳи хурд.

Ин ҷараёно танҳо дар такя ба майлу ҳоҳиши ҳонандагон ташкил додан зарур аст.

Дар ин вазъият аз ҳама самаранок ташкил додани кор бо гурӯҳҳо мебошад. Дар ин ҳолат омӯзгор ташхис ва маниторингро таъмин намуда, фазои муътадили таълимиро муҳаёс соҳта, дар ҳолати мавҷуд набудани дигар сарчашмаҳо аз ҳазинаи хеш истифода мебарад.

Истифодаи ин шакли кор вақте зарур меояд, ки монандӣ ва фарқияти зуҳуротҳои муайян намоиш дода шаванд. Дар вақти коркарди стратегия ё нақша, инҷунин барои фаҳмонидани муносибати гурӯҳҳои гуногуни иштирокчиён ба ҳалли савол ин усул ҳеле зарурӣ ба шумор меравад. Ворид кардани режими фаъол дар гурӯҳ ҳамчун субъекти ҷараёни таълим, ҷунин мебошад:

- инкишоф додани малакаи муошират ва ҳамкории гурӯҳ;
- ташаккули ягонагии арзишҳо- майлкуниҳои гурӯҳҳо;
- ҳавасмандӣ ба устувории ивазкунии нақшҳои иҷтимоӣ дар робита аз вазъият. [6. 250- 257].

Тренинг (аз лафзи англисии train гирифта шуда – маънояш тарбия кардан, ҳондан, ҳонондан мебошад) – ин ҷараёни ҳосил намудани малакаю, маҳоратро тавассути супориши, амал ва бозӣ дар назар дорад.

Тренинг ба иштирокчиён имконият медиҳад, ки ахбори ногирифтари гиранд ва худро ба фишор мутобиқ намоянд. Арзиши бузургтарини тренинг дар он мебошад, ки дилбоҳтагии тамоми иштирокчиёни ҷараёно ба таълим дар ҷунин шакл фаъол мегардонад:

- микдори иштирокчиёни тренинг набояд аз 20- 25 нафар зиёд бошад;
- мувофики микдори иштирокчиёни тренинг бояд биное, синфҳонае мавҷуд бошад, ки дар он ҷойҳои нишаст аз рӯи «доираи тренинг» муҳайё карда шуда бошанд, то ки фаъолияти озоди иштирокчиёно таъмин карда тавонад;
- дар машғулияти якуми тренинг машқи шиносӣ ва «ризоият» гузаронида мешавад;
- тартиби кори гурӯҳҳо муайян карда мешавад;
- фазои дӯстӣ ва боварӣ дар тамоми давраи тренинг муҳайё гардонида мешавад;
- тамоми иштирокчиёни тренинг ба амали фаъолона дар тамоми давраи рафти тренинг ҷалб карда мешаванд;
- эҳтироми ҳиссииёт ва андешаи ҳар як иштирокӣ таъмин карда мешавад;
- ҳавасманд гардонидани ҳар як иштирокчи тренинг;
- барои ба даст даровардани мақсади гузоштаи дарс муррабӣ ё омӯзгор иштирокчиёно сафарбар менамоянд, аммо фикру андешаи хешро ба дӯши онҳо бор наменамояд;
- омӯзгор ё тамринҷӣ риояи вақтро дар ҳар як давраи тренинг таъмин менамоянд;
- мутобиқати тренинг бо маводи назариявӣ ва машқҳои фаъол самаранокиро таъмин менамояд;
- дар хотима тренинг бояд ҷамъбаст ва натиҷагарӣ карда шавад.

Тренинг метавонад аз як ё якчанд дарс иборат бошад ва ҳатто метавонад якчанд рӯз давом ёбад.

Шароитҳои зарурӣ барои таҳсили бобарор;

- омода будани ҳонандагон ба таҳсил;

- истифода бурдан аз шаклҳои гуногун ва усулҳои фаъоли таълим;
- истифодаи васеъ аз такрор баҳри мустаҳкам кардани дониш;
- мувоғиқ будани ҷараёни таълим бо ҳолатҳои воқеии ҳаёт;
- саривақт ва бегаразона баҳо додан ба амали хонандагон аз ҷониби муррабӣ ё омӯзгор.

Таҳсил дар ҳуд бевосита 2 давраро фаро мегирад:

1. Қисмати аҳборотӣ ё маълумот дар бораи донишҳои назариявӣ;
2. Ҳосил намудани малакаи амалӣ.

АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, «Дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 26. 12. 2018.
2. Перспективы развития образования в Республики Таджикистан- Душанбе, 2019.
3. Лутфуллоев М. Тоҷикистони соҳибистиклол ва маорифи навин.- Душанбе, 2006.
4. Лутфуллоев М. Даствури фаъолияти омӯзгор.- Душанбе, 2007.
5. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе.- М.: Просвещение, 1985.-208 с.
6. Зазюна И.А. Основы педагогического мастерства. Учебное пособие.- Москва., Просвещение, 1989,302с.
7. Маҳкамов Д. Роҳандозии муносибати босалоҳият дар таҳсилоти касбӣ,-Душанбе, 2018.
8. Якиманская И.С. Личностно- ориентированное обучение в современной школе.- М.,1996.

ЧАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАРБИЯИ ЭКОЛОГӢ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ

ЗУЛФОНОВ Б. - ҳодими пешбари илмии Пажӯҳишгоҳи рушдм маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ – 126, тел.: +(992) 93 6017525

Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи мақоми воқеии баланд бардоштани тарбияи фарҳанги экологии хонандагон ва роҳҳои афзун гардонидани фаъолияти ҳифзи табииати хонандагон ҳамчун яке аз омилҳои ҳалкунандаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии пешрафти ҷомеа ва тарбияи мутахассиси соҳибихтисосу рақобатпазир, босалоҳияту бомасъулияту соҳибихтиёр меравад. Инчунин, муаллиф оиди самаранокии муносибати салоҳиятнок дар таълим ибрози ақида намудаст. Аҳамияти ташаккул додани салоҳияти ҳуқуқии хонандагони муассисаҳои миёнаи умумии Тоҷикистон дар он мебошад, ки дар натиҷаи ҳодисаҳои сиёсии солҳои охир қонуншиканӣ дар байни хонандагон ва, умуман, ҷавонон хеле афзоиш ёфт, ки аз паст будани маърифат ва шуури ҳуқуқии ҷавонон гувоҳӣ медиҳад.

Вожсаҳои асосӣ: экология, тарбия, таҳқиқот, марҳила, биология, хонандагон, омӯзгорон, донии, ташаккул, салоҳият.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

ЗУЛФОНОВ Б. - ведущий научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмона Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни 126, тел.: +(992) 93 6017525

В этой статье речь идет об актуальном статусе повышения экологического воспитания учащихся и путях повышения охраны природы деятельности учащихся как одного из ключевых факторов экономического и социального развития общества и подготовке высококвалифицированного, конкурентоспособного, компетентного,

ответственного и самостоятельного специалиста, а также автор высказался об эффективном компетентностном подходе в образовании. Важность формирования правовой компетенции учащихся средних общеобразовательных учреждений в Таджикистане заключается в том, что в результате политических событий последних лет увеличились нарушения среди учащихся и молодёжи в целом, что свидетельствует о низком уровне правосознания молодёжи.

Ключевые слова: экология, образование, биология, студенты, учителя, знания, образование, компетентность.

THEORETICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL CULTURAL EDUCATION AND IMPROVING THE CONSERVATION OF STUDENTS OF NATURE

ZULFONOV B. - leading researcher at the Institute for the Development of Education named after Abdurahmon Jami Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, ul. Aini 126, mob.: +(992) 93 6017525

This article discusses the current status of enhancing students' environmental cultural education and ways to increase the protection of students' nature as one of the key factors in the economic and social development of society and the preparation of a highly qualified, competitive, competent, responsible and independent specialist, and the author spoke about effective competency approach to education. The importance of forming the legal competence of students in secondary schools in Tajikistan is that as a result of the political events of recent years, violations among students and young people in general have increased, indicating a low level of legal awareness of youth.

Keywords: ecology, education, biology, students, teachers, knowledge, education, competence.

Асосҳои психологии педагогии тарбияи фарҳанги экологӣ ва фаъолмандии хонандагон дар ҳифзи муҳити атроф ва табиат дар раванди омӯзиши фанни «Экология» дар мактабҳо тақвият мебошад. Дар робита ба ин коркарди асосҳои психологии педагогии ташаккули фаъолияти хонандагон зимни омӯзиши экология хеле муҳим ва зарур мебошад. Маҳз ҳамин вазъият моро водор соҳт, ки масъалаи шароити педагогии тарбияи фарҳанги экологӣ ва фаъолноксозии фаъолияти ҳифзи табиатро аз тарафи хонандагони синфҳои 5–11 мавриди пажӯҳиш қарор додем. Мо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии № 67, 123 – и ноҳияи Рӯдакӣ озмоишгоҳи амалӣ анҷом додем. Дар робита ба вазъияти мавҷуда ва қабули санаду қонунҳо дар соҳаи таҳсилоти кишвар, ислоҳот ва навсозии мазмун ва соҳтори таҳсилоти мактабӣ ташаккули фаъолияти экологӣ ва ҳифзи табиати хонандагон яке аз ҷузъҳои муҳими сиёсати ягонаи таҳсилот дар амалияи ҷаҳонӣ мебошад, ки бояд тадбирҳоро оид ба пешгирӣ ва рафғои буҳронҳо ва хатарҳои экологӣ таъмин намояд. Чунин мешуморем, ки дар айни замон ҳадаф ва вазифаҳои таҳсилоти экологӣ ва ҳифзи табиат на танҳо асоси ташаккули дониш ва маҳорати хонандагон мебошанд, балки он ба рушди идроқ, тафаккур, фарҳанги экологӣ мусоидат карда, ҷустуҷӯи роҳҳои самараноки ташаккул ва фаъолияти шахсии мактабачагонро таъмин менамояд.

Ба ақидаи мо, таҳсилот, тарбияи экологӣ ва ҳифзи табиат, ҳамчун қисми таркибии кори таълиму тарбия, яке аз ҷанбаҳои муҳим ва афзалиятноки психологии педагогӣ дар ташаккули ҳисси муҳаббат ба Ватан ва масъулиятнокии хонандагон дар маърифати масъалаҳои таъсири мутақобилаи табиат ва ҷомеа, инчуни, саводнокӣ ва фаъолияти экологӣ дар маҷмӯъ табдил мейёбад.

Дар таҳқиқоти мазкур мавзӯоти экологӣ дар асоси фанҳои мактабӣ оид ба биология ва экология ҷойгоҳ ва нақши чорабиниҳои экологӣ ва кишваршиносӣ дар афзунгардонии фаъолияти экологӣ ва ҳифзи табиати хонандагон ҳангоми дарс ва корҳои беруназсинӣ (маҳфилҳои илмӣ ва фанӣ, викторинаҳо, олимпиадаҳо, мушоҳидаҳои фенологӣ, экскурсияҳо, амалияҳои таълимию саҳроӣ ва гайра) муайян шудаанд.

Рушди асосҳои донишҳои психологии педагогӣ зимни истифодаи мақсадноки роҳҳо ва шаклҳои афзунгардонии фаъолияти таълимию маърифатии хонандагон дар таҳсилот ва

тарбияи экологию ҳифзи табиат, нақши методдо ва усулҳои таълим дар ҷараёни чорабиниҳои синфӣ ва беруназсинфӣ, инчунин, тавассути маводи экологӣ ва кишваршиносӣ зимни омӯзиши экология имконпазир аст. Аз ин рӯ, зимни муайянсозии ҷойгоҳ ва нақши маводи дидактикӣ, методу усулҳои таълим шаклҳои ташкилии таълими муносибатҳои экологӣ ва кишваршиносӣ дар пойгоҳи усули ҳамгиро бо фанҳои самти биологию педагогӣ дар ҳошияни иҷрои талаботи психологии педагогӣ дар раванди таълим ба масъалаи муҳим табдил меёбад. [1-164]

Гузариш ба муносибати босалоҳият дар таълим яке аз самтҳои муҳимми ислоҳот дар соҳаи маориф маҳсуб мейёбад. Аз ин ҷоҳист, ки бо ташаббуси Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалий кардани ислоҳот саъю қӯшиш дорад ва зина ба зина гузариш ба муносибати босалоҳият ба таълимиро дар муассисаҳои таълими чумхурӣ ҷорӣ намуда истодааст. Муносибати босалоҳият ба таълим падидан нав нест ва он танҳо таҷрибаи пешқадамест, ки аксарияти давлатҳои муқтадири дунё онро амалий кардаанд ва натиҷаи мусбат ба даст оварда истодаанд.

Таҳқиқоти мазкур ба консепсияи таълим ҳамчун раванди ҷудонашавандаю ягонаи самтҳои пурмазмуни он, ғояи такмил ва таҳқими унсурҳои зехниву амалии раванди таълиму тарбия, назарияи фаъолмандӣ, консепсияи шавқу рағбати маърифатӣ, консепсияи таҳсилоти биologӣ, экологӣ ва гайра такя мекунад.

Методҳои таҳқиқот:

- таҳлили адабиёти фалсафӣ, педагогӣ, методӣ, экологӣ доир ба масъалаҳои мавриди таҳқиқ;
- омӯзиш ва таҳлили стандартҳо, нақшаҳои таълим ва барномаҳои фаннӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимию методӣ доир ба фанни «Экология» дар шароити ҳамгиро бо фанҳои ҷамъиятии инсоншиносӣ ва психологии педагогӣ;

Методҳои эмпирикӣ (таҷрибавӣ) имкон дод, ки таҷрибаи кори олимони ватанӣ ва ҳориҷӣ, таҷрибаи пешқадами муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ доир ба масъалаи ташаккули фаъолияти экологияи ҳифзи табиат ва таълимию маърифатӣ мавриди таҳлил қарор гирифт, ҷамъбаст карда шавад.

Методи ташхисии ҷамъоварии иттилоот имкон дод, ки бо 29 омӯзгор, 1215 хонанда пурсишнома гузаронида шавад, инчунин, 88 мусоҳиба доир карда, 140 корҳои санчишӣ арзёбӣ ва 114 пурсишномаю 140 корҳои ҳаттии хонандагони синфҳои 9 -11 таҳлил ва коркард гардиданд. Мушоҳида аз рӯйи иҷрои кори таълимиу тарбиявӣ дар мактаб гузаронида шуд. Муаллифи кор зиёда аз 30 дарси омӯзгорон ва методистҳоро доир ба экология мавриди таҳлил қарор дода, мусоҳибаҳои зиёд бо хонандагон ва омӯзгорони мактаб доир намуд. Доир ба проблемаи мазкур озмоиши маҳсуси педагогӣ гузаронида шуда, маълумоти ба дастоварда таври коркарди сифатӣ ва оморӣ қарор дода шуд.

Марҳилаҳои таҳқиқот

Таҳқиқот дар давоми 6- сол (солҳои 2014–2019) гузаронида шуда, се марҳилаи асосиро дар бар мегирад.

Дар марҳилаи аввал (солҳои 2014–2015) асосноккунии назариявии проблема, омӯзиши адабиёти фалсафӣ, педагогӣ, психологӣ, дидактикӣ, экологӣ, муқаррароти асосии ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ ва асноди дигар оид ба масъалаҳои таълим ва омодасозии хонандагон дар заминай тарбияи фарҳанги экологӣ ва фаъолияти ҳифзи табиат субъектҳои муассисаҳои таҳсилот гузаронида шуд. Дар марҳилаи мазкур, ҳамчунин, аз рӯйи раванди таълими хонандагон мушоҳида гузаронида шуда, маводи озмоиши таҳия карда шуда, интихобан мавриди санчиш қарор гирифтанд. Дар асоси омӯзиш ва таҳлили манбайи назариявӣ ва натиҷаҳои озмоиши муқарраркунанда объект, предмет, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот муайян карда шуданд.

Дар марҳилаи дуюм (солҳои 2016–2017) амсилай озмоиши таълими коркард гардид, маводи таълими барои санчиши васеи озмоиши омода карда шуд, вазифаҳои педагогии омодасозии экологияи ҳифзи табиати хонандагони синфҳои 9-11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ муайян карда шуд, ғояи пешбари таҳқиқот дақиқ карда шуда, ҷамъбости пурсишномаҳо ва самаранокии корҳои озмоиши тасдиқ гардиданд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар кори конфронсҳои илмӣ гузориш дода шуда, дар маводи сершумори нашркунанда инъикос ёфтанд.

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2018–2019) муқаррароти асосии кори диссертатсионӣ пешниҳод гардида, тасдиқи ташаккули фаъолияти экологию ҳифзи табиат дар хонандагони синфҳои 9-11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар асоси амсилаи пешниҳодгардида амалӣ карда шуд, коркарди омории натиҷаҳои бадастомада анҷом дода шуд, тавсияҳо оид ба такмили барномаҳои таълим, дастурҳои методӣ оид ба экология пешниҳод гардид, натиҷаҳои кори назариявӣ ва озмоиши дар низоми машгулиятҳои дарсӣ, озмоишгоҳию амалиявӣ, беруназмактабӣ татбиқ карда шуда, маводи ҷамъоваришудаи воқеии озмоиши ҷамъбаст ва гурӯҳбандӣ гардид ва диссертатсия таълиф карда шуд. [3-167]

Эътиимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот бо он муайян мешавад, ки:

- натиҷаҳои таҳқиқот ба маълумоти мушаххаси санҷидашаванд тақя намуда, бо маводи нашршуда оид ба мавзӯи диссертатсия ва соҳаҳои бо ҳам наздик (биология, экология, муҳити атроф) мувофиқат меқунад;

- гояи пешбинишууда дар таҳлили натиҷаҳои таҳқиқоти муосири илмию назариявӣ ва амалиявӣ оид ба масъалаҳои ташаккули фарҳанги экологӣ ва афзунгардонии фаъолияти ҳифзи табиати хонандагони синфҳои 9-11-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон асос мейбад;

- маълумотҳои эмпирӣ (таҷрибавӣ) дорои шарҳи миқдорӣ ва сифатӣ мебошанд;

- муаллиф далелҳои қонеъ ва муҳолифат надоштаро истифода мебарад, ки дар омӯзиши мавод аз рӯйи мавзӯи рисола доир ба истифодаи методҳои таҳлили сифатӣ ва миқдорӣ, ки ба мавзуи асосии таҳқиқот ҷавобғӯ мабошанд, асос ёфтааст;

- маълумоти нахуст ва ниҳоӣ ба хотири эътиимод ва воқеӣ будан бо қумаки методҳои коркарди оморӣ мавриди санҷиш қарор гирифт.

Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷараёни гузаронидани озмоиши муқарраркунанда амалӣ карда шуд, ки дар як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии минтақаи ноҳияи Рӯдакӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз соли 2014 то соли 2019 сурат гирифт.

Муқаррароти назариявӣ ва тавсияҳои методӣ оид ба такмили барномаҳои таълим, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ дар мавриди ташаккули сатҳи дониш, маҳорат ва малакаи мактабиён дар раванди омодасозии марҳилавии экологии хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ корбаст шуда, дар раванди таълим як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурий татбиқ гардид, ки натиҷаи роҳу усулҳои самараҳаҳши аз ҷониби мо пешниҳодшударо тасдиқ менамояд.

Навоварии илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар он бори аввал:

- низоми аз ҷиҳати педагогӣ мутобиқкардашудаи ташаккули фарҳанги экологӣ ва ҳифзи табиат дар хонандагони синфҳои 9-11 -и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ягонагии ҷанбаҳои мазмуну мундариҷа ва тартиботи таълим таҳия карда шуд;

- роҳҳои такмили мазмуни таҳсилот ва тарбияи экологии хонандагон дар кори таълимию тарбиявии омӯзгорон ва методистҳо ошкор карда шуд;

- зарурати объективии тарбияи экологӣ ва фаъолияти ҳифзи табиати хонандагон дар шароити амалияи таълимио саҳроӣ, ташаккули асоси мушаххасот оид ба масъалаҳои экологӣ асоснок гардид;

- муҳиммияти методҳои гуногун ва шаклҳои ташкилии таълим доир ба ташаккули фарҳанги экологӣ ва афзудани фаъолияти ҳифзи табиати хонандагони синфҳои 9-11-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд;

- тавсияҳо оид ба татбиқи методҳо, шаклҳо ва усулҳои самараноки ташаккули фаъолияти экологии ҳифзи табиати хонандагон дар маҷмӯи ҷанбаҳои мазмунӣ ва тартиботи таълими фанни “Экология” таҳия ва пешниҳод гардид.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз инҳо иборат аст:

- конспесияи муаллиф дар заминаи ҷустуҷӯ ва дарёфти воситаҳои самаранок ва методҳои самараҳаҳши тарбияи фарҳанги экологӣ ва фаъолияти ҳифзи табиат дар хонандагони синфҳои 9-11 –и собит гардид;

- заминаҳои педагогии ташаккули фаъолияти экологӣ ва ҳифзи табиат бо назардошти таваҷҷӯҳи ботинӣ, ҳудмуайянкунӣ, мақсаднокӣ дар мавриди ноилшавӣ ба ҳадафҳо, вазифаҳо муайян ва ошкор карда шуд;

- муносибати қасбии омӯзгорон дар вазъияти интиҳоби шаклҳо ва методҳои инноватсионӣ ва анъаъанавии кор ба мақсади дар хонандагон ташаккул додани ҳиссият ва

сифатҳои муносабати эҳтиёткорона ба масъалаҳои мухити атроф ва ҳифзи табиат мавриди омӯзиш қарор гирифта, низомбандӣ қарда шуд;

– дар асоси озмоиш меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои муайян карда шуданд, ки имкони раванди рушди сатҳи ташаккулӯфтai фаъолияти экологӣ ва ҳифзи табиати хонандагони синфҳои 9-11-ро дар раванди таълиму тарбия пайгирӣ менамоянд;

–усулҳои ташаккули фарҳангӣ экологӣ ва афзунгардонии фаъолияти ҳифзи табиат дар вазъият ва ҳолати воқеӣ тасдиқ гардид.

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз таҳияи низоми аз ҷиҳати педагогӣ тасдиқгардидаи ташаккули фаъолияти экологию ҳифзи табиат, таълимию маърифатии хонандагон (шаклҳои баланд бардоштани омодасозии экологии хонандагон) иборат аст. Натиҷаҳои таҳқиқот дар мақолаҳои илмию методӣ, коркардҳои методӣ, тавсияҳо оид ба экология инъикос ёфтаанд, ки ба омӯзгорон ва методистони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ, кормандони Донишкадаҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи омӯзгорӣ кумаки амалӣ мерасонанд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар амалияи кори омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии мамлакат ҷорӣ карда шуданд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар дарсҳо, машгулиятҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ, кори иттиҳодияҳои методии омӯзгорон ва методистҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди истифода қарор доранд. [6-147]

Дар давоми якчанд сол (солҳои 2014–2019) аз ҷониби муаллиф маърӯзаҳо хонда, семинарҳои маҳсус доир ба курсҳои «Экологияи манзараҳо», «Радиоэкология», «Экологияи популяционӣ», «Ҳифзи табиат», «Методикаи таддиси экология ва биология» дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ноҳияи Рӯдакӣ гузаронида шуданд.

Фояҳо ва хулосаҳои асосии таҳқиқот дар раванди мусоҳибаҳои инфириодӣ бо омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, омодасозӣ ва гузаштани таҷрибаи педагогӣ ва таълимию саҳроӣ аз ҷониби хонандагон ва донишҷӯён, навиштани рефератҳо, маърӯзаҳо инъикос ёфтанд.

Ҷойи тарҷибавию озмоишии таҳқиқот муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии (№67,123) ноҳияи Рӯдакӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Барои дифоъ қазияҳои зерин пешниҳод мешаванд:

1. Амсилаи ташаккули фарҳангӣ экологӣ ва фаъолияти ҳифзи табиати хонандагони синфҳои 9-11-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо сатҳи рушди фаъолияти шинохти маърифатӣ ва фаъолнокии эҷодкоронаи хонандагон, бо ҳусусиятҳои шавқу ҳавас ва ангезиши ботинии онҳо робита дорад.

2. Муқаммал кардани донишҳои экологӣ ва ташаккули малакаҳо дар заминай фаъолияти ҳифзи табиати хонандагони синфҳои 9-11-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз омилҳои асосии рушди шахсияти мактабӣ ва ташаккули фарҳангӣ асосии онҳо маҳсуб мейбад.

3. Асосҳои психологии педагогии ташаккули фаъолияти экологию ҳифзи табиат дар яклюҳии раванди таълим, ягонагии ҷанбаҳои мазмунӣ ва тартиботии он, ҳадафҳо ва мазмуни таҳсилоти экологӣ, шаклҳо, методҳо ва усулҳои ташқилий, робитаи мутақобилаи дарсӣ, озмоишишгоҳи амалӣ ва беруназсинфӣ такя мекунад.

4. Низоми ташаккули марҳилавии донишҳои экологию ҳифзи табиат, воридкунии онҳо ба мазмуни фанни мактабии «Экология» бо назардошти таълими мураттаби рушддиҳандай онҳо шарти муҳими ташаккули фаъолияти экологию ҳифзи табиат ва таълимию маърифатии хонандагон маҳсуб мейбад.

5. Талаботи психологии педагогӣ барои тасдиқи усулҳои фаъоли таълим ва гузаронидани шаклҳои гуногуни машгулиятҳои беруназсинфӣ барои ташаккули фарҳангӣ экологӣ ва фаъолнокии ҳифзи табиати хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи № 67 ва 123-и ноҳияи Рӯдакӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мегардад.

АДАБИЁТ:

1. Давлатов А. С. Асосҳои экология. – Душанбе: «Матбуот», 2005.

2. Романова Л.М., Матушанский Г.У. Компетентностная модель преподавателя высшей школы // Инновационная образовательная среда как фактор развития учебного заведения. Казань: Изд-во МОиН РТ, 2010. С. 133-134.

3. Экологическое образование основа устойчивого развития центрально-азиатского региона. - Худжанд, 2000 с.

4. Матушанский Г.У., Завада Г.В. Моделирование повышения квалификации преподавателя высшей школы на траектории ассистент -ст. преподаватель - доцент //Alma mater, 2011. - С. 40-42.
5. Фролов Ю.В., Махотин Д.А. Компетентностная модель как основа качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня, 2010, № 12. -С. 34-41.
6. Человек и земля. Мировоззрение. Экономика. Социальная политика. -М.,1988.
7. Н. М. Чернова и другие. Основы экологии. -М. , 1998.
8. Н. М. Чернова, А. М. Былова. Экология. -М., 1988.
9. Мавришев В. В. Общая экология. –Минск, 2007.

ТАРБИЯИ АХЛОҚИЮ МАЊНАВӢ – ОМИЛИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ ШАҲСИЯТИ ХОНАНДАГОН

ФАЙЗУЛЛОЕВА И. - ходими пешбари илмии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии Академии таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни – 126, тел.: +(992) 985 28 45 08

Дар мақола роҷеъ ба тарбияи ахлоқию мањнавии хонандагони муассисаҳои таҳсилотӣ ва роҳу воситаҳои ташкили он сухан меравад. Тарбияи ахлоқию мањнавӣ инкишофи дунёи мањнавии инсон буда, он ба рушди ботину сират ва ахлоқи инсон таъсир мерасонад. Инсон дунёи мањнавии худро инкишоф дода ба шаҳсияти иҷтимоӣ табдил меёбад. Иброз мегардад, ки тарбияи ахлоқӣ ҷузъи таркиби тарбия буда, асоси раванди ташаккули шаҳсиятро поя мегузорад.

Вожаҳои асосӣ: тарбия, шаҳсият, ахлоқ, мањнавиёт, донии, маҳорат, малака, ташаккул, хонанда.

МОРАЛЬНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

ФАЙЗУЛЛОЕВА И. - ведущий научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни – 126, тел.: +(992) 985 28 45 08

Статья раскрывает актуальные проблемы нравственного и духовного воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. В статье рассматриваются пути формирования процесса духовного становления личности. Отмечается, что человек развивая свой духовный мир становится социальной личностью.

Ключевые слова: воспитание, мораль, личность, духовность, знание, умение, навыки, формирование, учащиеся.

MORAL EDUCATION - THE PRIMARY FACTOR OF FORMATION OF THE PERSON OF PUPILS

FAYZULLOEVA I. – Leader Researcher, Institute of Development of Education named after Abdurakhman Jami of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, Ayni – 126, mob.: +(992) 985 28 45 08

Article opens actual problems of moral and spiritual education of pupils of educational institutions. In article it is considered ways of formation of process of spiritual formation of the person. It is noticed that the person developing the inner world becomes social personality.

Keywords: education, morals, the person, spirituality, knowledge, ability, skill, formation, pupils.

**Ба тарбияи дониши зеҳнӣ андӯхтаи шаҳс
диққат дода, тарбияи ахлоқии ўро истисно
кардан ин таҳдид ба ҷомеа аст.**

Г. Рузвелт

Инсон дар зиндагӣ дар ду дунё-дунёи моддӣ ва дунёи маънавӣ мавҷудият мекунад. Дунёи моддӣ ин таъмини истеъмолии моддии инсон буда, дунёи маънавӣ тарафи маънавиёти инсонро фаро мегирад. Дар дунёи маънавӣ ботин, сират, маънавиёт ва ахлоқи инсон инкишоф ёфта, ў ба як шахсияти иҷтимоии дорои ахлоқу одоби ҳамида табдил мейёбад ва ба самти расидан ба камолоти инсонӣ-зинаи олии ташаккули маънавии инсон роҳ мепаймояд. Аз ин рӯ, дар баробари рушду ташаккул додани малака ва маҳоратҳои донишомӯзии таълимгирандагон ба тарбияи ахлоқии онҳо низ таваҷҷӯҳ зоҳир намудан ҳатмист. Агар тарбияи донишомӯзӣ барои донишманд шудани хонанда мусоидат намояд, valee тарбияи ахлоқӣ ўро ба шахси оқилу аз ҳама ҷиҳат бомаърифат, нақӯкор ва начиб ҳидоят мекунад.

Тарбияи ахлоқӣ ва маънавӣ таъсир ба дунёи маънавии шахс аст. Ин сифатҳо на танҳо дар инсон фаҳмиши зебой, балки фаъолияти нексириштӣ, ростқавлӣ, ҳалолкориву ҳалолхӯрӣ, адлу инсоф, саховатмандӣ ва амсоли инро ба вучуд меоранд. Ахлоқу маънавиёт унсурҳоеанд, ки қисматҳои дигари тарбияро бо ҳам мепайванданд ва асоси фаъолияти шахсро ташкил медиҳанд. Илму фарҳанг дунёи маънавии инсонро ташаккул медиҳанд. Забон, адабиёт, таърих манбаъҳои ҳаттӣ ва шифоҳӣ, осори арзишманди динӣ, ёдгориҳои таъриҳӣ, асарҳои санъат, барномаҳои радио, телевизион, маводи компьютер, шабакаи васоити аҳбори умум дар тарбияи ахлоқию маънавӣ, олами маънавии инсон нақши бориз дошта, дар тарбияи миллии маънавии инсон муҳимтарин васоил ба ҳисоб мераванд. Тарбияи маънавии инсон ба тарбияи ахлоқии шахс наздик аст. Ҳар ду аз ҳамдигар ғизо мегиранд ва дар тарбияи шаҳрвандӣ вазифаҳои муштаракро анҷом медиҳанд.

Тарбияи ахлоқӣ ҷузъи таркибии тарбия буда, муносибати одамонро дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва шахсӣ ба танзим медарорад. Бояд ёдовар шуд, ки ахлоқ шакли шуури ҷамъиятӣ буда, кулли тарафҳои муносибатҳои хулқу одоби одамонро дар бар мегирад. Он бештар ба шароити моддии ҷамъият вобаста буда, ҳастии ҷамъиятии одамонро инъикос мекунад. Одам ва ахлоқ ба яқдигар зич алоқаманд буда, бе яқдигар вучуд дошта наметавонанд. Инсон дар ҷомеа аз руи қонуну қоидаҳои дар он ҷомеа вучуд дошта зиндагӣ ва кор мекунад. Дар баробари тағиیر ёфтани соҳтори ҷамъият пахлӯҳои ахлоқии одамон низ тағиیر мейёбад.

Бояд қайд кард, ки маҳз ахлоқ одобу рафторро муайян карда муносибати одамонро нисбат ба аҳли ҷомеа, давлат ва истехсолот нишон медиҳад. Фарқи ахлоқ аз одоб дар он аст, ки ахлоқ бо донишу ҷаҳонбинии шахс вобаста аст, одоб бошад, рафторест, ки ҳаракату муносибатҳои шахсро дар ҷомеа фаро мегирад ва ҳар ду маҳз дар натиҷаи таълиму тарбия ташаккул мейёбад.

Тарбияи ахлоқӣ раванди пайдарпай буда, он аз оила шурӯъ гардида, дар муассисаҳои томактабӣ, пасон дар мактаб идома мейёбад. Дар муассисаҳои таълими ҳонандагон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, миллатпарастӣ, инсондӯстӣ, поквиҷдонӣ, садоқат ба ҳалқу миллат, ростқавлӣ ва назорат бурдан аз болои рафтори худу арзёбӣ кардани ин рафтор тарбия мейёбанд.

Имрӯзҳо, ки системаи маориф дар раванди таълими ба салоҳитяни ӯ нигаронидашуда амал мекунад, тарбия ҷавҳари таълими салоҳиятнокро ташкил медиҳад. Тақозои ин низом дар он аст, ки муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва таҳсилоти олии қасбӣ бояд инсони ташаккулёфттаро омодаи шоҳроҳи зиндагӣ намояд.

Тарбияи ахлоқӣ дар асоси арзишҳои миллӣ ва умунибашарӣ ба амал бароварда мешаванд ва вазифаҳои тарбияи ахлоқӣ пеш аз ҳама аз ташаккул додани муносибати неки одам ба ҷамъият иборат аст. Ин яъне дар рӯҳияи адолатпарастӣ, инсондӯстӣ, муҳаббат ба ҳалқу ватан тарбия ёфтани аст ва бояд қайд кард, ки муносибати мазкур аслан дар дарсҳо, машғулиятҳои берун аз синғӣ, берун аз мактаб (дар намуди саёҳатҳо, тамошои мавзеъҳои таъриҳӣ, ҳузури осорхонаву намоишгоҳҳо, қироати адабиёти бадеию таъриҳӣ, ташриф ба китобхонаю театр, иштирок дар маъракаҳои фарҳангӣ ва гайра) амалӣ карда мешаванд.

Вазифаи дуюми тарбияи ахлоқӣ барҳам додани нуқсонҳои ахлоқӣ дар кӯдакону наврасон мебошад. Ин нуқсонҳо пеш аз ҳама дар мактаб ва оила ба назар мерасанд. Бинобар ин, дар ин самт мактаб ва оила бояд дар якчоягӣ фаъолият бурда, дар хонандагон ташаббускорӣ, самимият, меҳнатдӯстӣ, масъулиятшиносӣ, эҳтиром ба волидайн, қалонсолон, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ барин сифатҳоро тарбия намоянд. Дар ин самт тарбияи интизоми бошуурона яке аз вазифаҳои асосии тарбияи ахлоқӣ буда, он дар рафттору кирдор, муомила ва муоширати ҳаррӯзаи хонандагон ҳувайдо мегардад. Чунин тарбияи интизомиро онҳо танҳо аз омӯзгорону мураббиёне, ки худашон соҳиби хислатҳои ҳамидаанд, ёд мегиранд. Вазифаи дигари тарбия аз инкишофи ҳаматарафаи шахсият иборат аст. Дар ин ҷода вазифаи ҷамъият ва мактабу оила тайёр кардани инсони хушрафтору ҳушсалиқа мебошад.

Муҳаққиқ Туров С. қайд менамояд, ки алоқамандии таълим бо меҳнати муфиди ҷамъияти имкон медиҳад, ки масъалаҳои таълиму тарбия дар сатҳи баланд ҳал гарданд. “Аз ин рӯ, манбаи вазифаи таҳсилотро тайёр намудани шаҳрвандони сатҳи маърифаташон баланд, соҳиби тафаккури эҷодӣ, дониши амиқ, маҳорату малака, қобилиятнок ва рушдёfta, билохира мутахассиси босалоҳият, яъне мутахассисе, ки ба дарҳости ҷомеа, бозори меҳнат ҷавобгӯ бошад, ташкил медиҳад, ки унсурҳояш инҳоянд:

1. Таҳсилот маҷмӯи одии донишҳо дар бораи ҳодиса ва воқеаҳои табиату ҷамъият набуда, балки мунаzzамии ин ё он донишҳост, ки инсоният қарнҳо гирд овардааст.

2. Дониш маҳорату малакаҳоро дар бар мегирад, ки бе онҳо шаҳс дар зиндагӣ қадру қимате надорад.

3. Муҳимтарин унсури таҳсилот таҷрибаи инсонҳост, ки дар фаъолияти гуногуни онҳо зоҳир мегардад. Масалан, фаъолияти эҷодӣ, муносибат, эҳсос, рафткор, гуфтор, кирдор ва монанди онҳо.

Ҳамзамон муҳаққиқ қайд менамояд, ки таҳсилот раванди муттасили таълиму тарбия мебошад, ки мақсад аз он ноил шудан ба сатҳи баланди инкишофи маънавӣ, зеҳнӣ, фарҳангӣ ва салоҳияти қасбии аъзои ҷамъият буда, ба такмили тарбия ва вусъати ақлу хирад, диққат, хотира, ироди, эҳсоси инсон мунтазам мадад мерасонад. (7.,6).

Мутаассифона дар ҳаллу фасли проблемаҳои тарбияи маънавии мактабиён то ҳанӯз мушкилоти зиёде дар ҷараёни таълиму тарбия мавҷуд аст ва барои бартараф карадни онҳо бояд омӯзгорону маорифчиён, муҳаққиқон, падару модарон ва кулли аҳли ҷомеа дар ҳамкорӣ амал намуда ба масъалаҳои умдаи дар назди мактабу маориф гузошташуда таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намоянд. Барои ин муассисаҳои таълимиро лозим меояд, ки пеш аз ҳама, дар самтҳои зерин фаъолият баранд:

- баланд бардоштани мақоми Кумитаи падару модарон;
- санҷидани корҳои эҷодии хонандагон ва навғониҳои омӯзгорону устодони эҷодкор ба хотири тарбияи маънавии наврасону ҷавонони лаёқатманд тавассути озмунҳо ва маҳфилҳо;
- ба танзим даровардани мувофиқати нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо, китобҳои дарсӣ, дастуру рисолаҳои илмию методӣ, ҳуҷҷатҳои соҳаи маориф;
- ташкилу гузаронидани воҳӯриҳо бо кормадони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо иштироки бевоситаи падару модар бо мақсади пешгирий кардани сатҳи ҷинояткорӣ дар байнинаврасону кӯдакони муассисаҳои таълим;
- мувофиқи нақшаҳои иловагии тарбиявӣ мустаҳкам кардани мазмуну мундариҷаи соатҳои тарбиявӣ, гузаронидани дарсҳои эҷодӣ, дарс-конфронсҳо, дарс-семинарҳо, викторинаҳои илмӣ, маҳфилҳои адабӣ, фанӣ озмунҳои технологӣ, муаррифии лоиҳаҳо ва ғайра;
- вобаста кардани наврасони душвортарбия ба муассисаҳои маҳсуси ҷумҳуриявӣ;

- ташкил намудани осорхонаҳо, гӯшаҳои таърихиву кишваршиносӣ ва ташкил намудани сайёҳатҳо ба ин мавзеъҳо ба мақсади дар хонандагон ташаккул додани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносӣ, хувияти миллӣ ва пойдор гардонидани анъанаҳои миллӣ;
- пешниҳод намудани роҳу усулҳои нави таълим.

Муҳаққиқ Амонӣ С. иброз медорад, ки барои ба роҳ мондани тарбияи маънавии хонандагон онҳоро бештар ба мутолиаи китоб ҷалб намудан лозим аст. “...танҳо мутолиа метавонад ба рушди минбаъдаи шахсияти инсон мусоидат намояд ва дар ин амалкард мактаб нақши муассире дорад” (1,9).

Муҳаққиқ Туронов С. низ дар он андешааст, ки салоҳияту салоҳиятнокӣ таҷассумгари фаъолият ва зиндагӣ буда, дар аксари вожаву мағҳум ифода меёбад. Масалан, «инсон», «инсонгарӣ», «тарбия», «худшиносӣ», «маърифати баланд», «маҳорату малака», «китобу китобхонӣ», «забондонӣ», «бовар ба худ», «имону вичдон», «иродай қавӣ», «зебоиписандӣ», «ватан, ватандорӣ», «миллат», «арзишҳои миллӣ ва эҳтирому ҳифзи онҳо», «муҳаббат ба яқдигар», «таҳаммулпазирӣ», «форӯтаниӣ», «сулҳпарварӣ» ва амсоли онҳо (7,17). Дар хонандагон ташаккул додани ин вожаву мағҳумҳои дар боло ёдрасгардида барои ҳамчун шахсият тарбия ёфтани минбаъд дар ҷомеа зиндагӣ ва фаъолият намудани онҳо роҳ мекушояд.

Айни замон муассисаҳои таҳсилотӣ тибқи раванди таълими босалоҳият фаъолият мебаранд, ки самти асосии муносибат дар таълими ин низом ба ташаккули шахсияти хонандагон равона гардидааст. Ба ҳусус бояд қайд намуд, ки муносибати босалоҳият дар ҳама самтҳои ташаккули шахсияти хонандагон натиҷаи мусбат медиҳад. Зоро одам маҳлуки биологист ва шахсият ҳусусияти иҷтимоӣ дорад ва танҳо муносибати дуруст ва босалоҳияти таълиму тарбия раванди аз маҳлуки биologӣ ба шахсияти бошуур ташаккул ёфтаниро амалӣ мегардонад. Ин ниҳоятан кори мушкиlest ва ҳамаи он бадбахтиҳо, күшторҳо, ҷангҳо, исёнҳо, қашоқӣ, гуруснагӣ ва гайраҳо ба дараҷаи зарурӣ ва муғид надоштани раванди тарбия ва таълим иртибот дорад. Аз ин лиҳоз, муносибати босалоҳият пеш аз ҳама бояд ба он равона карда шавад, ки ҳар як таълимгирандаи муассисаи таълими тарбияи дурусти ахлоқию маънавӣ гирифта бо дониши судманд, маҳорату малакаи ташаккулёфтаи дар амалия ҷоришаванда таъмин бошад.

АДАБИЁТ:

1. Амонӣ С. Нақши мутолиа дар рушди маънавии донишомӯзон./ Илм ва инноватсия, №3-4.2016 (17)- с. 9
2. Давлатшоев И. Тарбияи маънавии мактабиён дар шароити кунунӣ. Душанбе: Мавлавӣ, 2007. ғ 252 с.
3. Лутфуллоев М., Шарифов Ф. Маърифат–асоси рушди ҷамъият: раҳнамои омӯзгор.-Душанбе: Саҳбо, 2004.-64 с.
4. Лутфуллоҳода М., Бобизода Г. Андешаҳо перомуни салоҳиятҳо ва ташаккули онҳо.-Душанбе, 2017.85 с.
5. Мачидова Б. Масъалаҳои хонавода ва тарбияи фарзанд дар замони мусоир. / Оила-манбаи тарбияи неруи зеҳни миллии хонандагони ҷавон. Душанбе, “Ирфон” 2015, саҳ.54-58.
6. Оила-манбаи тарбияи неруи зеҳни миллии хонандагони ҷавон. Душанбе, “Ирфон” 2015, 173 с.
7. Туронов С. Муносибати босалоҳият дар таҳсилоти қасбӣ. Душанбе - 2018.
8. Шарифзода Ф. Педагогика: назарияи инсонофар ва ҷомеаи фарҳангӣ. Душанбе, Ирфон, 2013.
9. Шарифзода Ф. Педагогикаи ҳамгиро. Душанбе “Ирфон” 2011, 510 с.

МОТИВИРОВАНИЕ ПОИСКОВО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АБДУЛЛО-ЗОДЕ М.И. – научный сотрудник Института развития образования имени Абдурахмона Джоми Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни - 126, **E-mail:** mahfaza.abdullozode@gmail.ru, **тел.:** +(992) 777 09 02 02

В данной статье говорится о мотивировании образовательной деятельности студентов, являющейся составной частью непрерывного образования педагогических работников высших учебных заведений Республики Таджикистан. Мотивирование образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков при изучении английского языка должно осуществляться с постоянным повышением педагогического мастерства и непрерывным обновлением педагогических компетенций, необходимых для реализации программ и стандартов. Источниками мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков при изучении английского языка являются: индивидуальная и самостоятельная работа, телевидение, корреспонденция, литературные источники, сеть «Интернет», видео и аудионосители, семинары, вебинары и научные конференции.

Ключевые слова: мотивирование, познавательно-поисковые умения, образовательная деятельность, массовая коммуникация, педагог, самообразование.

ҲАВАСМАНДКУНИИ МАЛАКАҲОИ ҶУСТУҶӮЙ ВА МАҶРИФАТИИ ДОНИШ҆ЧӮЁН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

АБДУЛЛО-ЗОДА М.И. – ходими илмии Пажӯҳишгоҳи руиди маориф ба номи А. Ҷомии Академии таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни – 126, **E-mail:** mahfaza.abdullozode@gmail.ru, **тел.:** +(992) 777 09 02 02

Ин мақола ба ҳавасмандгардонии фаъолияти таълимии донишҷӯён даҳл дорад, ки қисми ҷудонопазири таълими давомдори омӯзгорони мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳавасмандгардонии фаъолияти таълимии донишҷӯён барои рушди малакаҳои маҷрифатӣ ва ҷустуҷӯй дар омӯзиши забони англисӣ бояд бо баланд бардоштани мунтазами малакаҳои педагогӣ ва нав кардани зеҳни омӯзгорон, ки барои татбиқи барномаҳо ва стандартҳо заруранд, амалӣ карда шавад. Сарчашмаҳои ҳавасмандгардонии фаъолиятҳои таълимии донишҷӯён барои рушди маҳоратҳои ҷустуҷӯи маҷрифатӣ дар омӯзиши забони англисӣ инҳоянд: корҳои инфириодӣ ва мустақил, телевизион, мукотиба, адабиёт, шабакаи Интернет, интиқолдиҳандаҳои видео ва аудио, семинарҳо, вебинарҳо ва конфронсҳои илмӣ.

Вожаҳои асосӣ: ҳавасмандӣ, маҳоратҳои маҷрифатӣ-ҷустуҷӯй, фаъолияти таълимӣ, иртиботи оммавӣ, омӯзгор, омӯзии мустақилона.

MOTIVATION OF STUDENT'S SEARCH AND COGNITIVE SKILLS IN ENGLISH CLASSES

ABDULLO-ZODE M.I. – Researcher of the Institute for Educational Development named after Abdurahmon Jomi of the Academy of Education of Tajikistan, address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Ayni st., 126, **E-mail:** mahfaza.abdullozode@gmail.ru, **phone:** +(992) 777 09 02 02

This article refers to the motivation of educational activities of students, which is integral part of continuing education of teachers of higher educational institutions of the Republic of Tajikistan. Motivation of educational activities of students for the development of cognitive and search skills in learning English should be carried out with a continuous increase in pedagogical

skills and continuous updating of pedagogical competencies necessary for the implementation of programs and standards. Sources of motivation for students' educational activities for the development of cognitive search skills in learning English are: individual and independent work, television, correspondence, literature, the Internet, video and audio media, seminars, webinars and scientific conferences.

Keywords: motivation, cognitive-search skills, educational activities, mass communication, teacher, self-education.

Язык это зеркало, в котором ярко отражается лицо нации, мы должны ценить это, и наряду с этим придавать первостепенное значение изучению русского и английского языков как языков международного общения. [1]

Мотивирование образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков при изучении английского языка, является составной частью непрерывного образования педагогических работников высших учебных заведений Республики Таджикистан.

Суть мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков заключается в овладении техникой и культурой умственного труда, в умении справляться с проблемами, самостоятельно работать не только над личностным самосовершенствованием, но и над профессиональным.

Очевидно, учение – это познание. Учитель не может заставить познавать, но имеет возможность заинтересовать учащихся, тем самым зародив в них желание познать предмет. Поэтому проблема стимулирования познавательного интереса является актуальной и ключевой на всех этапах обучения иностранному языку. Интерес стимулирует желание изучать и познавать, а следовательно, гарантирует прочность знаний.[2]

От педагогической квалификации, профессиональной компетенции, творческого подхода педагогов к мотивированию образовательной деятельности студентов при изучении английского языка зависит качество профессиональной подготовки будущих выпускников, а, следовательно, и уровень производительных сил общества, его материальное и духовное благополучие. Постоянное повышение квалификации преподавателей - обязательная часть государственной кадровой политики. Педагогическим работникам требуется постоянное обновление знаний для повышения профессиональной компетенции. Профессионально-педагогическими критериями работника вуза должны являться мировоззрение педагога, с пониманием целей своей работы и представлениями о средствах их достижения (поиск нестандартных решений в обучении и воспитании студентов), высокий уровень компетентности в предметной области.

Мотивирование образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков при изучении английского языка должно осуществляться с постоянным повышением педагогического мастерства и непрерывным обновлением педагогических компетенций, необходимых для реализации программ и стандартов.

Источниками мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков при изучении английского языка являются:

- телевещание;
- корреспонденция;
- литературные источники;
- сеть «Интернет»;
- видео- аудио -флэшносители;
- курсовая подготовка;
- семинары, вебинары;
- научные конференции;
- мастер-классы;
- обмен опытом;
- экскурсии, походы, путешествия, посещение театра, кино, выставок, музеев,

картинных галерей, концертов.

Массовая коммуникация играет огромную роль в мотивировании образовательной деятельности студентов, она тесно переплетается с деятельностью современного общества (экономикой, политикой и культурой), охватывает человеческие отношения на различном уровне (международные, межгрупповые, межличностные и др.).

Массовая коммуникация – это исторически-сложившийся и развивающийся во времени технически опосредованный процесс создания, накопления, хранения, распределения, распространения, передачи, восприятия и обмена информации между социальным субъектом и объектом[3].

Сеть «Интернет» - это новый и очень эффективный способ передачи и представления информации в средствах массовой коммуникации. Интернет – явление уникальной совокупности локальных, региональных, национальных и общемировых компьютерных сетей и универсальная технология обмена информацией, являющийся узловым стержнем и главным связующим звеном глобального информационного пространства. Он стал главным средством информационного обмена множества миллионов людей на всех континентах[3].

Обобщая сказанное, все источники можно разделить на источники знаний, которые способствуют личностному росту, и источники, которые способствуют профессиональному росту, также оба типа могут способствовать одновременно и тому и другому.

Выделяют основные направления мотивирования образовательной деятельности студентов для формирования познавательных умений при освоении английского языка:

- профессиональное (предмет преподавания);
- психолого-педагогическое (направлено на студентов и родителей);
- психологическое (общение, лидерские качества);
- методическое (технологии, формы, методы и приемы обучения);
- правовое;
- историческое;
- политическое;
- лингвистическое;
- информационное;
- интересы и увлечения.

Все формы мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков при изучении английского языка можно условно разделить на две группы: индивидуальную и групповую.

В индивидуальной форме мотивирования образовательной деятельности студентов инициатором является сам педагог, но руководители административных структур могут инициировать и стимулировать этот процесс.

Групповая форма мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых навыков в виде деятельности клубов, семинаров, практикумов и т.д. способствует реализации обратной связи между итогами самостоятельной деятельности и самим преподавателем.

Проанализируем наиболее часто используемые формы организации мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков в изучении английского языка, отметив их преимущества и недостатки.

1. Дистанционное самообразование (видеоконференции, семинары онлайн, заочные олимпиады и конкурсы).

Достоинства данной формы самообразования:

- предоставление студентам возможности участия в удобное для них время;
- выбор темы по интернету.

Недостатки:

- коммерческая (платная) основа.

2. Индивидуальная работа по мотивированию образовательной деятельности студентов при изучении английского языка включает в себя:

- проведение исследовательской работы по определенной проблеме;

- посещение читального зала, изучение научно-методической и учебной литературы;
- занятия в кружках, клубах и т.д.;
- обмен мнениями;
- проектную деятельность.

3. Сетевое педагогическое сообщество – новая форма организации мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков.

Сетевые педагогические сообщества – это интернет-ресурсы, созданные для общения единомышленников, педагогов различных регионов нашей республики, которые желают поделиться опытом, проблемами, подискутировать, рассказать о себе, узнать нужную информацию.

Сетевые сообщества предоставляют студентам при обучении английского языка возможность:

- использовать открытые, бесплатные и свободные электронные ресурсы;
- самостоятельно создавать сетевое учебное содержание;
- осваивать информационные концепции, получать знания и навыки;
- наблюдать за деятельностью участников сообщества.

Главные преимущества этой формы мотивирования образовательной деятельности студентов при изучении английского языка:

- возможность обмена опытом между студентами;
- персональная и адресная методическая помощь;
- получение консультации возможно в удобное для педагога время.

Другим важным средством мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков при изучении английского языка являются мероприятия, планирующиеся и реализующиеся по собственной инициативе (выполнение домашних работ, реализация собственных планов, посещение коллективных семинаров, кружков, организованных студентами и т.д.). К средствам мотивирования образовательной деятельности студентов при изучении английского языка, которые организуются студентами, принадлежат:

- мотивы деятельности;
- цели и содержание самообразования;
- методы и формы самостоятельного поиска и усвоения социального опыта;
- результаты самообразования;
- самоконтроль, самоанализ и самооценка.

Основным средством мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков при изучении английского языка является постоянная самостоятельная работа над литературой. С помощью чтения книг человек развивается духовно. Взаимодействуя с книгой, происходит некое заочное общение с мудрейшими людьми. Сегодня, когда существует множество печатных, а также электронных книг возникает вопрос о технике чтения. Техника чтения должна позволять быстро просматривать новинки литературы, а также способствовать запоминанию необходимых сведений.

Библиотеки должны стать важными центрами науки и культуры, ибо книга есть плод умственного труда просвещенного народа и важный фактор защиты национальной культуры, она обогащает читателя знанием, расширяет мировоззрение и мышление человека, направляет его на правильный жизненный путь.[1]

Человек, основываясь на прочитанном опыте и знаниях, а также выбрав образец, реализует самостоятельную деятельность, которая позволит закрепить и усовершенствовать те качества, важные для дальнейшей практической деятельности.

Большая роль в процессе мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков при изучении английского языка принадлежит также выполнению человеком самостоятельных практических заданий. Что дает возможность совершенствовать его профессиональные составляющие и использовать их на практике, ориентируясь на те знания и умения, которые человек уже получил, а также новых материалов, которые получены в процессе самообразования.

В вузе вчерашние выпускники школ попадают в новые условия, которые предъявляют к ним высокие требования: уметь рационально распределять и планировать

свое время, организовывать свое рабочее место, работать с книгой и специальной литературой и т.п.

Основные положения, касающиеся данного педагогического явления:

1. Самостоятельная работа большинством исследователей трактуется как один из видов познавательной деятельности обучаемых на уроке и дома, выполнение которой осуществляется по заданию преподавателя, но без его прямого участия.

2. Самостоятельная работа развивает такие важные черты личности, как самостоятельность, познавательная активность, творческое отношение к труду и др.;

3. В ходе выполнения самостоятельной работы цель каждого задания должна быть осознаваться обучающимся, т.е. он должен опираться на свои знания, предметные умения, навыки, собственный опыт при изучении данного предмета.

4. Самостоятельная работа требует от обучающихся наличия определенных общеучебных умений и навыков, способствующих ее рациональной организации: планировать эту работу, ставить задачи, находить способы наиболее быстрого экономного решения поставленных задач, вести оперативный контроль за ходом выполнения задания, уметь быстро вносить корректизы, подводить итоги, сравнивать эти полученные результаты с намеченными в начале, обнаруживать причины отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшем.

Научная, научно-популярная, учебная, художественная и другие жанры литературы, а также прессы способствуют мотивированию образовательной деятельности студентов. Мотивирование образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых навыков предусматривает также возможность использования разнообразных вспомогательных средств:

- лекции;
- доклады;
- концерты;
- консультации педагогов и специалистов;
- спектакли, кинофильмы, телепередачи;
- посещение выставок, ярмарок, музеев, галерей;
- опыты, эксперименты, моделирование и т.п.

Самообразование важная составляющая часть творческо-преобразовательной, духовной деятельности человека, механизм превращения репродуктивной деятельности в продуктивную[5,с.311]

Таким образом, система мотивирования образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков предусматривает:

- текущее и перспективное планирование;
- подбор рациональных форм и средств усвоения и сохранения информации;
- освоение методики анализа и способов обобщения своего и коллективного педагогического опыта;
- постепенное овладение методами исследовательской и экспериментальной деятельности.

Увеличение объемов самостоятельной работы, посещение читальных залов и тематических мероприятий по английскому языку будет мотивировать студента к более углубленному изучению материалов.

Участие в сетевых педагогических сообществах и мероприятиях с участием англоговорящих участников (носителей языка) тоже способствует развитию поисково-познавательных навыков для изучения английского языка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Брязгунова Е. Н. Самообразование как основа успешности человека [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы международной научной конференции (г. Москва, апрель 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 310-312.
2. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. - М.: Знание, 1983.- 96с.
3. Наумченко И.А. Самообразования будущего учителя. – Саранск: Мордгиз, 1974. – 252 с.
4. «Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 26 декабря соли 2019.

5. Петров В.П. Интернет в мировом информационном пространстве / В.П. Петров, С.В. Петров // ОБЖ. - 2008. - № 8.

6. Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности: Педагогический аспект.- Казань: КГУ, 1989.- 208с.

7. Спирина Е.М., Чернякова Ю.С. Эффективные способы стимулирования познавательного интереса на уроках иностранного языка. - <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnye-sposoby-stimulirovaniya-poznavatelnogo-interesa-na-urokah-inostrannogo-yazyka>

8. Фомина, Е.Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов на основе применения модульной технологии (на примере средних профессиональных учебных заведений): автореферат диссертации кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2007.

9. Щукина Г.И. Проблема познавательных интересов в педагогике. - М.: Педагогика, 1971.- 351с.

ВОҚЕИЯТИ ВИРТУАЛӢ ДАР ТАҲСИЛОТ

САҒАРОВ С. С. - музалими қалони кафедраи математика – информатикии Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, шаҳри Панҷакент, хиёбони Рӯдакӣ – 106, E-mail: Samandar_ss@mail.ru, тел.: (+992) 927-41-08-60

Мақолаи мазкур бо мақсади муайян намудани таъсири модели таълимии воқеияти виртуалӣ дар таҳсилот ба қобилият ва инкишофи тафаккур, малака ва муносибати илмии шахс таҳия шудааст. Дар мақола воқеияти вертуалӣ, таҳсилоти вертуалӣ, лабараторияи вертуалӣ, инструксияи вертуалӣ ва аҳамияти муҳити илмии вертуалӣ дида баромада шудааст, ки зарурияти истифодаи фазои таълимии вертуалиро дар таълимии илм нишон медиҳад. Воқеияти вертуалӣ як технологияест, ки вуруди ҳиссиятиро аз ҷаҳони воқеӣ ба воситаи вурудкуни сенсорӣ, ки тавассути моделсозии компьютерӣ сохта шудааст, иваз мекунад. Муҳити виртуалии омӯзиш ҳамчун муҳити компьютерӣ муайян карда мешавад ва он як низоми нисбатан кушодаест, ки ба иштирокчиён имкон медиҳад, ки бо раванди таълим ҳамкорӣ ва мулоқот кунанд ва дастрасии онҳоро ба доираи васеи захираҳо таъмин кунанд.

Вожаҳои асосӣ: воқеияти виртуалӣ, таҳсилоти виртуалӣ, лабараторияи виртуалӣ, инструксияи виртуалӣ, проектор, радио, телевизион, компьютер, конструктивизм, портал.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕСМОТР В ОБРАЗОВАНИИ

САҒАРОВ С.С. - старший преподаватель кафедры математики – информатики, Таджикский педагогический институт города Пенджакента, г. Пенджакент, проспект Рудаки – 106, E-mail: Samandar_ss@mail.ru, тел.: (+992) 927-41-08-60

Эта статья предназначена для определения влияния виртуальной образовательной модели образования на способность и развитие научного мышления, навыков и отношений человека. В статье рассматриваются виртуальная реальность, виртуальное образование, виртуальные лаборатории, вертикальные инструкции и важность виртуальной научной среды, подчеркивается необходимость использования виртуального пространства в научном образовании. Вертикальная реальность - это технология, которая заменяет сенсорный ввод из реального мира сенсорным вводом, созданным компьютерным моделированием. Виртуальная среда обучения определяется как компьютерная среда и является относительно открытой системой, которая позволяет участникам взаимодействовать и знакомиться с процессом обучения и предоставлять доступ к широкому спектру ресурсов.

Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальное образование, виртуальная лаборатория, виртуальный инструктор, проектор, радио, телевидение, компьютер, конструктивизм, портал.

VIRTUAL REVISION IN EDUCATION

SAFAROV S.S. - Tajik Pedagogical Institute, Penjikent, Senior Lecturer, Department of Mathematics - Computer Science. **Address:** 735500, Republic of Tajikistan, Panjakent, Rudaki Avenue 106, **E-mail:** Samandar_ss@mail.ru, **Phone:** (+992) 927-41-08-60

It is a predetermined model for the visualization of a virtual model of visualization, and of the obscure and emerging dimensions of the mind. virtual reality, virtual realization, virtual laboratory, vertical instructions and virtual realization. vertical reality - ethereum technology, which convert sensory input from real-world sensor sensors, built-in computer simulations. Virtual virtualization defines how computer systems and relay systems can be used to translate and redistribute the process from the input and output of the spectrum resources.

Keywords: virtual reality, virtual education, virtual laboratory, virtual instructor, projector, radio, television, computer, constructivism, portal.

Дар замоне, ки мо умр ба сар мебарем, татбиқ ва рушди амалии технологияи информацисионӣ дар саноати таълим хос аст. Татбиқи амалии технологияи информацисионӣ дар омӯзиш, имконоти зиёди фарогирии доираи муайяни масъалаҳоро доро буда, дар фазои маҷозӣ бе маҳдудияти фазо ва вакт дастрас мебошад. Ташикли ва истифодаи лабараторияҳои виртуалӣ дар таълим навоварии асри нав буда, дар худ як катор функцияҳои омӯзиширо доро мебошад, ки барои тағйир ва шаклигирӣ раванди таълим хизмат мерасонад. Ҳамзамон, рушди технологияҳои муосири иттилоотӣ зарурияти аз нав дида баромадани сохторҳо ва хосиятҳои муҳити таълимии виртуалиро ба вучуд меорад. Рушди системаҳои нави таълимӣ, ба он оварда мерасонад, ки асоси муҳити муассири пурсамари таълим бояд технологияи моделсозии математикий ва компьютерӣ бошад. Бо вучуди ин, аксари муҳакқикони муосири технологияҳои муҳити омӯзиши виртуалӣ розӣ ҳастанд, ки манбаъҳои асосии рушди чунин технологияҳо ба системаи таълим равона карда шудаанд[6,с.15].

Мақолаи мазкур бо мақсади муайян намудани таъсири модели таълимии воқеяяти виртуалӣ дар таҳсилот ба қобилият ва инкишофи тафаккур, малака ва муносибати илмии шахс таҳия шудааст. Дар мақола воқеяяти виртуалӣ, таҳсилоти виртуалӣ, лабараторияи виртуалӣ, инструксияи виртуалӣ ва аҳамияти муҳити илмии виртуалӣ дида баромада шудааст, ки зарурияти истифодаи фазои таълими виртуалиро дар таълими илм нишон медиҳад.

Дар таҳқиқ масъалаҳои зерин баррасӣ карда шудаанд:

- воқеяти виртуалӣ, муҳити виртуалӣ ва омӯзиши виртуалӣ;
- хусусиятҳо ва маҳдудиятҳои системаи омӯзиши виртуалӣ;
- имкониятҳои муҳити омӯзиши виртуалӣ;
- лабараторияи виртуалӣ;

Дар тӯли даҳсолаи охир, технологияи информацисионӣ ва коммуникатсионӣ муҳаррики пешбарандаи соҳаи таҳсилот ва дигар соҳаҳо гардид. Ин феномени нав мебошад, ки таҳияи технологияҳои таълим ва воситаҳои проектор, радио, телевизион, компютер ва ғайра ба муҳити омӯзиши таълим ворид шудаанд. Ҷанбаъҳо ва заҳираҳои илмӣ тавассути технологияи информацисионӣ кафш гардида, расонаи он дар истифодаи телекоммуникатсия оммавӣ гардид. Омӯхтани илм, бешубҳа, бо технология, ҳам аз ҷиҳати маърифатӣ ва ҳам дар амалия алоқаманд аст. Соҳаҳои омӯзиши электронӣ гуногунанд, аз ҷумла лабараторияи виртуалии илмӣ, ки омили асосии омӯхтани электронии амалиро таъмин менамояд ва такмил додани мубодилаи иттилоот тавассути як анбори марказонидашудаи Интернет барои маводи таълим, метавонад мавод барои дарси

машқҳо, мисолҳои таърихӣ, инчунин машқҳои лабараторӣ, нармағзор, дастурҳо ва гайраро дар бар гирад.

Воқеияти виртуалий як технологияест, ки вуруди ҳиссииётиро аз ҷаҳони воқеӣ ба воситай вурудкуни сенсорӣ, ки тавассути моделсозии компютерӣ сохта шудааст, иваз мекунад. Ба воқеияти виртуалий ҷои маҳсус дода мешавад, ки асоси он истилоҳҳои ғайримоддӣ ба монанди иттилоот, тасвириҳо ва фикрҳо мебошад. Мағҳуми «воқеияти виртуалий» ба андозаи бештар ҳолатеро тавсиф менамояд, ки эҳсоси одам дар он ба таври сунъӣ ба вуҷуд омадааст. Воқеияти виртуалий як навъи муҳит - миёнарав байни ҷаҳони табиий ва инсон мебошад, ки бо гузашти вақт воқеиятиро ба ҷои ин, ба воқеияти мустақил ва худмаблағгузор табдил медиҳад[6,с.221]. Воқеияти виртуалий як манбаи тавоноро дар таълим фароҳам меоварад. Табиати таҷрибавии системаҳои воқеияти виртуалий аз се манбаъ бармеояд: таъмид, интерактивӣ ва аксуламали бисёрсоҳавӣ. Манфиати таъмид аз он иборат аст, ки он ҳисси ҳузурро таъмин мекунад ё эҳсосотро ҳақиқатан дар ҷаҳони тасвиришуда нишон медиҳад. Интерактивӣ қобилияти назорат кардани рӯйдодҳои моделиронӣ вобаста аз ҳаракати одам, ки дар натиҷаи ин вокунишҳо дар моделирони оғоз мейбад. Табиати бисёрсоҳавии воқеияти виртуалий маънои онро дорад, ки информатсияро аз як маъно метавон ба даст овард. Табиати таҷрибавии воқеияти виртуалий равиши конструктивистиро дар таълим дастгирӣ мекунад. Конструктивизм як назарияи ба даст овардани дониш аст, дар ин замина одамон донишро тавассути омӯзиши таҷриба ба даст меоранд. Конструктивизм таълими ҳамчун раванде, ки дар он ҳонанда ғояҳои нав, нуқтаи назари навро дар асоси донишу таҷрибаи пешандӯҳтаи худ фаъолона бунёд мекунад, меомӯзад. Ба таври дигар ғӯем, "таълим ин дар асоси таҷрибаи худ қашф кардани донишҳои нав аст". Воқеияти виртуалий, ки бо мақсадҳои педагогӣ истифода мешавад, инчунин як технологияи таълими мебошад. Технологияи таълими як система, пайдарпайи амалҳоест, ки барои амалий намудани ҳадафҳо ва вазифаҳои консепсияи таълим нигаронида шудаанд [2,с.25].

Муҳити таълими виртуалий як соҳаи муҳими илм гардид, ки асосҳо ва принсипҳои худро дорад. Муҳити виртуалии омӯзиш ҳамчун муҳити компютерӣ муайян карда мешавад, ки як низоми нисбатан қушодаества ба иштирокчиён имкон медиҳад, ки бо раванди таълими ҳамкорӣ ва мулоқот қунанд, дастрасии онҳоро ба доираи васеи заҳираҳо таъмин қунанд. Консепсияи лабараторияи виртуалий ҳамчун "Озмоишгоҳи лабараторӣ бидуни лабараторияи воқеӣ муайян карда шудааст. Ба омӯзанд ба ҷои пайвастани ҷанбаи назарияӣ ба амалия мусоидат мекунад". Ғайр аз ин, он ҳамчун саҳифаи интернетӣ тарҳрезӣ гардидааст, ҳусусияти дар яқвақт қабули дарҳости ҳоҳишмандонро дар саросари ҷаҳон таъмин менамояд. Муҳити таълими виртуалий бо фарогирӣ фазои омӯзиши ҷисмонӣ арзиши иловагиро медиҳанд. Компьютер ба мақсади таҷрибахои субъективӣ дар ҷой ва вақти дилҳоҳ дар CD ё веб – сайт ҳифз карда мешавад. Компанентҳои лабараторияи виртуалий ҷузъи асосии лабараторияи анъанавӣ ҳисобида мешаванд, алтернативаи он дар шумораи камтарин ба назар мерасад.

Ҳусусиятҳо ва маҳдудиятҳои системаи омӯзиши виртуалий:

- эҷод кардани модели нави зехӣ дар таҳсилот ба воқеӣ ва зеботар аз ҳаёлот.
- ташаккул додани дониш ва густариши иттилоот.
- ташвиқ ва роҳнамоии донишомӯз.
- бақайдгирии маълумот ва ба таври худкор баҳо додани онҳо.
- сарфаи вақт дар омӯзиш.
- дар асоси фарзияҳо ва равандҳои илмӣ идома додани тадқиқот.

Баъзе маҳдудиятҳо сарфи назар мешаванд:

- набудани лабараторияҳои виртуалий, ки бо забони тоҷикӣ такъя мекунанд;
- эҳтиёҷ ба саҳтағзор ва нармағзорҳои бо стандартҳои маҳсус амалқунанда.

Яке аз омилҳои таъсиррасонӣ ва боварӣ ҳосил кардан ба дониши азхудкардаи худ дар раванди омӯзиш истифода бурдани лабараторияи вертуалий мебошад. Лабараторияи виртуалий ё маҷозӣ метавонад визуализатсияи мустақим, муҳити интерактивии маҷозӣ, таъмини сифатии таҷрибахои амалий ва ғайраро таъмин намояд. Тамоюли рушди комплексҳои лабаратории маҷозӣ пайдоиши маҳсулоти барномавиро пешниҳод менамояд,

ки онҳоро ба талаботҳои соҳаҳои мухталиф мутобиқ кардан мумкин аст [5,с.3]. Ба таври муҳтасар гуфта мешавад, ки таҷриба метавонад ҳассос, тағйирпазир, суст ё фрагменталӣ ва ё таълимӣ бошад. Таҷрибай арзишманд барои таълим пайваста интерактивӣ мебошад.

Таҷрибаҳои ҷаҳонӣ сабит намудаанд, ки чунин омилҳо сабабгори нуфуз ва мартабаи лабараторияи виртуалӣ дар омӯзиши илм гардид:

1. Мавҷудият: хусусияти ҷуғрофӣ сарфи назар гардида, дар ҳар замон новобаста аз вақти астрономӣ дастрас аст.

2. Муҳоҳидаҳо: машғулиятҳои лабараториро дар доираи васеи иштирокчиён гузаронида, ҳатто сабти электронии онро нигоҳ доштан мумкин.

3. Дастрасӣ: доираи васеи одамон, аз ҷумла маъюбоноро дастрас карда, аз омӯзиш ва амалия баҳра мегиранд.

4. Амният: метавон алтернативаи бехатарро аз таъсироти беруна ҳифз кард.

Фазои омӯзиши виртуалӣ фазои иттилоотии тарроҳишуда мебошад. Муҳити виртуалии таълим (аз нуктаи назари технологӣ), - фазои иттилоотӣ барои фаъолияти муштараки иштирокчиёни таълим буда, равандест, ки тавассути технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ тавлид мешавад, аз ҷумла маҷмӯи асбобҳо ва технологияҳои компютерӣ, ки имкон медиҳанд мундариҷаи муҳити таълимро идора кунад[1,с.5].

Ҳамагуна вебсайтҳо фазои иттилоотии соҳташуда мебошанд. Барои муҳити омӯзиш талаботи функционалӣ сершумор аст ва то ҳол ба таври мунтазам омӯхта нашудааст. Истифодаи иттилоот дар ҳамкории таълимӣ, ки барои тавлиди вокунишҳои динамикӣ истифода мешавад, ҳифз карда мешавад. Бо тавсифи васеи муҳити омӯзиши вертуалӣ, мо самаранокии ин муҳитро зери суол мегузорем. Оё он самаранокии таълимро боло мебарад?. Дар фикр фурӯ рафта эҳтимолан ҷавоби “Ҳа” ва шояд ҷавоби “На”-ро мегӯем. Ба ҳар ҳол агар исботи бартарӣ дар робита ба натиҷаҳои омӯзиш вучуд надошта бошад ҳам, эволютсия боздошта намешавад. Масъала дар он нест, ки далелҳо исбот карда шаванд, балки масъала бояд дарк карда шавад. Самаранокии омӯзиш ба контексти педагогӣ вобаста аст: сенарияи педагогӣ, ки дар он барномаи таълим муттаҳид карда шудааст; дараҷаи иштироки омӯзгорон, ҷаҳорҷӯбай вақт, инфрасоҳтори техникий ва гайра.

Аввалин имконияти муҳити омӯзиши виртуалӣ ин аст, ки ҳамкории муштаракро бо роҳҳои гуногун дастигирӣ мекунад ба монанди: асинхронӣ, матн дар асоси аудио ё видео, як ба як, як ба бисёр ва гайра, ки ин амортизаторҳо оқибатҳои имконпазирро муайян мекунанд. Фазои вертуалӣ фазоест, ки ҳамчун эҷоди саноати омӯзиши шинохта шудааст. Мо наметавонем пешгӯй кунем, ки муҳити омӯзиши вертуалӣ ба таъсирбахшии омӯзиш таъсир мерасонад, як нуктаи муҳим барои ба назар гирифтани он ин аст, ки фазои вертуалӣ, фазои кушод ва фазое мебошад, ки метавон равиҷҳои навро санҷид.

Порталҳои интернетӣ метавонад бо як қатор аломатҳо дар фазои маҷозӣ тасниф шавад:

- воқеяти лабараторияҳои виртуалӣ;
- усулҳои ҳамкорӣ байни одамон дар фазоӣ вирталӣ (хусусияти интерактивӣ);
- мавҷудияти тафтиши автоматии натиҷаҳо.

Чунин хусусиятҳо аз рӯи бисёр нишондиҳандаҳо муайян карда мешавад, аз ҷумла аломатҳои техникии онҳо (платформаи таҳияшавандай курсҳо, василаи амалисозӣ), инчунин концептуалӣ, ки аз рӯи моделҳои таълим таҳия мешаванд. Таснифот дар системаи муносибатҳои “портал - лабараторияи виртуалӣ – одам”, метавонад ба хусусияти модел асос ёбад. Албатта, гуруҳҳои одамон мавҷуданд, ки бо дифференсияи беруна (масалан, таҳсил дар хона ё бурун аз он, одамони дорои эҳтиёҷоти маҳсус) таҳсили илм мекунанд, ки барои онҳо фаъолияти бомуваффақият аст. Асоси илмӣ ва педагогии ташаккули модели назариявии як лабараторияи виртуалӣ мувофиқати қобилиятҳои дидактикаӣ, психологӣ, ташкилий ва техникий ба парадигми таҳсилоти мусир мебошад, ки ба муносибати афзалиятнок ба иттилоотсозии таълим асос ёфтааст. Модели назариявии лабараторияи виртуалӣ дар таълим, аз ҷумла принсипҳои бунёдии эҷодиёт, системаи мақсадҳо ва вазифаҳо, шароити ташкили самарабахши фаъолияти он, модулҳои соҳтории ҷузъҳои он, технологияҳо барои навсозии динамикӣ ва вазифаҳои репродуктивии он дар заминай назараияи рушди таълими маҷозӣ нигаронида шудааст. Модели лабараторияи виртуалии дидактикаи инноватсионии компютерӣ дар се сатҳ вучуд дошта метавонад: концептуалӣ,

ки типологияи маводи таълимиро дар асоси вазифаҳои педагогии онҳо инъикос мекунад; сохторӣ, ки сохтори доҳилии ҳар як ҷузъи лабораторияро ифода мекунад; мавзӯъ, ки ҳусусияти татбиқи технологияҳои инноватсиониро дар омӯзиши фанҳои алоҳидай таълимий инъикос мекунад [5,с.3]. Ҳамин тариқ, бо дарназардошти ҳолатҳои дар боло номбаршуда, таҳнологияи нави таълим раванди таълимиро оптимизатсия мекунанд, то дар шароити онҳо фаъолиятӣ таълимий мукаммал гардад.

АДАБИЁТ:

1. Бутко Е.Я. Эволюция дистанционного образования // Дистанционное и виртуальное обучение. 2016. - № 5. - с.53-61.
2. Вайндорф-Сысоева М.Е. Виртуальная образовательная среда: категории, характеристики, схемы, таблицы, глоссарий: Учебное пособие. – М.: МГОУ, 2010. – 102 с.
3. Остроух А.В., Николаев А.Б. ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В СРЕДЕ ILABS // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – № 11-1. – С. 36-38;
4. Селиванов В.В., Селиванова Л.Н. Виртуальная реальность как метод и средство обучения // Образовательные технологии и общество. 2014. Т. 17, № 3. С. 378–391.
5. Trukhin A. V. Ispol'zovanie virtual'nykh laboratori v obrazovanii // Otkrytoe i distantsionnoe obrazovanie. 2002. № 4 (8). S. 67-69.
6. Хуторской А. В. Современная дидактика : учебник для ВУЗов. СПб. : Питер, 2001. С. 402-405.
7. Фомина М.Н. Инновационные процессы в высшем образовании как фактор становления гражданского общества // Личность. Культура. Общество. 2010. Т. XII. Вып. 2. № 55-56. 496 с

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ПРИЗНАКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ

АБДУРАХМОНОВ Г.Н. – специалист отделения педагогики и образовательных технологий Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни – 126, E-mail: abduraxmonov_1979@mail.ru, тел.: (+992) 98 333 02 79

Статья посвящена описанию программы формирования профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками интеллектуальной одаренности. Предлагается понимание готовности к работе с детьми, имеющими признаки интеллектуальной одаренности как системного, интегрального образования, появляющаяся в успешном психолого-педагогическом сопровождении детей с признаками интеллектуальной одаренности в направлении своевременного выявления и развития их потенциала. Приводится модель формирования профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками интеллектуальной одаренности и описание этапов ее реализации. Предлагается статистический анализ результатов психолого-педагогического исследования, свидетельствующий об успешности реализации формирующей программы.

Ключевые слова: формирование, программа формирования, модель формирования, готовность, профессионально-личностная готовность, одаренность, дети с признаками интеллектуальной одаренности.

ТАЧРИБАИ ТАТБИҚИ БАРНОМАИ ОЗМОИШӢ БАРОИ ТАШАККУЛИ ОМОДАГИИ КАСБӢ-ШАХСИИ ПСИХОЛОГҲОИ ОЯНДА БАРОИ КОР БО КӮДАКОНИ АЛОМАТҲОИ ЛАЁҚАТИ АҚЛИДОШТА

АБДУРАҲМОНОВ Г.Н. – мутахассиси шуъбаи педагогика ва технологияи таҳсилотии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ – 126, E-mail: abduraxmonov_1979@mail.ru, тел.: (+992) 98 333 02 79

Мақола ба тавсифи барномаи ташаккули омодагии касбӣ-шахсии психологҳои оянда барои кор бо қӯдакони нишонаҳои лаёқати ақлидошта баҳшида шудааст. Фаҳмиши омодагии касбӣ-шахсӣ барои кор бо қӯдакони нишонаҳои лаёқати ақлидошта ҳамчун ташкилаи системанок ва интегралӣ, ки дар ҳамроҳии самараноки психологӣ-педагогии қӯдакони лаёқати ақлидошта дар самти рушди имкониятҳои онҳо зоҳир мегардад, пешниҳод мешавад. Тавсифи амсилаи ташаккули омодагии касбӣ-шахсӣ барои кор бо қӯдакони нишонаҳои лаёқати ақлидошта ва давраҳои татбиқи он оварда шудааст. Таҳлили омории натиҷаи таҳқиқоти психологӣ-педагогӣ пешниҳод мешавад, ки нишондиҳандай самаранокии барномаи ташаккулдиҳандай мебошад.

Вожаҳои асосӣ: ташаккул, барномаи ташаккулдиҳандай, амсилаи ташаккул, омодагӣ, омодагии касбӣ-шахсӣ, лаёқат, қӯдакони нишонаҳои лаёқати ақлидошта.

EXPERIENCE IN IMPLEMENTING AN EXPERIMENTAL PROGRAM FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND PERSONAL READINESS OF FUTURE PSYCHOLOGISTS TO WORK WITH CHILDREN WITH SIGNS OF MENTAL GIFTEDNESS

ABDURAKHMONOV G.N. - Specialist of the Department of Pedagogy and Educational Technologies of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, ul. Aini, 126. **E-mail:** abduraxmonov_1979@mail.ru, **mob.:** (+992) 98 333 02 79

The article is devoted to the problem of the formation of professional and personal readiness of future psychologists to work with children with signs of intellectual giftedness. An understanding of the willingness to work with children with signs of intellectual giftedness as a systemic, integrated education is proposed, which appears in the successful psychological and pedagogical support of children with signs of intellectual giftedness in the direction of timely identification and development of their potential. A model of the formation of professional and personal readiness of future psychologists to work with children with signs of intellectual giftedness and a description of the stages of its implementation are given. A statistical analysis of the results of psychological and pedagogical research is suggested, indicating the success of the formative program.

Keywords: formation, formation program, formation model, readiness, professional and personal readiness, giftedness, children with signs of intellectual giftedness.

В данном контексте актуальным становится проблема профессиональной подготовки специалистов работающих с данной категорией учащихся. По справедливому замечанию В.И. Панова встреча с одаренным ребенком является для педагога и психолога своеобразным экзаменом в профессиональном, личностном и даже духовно-нравственном отношениях и становится «точкой роста» на пути профессионального и личностного становления [2].

Проблеме подготовки педагогов к работе с одаренными детьми посвящено много исследований. Однако проблеме подготовки психологов в данном направлении неделено должного внимания. Изучение данной проблемы ограничивается лишь упоминанием направлений деятельности психолога и его функций при работе с подобными детьми (В.И. Панов).

Мы считаем, что проблема подготовки психологических кадров к взаимодействию с детьми с признаками умственной одаренности является не менее важной, чем проблема подготовки педагогов. Только психолог с высоким уровнем развития профессионально-личностной готовности к работе сданной категорией учащихся может выступать организатором со-бытийной общности, объединяющий всех субъектов образовательного процесса. Он может выступать инициатором, организатором и регулятором доминантного жизненного проекта каждого ребенка имеющий умственный и творческий потенциал.

Исходя из сказанного, мы разработали экспериментальную программу формирования профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности [1].

Профессионально-личностную готовность будущего психолога к работе с детьми, имеющими признаки умственной одаренности в нашем исследовании, мы определяли как системной, интегральной характеристикой психолога, включающей совокупность когнитивных, личностных и деятельностных компонентов, обеспечивающих успешное осуществление профессиональной деятельности, направленной на профессиональном сопровождении семьи, педагогов и детей в проблеме выявление школьников с признаками умственной одаренности и развитие их потенциала.

Целью нашей программы выступало формирование профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми имеющими признаки умственной одаренности.

Исходя из цели эксперимента нами определялись следующие **задачи**:

1) Формирование мотивации работы с детьми с признаками умственной одаренности, развитие профессионально важных качеств личности необходимых для работы с детьми с признаками умственной одаренности (абнотивность, склонность к работе с детьми с признаками умственной одаренности, склонность к самосовершенствованию, сознательность, самостоятельность, рефлексия);

2) Формирование у студентов научно обоснованного представления об учащихся с признаками умственной одаренности, о задачах, методах и средствах психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса по проблеме развития одаренности на данной основе формирование и развитие когнитивной готовности к работе психолога с детьми с признаками умственной одаренности;

3) Формирование у будущих психологов умений и навыков конструктивного взаимодействия с участниками образовательного процесса (в особенности с детьми, имеющими признаки умственной одаренности).

4) Оценка эффективности программы формирования профессионально-личностной готовности к работе с детьми с признаками умственной одаренности.

Эффективность нашей программы будет зависят от реализации ряда психологических (создание конструктивных отношений при взаимодействии субъектов образовательной деятельности, целенаправленное моделирование ситуаций развития соответствующих личностных и профессиональных качеств, актуализация механизмов саморефлексии и самосовершенствования у студентов – будущих психологов) и педагогических (соблюдение поэтапности в реализации формирующей программы, субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и студентов, практикоориентированность содержания обучения) условий.

Процесс формирования профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками интеллектуальной одаренности можно представить в виде следующей модели (рис.1).

Так как по нашему замыслу личностный компонент является ведущим в структуре профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности, программа формирования реализуется поэтапно: первый этап предполагает формирования личностного компонента посредством психолого-педагогического тренинга; второй этап направлен на развитие когнитивного компонента путем освоения студентами курса «Психолого-педагогические основы работы с детьми с признаками умственной одаренности»; третий этап предполагает формирование деятельностного компонента профессионально-личностной готовности студентов-психологов посредством прохождения психолого-педагогической практики в общеобразовательных школах.

Исходя из ведущей роли личностного компонента в структуре профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности, важнейшим этапом нашей программы становится проведение психолого-педагогического тренинга.




Рис. 1. Модель формирования профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности

Психолого-педагогический тренинг призван решить следующие задачи:

1. Формирование мотивации и склонности работы с детьми с признаками умственной одаренности;
2. Формирование необходимых для работы с детьми с признаками умственной одаренности профессиональных и личностных качеств;
3. Обучение адекватным формам и способам взаимодействия с детьми с признаками умственной одаренности, их родителями и учителями;
4. Способствование переносу приобретенного позитивного опыта в психолого-педагогическую практику.

Во время проведения психолого-педагогического тренинга использовались такие активные методы обучения как *групповая дискуссия, ролевые игры и метод кейсов*.

Предлагаемый тренинг может проводиться в двух режимах: как самостоятельный профессиональный психолого-педагогический тренинг, а также быть интегрированным в программу курса «Психолого-педагогические основы работы с детьми с признаками умственной одаренности». Основные этапы программы психолого-педагогического тренинга, и тематический план занятий по программе представлены в специальном методическом пособии [1].

Психолого-педагогический тренинг, направленный на формирование у студентов важных профессионально-личностных качеств, необходимых для работы с детьми с признаками умственной одаренности, проводился нами в рамках психологического кружка.

Программа тренинга состояла из трех этапов: ориентировочной, основной и обобщающее закрепляющей.

Перед началом и после проведения экспериментальной программы мы диагностировали студентов контрольной и экспериментальной групп, участвующих в программе. Результаты диагностики показали значительные изменения в мотивации и

склонности к работе с детьми с признаками умственной одаренности, склонности к самосовершенствованию студентов экспериментальной группы по сравнению с контрольной, что является неоспоримым доказательством продуктивного влияния проведенного нами психолого-педагогического тренинга на личностный компонент профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности.

Вторым этапом нашей программы выступало формирование когнитивного компонента профессионально-личностной готовности студентов-психологов посредством освоения курса «Психолого-педагогические основы работы с детьми с признаками умственной одаренности». Основной целью курса является формирование у студентов научно обоснованного представления об учащихся с признаками умственной одаренности, о задачах, методах и средствах психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса по проблеме развития одаренности. Для достижения поставленной цели предстояло решить следующую систему задач:

- формирование у студентов базовых знаний в области научно-практических основ организации процесса обучения и развития одаренных детей;
- ознакомить студентов с методами и методиками диагностического обследования детей с признаками умственной одаренности;
- формировать у студентов умение выстраивать образовательный процесс одаренных детей с учетом закономерностей их психического развития и зоны ближайшего развития;
- формировать у студентов умение организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие специалистов, а также сотрудничество школы и семьи для решения задач обучения и развития умственной одаренности учащихся;
- освоение студентами научно-обоснованных методов и технологий в процессе диагностики и развития одаренности, владение современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации;
- закрепить полученные теоретические знания студентов посредством применения их на практике.

В результате освоения курса студент должен **знать**:

- современные концепции и модели одаренности, использующиеся в обучении детей с признаками умственной одаренности;
- способы определения индивидуальных траекторий развития детей с признаками умственной одаренности в учебно-воспитательном процессе;
- теоретические основы организации учебно-воспитательного процесса детей с признаками умственной одаренности;
- методологию и методы диагностики особенностей развития учащихся с признаками умственной одаренности;
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности, технологии проектирования научного исследования в области обучения и развития одаренных детей.

Освоение курса предполагает формирование у студентов следующих **умений**:

- стимулирование когнитивных и творческих способностей у всех учащихся;
- консультирование преподавателей, родителей и самих детей с признаками умственной одаренности;
- апробирование и применение научно обоснованных методов и техник психологических и педагогических обследований одаренности (мониторинг, наблюдение, анкетирование, опрос, глубинные интервью, беседа, комплексные и проективные тесты, приемы развития и др.);
- организация междисциплинарной и межведомственной взаимодействии специалистов в решении задач психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, в преодолении индивидуальных трудностей поведения, обучения и развития, учащихся с признаками умственной одаренности.

Наряду со сказанным, по окончанию названного курса будущий психолог должен **владеть**:

- современными, научно обоснованными технологиями проектирования образовательной среды одаренных детей, в том числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;
- современными научно-обоснованными методами и методиками диагностики и выявления одаренности;
- методами и технологиями организации учебной деятельности учащихся с признаками умственной одаренности;
- средствами оценки и формирования безопасной, развивающей образовательной среды, нацеленный на зону ближайшего развития учащихся с признаками умственной одаренности.

На изучение дисциплины «Психолого-педагогические основы работы с детьми с признаками умственной одаренности» отводится 108 часов, из которых аудиторных - 42 часов (лекций - 16 часов, семинарских/практических занятий – 26 часов), самостоятельная работа студентов предполагает 66 часа. Дисциплина изучается в 2 семестре и в качестве формы отчетности предусматривает зачет (защита проектов).

Курс охватывает достаточно широкий диапазон тем, начиная с основ работы с детьми с признаками умственной одаренности, особенностей их развития, диагностики и заканчивая рассмотрением особенностей развивающей, сопровождающей работы с данной категорией детей. Особое внимание уделяется практическим аспектам работы психолога с родителями и учителями детей с признаками умственной одаренности, что позволяет студентам убедиться в необходимости приобретенных знаний, их целесообразности и возможности использования в будущей профессиональной деятельности.

Во время проведения курса использовались такие активные методы обучения как *групповая дискуссия, ролевые игры и метод кейсов*.

Под влиянием психолого-педагогического тренинга студенты экспериментальной группы с большим интересом участвовали в занятиях, активно выступали на дебатах и семинарах, с удовольствием принимались за задачи отраженные в кейсах, ответственно относились к занятиям предложенным в рамках самостоятельной работы по курсу.

В процессе прохождения курса мы особое внимание уделяли обучению путем решения реальных практических задач (кейсов). Кейсы имеют много решений, предполагают использование большого количества понятий, теорий, принципов и способствуют приобретению конкретных навыков. Важным моментом в использовании нами данной технологии было то, что студенты наряду с разбором готовых психолого-педагогических ситуаций (кейсов) исходя из своего жизненного опыта, или обращаясь к различным источникам информации сами участвовали в процессе разработки кейсов. Данная обстоятельство способствовало с одной стороны повышению интереса у студентов к проведению занятий, с другой способствовало актуализации их житейского опыта в процессе решения различных проблем детей с признаками умственной одаренности.

Важным моментом в разработанной нами диагностической программы является организация самостоятельной работы студентов. После каждой темы студентудается соответствующие задания позволяющие глубже освоить тему, развивать свои аналитические умения, умения соотносить различные взгляды на природу явления и высказать самостоятельное, собственное мнение. Для этого студенту в рамках самостоятельной работы и в зависимости от темы даются следующие примерные заданий: готовит краткое сообщение, написать аннотацию к статье, где отражается степень ее актуальности, позиция автора статьи и собственная позиция студента, разработать план и программу проведения исследования признаков одаренности у детей, проведение диагностики умственного развития одного или нескольких детей, составит план проведения научной конференции / научно-практического семинара / психологической мастерской (работа по подгруппам, тема - по выбору студентов), разработать индивидуальный образовательный маршрут конкретного ребенка, разработать примерный доминантный жизненный проект для одного ребенка и т.д. Кроме этого после каждой темы студентам необходимо отвечать на вопросы теста, что позволяет ему узнать и контролировать степень своей осведомленности темой.

Завершающим этапом разработанной нами программы стало прохождение студентами **психолого-педагогической практики в массовых средних общеобразовательных учреждениях**. Основной целью данного этапа формирующей программы выступала

практическое применение полученных студентами знаний, умений и навыков в реальном режиме взаимодействия с участниками образовательного процесса (в особенности с детьми, имеющими признаки умственной одаренности). Задания по психолого-педагогическому сопровождению детей с признаками умственной одаренности были интегрированы в программу комплексной психолого-педагогической практики студентов 4 курса. Данные задания охватывают все приоритетные направления деятельности психолога в школе: работа с детьми с признаками умственной одаренности, родителями, и учителями.

Практика рассматривалась нами в контексте организации квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности будущих психологов. В связи с этим студентам предлагались такие задания как исследование возрастно-психологических и индивидуальных особенностей появления признаков умственной одаренности у детей, составлении «карты одаренности», оценка уровня сформированности учебно-познавательной деятельности учащихся, составление индивидуальной образовательной траектории для детей имеющими признаки умственной одаренности, разработка примерного доминантного жизненного проекта для отдельных учащихся, психологический анализ деятельности учителя и др.

В ходе практики будущие психологи учились налаживать контакт с детьми, учителями и родителями, проводили диагностику проявления признаков умственной одаренности у детей, пробовали консультировать учителей и родителей по вопросам развития умственного потенциала ребенка.

Следующим немаловажным этапом в формировании профессионально-личностной готовности будущих психологов к взаимодействию с детьми с признаками умственной одаренности было привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности по проблемам диагностики, обучения и развития детей с признаками умственной одаренности. С этой целью нами составился список тем дипломных и курсовых работ по названной тематикой. Многие студенты из экспериментальной группы с охотой выбирали эти темы для своей выпускной квалифицированной работы. По результатам проведенных в практике исследований некоторые студенты подготовили доклады и выступили на научных конференциях.

Все названные методы в совокупности позволяли повысить уровень профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности с экспериментальной группы.

Обобщенный анализ результатов диагностики профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности в контрольной и экспериментальной группах до и после реализации формирующей программы в целом позволяет говорить о положительной динамике, которая выражается, прежде всего, в увеличении количества студентов-психологов в экспериментальной группе с высоким уровнем готовности к работе с детьми с признаками умственной одаренности. В контрольной группе выраженной динамики в формировании готовности на контролльном этапе обнаружено не было (Таблица 1).

Сравнительный анализ уровня развития структурных компонентов профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности экспериментальной группы на констатирующем и контролльном этапах эксперимента

Группы	Кол. исп.	Компоненты профессионально-личностной готовности к работе с детьми с признаками умственной одаренности и уровня их сформированности								
		Личностный			Когнитивный			Деятельностный		
		Высокий	Средний	Низкий	Высокий	Средний	Низкий	Высокий	Средний	Низкий
Эксп.	40	25(31,6%)	14 (17,7%)	1 (1,3%)	28 (35%)	9 (11,4%)	3(3,8%)	21 (25,3%)	15 (19%)	4 (5,1%)
Конт.	39	13(16,4%)	23 (29,1%)	3(3,8%)	12 (15,4%)	18 (22,8%)	9 (11,4%)	8 (10,1%)	18 (22,8%)	13 (16,4%)
χ^2 набл		6, 96			12,44			7,935		
χ^2 кр		5,99			5,99			5,99		

Как видно из таблицы, по всем критериям профессионально-личностной готовности наблюдаются значительные изменения между экспериментальным и контрольным группами. Значимость произошедших изменений подтверждает значение χ^2 наблюдаемого, превышающее χ^2 критический.

Мы считаем, что изменения в экспериментальной группе, выявленные нами на контрольном этапе, являются результатом действия разработанной программы формирования профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности, которая организована особым образом (при соблюдении этапности в формировании компонентов профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности) и включает психолого-педагогический тренинг, элективный курс «Психолого-педагогические основы работы с детьми с признаками умственной одаренности», прохождение комплексной психолого-педагогической практики в школах.

Таким образом, анализ результатов экспериментальной работы по изучению профессионально-личностной готовности будущих психологов к работе с детьми с признаками умственной одаренности позволяет говорить об эффективности построения и реализации программы подготовки будущих специалистов к практической работе с детьми с признаками умственной одаренности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Панов, В.И. Одаренные дети: выявление – обучение – развитие [Текст] / В.И. Панов // Педагогика. – 2001. – №4. – С. 30-43.
2. Пазухина С.В., Абдурахмонов Г.Н. Психолого-педагогические основы работы детьми с признаками умственной одаренности (тренировые и практические занятия по курсу). Учебно-методическое пособие [Текст] / С.В. Пазухина, Г.Н. Абдурахмонов. – Тула: ООО «Имидж-принт», 2016. – 80с.

САЛОҲИЯТИ ФАРМАТСЕВТ ДАР АСОСИ ТАШАККУЛЁБИИ САЛОҲИЯТИ ФАННӢ

(Дар асоси омӯзиши фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» дар макотиби олии фарматсевтии Ҷумҳурии Тоҷикистон)

БОБИЗОДА Ғ.М. – узви пайвастӣ Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои биологӣ ва фармасевтӣ, профессор, президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айнӣ – 126, E-mail: bobievgt@mail.ru, тел.: +(992) 888877917

РАЧАБОВ У.Р. – доктори илмҳои химия, профессор, мудири кафедраи фармасевтӣ ва заҳршиносии химиявии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ – 139, E-mail: imarali55@mail.ru, тел.: (+992) 907-46-48-29

АЗАМАТОВ А.К. – асистенти кафедраи фармасевтӣ ва заҳршиносии химиявии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ – 139, E-mail: azamatovabduholik@gmail.com, тел.: (+992) 907-03-58-08

Фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» барои омодакунии фарматсевти босалоҳият мавқеи хеле муҳим дошта таҳкурсии салоҳияти фанни фанҳои доираи химия барои фарматсевт ҳисоб меёбад. Омӯзгор тавассути тариқаҳои мусоиди таълим, методҳои фаъоли таълим, ташкили намудҳои гуногуни натиҷабаҳши дарс, ки дар донишҷӯ эҷодкориву мустақилият ва боварӣ ба ояндаи хешро ташаккулу рушд медиҳад, такя намуда ба таври ҳамешаҳӣ методикаи таълимиашро рушд дихад.

Аз натиҷаи таҳлили санчишҳои фосилавӣ, имтиҳоноти аз курс ба курс гузаронӣ ва имтиҳони давлатии хатм муайян гардид, ки муносибати ҳамбастагии модулии омӯзиши касбии фанни таълимӣ дар асоси модели назариявии таълими фанни химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ барои ташаккули фарматсевти салоҳиятнок таъсири мусбӣ мерасонад. Дар

ҳолати боз ҳам пурзур намудани алоқамандии байнифаний натиҷаи омӯзиши ҳамаи фанҳои дар факултет омӯзонидашаванда таъсирбахшии ҳамбастагии модулиро боз ҳам зиёд ва мувофиқ ба мақсад мегардонад. Бо риоя ва ичро намудани шартҳои таркибидиҳандаҳои модели назариявии омӯзиш ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидан мумкин аст.

Омодакуни фарматсевти босалоҳият. Мақола ба аҳамияти фанни «Химияи умумӣ ва гайриорганикӣ» дар ташаккулёбии салоҳияти касбии фарматсевт, салоҳияти фаннӣ, маълумоти олии фарматсевтии Тоҷикистон, химияи умумӣ ва гайриорганикӣ, ҳамбастагии модули, модели назариявии таълим.

КОМПЕТЕНЦИИ ФАРМАЦЕВТА НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

(На основе обучения «Общей и неорганической химии» в высшем фармацевтическом образовании Республики Таджикистан)

БОБИЗОДА Г.М. – академик Академии образования Таджикистана, доктор биологических и фармацевтических наук, профессор, президент Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни – 126, E-mail: bobievgt@mail.ru, тел.: +(992) 888877917

РАДЖАБОВ У.Р. – доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой фармацевтической и токсикологической химии Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, г. Душанбе, проспект Рудаки – 139, E-mail: umarali55@mail.ru, тел.: (+992) 907-46-48-29

АЗАМАТОВ А.К. - ассистент кафедры Фармацевтической и токсикологической химии Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, г.Душанбе, проспект Рудаки – 139, E-mail: azamatovabduholik@gmail.com, тел.: (+992) 907-03-58-08

«Общая и неорганическая химия» играет важную роль при подготовке компетентного фармацевта и является фундаментом для формирования предметных химических компетенций. Преподаватель применяя современные образовательные технологии, активные методы обучения, грамотным и результативным способом организая занятия способствует формировании у студентов коммуникабельности, исследовательские способности, саморазвития, самостоятельность и уверенности в будущем, а сам должен всегда развивать и усовершенствовать методику преподавания.

Результаты анализа рейтинговых испытаний, итоговых и государственных экзаменов показали, что разделение курса общей и неорганической химии на части с учетом их взаимосвязанности, а также на этой основе теоретическая модель для подготовки компетентного фармацевта играет положительную роль. Следуя условиям составляющим теоретической модели и усилением межпредметных взаимосвязей при обучении наш метод становится более результативным.

Подготовка компетентного фармацевта. Статья посвящена роли “Общей и неорганической химии” в формировании компетентного фармацевта.

Ключевые слова: компетентностный подход к образованию, профессиональные компетенции фармацевта, предметные компетенции, высшее фармацевтическое образование Республики Таджикистана, общая и неорганическая химия, теоретический модель предметного обучения.

**COMPETENCE OF THE PHARMACEUTIST BASED ON THE FORMATION
OF SUBJECT COMPETENCES**

(Based on the training of "General and inorganic chemistry" in the higher pharmaceutical education of the Republic of Tajikistan)

BOBIZODA G.M., – Academician of the Tajik Education Academy, Doctor of biological and pharmaceutical sciences, professor, President of the Tajik Education Academy, Dushanbe, Ayni Str. 45, E-mail: bobievgm@mail.ru, mob.: + (992) 88 887 79 17

RAJABOV U.R. - Tajik State Medical University named after Abuali ibn Sino, Head of the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry, Doctor of Chemical Sciences, Professor Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 139, E-mail: umarali55@mail.ru, mob.: (+992) 907-46-48-29

AZAMATOV A.K. - Tajik State Medical University named after Abuali ibn Sino, Assistant, Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry, Address: 139 Rudaki Avenue, Republic of Tajikistan, Dushanbe, E-mail: azamatovabduholik@gmail.com, mob.: (+992) 907-03-58-08

"General and inorganic chemistry" plays an important role in the preparation of a competent pharmacist and is the foundation for the formation of subject chemical competencies. The teacher, using modern educational technologies, active teaching methods, organizing classes in a competent and efficient way, helps students develop communicative skills, research abilities, self-development, independence and confidence in the future, and he must always develop and improve teaching methods.

The results of the analysis of rating tests, final and state exams showed that dividing the course of general and inorganic chemistry into parts, taking into account their interconnectedness, and also on this basis, a theoretical model for the preparation of a competent pharmacist plays a positive role. Following the conditions that make up the theoretical model and the strengthening of intersubject interconnectedness in training, our method becomes more effective.

Preparation of a competent pharmacist. The article is devoted to the role of "General and inorganic chemistry" in the formation of a competent pharmacist.

Key words: competency-based approach to education, professional competencies of a pharmacist, subject competencies, higher pharmaceutical education of the Republic of Tajikistan, general and inorganic chemistry, theoretical model of subject teaching.

Паёми Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Оли аз 26 декабря соли 2019 «...ба хотими боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавссеаи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиши ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон карда шавад...»

Аз замонҳои қадим шахсони шинохтаи соҳаи тиб ва фарматсия дар ҳама замон бо мушоҳидакорӣ, истифодабарии таҷрибаҳои дигар табибону дорусозони пеш аз худ маъруғашта маълумотҳои муфид, маҳорату малака пайдо намуда то замони мо таҷрибаҳои бойи тиб ва фарматсияро оварда расонидаанд. Ҳамон табибу дорусоз маъруғ ва писандидай халқиятҳои бузурги ҳамонвақта мегашт, ки таҷрибаю дониши аз дигар табибони гузашта гирифта ё худ пайдокардаашро дар амал татбиқ карда метавонист. То замони мо ҳамон усулҳои муолиҷаи табибони қадим ва маводҳои доруғии истифода карда онҳо омада расидааст, ки аз ҷиҳати илмӣ асоснок шудаанд.

Дар Ҳинди қадим, ҳанӯз дар асри III фармон доир ба маданияти (намуди) рустаниҳои табобатӣ бароварда шуда буд. Дар он замон дар Ҳинди қадим зиёда аз 1000 маводи дорувории асосашон рустанигӣ маълум буданд ва табибон аз онҳо истифода мебурданд. Дар қатори чунин моддаҳо симоб ва пайвастагиҳои он, оҳан, арсен, рух, сурб, сулфур, сурма мавқеи муҳими табобатӣ доштанд. Аз таърихи фарматсия маълум аст, ки дар Мисри қадим - ватани рангу равғанҳои ороишӣ (косметика), рангкунандаҳои

табиаташон гуногун, аз чумла ғайриорганикӣ истифода шуда дар Чин аз асри II-и эраи мо, дар қатори маводҳои доруворӣ сурма, намак, қалъагӣ, сурб, пайвастагиҳои мис, нукра ва маҳсусан симоб (киновар) васеъ истифода мешуданд. Маводҳои косметикӣ, хокай дандоншӯйӣ ва дигар моддаҳои замони К. Гален (131-201/210 эраи мо) дар тараққиёти дорусозӣ ва косметологияи ҳамон давра мавқеи муҳим доранд. Арабҳо бори аввал фарматсияро ба хотири вусъат бахшадан аз тиб ҷудо намудаанд. Аввалин доруҳона соли 754 дар Бағдод ташкил шудааст ва нахустин ақидаи солими истифодаи дастовардҳои алхимия дар тиб ба олимони араб ва Осиёи миёна тааллук дорад. Маводҳои доругии тавассути тариқаи химиявӣ ҳосил карда (ба монанди кислотаи хлорид, оҳаки хлордор, спирт ва ғ.) дар тиб мавқеъ пайдо намуда, лавозимотҳои лабораторияҳои алхимикон (ҳаммомчай обӣ, анқиб-дастгоҳ барои тақтири, филтр ва ғ.) барои ҳосилкуни доруворӣ истифода бурда мешуданд. Дар байни олимони мамлакатҳои Шарқу Аврупо алломаи тоҷик, файласуф ва табиб Абӯалий ал-Хусейн ибни Абдаллоҳ ибни Ҳасан ибни Алий ибни Сино (980- 1037 с.), ки бо номи Авитсена маъруф буд, обрӯю салоҳияти баланд пайдо карда буд. Абӯалий ибни Сино ҳамчун олим дар давраи салтанати аввалин давлати тоҷикон - Сомониён ба камол расидааст, ки он дорои муҳити тараққиёти баланди иқтисодиву мадани буда, маркази мутараққии Шарқ ба шумор мерафт. «Қонуни илми тиб»-ро, ки солҳои 1019-1020 навишта буд, аз панҷ қитоб иборат аст ва дар қитоби дуввумаш доир ба 811 маводи доругии пайдоишашон рустанигӣ, ҳайвонотӣ ва маъданӣ тавсифоти фармакогнозию фармакотерапевтии пурра додааст. Истифодаи металҳо ва пайвастагиҳои онҳоро Ибни Сино ҳам дар доҳили организм ва ҳам берун аз он ба роҳ гузашта тавонистааст. Қашфи оби муқаттар ва истифодаи он дар дорусозӣ ба ў тааллук дорад. «Химия – яке аз сутунҳоест, ки ба он табиб бояд такя кунад. Вазифаи асосии химия ҳосил кардани тилло ва нукра набуда, балки тайёр намудани доруворӣ мебошад», - гуфта буд Параселс [1].

Бо ин ҳама гуфтани ҳастем, ки олимони қадими соҳаи тиббу фарматсия бо салоҳиятнокии худ маъруф гашта дар тараққиёти илми тиб ва фарматсия, рушди давлати худ ва обрӯву нуфузи ҳалқи худ саҳми арзанда гузашта, барои олимони ояндаи замони худашон роҳи фароҳ кушодаанд.

Доир ба хизмати муҳимми олимони гузашта ва ҳозираи соҳаи фарматсия дар адабиёти фанни «Таърихи фарматсия» маълумотҳои муфид ва пурратарро пайдо кардан мумкин аст. Мавзӯи интихобшуда аз он ҷиҳат муҳим аст, ки аз таҷрибаи табибону фарматсевтони гузашта хулоса бароварда, талаботи рузафзуни тараққиёти ҳаётӣ имрӯзаро ба инобат гирифта, ба тарзи омодакунии мутахassisони соҳаи тиб ва фарматсия тағириотҳои муфид ворид созем. Ногуфта намонад, ки дар фарматсияи замони гузашта ва имрӯза истифодаи қонуниятиҳои химия, моддаҳои химиявии таркиби дорувории табииати органикӣ ва ғайриорганикӣ дошта, мавқеи асосиро ишғол мекунанд.

Дигаргуниҳои иқтисодиву иҷтимоии дар давлатҳои пешрафтаи дунё дар соҳаи илм ва маориф ба вуқӯъ пайваста аз чумла дар Тоҷикистон, дар ҳама зинаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии қасбӣ ба тағириотҳои назаррас оварда расониданд. Ба самти дурустӣ самарарабаҳш равона кардани ин падида беш аз ҳама аз дуруст дарк намудани «Стратегияи миллии рушди маориф» ва аз тайёр кардану пешниҳод намудани мутахassisони рақобатпазир ба бозори доҳилӣ ва ҷаҳонӣ вобаста аст. Ба ҳамин мақсад, мо коркунони соҳаи маорифро лозим меояд, ки ба раванди таълиму тарбияи насли наврас таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоем. Барои ташаккул ёфтани сифатҳои мустақилият, рақобатпазирӣ, эҷодкориву ташабbusкории ба талаботи замона ҷавобгӯй ба ҳатмкунандагони муассисаҳои таълимиӣ шароит муҳайё намоем.

Аз соли 2011 оғоз намуда дар низоми таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағириотҳои ҳатмӣ доир ба стандарти таҳсилот, аз чумла дар соҳаи «Фарматсия» ворид карда шудаанд [2]. Талаботҳо оид ба натиҷаи омӯзиши қасбии барномаҳои таълимии таҳсилоти олии қасбӣ дар асоси муносибати босалоҳият ба таълим ва тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ дар намуди салоҳият-умумимаданий, умумикасбӣ ва қасбӣ оварда шудаанд [3,4].

Муносибати босалоҳият мавқеи донишҷӯро дар раванди таълим ба тарзи нав муайян мекунад: азхудкунандай беташаббуси дониш ба созандай фаъоли раванди таълим,

ки қобилияти тафаккури шахсӣ дошта, фаъолияти худро мустақилан ба нақша мегирад, мубаддал мегардад, ҳамеша ташаббускор аст ва дар шароити ғайримуқаррарӣ роҳи ҳалли масоили пешомадаро меёбад[5].

Барои фарматсевти муосири салоҳиятҳои касбиаш ташаккулёфта омӯзиши «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» мавқеи хеле муҳим дорад. Миқдори зиёди маводҳои доруворӣ аз моддаҳои ғайриорганикӣ таркиб ёфтаанд, ки ҳамаи онҳо хосиятҳои физикавӣ ва химиявии ба худ хос дошта, ба организми инсон ва ҳайвон инчунин, муҳити атроф таъсири гуногун мерасонанд. Дар маҷрои таалоботҳои муосири омодасозии мутахассисон масоили ҳалталаб, мураккаб ва бисёрҷанбаъ – омодакуни донишҷӯ ба фаъолияти касбӣ, вучуд дорад. Аз таҳлили корҳои Вербитский А.А., Новиков А.М., Зеер Э.Ф., Сластенин В.А. ва дигарон бармеояд, ки ибораҳои «омодагӣ», «омодагӣ ба фаъолияти касбӣ» аз нуқтаи назари гуногун баррасӣ мешаванд [6]. Ҳамаи тадқиқотчиёни масоили марбут ба омодакуни мутахассисон дар як ақидаанд, ки таҳсил дар макотиби олии касбӣ – зинаи муҳимтарини тайёр шудани мутахассис мебошад. Лекин чи хеле, ки дар амал дида мешавад, дар умум омодагии мутахассисон, маҳсусан, мутахассисони ҷавон танҳо дар самти фаъолияти шахсии касбӣ ташаккул мейбанд. Дар асоси пайдо ва рушди салоҳиятнокии химиявии мутахассис ба натиҷаҳои назарраси педагогӣ ноил шудан мумкин аст. Ба дониши назариявӣ аз химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ - дар курси яқум то фанҳои таҳассусӣ дар курсҳои болоӣ – химияи фарматсевтий ва заҳршиносӣ дар дарсҳои амалий ва таҷрибаҳои илмиву истеҳсолӣ маҳорату малака пайдо намуда, салоҳиятнокии химиявии донишҷӯёнро зиёд ва бо ин роҳ салоҳияти касбӣ, салоҳияти умумӣ-касбӣ ва салоҳияти маданий ҳатмкунандагонро такмил ва ба мақсад мувофиқ намудан мумкин аст.

Инчунин, ихтилофҳои мавҷуда дар соҳаҳои *иҷтимоӣ*, ки аз мутахассис сифатҳои баланди инсониро талаб мекунад, дар *соҳаи или* мушаххасан дар тайёр намудани мутахассисони соҳаи фарматсия дар мисоли донишҷӯёни факалтетҳои фарматсевти ҳангоми аз худ намудани фанни химия дар самти пайдо намудани ҷаҳонбинии химиявӣ, дар соҳаи илмҳои назариявӣ ва амалий, ки аз муҳаққиқ лаёқати тадқиқотчиӣ, маҳорату малака ва дар ин самт ба таври кофӣ мавҷуд набудани адабиёт барои ҳатмкунандай имрӯза асоси тадқиқоти пешакардашуда ва муҳиммияти кори ба нақша гирифташударо ташкил мекунад. Ба ин васила, масъалаҳои номбаршуда ва нуқтаҳои назари гуногуни педагогон дар ин самт, моделикунонии раванди омодакунонии донишҷӯёни факултети фармасевтий ба фаъолияти касбии онҳо дар асоси салоҳияти фанни химиявӣ, ба нақшагирии таркиб ва соҳти фан, амаликунонӣ ва натиҷабаҳшии ҷанбаъҳои ба мақсад ва вазифаҳои маълумоти олии касбии фармасевт мувофиқи мақсад ва вазифаи таҳқиқоти баррасиshawандaro ташкил мекунад. Аз ин рӯ мавзӯи рисола *«Омӯзиши касбии донишҷӯёни факултети фармасевтий дар асоси ташаккули салоҳиятнокии фаннӣ»* (*Дар асоси маводҳои химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ*) ба шумор рафта аҳамияти тадқиқотии масъалаи тадқиқшавандаро ба пуррагӣ аз ҷиҳати амалий ва назариявӣ ифода мекунад.

Мақсади кор – таҷрибаи кори таълимии кафедраи «Химияи фарматсевтий ва заҳршиносӣ»-и МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»-ро оид ба ташаккули салоҳияти касбии фарматсевти оянда дар асоси таълимии фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» пешниҳод намоем.

Методҳо

Дар кори илмӣ барои ба мақсади кор ноил гаштан методҳои назариявӣ-методӣ ва мантиқии таҳлил ва хулосабарорӣ истифода бурда шудаанд.

Вазифаҳои тадқиқот

1. Ошкор намудани моҳияти ҳамbastагии модулии омӯзиши химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ дар асоси ташаккули салоҳияти фаннӣ барои донишҷӯён – дар оянда фарматсевтони босалоҳият.
2. Асоснок намудани имкониятҳои фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» барои ташаккули салоҳиятнокии умумӣ ва касбии донишҷӯён – фарматсевтони оянда.
3. Муайян намудани асосҳои назариявии ҳамbastагии модулии омӯзиши химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ барои донишҷӯёни факултаи фарматсевтий.

4. Тартиб додани модели назариявии омузиши касбии химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ ва мувофиқи натиҷаҳои омузиши фанни таълимӣ баҳодиҳӣ намудани натиҷабаҳии модел.

Натиҷаҳои тадқиқот

Барои ташаккули салоҳияти фанни фарматсевтони оянда, барои омодагии химиявии онҳо дар факултетҳои фарматсевтии таҳсилоти олии касбии фарматсевтии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар курси 1-ум аз омузиши «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» оғоз меёбад. Ибтидои ташаккулёбии салоҳияти химиявии донишҷӯён, ҳамчун пойдевори салоҳиятнокии умумимаданӣ ва касбии фарматсевт, омузиши фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» мегардад. Ба ғайр аз фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» барои салоҳиятнокии химиявии фарматсевтон, дар факултети фарматсевтӣ, «Химияи физикӣ ва коллоидӣ», «Химияи органикӣ», «Химияи аналитикӣ», «Биохимия», «Химияи фарматсевтӣ» ва «Химияи заҳршиносӣ» омузонида мешаванд. Натиҷаи таҳлили санчишҳои (солҳои хониши 2017-2018, 2018-2019 ва 2019-2020) фосилавии донишҷӯёни факултети фарматсевтӣ ва имтиҳоноте, ки аз ҷониби МЯТ (маркази ягонаи тестии донишгоҳ) ҳам бо тариқи тестӣ ва ҳам бо истифода аз саволҳои назариявӣ гузаронида шудаанд, аниқ ва равшан нишон медиҳад, ки сахми «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» дар омузиши фанҳои номбаршуда хеле қалон буда то ба қадом андоза ташаккул ёфтани салоҳияти фанни химиявии донишҷӯён хуласаи мусбӣ баровардан мумкин аст (нигаред ба расм). Аз натиҷаҳои анкетагирии донишҷӯёни курси 1-5, аз ҷониби шӯъбаи сифати таҳсилоти МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино» равшан мегардад, ки дар натиҷаи омузиши фанҳои доираи химия, ҷаҳонбинии илмии донишҷӯён, мураттабии фикрронӣ, фикрронии мантиқӣ, қобилияти қабули маълумоти илмӣ дар донишҷӯён зиёд гашта истодааст. Китобҳои ёрирасоне, ки мувофиқ ба барномаи таълимӣ аз ҷониби ҷомеаи меҳнатии кафедраи мотартиб дода шудаанд дар ташкили машғулиятҳои ба мақсад мувофиқ кумак мерасонанд. Ин китобҳо барои машғулиятҳои амалий ва лабораторӣ тартиб дода шудаанд [11;12] ва барои омода шудани донишҷӯён ба санчишҳои фосилавию имтиҳонот рахнамои хубе мебошанд. Барои боз ҳам амиқтар намудани дониш аз маводҳои таълимии дигар, ки дар барномаҳои корӣ оварда шудаанд, истифода кардан мумкин аст ва яке аз онҳоро тавсия мекунем [13].

Барои ташаккули мураттабии фикрронии донишҷӯён принсипи пайдарпайии омузиши фанҳои доираи химия ба роҳ монда шудааст. Пайдарпайии омузиши фанҳои доираи химия тарзे тартиб дода шудааст, ки дониш, маҳорат ва малакаи пайдокардаи донишҷӯй дар фанни азхудкардааш барои ба осонӣ унс (адаптатсия) гирифтанаш ба фанни нав қӯмаки амалий расонад, яъне ҳамbastagии фанҳо ҷой дошта бошад. Ҳамbastagии фанҳо, дар муассисаҳои олии касбӣ мустақилона, талаботҳои барномаи таълимиро ба инобат гирифта тартиб дода мешаванд.

Дар МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино» тартиби пайдарпайӣ ва алоқамандии фанҳо, аз ҷумла фанҳои химия, дар ҷаласаҳои Комиссияи барномаҳои таълими таҳассусӣ ва Шурои методии донишгоҳ тасдиқ карда мешаванд. Ҳамbastagии фанҳо дар раванди таълим барои донишҷӯён ниҳоят муҳим аст. Дар омодакунии мутахassissonи соҳаи фарматсия фанҳои доираи химия байнӣ яқдигар зич алоқаманд буда, бе истифодаи донишу маҳорат ва малакаи фанҳои дигар ба мақсади асосӣ расидан ғайри имкон аст. Назари донишҷӯён дар маҳфилҳои илмӣ, ки дар кафедра барпо карда мешаванд, барои алоқамандии фанҳо ва пайдарпайии омузиши онҳо аҳамияти қалон доранд. Баромади донишҷӯён дар аудиторияҳо ва конфронсҳо қобилияти донишҷӯро дар ҷамъоварии аҳборот ва коркарди он зиёд мегардонад, шаҳсиятро ташаккул медиҳад, унсирриро дар ҷомеа осон менамояд. Барои иҷрои КМД (Кори мустақилонаи донишҷӯй) аз фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ», дар кафедраи «Химияи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ» донишҷӯён ба омода намудани гузоришҳо ва баромад оид ба мавзӯи гузориш дар аудитория, тартиб додани аҳборот доир ба адабиётҳои иловагии таълимӣ, илмӣ ва сарчашмаҳои электронии адабиётҳои таълимӣ машғул мешаванд. Ҳама гуна фаъолияти истехсолии мутахassisaz қобилияти табдил додани дониш, маҳорат ва малакаи худ ба муҳаррики рушди салоҳияти касбӣ ва рақобатпазирӣ вобаста аст. Ба ҳамин мақсад, ҳангоми тартиб додани барномаҳои кори фанҳои химия дар кафедраи «Химияи

фарматсевтӣ ва захршиносӣ» мувофиқақуонии мазмун ва мундариҷаи мавзӯъҳо гузаронида мешаванд. Файр аз ин барои баланд бардоштани имконияти фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» барои ташаккули салоҳияти фаннӣ маҷмӯи дониш, маҳорат ва малака барои фанн ва дар аллоҳидагӣ барои ҳар як боб тартиб дода шудааст. Ин имконият медиҳад, то ки ҳам омӯзгор ва ҳам донишҷӯй, новобаста аз тарзи ташкили машғулият, мақсад ва вазифаҳои худро аниқ донанд. Инчунин чунин муносибат рағбати донишҷӯйро ба омӯзиши фанн зиёд карда адаптатсияшавии донишҷӯйро ба хусусиятҳои ин фанн метезонад, сифати таълими фанне, ки ба салоҳияти қасбӣ замина мегузорад - баланд мебардорад, ба худшиносии донишҷӯй ва мақсаднок намудани омузиши фанн мусоидат менамояд.

Ташкили раванди таълим яке аз омилҳои асосиест, ки ба самаранокии таълим ва сифати таҳсили фарматсевти оянда таъсир мерасонад. Дар кафедраи «Химияи фарматсевтӣ ва захршиносӣ» барои ташкили машғулиятҳои лексионии «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» воситаҳои техникии таълим – презентатсияҳои компьютерӣ истифода бурда мешаванд. Барои беҳтар азҳуд намудани мавзӯъҳои лексионии химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ, дар кафедра тарзи ташкили машғулиятҳои лексионии проблемавӣ (масълагузорӣ) ва лексия – мусоҳиба истифода бурда мешаванд, ки маҳсусан чуръати саволгузори ва иштироки фаъол дар мубоҳисаҳоро дар донишҷӯён зиёд мегардонад. Машғулиятҳои лабораторӣ барои омӯзиши чукур, омузиши ҳамасамтаи мавзӯъ, тафсилакунии дониши гирифта ва кор бо зарфҳои химиявӣ, бо маводҳои химиявӣ, дастгоҳҳои химиявӣ мусоидат намуда ба пайдошавии салоҳиятҳое, ки барои омузиши химияи физикӣ ва коллоидӣ, химияи аналитикӣ, химияи фарматсевтӣ ва захршиносӣ, инчунин фаъолияти қасбӣ заруранд, замина тайёр мекунад. Машғулиятҳои лабораторӣ тафаккороти илмӣ ва нутқи донишҷӯёнро инкишоф медиҳад, барои баҳогузорӣ намудани дониши донишҷӯй кумак мекунад ва ҳамчун воситаи ҳамbastagии байнӣ омузгор ва донишҷӯй хизмат мекунад. Корҳои лабораторӣ унсурҳои назариявӣ ва амалиро алоқаманд мекунонад. Машғулияти лабораторӣ барои беҳтар азҳуд намудани барнома ёрӣ мерасонад, дониши назариявиро мустаҳкам намуда маҳорати дар амал истифода бурдани қонуниятиҳои марбути мавзуъро инкишоф медиҳад. Муодилаҳои реаксияҳо, формулаҳои химиявӣ, ҳалли мисолу масъалаҳои машғулиятҳои лабораторӣ ҷузъҳои бегона ба назар мерасанд. Бо иҷрои корҳои лабораторӣ, ки дар кафедраи «Химияи фарматсевтӣ ва захршиносӣ» шароити мусоид вучуд дорад, ин ҷузҳои таълим фахмо ва аниқ гашта назария бо амалия алоқаманд мегардад, ва ин ҳама барои ташаккули салоҳияти фаннӣ заминаи мустаҳкам мегузорад. Насли нави стандарти таҳсилоти олии қасбӣ, ки дар он низоми тақсимоти соатҳои дарсҳои аудиторӣ ва корҳои мустақилонаи донишҷӯ дақиқ муайян карда шудааст, тарзи нави санчиши сифати таҳсилотро талаб менамояд. Дар МДТ «ДДТТба номи Абӯалӣ ибни Сино», аз он ҷумла дар кафедраи «Химияи фарматсевтӣ ва захршиносӣ» системаи рейтингӣ бо истифода аз холгузорӣ ба дониш, маҳорат ва малака ҷорӣ карда шудааст. Устодон ба пуррагӣ бо планшетҳои ба шабакаи “интернет” пайваст таъмин карда шудаанд. Журнали электронӣ дар планшетҳо, барои шаффофияти кори омӯзгор, осон намудани баландбардории сифати таълим ва назорати он, нигоҳ доштани маълумотҳои марбут ба таълим, илм ва тарбия имконияти васеъ фароҳам оварда барои ташаккули салоҳияти мутахассис замина мегузоранд. Ҳар як донишҷӯ барои иштирокаш дар лексия, барои фаъолияташ дар дарсҳои амали ҳатман аз ҳоли гирифтааш тавассути саҳифаҳои электронии шахсии худ огоҳ мегардад. Ин гуна муносибат саривақт донишҷӯро огоҳ месозад, ки барои иҷрои қарзи академиаш то қадом андоза наздиқ шуда истодааст ва то қадом андоза донишҷӯ маҳорату малака пайдокардааст. Намуди интиҳоии санчиши сифати таълими фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» имтиҳон мебошад. Санчиҳои фосилавӣ ва имтиҳон дар МЯТ (маркази ягонаи тестӣ)-и донишгоҳ гузаронида мешаванд ва ба саволномаҳо ҳамасола мувофиқ ба талаботи барномаи талимӣ тағириру иловаҳо ворид карда мешаванд. Барои таъмини шаффофиият аз ҷониби роҳбарияти донишгоҳ чунин ҷорҳои андишада шудаанд, ки дар давраи сессияҳо донишҷӯён аз натиҷаи имтиҳон аз утоқи электронии шахсии худ дар ҳамон рӯз огоҳ шуда дар ҳолати норозигӣ имконият пайдо мекунад, ки арзи шикоят намояд.

Бо вучуди зиёд шудани талаботҳои донишгоҳ барои иҷроиши барномаҳои талимӣ, пеш омадани мушкилотҳо аз сабаби ворид намудани навгониҳо дар ташкили санчиши сатҳи сифати таҳсил донишҷӯён аз аҳамияти фанҳои таълимӣ зиёдтар воқиф гардида бозҳам масъулиятинос мегарданд. Дар ин қатор аҳамияти фанни таълимии химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ дар ташаккули салоҳияти касбии фарматсевтон боз ҳам зиёдтар мегардад.

Мо аҳамияти курси «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ»-ро дар омодакунии донишҷӯёни факултети фарматсевтӣ чунин муайян намудем (*барои муайян намудани аҳамияти фанни “химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ” ва тартиб додани модули назариявии таълим мазмуни корҳои [6;8;9;10] ба инобат гирифта шудаанд*):

1) дониш, маҳорат ва малакаи дар мактаби миёна пайдокардаи донишҷӯро вусъат дода, робитаи байнни химияи таҳсилоти умумӣ ва таҳсилоти олии касбиро мустаҳкам намуда, шарти пайдарпайии омузиши фанҳои химияротаъмин намудан мумкин аст;

2) дониш, маҳорат ва малакаи аз омӯзиши «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» пайдо карда барои бо осонӣ унс гирифтани донишҷӯён дар омӯзиши фанҳои химияи физикӣ ва коллоидӣ, химияи аналитикӣ, химияи органикӣ, химияи фарматсевтӣ, химияи заҳршиносӣ мусоидат мекунад;

3) фарматсевти дорои маълумоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар умум ҳам дорусоз ва ҳам табиб аст, бинобар ин дар қисмҳои модулии мувофиқ омузиши аҳамияти биологии элементҳо аз пайвастагиҳои онҳо, истифодаи онҳо дар тиб ва фарматсия, асосноккунии назариявии асосҳои таъсири фармакологӣ ва токсикологӣ аҳамияти назаррас дорад;

4) фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» ин фаннест, ки таҳкурсии таълимии донишҷӯйро барои омузиши фанҳои таҳассусии фарматсия – «Химияи фарматсевтӣ», «Фармакология», «Фармакогнозия», «Технологияи фарматсевтӣ» ташкил медиҳад. Барои донистани моддаҳои таркиби растаниҳо, ки худ ашёи ҳом ё моддаи асосии таркиби дорувор мебошанд ва тағиیرёбихо, ки дар асоси онҳо ба амал меоянд мавзӯи омузиши фанни «Фармакогнозия» мебошад. Технологияи тайёр намудани шаклҳои дорувор, ки яке аз қисмҳои асосии фанни «Технологияи фарматсевтӣ» мебошад, бе донистани равандҳои химиявии зинаҳои технологӣ ғайриимкон аст. Асоси таълими «Химияи фарматсевтӣ» таҳлили сифатӣ ва микдории маводҳои доруворӣ буда, дониш, маҳорат ва малакаи аз «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» гирифтаи донишҷӯй сарчашмаи пайдошавии салоҳияти фанни «Химияи фарматсевтӣ» мебошад. Маводҳои таълимии фанни химияи заҳршиносӣ аз маводҳои таълимии «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» оғоз меёбанд.

Доир ба салоҳияти фанни химивии маълумоти миёнаи касбии фарматсевтӣ дар кори илмии Агафонова Ирина Петровна «Методика проблемно-интегративного обучения химическим дисциплинам студентов – будущих фармацевтов» (Казань, 2014) ва доир ба муносибати босалоҳият ба таълим дар дастури методии F. Бобизода ва дигарон «Муносибати босалоҳият ба таълим» [6] маълумотҳои хеле муфид оварда шудаанд.

Мо дар фаъолияти педагогии худ барои ташаккули салоҳияти фанни химиявӣ ба алоқамандии соҳти моддаҳо, ҳосияти онҳо, вазифаҳои онҳо, таъсири мутақобилаи онҳо бо системаҳои биологӣ, дарёфти сабабҳои тағиیر ёфтани таъсири онҳо ба организм аҳамияти зиёда медиҳем.

Доир ба салоҳияти химиявӣ ва аҳамияти он барои салоҳияти касбӣ корҳои зиёд гузаронида шудаанд [7-10]. Вале таснифи ягонаи салоҳияти фанни химиявӣ то ҳол вучуд надорад. Мо ба чор намуд тасниф додани салоҳияти фанни химиявиро пешниҳод менамоем:

- бунёдӣ, ки дар натиҷаи омузиши фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» ташаккул мейбад;
- байнифаний бо фанҳои доираи химия, ки дар натиҷаи пайдарпайии омӯзиши ҳамаи фанҳои доираи химияи факултети фарматсевтӣ, ташаккул мейбад;
- байнифаний бо фанҳои дақиқ ва табиӣ, ки дар натиҷаи омӯзиши фанҳои дақиқ ва табиии дар факултети фарматсевтӣ таҳти омузиш қарор дошта ташаккул мейбад;

- байнифаний бо фанҳои чомеашиносӣ, ки дар факултети фарматсевтӣ омузонида мешавад, ташаккул меёбад.

Ба мақсади таъмини босамари таълим дар кафедраи «Химияи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ» бо роҳбарии мудири кафедра, д.и.х., профессор У.Р. Раҷабов ва мутасаддиёни фанҳои таълимӣ МТМ барои ҳар як фанни таълимӣ тартиб дода шудааст, ки иборат аз барномаи корӣ (Силлабус), маводҳои таълимӣ ва санчишии фан вобаста ба модулҳо мураттаб гардонида шудаанд. Ин гуна муносибат яке аз ҷузъҳои асосии талаботи барномаи таълимӣ мебошад. Ба мақсади алоқамандии байни модулҳои фанни химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ, инчунин ба мақсади алоқамандкуни донишӣ, маҳорат ва малакаи дар таҳсилоти миёнаи умумӣ пайдокардаи донишҷӯ фанни таълимӣ ба модулҳо ба тарики зерин таксим карда шудаанд:

Модули 1: Қонунҳои асосии химия. Синфҳои муҳимтарини пайвастагиҳои химиявии ғайриорганикӣ. Қонуни даврӣ ва системаи даврии элементҳои химиявии Д.И. Менделеев. Химияи элементҳо. S-, P-, d-, f- элементҳо ва пайвастагиҳои онҳо. Соҳти атом. Ҳосилкунӣ, ҳосиятҳои химиявӣ ва истифодаи онҳо дар ҳоҷагии ҳалқ ва тиб.

Модули 2: Назария доир ба маҳлулҳо. Реаксияҳои химиявӣ ва мувозинат дар маҳлули электролитҳо. Қонуниятҳои термодинамикии гузариши равандҳои химиявӣ.

Модули 3: Кинетикаи химиявӣ. Мувозинати химиявӣ. Гидролизи пайвастагиҳои химиявӣ. Аҳамияти гидроиз дар равандҳои химиявии организм. Реаксияҳои оксиду барқароршавӣ.

Модули 4: Табиати бандҳои химиявӣ ва соҳти пайвастагиҳои химиявӣ. Пайвастагиҳои комплексӣ. Назарияи координатсионӣ. Номенклатураи пайвастагиҳои комплексӣ. Аҳамияти биологии онҳо ва истифодаи онҳо дар фарматсия.

Мавқеи омӯзиши қасбии фан дар ташаккули салоҳиятҳои мутахассис аҳамияти қалон дошта, барои ташкили дурустӣ таълими ҳамаи фанҳои мавқеи омӯзиши қарордошта дикқати ҷиддӣ бояд дод. Барои ташкили самарарабаҳши таълими ған модели назариявии омӯзишро таълимдиҳанда бо пуррагӣ бояд дарк кунад. Модели назариявии омӯзиши қасбии ХУФ ба тарики нақша оварда шуда (ниг. ба расми 1) таҷрибаи пешқадами олимони соҳа истифода бурда шудааст [8;10;14]. Модели назариявии омӯзиши қасбии ХУФ раванди муқаммали педагогии таълим ва ташаккулӯбии салоҳияти ғанӣ буда, таълими ба мақсад мувофиқ ва асоси пешбиниро таъмин мекунад. Дар асоси ингуна модел ба нақшагирии методии мусосири фанни таълимиро мураттаб месозанд. Модел ҳамаи таркибиҳои таълим-мақсад, таркиб, метод, санҷиш ва баҳодиҳиро дарбар мегирад. Модели назариявии омӯзиши қасбии фанни таълимӣ зинаҳои омӯзиш-зинаи муайянкунандай самти таълим, зинаи муайянкунандай ҳадафи таҳсилот, зинаи методологӣ ва шартҳои он, зинаи ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳои амалӣ ва зинаи ташаккулӯбии салоҳияти химиявӣ ҳамчун асоси салоҳиятҳои умумимадани, умумикасбӣ ва қасбӣ ва инчунин алоқамандии байнашонро инъикос мекунад. Дар асоси муносибатҳои методологӣ зинаи асосии омӯзиши ғанни ХУФ – мазмун ва мундариҷаи ған, ҷиҳатҳои ташкилий ва фаъолияти ба нақша гирифта шудаанд. Мундариҷаи ған дар асоси муносибати ҳамbastагии модулӣ тақсим карда шудааст. Ҳар як қисмати модулӣ ягонагии назария ва амалияро таъмин намуда, ҳангоми нишонрас ташкил намудани машғулиятҳо ба ташаккулӯбии салоҳияти ғанӣ ҳамчун асоси салоҳияти қасбӣ оварда мерасонад.

Алоқамандии дохилифаний ва байнифаниро ба асос гирифта, машғулиятҳоро тарзе ташкил бояд дод, то ки модели назариявӣ на танҳо сифати таҳсилотро оид ба ҳамин ған баланд кунад, балки заминай мустаҳкам барои фанҳои алоқаманд ва фанҳои таҳассусӣ пайдо намуда, дар умум барои ташаккули ҳарсе намуди салоҳият мусоидат намояд. Модели назариявӣ дар ҳамон ҳолат самаранок аст, ки агар соҳтори мундариҷаи модул, методҳо, воситаҳои ёрирасони таълим ва намудҳои ташкили раванди таълим дар факултети фарматсевтӣ таъмин ва ҷорӣ гардад. Дигар ҷиҳати муҳимми ин модел дар он аст, ки дар машғулиятҳои фаъолияти мутақобилаи омӯзгор ва донишҷӯ дар мадди аввал қарор дорад. Натиҷаи амалигардии моделро ташаккулӯбии салоҳияти химиявӣ нишон медиҳад. Барои таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаи раванди таълими босалоҳият дар кафедраи «Химияи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ» фонди воситаҳои санҷишӣ тартиб дода шудаанд, ки

дар имтиҳони давлатии хатм санчиш, баҳодиҳӣ ва таҳлил карда мешаванд (ниг. ба расми 2).

(расми 1)

МОДЕЛИ НАЗАРИЯВИИ ОМӮЗИШИ КАСБИИ ХИМИЯИ УМУМӢ ВА ФАЙРИОРГАНИӢ БАРОИ МАҶЛУМОТИ ОЛИИ ФАРМАТСЕВТИИ ЧУМХУРИИ ТОҶИКИСТОН

Сабабҳои пайдоиши талабот ба муносабати босалоҳияти таълим ва ба накшагарии он	БЕРУНӢ	Эълон шудани с. 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиши ва рушиди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёйӣ дар соҳаи илму маориф»	Бозори маводҳои доруворӣ, савдо ва саноат дар Чумхурии Тоҷикистон	Дигаргуниҳо ба максади рушди «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»	Истиқолияти ҶТ, тараккиёти давлат ва вобаста ба ин дигаргуншавии талаботҳои стандартҳои давлатӣ		
		ДОҲИЛӢ	Омодагии муассисаи таълимӣ ба усуљҳои мусоирӣ таълим (омӯзгорон, воситаҳои ёрирасони таълим)		Омодагии донишҷӯён ба талаботи ҳам стандартҳои давлатӣ ва ҳам ба талаботҳои бозори меҳнат		
Мақсад (Омодакунии фарматсевти ракобатпазир)	Маҷлумоти фарматсевтий	Мувофики талаботи чомеа ва дигар сабабҳои беруна		Ташаккули СУ; СУК; СК			
	Фанҳои таълимӣ (фани-ХУФ)	Салоҳиятҳои фанни (салоҳияти химиявӣ)		Ташаккули СФХ			
Фаъолияти - мурагатӣ	Назардоши хуусиятҳои фардӣ	Хамbastagии модули		Салоҳиятӣ			
Мураттабӣ; пуррагӣ; асосхонилмӣ; фаъолӣ; мунтазамӣ ва пайдарпайӣ; аёни; рифоҳияти психологӣ.	Такъякунӣ ба таҷрибаҳои шахсии донишҷӯён; такъякунӣ ба таҷрибаҳои амалии онҳо; фаъолгардонии байниҳамдигарӣ (интерактивият); мутобиқшавӣ ба шароити фарқунанда (ситуатсионӣ); рефлексияи таълимӣ; муҳити ташаккули шаҳсият.	Ҳамbastagии дохилифаниӣ ва байнифаниӣ; Мустаҳкамкунии дониш, маҳорат ва малакаи бунёдӣ ва методологӣ; самти муайянни ихтисос; мувофиқат бо мақсад; модули.		Таҳсил барои ҳаёт ва тамоми умр; Мувофиқатии натиҷаҳои омодакунии мутахassis ба талаботи самти фаъолияти меҳнатии онҳо; таъмини ракобатпазирӣ онҳо ба бозори меҳнат.			
Ташаккулебии маҷмӯи дониш, маҳорат ва малакаи химиявӣ, ки замине барои пайдошавии салоҳияти қасбӣ гарданд (салоҳияти фанни бунёдӣ)							
Мазмун ва мундариҷаи ХУФ ва модулҳо	Таркибиҳандаҳои ташкилии омӯзиш	Таркибиҳандаи амалий(фаъолияти)					
Қисматҷои модул, ки мувофиқ ба мақсади таълим тартиб дода шудаанд:	Муҳимиияти-ба дониш, маҳорат ва малакаҳое, ки бо ихтинос вобастаанд аҳамият дода ҳавасмандии донишҷӯро ба СКХ зиёд гардонидан;	Коидай асости: <i>Устод</i> – Мақсад <i>Логиҳа</i> – Методиҳаи таҷри-тазаккоротӣ, чустуҷӯй (қисман); алгоритмӣ; тадқикотӣ; масъалагузорӣ; интерактивӣ; маҳсус		Методиҳаи таҷри-тазаккоротӣ, чустуҷӯй (қисман); алгоритмӣ; тадқикотӣ; масъалагузорӣ; интерактивӣ; маҳсус			
Модули 1: Конунҳои асосии химия. Синҳои мухимтарини пайвастагии химиявии файриорганиӣ. Конуни даврӣ ва системаи даврӣ элементҳои химиявии Д.И. Менделеев. Химияи элементҳо. s-, p-, d-, f- элементҳо ва пайвастагии онҳо. Соҳти атом. Ҳосилкунӣ, хосиятҳои химиявӣ ва истифодаи онҳо дар ҳоҷагии ҳаљ ва тиб.	КМД, КТГД (корҳои таълимӣ-тадқикотии донишҷӯй) - амик гардонидан ва ба роҳ гузоштани корҳои мустаъкилона ва тадқикотии донишҷӯён;	Методиҳаи таҷри-тазаккоротӣ, чустуҷӯй (қисман); алгоритмӣ; тадқикотӣ; масъалагузорӣ; интерактивӣ; маҳсус		Воситаҳо: Аҳборотӣ – китобҳои дарсӣ ва ёрирасон; маҷлумотномаҳо; Интернет-сарҷашмаҳо			
Модули 2: Назария доир ба маҳбулҳо. Реаксияҳои химиявӣ ва мувозинат дар маҳбули электролитҳо. Конуниятҳои термодинамики гузариши равандҳои химиявӣ.	Арзизимандии фанн – бо воситаҳои гардонидани вобастагии байнифаниӣ бараданд бардоштани мавкеи фанни ХУФ дар ташаккули салоҳияти қасбӣ.	Дидактикӣ – маҷмӯи мисолу масъалалоҳе, ки ба омӯзиши амиктар равона мекунанд; амалҳо, ки ба омӯзиши амиктар равона мекунанд.		ВЁТ(воситаҳои ёрирасони таълим) – лабораторияҳо ва моддаҳои лавозимоти он; воситаҳои электронӣ ва техники			
Модули 3: Кинетикаи химиявӣ. Мувозинатҳои химиявӣ. Гидролизи пайвастагии химиявӣ. Аҳамияти гидроиз дар равандҳои химиявии организм. Реаксияҳои оксиду баркароршавӣ.		Намудҳои ташкили машғулиятҳо: мазъузавӣ; амалий-лабораторӣ; семинарӣ; конфронсҳо; КТГД; кор бо гурӯҳҳои хурд; «мизи мудаввар»; машваратҳо					
Модули 4: Табииати бандҳои химиявӣ ва соҳти пайвастагии химиявӣ. Пайвастагии комплексӣ. Назарияи координатсионӣ. Номенклатураи пайвастагии комплексӣ. Аҳамияти биологии онҳо ва истифодаи онҳо дар фарматсия.							
БАҲОДИҲӢ БА НАТИЧАБАҲШИИ ТАЪЛИМ							
Таркибиҳандаи метъригу баҳодиҳӣ			Таркибиҳандаи натичабаҳши				
САЛОҲИЯТ И ФАННИИ ХИМИЯВӢ	Соҳиб гардидан ба малакаи химиявии хуусиятҳои ҳамbastagии дохилифаниӣ ва байнifanнидошта	Муқаммалӣ ва мустаҳкамӣ		Натиҷаи омӯзиш бо алокамандии дохилифаниӣ ва байнifаниӣ, инҷунийн таъсирӣ хуусиятҳои шаҳс ба натиҷа.			

	Ташаккулёбии маҳорати химиявии алоқамандии дохирифаний ва байнифаний дошта	Муқаммалӣ, мустаҳкамӣ ва бошуруна	Сатҳи ташакқули салоҳияти фанний химиявӣ
	Хусусиятҳо ва қобилияতҳон шахс дар омӯзиши химия	Нигоҳи арзишмандона ба таҳқурсии химиявӣ; мустаъқилият; малакаҳои муюширатӣ.	наст миёна бозор


(расми 2)

НИШОНДИҲАНДАҲОИ СИФАТИ ТАЪЛИМ БО %
КАФЕДРАИ «ХИМИЯИ ФАРМАТСЕВӢ ВА ЗАҲРШИНОСӢ»
(Имтиҳонот)


Сифати таҳсил Соли таҳсил	2014 -2015	2015 -2016	2016 -2017	2017-2018	2018 -2019	2019 -2020
ХУФ	60,7	62,8	52,2	38,1	60,4	65,05
ХФК	50	48,4	40,3	38,02	32,9	58,73
Хим. аналит	46,8	21,9	57,1	48,6	42,85	
Хим.фарм(к3)	53,06	43,7	55,1	61,1	46,66	
Хим.фарм(к4)	52,4	32,7	40,5	33,3	58,49	
Имтиҳони давл. хатм	76,5	94	73	63,5	78,1	




Химияи аналитики



Химияи Фарматсевтӣ (к3)



Химияи Фарматсевтӣ (к4)





Мухокимা

Мақсади аввалиндарачаи омӯзиши фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» дар факултети фарматсевтӣ ин ташаккули салоҳият барои кору фаъолияти фарматсевтӣ мебошад. Доnih, маҳорат ва малакае, ки ҳангоми омӯзиши «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» дар доnihшҷӯ пайдо мегардад, ин худ асоси ташаккули салоҳиятҳои умумӣ ва касбии хатмқунанда аст. Шахсе, ки маҷмӯи доnih, маҳорат ва малакаи пайдо кардааш муҳаррики пешбарандаи ӯ дар пешравии касбиаш мегардад, дар сатҳи муайян мутахассиси босалоҳият ҳисоб меёбад. Шахсе, ки маҷмӯи доnih, маҳорат ва малакаҳои дар натиҷаи омӯзиши фанҳои доираи химия пайдо кардааш муҳаррики пешбарандаи ӯ дар пешравии касбиаш мегардад, дар сатҳи муайян салоҳияти химиявиаш ташаккулёфта ҳисоб меёбад.

Аз диаграммаҳои муқоисавӣ бармеояд, ки муносибати босалоҳият ба таълим таъсири муфид ва мувоғиқ ба мақсад мерасонад. Мунтазам ва асоснок болоравии сифати таълим таъмин мегардад. Солҳои гузариши курсҳо ба тарики кредитӣ нишондиҳандаҳои таълимиро то андозае кам гардонида бошад ҳам унсирини доnihшҷӯёнро ба низоми нав бо пуррагӣ ворид намуда, муваффақияти минбаъдаи онҳоро дар омӯзиши фанҳо таъмин намудааст. Яке аз роҳҳои муфиди чораандешӣ ба мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи сифати таҳсилот ин пурзӯр намудани алоқамандии байнифаний ва истифодай корҳои илмии доnihшҷӯён аст, ки кафедраи мо ҳоло дар ин самт кор карда истодааст.

Хулоса

Фанни «Химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ» барои омодакунии фарматсевти босалоҳият мавқеи хеле муҳим дошта, таҳқурсии салоҳияти фанҳои доираи химия барои фарматсевт ҳисоб меёбад. Омӯзгор тавассути тариқаҳои муосири таълим, методҳои фаъоли таълим, ташкили намудҳои гуногуни натиҷабаҳши дарс, ки дар доnihшҷӯ эҷодкориву мустақилият ва боварӣ ба ояндаи хешро ташаккулу рушд медиҳад, такя намуда, ба таври ҳамешаҳӣ методикай таълимиашро рушд диҳад.

Аз натиҷаи таҳлили санчишҳои фосилавӣ, имтиҳоноти аз курс ба курс гузаронӣ ва имтиҳони давлатии хатм муайян гардид, ки муносибати ҳамbastagии модулии омӯзиши касбии фанни таълимӣ дар асоси модели назариявии таълими фанни химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ барои ташаккули фарматсевти салоҳиятнок таъсири мусбӣ мерасонад. Дар ҳолати боз ҳам пурзӯр намудани алоқамандии байнифаний натиҷаи омӯзиши ҳамаи фанҳои дар факултет омӯzonidaшаванда таъсири мусбӣ мебошад. Бо риоя ва ичро намудани шартҳои таркибидиҳандаҳои модели назариявии омӯзиш ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидан мумкин аст.

АДАБИЁТ

1. Гравченко Л.А., Геллер Л.Н. История фармации.[Текст] Учебно-методическое пособие:-Иркутск, ИГМУ, 2014.-111с.
2. "Дар бораи Барномаи давлатии рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015", аз 2 ноябрин соли 2007 таҳти № 529
3. Стандарти давлатии таълими таҳсилоти олии касбӣ (Талаботи минимуми барномаи ҳатмии Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ нисбат ба мазмун ва сатҳи тайёр кардани мутахассис), Ихтисос: 1-790108-Фарматсия, Тахассус: Фармасевт («мутахассис»), Душанбе 2011с.
4. Стратегияи миллии рушди таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020, Душанбе 2012 с.
5. Стандарти Давлатии таълимии ихтисос, «Талабот ба натиҷаҳои азхудкунии барномаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ аз руи ихтисоси «Фарматсия», Душанбе, 2018 с.
6. Муносибати босалоҳият ба таълим (дастури методӣ).Мураттибон: Ф. Бобизода, Д. И момназаров, Ш.Исрофилниё, А. Байзоев. – Душанбе: “Ирфон” 2018. –72 с.
7. Щастный А.Т., Коневалова Н.Ю., Городецкая И.В., Кабанова С.А., Кугач В.В. Исследование формирования профессиональной компетентности студентов[Текст]// Тезисы докл. международной конференцииМедицинское образование XXI века. УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь, - 2017. - 653 с.
8. Юдина Т.Г. Курс аналитической химии как центральное звено формирования химической компетентности будущего провизора / Т.Г. Юдина, Т.Н. Литвинова // Современные проблемы науки и образования – 2016. – № 5. – URL: <http://www.scienceeducation.ru/article/view?id=25438> (дата обращения: 31.06.2017)
9. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников ВУЗов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения: Методич- ское пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 72 с.
10. Темзокова А.В., Литвинова Т.Н. Теоретическая модель профессионально-ориентированного обучения общей и неорганической химии будущих провизоров /Электронный журнал/Современные проблемы науки и образования.-2017.-№5
- 11.Раҷабов Умаралӣ. Корҳои амалӣ аз кимиёи физикӣ ва коллоидӣ (барои донишҷӯёни факултаи фарматсевтӣ)/Китоб, дастури таълимӣ, Душанбе,2015-311 саҳ.
12. Раҷабов У.Р., Назарова Х.Д. ва диг. Химияи ғайриорганикӣ (машғулиятҳои озмоиши) барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. Китоби дарсӣ. Душанбе: Ирфон, 2019.-204 саҳ.
13. Кухарская, Л.К. Общаяхимия: тестыситуационные задачи: учебное пособие для студентов первого курса/Л.К. Кухарская, Н.Н. Попова–Красноярск: типография КрасГМУ, 2009. – 154 с.
14. Хупорской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования /А.В. Хупорской //Народное образование.- 2003.- №2.

**ИНТИХОБИ КАСБ ОМИЛИ БЕҲТАР ГАРДОНИДАН
ДАР ҲАЁТИ ОЯНДА**

САҒАРОВА М. Д. – унвончӯйи Пажӯҳшишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, к. Айнӣ – 126, тел.: +(992) 93-558-94-91

Муҳаққиқон ва олимон ба хулосае омадаанд, ки ҳар як даҳсола донишҳои равоншиносӣ, педагогӣ, фалсафӣ ва услубшиносӣ нав шуда, истилоҳу мағҳумҳои нав рӯи кор меоянд. Ҳамзамон, ин навғониҳо арзиши иҷтимоӣ дошта, мунтазам ба амал мепайванданд ва ин талаботи таълиму тарбияи мактабу маорifi муосир мебошад. Ҳамин тарик, қабулу омӯзиш ва амалӣ намудани ҳар як падидай инноватсионӣ дар кори таълиму тарбия ба кайфияти роҳбарони синф ва омӯзгорони муассисаҳо вобаста мебошад.

Вожаҳои асосӣ: роҳбари синф, дарси вакантӣ, озмун, қасбият, салоҳият, муҳаққик, олим, навғонӣ.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ В БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

САФАРОВА М. Д. – соискатель Института развития образования имени Абдурахмона Джами АОТ, г. Душанбе, ул. Айнӣ-126, тел.: +(992) 93-558-94-91

Исследователи и учёные пришли к выводу, что каждое десятилетие коренным образом вносит изменения в психологической, педагогической, философической науке и методов, приемов работы с учениками и студентами. Эти инновационные подходы, имеют социальное значение и часто применяются в практической деятельности преподавателей для достижении положительного результата. Таким образом, применение каждой инновационной деятельности в воспитании и обучении даёт удовольствие педагогическому коллективу.

Ключевые слова: классный руководитель, куратор, урок, вакансия, конкурс, профессионализм, компетентность, исследователь, ученые, инновация.

CAREER CHOICES ARE THE KEY TO CHANGING YOUR LIFE

SAFAROVA M. D.- name of the A. Komi Institute of Education Development, Society of the Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, 126 Ayni str., mob: +(992) 93-558-94-91

Researchers and scientists came to the conclusion that every decade fundamentally makes changes in the psychological, pedagogical, philosophical science and methods, methods of work with students and students. These innovative approaches are of social importance and are often used in the practice of teachers to achieve a positive result. Thus, the use of each innovation in education and training gives pleasure to the teaching staff.

Keywords: class teacher, curator, lesson, vacancy, competition, professionalism, competence, researcher, scientists, innovation.

Дар Паёми навбатии Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «*Мо бояд нишондиҳандоҳои таъмини сифатро дар ҳама зинаҳои таҳсилот ба стандартҳои ҷаҳонӣ наздиқ созем, ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбиро бо субъектҳои бозори меҳнат густарши бахшем, дараҷаи рушди низоми инноватсияи миллӣ ва нишондиҳандоҳои азхудкунии технологияҳои иштилоотиву коммуникатсиониро беҳтар гардонем*».

Муҳаққикон ва олимон ба хулосае омадаанд, ки ҳар як даҳсола донишҳои равоншиносӣ, педагогӣ, фалсафӣ ва услубшиносӣ нав шуда, истилоҳу мағҳумҳои нав рӯи кор меоянд. Ҳамзамон, ин навғониҳо арзиши иҷтимоӣ дошта, мунтазам ба амал мепайванданд ва ин талаботи таълиму тарбияи мактабу маорифи муосир мебошад. Ҳамин тарик, қабулу омӯзиш ва амалӣ намудани ҳар як падидай инноватсионӣ дар кори таълиму тарбия ба кайфияти роҳбарони синф ва омӯзгорони муассисаҳо вобаста мебошад.

Тадқиқотчии барҷастаи амрикӣ Майнрад Кейне мефармояд: „аз ҳама мушкил он аст, ки мардум ақидаҳои навро қабул надоранд ва тартибу низоми кӯҳнаро ҳам фаромӯш карданӣ нестанд“. Гуфтаҳои Майнрад Кейне дар шароити муосири таълиму тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рост меоянд, ки рафти татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ ва гузаштан ба низоми босалоҳият бо мушкилоти зиёд роҳандозӣ шуда истодааст. Ин низомҳои нави таълим ҷараёни ворид гаридидани Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба фазои ҷаҳонии таҳсилот таъмин менамоянд, аммо зумрае ба мақсаду муҳтавои онҳо сарфаҳм нарафта, ба қашолкорӣ роҳ медиҳанд.

Дар шароити ислоҳоти соҳаи маориф, рӯйдоруду тағииротҳои иҷтимоӣ – иқтисодии манфиатовари ҳаёти ҷамъиятий бояд ҳар чӣ бештар ба раванди таълим ва тарбия ворид

карда шаванд. Яке аз он омилҳои фоидаовар бозиҳои гуногун мебошанд, ки характери мансубият ба синну соли бачагонро бояд доро бошанд. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоиву миёнаи қасбӣ гузаронидани бозиҳо дар шакли «Дарсҳои ишғоли ҷойҳои холии корӣ» дар интихоби дурусти қасби ояндаи хонандагону донишҷӯён хело муҳим мебошад. Ин мавзӯй дар байни тадқиқотчиёни Пажӯҳишгоҳи рушди маориф оид ба интихоби дурусти қасби ояндаи хонандагон яке аз ҷойҳои асосиро ишғол менамояд. Дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии қасбӣ зумрае мавҷуданд, ки ба таҳсил кӯр-кӯрона ва бе дарки масъулияти қасбӣ доҳил шудаанд, аммо, дар ҳақиқат, ба он майлу ҳоҳиш надоранд.

Агар оид ба ин масъала омӯзиш ташкил диҳем, маълум мегардад, ки дар муассисаҳо оиди ин масъала кор ҷандон хуб ба роҳ монда нашудааст. Бинобар ин, агар дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ё ибтидоиву миёнаи қасбӣ ин шакли дарс васеътар ҷорӣ карда шавад, аз манфиат ҳолӣ нест, зеро ки аз синни мактабӣ агар ҷавонон ба дуруст интихоб намудани қасб, шуғли ояндаашон машғул шуда, майлу ҳоҳиши шахсӣ ҳосил намоянд, бехтару хубтар мебуд.

Муалимон, роҳбарони синф дар ҷунин дарсҳо метавонанд, тамоми вазифаву мансабро барои ишғол намудани ҷойҳои холии корӣ (таҳминӣ) ба озмун гузоранд. Аз ҷумлаи ҷунин ҷойҳои холи корӣ инҳоянд:

- 1.Мудири лабаратория
- 2.Ходими қалони илм
- 3.Ходими илм
- 4.Лабарант
- 5.Директор
- 6.Муовини директор.

Интихоби ҳоҳишмандон ба ин вазифаҳо дар асоси озмун гузаронида мешавад. Иштирокчиёни озмун ба ҳоҳишмандони ин ё он мансаб, вазифа ба воситаи ғурӯҳи мушоҳидачиён (экспертҳо) ба таври воқеъбинона баҳогузорӣ мекунанд. Дар байни мушоҳидачиёни назариётҷӣ, озмоишгар ва татбиқгарон бояд мавҷуд бошанд, то ки ба ғаъволияти довталабон баҳои воқеъбинона дода тавонанд. Ба вазифа ё мансаб шахси ҳоҳишманде сазовор дониста мешавад, ки ба ҳама саволҳои пешниҳодгардида ҷавоби нисбатан дуруст дода тавонад.

Дарси ишғоли ҷойҳои холии корӣ як шакли дарси тарбиявӣ мебошад, ки аз синфи ибтидой бояд барои дарёфт ва шинохти завқу ҳаваси қасбии бачаҳо оғоз карда шавад. Ин шакли дарс омили бехтаринест, ки дар асоси рақобати қасбӣ ва талаботҳои муосири муносибатҳои бозоргонӣ, хубро боло бардошта, сусту бадро аз қатор дур месозад. Дарси ишғоли ҷойҳои ҳолӣ (vakansia) бо зарурияти талаботи муосир пайдо гардида, омили асосӣ дар интихоби дурусти шуғл, қасб ва вазифа мебошад.

Рафти омодагӣ ба дарси бозӣ: омӯзгор мавзӯй умумиро барои бозӣ интихоб менамояд. Онро ба се ғурӯҳ саволномаҳои дорои мураккабии яҳхела ҷудо менамояд. Се ё панҷ мансаби ҳолиро дар таҳтаи синф бо тартиб менависад.

Тамоми ҷизҳои заруриро барои гузаронидани таҷриба омода месозад. Дар пурсишнома ё карточкаҳо се савол ба таври зайл ифода мейбанд: а) саволҳои назариявӣ, б) саволҳои мушоҳидавӣ, в) саволҳо оид ба масъалагузорӣ.

Хонандагон ба дарси ишғоли ҷойҳои холии корӣ ҳамаҷониба тайёр шуда, барои гузаронидани бозӣ синфҳонаро оро медиҳанд. Онҳо дар лавҳа номи лабаратория, корхона, ҳоҷагӣ ва ҷои холии кориро мекашанд ё менависанд ва дар рӯи мизи мушоҳидачиёни ё доварон тамғаҳо (табличкаҳо)-ро тайёр карда мегузоранд.

Мақсад ва мазмуни дарси бозӣ:

Пеш аз ҳама, барои мо муайян соҳтани миқдори ҳоҳишмандон ба ҷойҳои холии корӣ зарур аст. Миқдори ҳоҳишмандон барои ишғоли ҷойҳои холии корӣ на бояд аз 3- 4 нафар кам бошад. Агар миқдори мансабҳоҳон аз ин шумора зиёд бошад, боз хубтару бехтар аст, ки рақобат шадидтар гузарад. Пас, ба ҳама ҳоҳишмандони вазифаю мансаб саволнома дода мешавад, ки дар асоси он ба ҷавобгӯй тайёр шаванд.

Худи ҳайати хонандагон ё донишҷӯёро ба 3- ғурӯҳи мушоҳидачиёни ҷудо кардан зарур аст, то ки онҳо аз рӯи саволнома - карточка, ки саволҳои таҳассусианд, сатҳи дониши қасбии довталабон ё ишғолкунандагони ҷойҳои холии кориро баҳогузорӣ намоянд.

Гурӯҳи мушохидачиёнро метавонем, ба зергурӯҳҳо тақсим намоем ва онҳо бо саволнома – карточкаҳои мураккабияшон гуногун кор баранд.

Барои ҳама иштирокчиён: мансабҳоҳон ва мушохидачиён баҳри тартиб додани саволу ҷавоб дар доираи вазифаҳои холии корӣ 15 дақиқа вакт дода мешавад.

Шунидани ҷавобҳо ва муҳокимаи онҳо лаҳзай муҳимтарини дарс мебошад. Тавассути он дарк намудан душвор нест, ки хонандагон то қадом андоза ба ин ё он қасб шиносой доранд ва фаъолияти онҳо арзиши ин ё он мансабро ишғол намудани онҳо мебошад.

Мушохидачиён ҷавоби ҳоҳишмандони ин ё он мансабро шунида, такриз ва тавсия медиҳанд. Онҳо дурустии ҷавобро тасдиқ намуда, пуррагӣ, аниқӣ ва ҷиддияти онро бо ҷавобҳои худашон асоснок менамоянд ё инкор месозанд. Пас дар қисми хотимавии дарс мушохидон фикру мулоҳизаҳои хешро дар бораи довталабони ҷойҳои холи корӣ дар муддати 10 дақиқа иброз ва ҷамъбаст менамоянд.

Озмуни ишғоли ҷойҳои холии корӣ аз рӯи натиҷаи бадастомада ҷамъбаст карда мешавад. Шахсони аз озмун бомуваффақият гузашта дар паси мизҳои мансабҳои кории иғолкардаашон бо навиштаҷотҳои „директор”, «ҷонишини директор», «лаборант», «ҳодими қалони илм», «ҳодими ҳурди илм» ҷой мегиранд. Ба онҳо ба таври бозӣ бошад ҳам, дар муддати 5-10 дақиқа ҳӯҷат, шаҳодатнома навишта дода мешавад, ки ин боиси рӯҳбаландӣ ва боварӣ ба донишу тавониашон мегардад.

Тарзи дигар он аст, ки агар қасе даъвои ишғол кардани вазифаи лабаранти фанни физикаро дошта бошад, барои ӯ зарур аст, ки ба саволҳои зерин ҷавоб гардонад:

Саволномаи №1 оид ба донишҳои назариявӣ.

Дар давраи сӯҳтани Зкг борут 11400 КДЖ энергия ҳосил мегардад. Гармии ҷудонамудаи сӯзишвории сӯҳтаистодаро ҳисоб кунед? Ин савол хонанда, донишҷӯ ё мансабҳоҳро ба олами маърифати асрори ҳастӣ ворид месозад.

Саволи №2- аз донишҳои амалий.

Барои чӣ барфи ифлос дар ҳавои офтобӣ нисбат ба барфи пок тезтар об мешавад?

Саволи №3- аз донишҳои мушохидавӣ.

Тарозуи таълимиро гиред, дар штатив баробар карда гузоред. Аз зери тарозу шамъи сӯҳтаистодаро дар масофаи 10-12 см аз зери он гузаронед, ҳолати тарозу чӣ ғуна тағир мейёбад? Пас аз ин ҳоҳишманди мансаби лабарант боварии комил ҳосил менамоянд, ки ин вазифа ҳам мағҳуми хушку ҳолӣ не, балки дониш, салоҳият ва масъулияти шаҳрвандиро талаб менамояд. Хонандагон ба саволҳо ҷавоб ҷуста, боварӣ ҳосил менамоянд, ки тамоми нозукии қасбу кор хешро ноил буда, дониши ба ҳуд ҳосро талаб менамоянд.

Агар қадоме аз хонандагон ё донишҷӯён ҳавасу ҳоҳиши ба илм ва ба олимӣ сару кор гирифтандаро дошта бошанд ё талабгори ишғол кардани вазифаи холии ҳодими қалони илмро дошта бошанд, бояд ба ин саволҳо ҷавоб дода тавонад:

Саволи №1 оид ба муайян кардани дониши назариявии довталаб.

Дар дегчай алюминии вазнаш 800 г оби ҳаҷмаш 5-литрро аз 10⁰ С то ҳолати ҷӯшидан гарм кардн зарур аст. Ҳисоб кунед, ки барои гарм кардан ва ҷӯшонидани об чӣ қадар гармӣ сарф мешавад?

Саволи №2 барои муайян намудани дониши амалий. Дар хунуккунаки саноатӣ ҳаво ба воситаи кубурҳо (трубаҳо) бо ёрии маҳлулҳои хунуккунанда хунук карда мешавад.

Чунин, кубурҳо бояд аз боло ё поёни бино вasl карда шаванд?

Саволи №3- аз донишҳои мушохидавӣ.

Дар болои порчаи қофаз силиндро оҳанинро гузоред ва аз болои забонаи оташ гузаронед. Чаро қофаз дар намегирад ва намесӯзад?

Инчунин барои ҳоҳишмандони вазифаҳои холии кори лабарант ё мудири лабаратория чунин саволномаҳо тартиб дода мешаванд:

Саволи №1 аз донишҳои назариявӣ.

Ҳарорати куръаи сурб дар ҳолати 2 кг вазн доштану аз баландии 26 метр ба болои таҳтаи фӯлодин афтонидан чӣ ғуна тағъириот рӯй медиҳад? (Ҳисоб кунед, ки тамоми энергияи кинетикӣ ба энергияи доҳилӣ табдил мейёбад?)

Саволи №2 аз донишҳои амалий.

Сели конвексионӣ дар радифи сунъии замин (дар ҳолати бе вазнӣ) имконият дорад?

Саволи №3 аз донишҳои таҷрибавӣ мушохидаҳо.

Шамъро гиронед, бо даруни кубури доирашакл гузошта, болояшро пӯшед. Забонаи оташи шамъ паст шуда, қариб ба ҳомӯшшавӣ рӯ меорад. Барои чӣ? Агар кубурро каме бардорем, забонаи оташи шамъ баланду равшан мешавад. Барои чӣ?

Чунин дарсҳоро дар тамоми фанҳои таълимиӣ аз рӯи тамоми қасбу кор гузаронидан мумкин аст ва фикр меқунем, ки натиҷаи дилҳоҳ ҳоҳад дод. Пас аз чунин дарсҳо хонандагон ё донишҷӯён моҳият, муҳимијат ва масъулияти ҳама қасбу корро шуурона дарк карда, бо қадамҳои устувор ва эътиқоду боварии қавӣ онро интиҳоб менамоянд, ки аз уҳдаяш баромада тавонанд.

Ин аст дарси тарбиявӣ дар интиҳоби шууронаи қасб, ки ояндаи инсонро равшану бехато гардонида, ба инкишоф, ки асоси диалектика мебошад такон мебахшад.

АДАБИЁТ:

1. Александрова Е.В. Экранное чтение как один из приемов формирования компетентностного читателя / Е. В. Александрова// Литература в школе. - 2013. - № 10. - С. 23-25.
2. Алицханова Д.Ю. Формирование экономической компетентности школьников / Д. Ю. Алицханова// Педагогика. - 2008. - № 1. - С. 119-121.
3. Андюсов Б. Кейс-технология - инструмент формирования компетентностей / Б. Андюсов// Директор школы. - 2010. - № 4. - С. 61-65.
4. Антипина Л.Б. Компетентностный подход в реализации образовательного процесса / Л. Б. Антипина// Методист. - 2010. - № 2. - С. 39-44.
5. Атаманская М.С. Компетентностный подход в школьном физическом образовании / М. С. Атаманская// Физика в школе. - 2009. - № 6. - С. 28.
6. Аюпова С.Д. Критерии компетентностного урока / С. Д. Аюпова// Справочник заместителя директора школы. - 2013. - № 2. - С. 65-82.
7. Балабан О. "Знаниевая" школа и компетентностный подход: попытка интеграции : работа с учебными материалами как средство формирования компетенций / О. Балабан// Первое сентября. - 2008. - № 1. - С. - 12.
8. Барабанов В.В. Задания компетентностной направленности на аттестационных экзаменах по географии / В. В. Барабанов// Оценка качества образования. - 2008. - № 6. - С. 38-46.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

НИҶЗБОКИЕВ С.К. - доцент, заведующий кафедрой технологии текстильных изделий Технологического Университета Таджикистана, город Душанбе, ул. Дехоти 1/2

Инновационный процесс представляет собой особую форму качественного перехода от известного к неизвестному, что осуществляется через различные формы поисковой деятельности.

Одним из механизмов, стимулирующих формирование инновационного мышления студентов, являются интеллектуальные задачи. Они вскрывают и приводят в движение познавательные ресурсы, формируют исследовательский стиль умственной деятельности. Возникая на базе затруднительных ситуаций, при решении значимых для человека проблем, интеллектуальная задача своеобразно моделирует процесс инновационного мышления, служит действенным средством его формирования и развития у студентов.

Ключевые слова: уровень развития интеллекта; уровень инновационных способностей; формирование инновационного мышления студентов; кредитная технология обучения; ориентация учебного задания на личность студента; познавательные ресурсы.

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ОМӮЗИШИЕ, КИ БА САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ДОНИШЧҮЁНИ ИХТИСОСИ МУҲАНДИСӢ-ТЕХНОЛОГӢ НИГАРОНИДА ШУДААСТ

НИҶҖБОҚИЕВ С.К. – дотсент, мудири кафедраи технологияи наассочии Донишгоҳи технологији Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, к. Дехотӣ 1/2

Чараёни навоварӣ шакли маҳсуси нишондиҳандай сифатие мебошад, ки аз рӯи шаклҳои маҳсуси ҷустуҷӯй як номуайяни ба шакли нишондиҳандай муайяне мубаддал мегардад. Яке аз намудҳои нишон додани шакли навоварии донишчӯён ин масъала гузории фикрронии онҳо мебошад. Ин масъалаҳо кушода шуда потенциали шуурнокиро ба ҳаракат меоранд ва тадқики масъаларо дар таасуроташон ба шакле омода менамоянд. Ҳангоми ҳалли мушкилот масъалаи фикрронӣ натиҷаи навовариро бояд ба шакле омода карда тавонад, ки ин натиҷагирии кори донишчӯй бошад.

Вожаҳои асосӣ: Сатҳи ташаккули шуур; сатҳи қобилияти навовариҳо; ташаккул ёбии фикрронии навоварии донишчӯй; шакли таҳсили кредитӣ; Муносабии вазифаи таълими ба шахсияти донишчӯй; потенциали сатҳи шуурнокӣ.

EDUCATIONAL TECHNOLOGY AIMED AT PROFESSIONAL COMPETENCE IN ENGINEERING STUDENTS

NIYOZBOKIEV S.K. – docent, head of the Department of Textile Technology of the Technological University of Tajikistan, Dushanbe, 1/2 Dehoti Str.

The innovation process is a special form of qualitative transition from known to unknown, which is carried out through various forms of search activity.

One of the mechanisms that stimulate the formation of innovative thinking of students are intellectual tasks. They reveal and set in motion cognitive resources, form a research style of mental activity. Arising on the basis of difficult situations, when solving problems that are significant for a person, the intellectual task in a peculiar way models the process of innovative thinking, serves as an effective means of its formation and development among students.

Keywords: intelligence development level; level of innovative abilities; the formation of innovative thinking of students; credit technology training; orientation of the study assignment to the personality of the student; cognitive resources.

И.В. Сумбаев впервые в советской психологии выделил в психике человека сознание и подсознание и определил роль подсознания в инновационном процессе. Его точка зрения относительно стадий инновационного процесса перекликается с мнением П.К. Энгельмейера и М.А. Блоха:

- 1) вдохновение (деятельность воображения, возникновение идеи),
- 2) логическая обработка идеи,

3) выполнение творческого замысла. Помимо этого, автор выделил следующие характеристики научного творчества: сосредоточенность внимания на определенную тему, накопление и систематизация материала, обобщение и получение выводов.

Д.Б. Богоявленская выделяет в качестве единицы исследования интеллектуальную активность; вводит понятия «креативной активности личности» как определенной психологической структуры, присущей креативному типу личности. Данный тип личности, по ее мнению, присущ всем новаторам, независимо от рода деятельности [1].

В настоящее время существует три основных подхода соотнесения инновация с интеллектом. Согласно первому мнению, как таковых инновационных способностей нет, а интеллектуальная одаренность – необходимое, но недостаточное условие инновационной активности личности. Детерминантами инновационного поведения являются мотивация, ценности и некоторые личностные черты (когнитивная одаренность, чувствительность к проблемам, независимость в неопределенных и сложных ситуациях) – так считают А. Танненбаум, Д.Б. Богоявленская, А. Маслоу.

Те, кто придерживается второй точки зрения, считают инновационную способность (креативность) самостоятельным, независящим от интеллекта фактором. То есть, между уровнем развития интеллекта и уровнем креативности если и существует взаимосвязь, то незначительная. Данное мнение разделяют Дж. Гилфорд, Г. Грубер.

И, наконец, Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Айзенк и др. полагают, что высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень инновационных способностей и наоборот. В этой связи интересна концепция Р. Стернберга, в рамках которой интеллектуальная деятельность рассматривается в трех аспектах: механизмы функционирования интеллекта (отражение решения, когнитивные стили, знания); связи интеллекта с типами задач (интеллект участвует и при решении новых задач, и при автоматизации действий) и отношения интеллекта с внешним миром.

Обобщая имеющиеся точки зрения, можно выделить следующие качественные характеристики формирования инновационного мышления:

- дивергентность – способность выйти за пределы привычных представлений, увидеть объект с разных сторон и обнаружить новые способы его применения на практике;
- гибкость – способность находить и принимать множество решений, продуцировать множество идей в неожиданных ситуациях; без труда переходить от одной проблемы к другой, не ограничиваться одной точкой зрения;
- оригинальность – необычность, самобытность высказываемых идей и принимаемых решений, их интеллектуальная новизна и, при этом, научность, отсутствие девиантности;
- самостоятельность – способность принимать решения без помощи извне, не ориентируясь на авторитеты; неконформность оценок и суждений;
- новизна – отсутствие аналогов процессу (результату) в объективной действительности и/или в индивидуальном опыте субъекта.

2. Условия, стимулирующие формирование инновационного мышления студента.

Инновационный процесс представляет собой особую форму качественного перехода от известного к неизвестному, что осуществляется через различные формы поисковой деятельности.

В качестве условий, способствующих развитию инновационного мышления и креативности личности, Е.П. Торренсом было выделено следующее: наличие творческих способностей, инновационных умений и инновационной мотивации. При этом высокий уровень проявления инновационных способностей может наблюдаться только при совпадении всех трех факторов.

Так, например, при отсутствии инновационной мотивации высокий уровень творческих способностей не может гарантировать инновационных достижений ни в науке, ни в искусстве, ни в других видах деятельности даже при полном овладении новейшими технологиями. И, наоборот, наличие соответствующей мотивации необходимыми знаниями и умениями при отсутствии инновационных возможностей не может привести к инновационному результату, обеспечивая лишь исполнительское мастерство.

Существует распространенное мнение о том, что творческий потенциал человека не может быть развит, возможно лишь его освобождение. Однако опыт обучения некоторым аспектам и способам креативного поведения и самовыражения, моделирования инновационных действий и способностей в различных сферах деятельности демонстрирует существенный рост показателей инновационного мышления, а также появление и усиление таких качеств личности, как независимость, открытость новому опыту, чувствительность к проблемам, высокая потребность в творчестве.

Психологами был выделен ряд условий, стимулирующих и способствующих развитию инновационного мышления:

- ситуации незавершенности или открытости, в отличие от жестко заданных и строго контролируемых;
- создание, разработка приемов и стратегий, предметов и инструментов для последующей деятельности;
- стимулирование ответственности и независимости;
- акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях [2].

В процессе обучения в вузе практически отсутствуют задачи, которые способствовали бы развитию всех мыслительных операций и характеристик мышления. В основном преобладают задания, имеющие решение алгоритмического типа и однозначный ответ. И студент, даже имея необходимые знания, критичность, гибкость и глубину мышления, не всегда способен решать задачи, поскольку присутствует определенного рода стереотип – все задачи решаются с помощью определенно заданных схем и любое решение, выходящее за рамки данной схемы, считается неверным.

Формировать инновационное мышление – значит формировать и совершенствовать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение и обобщение, классификацию, планирование, абстрагирование, и обладать такими характеристиками мышления, как критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, вариативность, а также развивать воображение и обладать знаниями разного содержания.

Для студентов инженерно – технологического профиля, наибольшую актуальность приобретает развитие таких качеств, как гибкость и быстрота. Именно наличие данных качеств позволяет студентам более легко осваивать основы дисциплин, а также является необходимой составляющей их будущей профессиональной деятельности. Развитие инновационного мышления дает возможность вырабатывать у студентов такие качества, как компетентность, эмпатию, умение устанавливать контакты и без потерь разрешать возможные конфликтные ситуации в профессиональной деятельности, умение быстро реагировать на изменяющиеся условия и находить адекватные пути выхода из тех или иных профессиональных или жизненных ситуаций.

Формировать инновационное мышление и нацеливать на творчество необходимо также студентов, обучающихся на экономических или технологических специальностях. Перед специалистами таких профилей профессиональной деятельности ставятся задачи, которые не всегда можно решить традиционными путями, а требуется креативный подход.

В этом случае раскрытию инновационного потенциала способствует внеучебная деятельность, которая реализуется посредством привлечения студентов к участию в спортивных соревнованиях, фестивалях, концертах, в выставках, различного рода кружках и помогает студенту адаптироваться в тех или иных условиях, раскрыть свои скрытые ресурсы. По результатам проведенного исследования было выяснено, что внеучебная деятельность помогает студентам бороться со своим комплексами, недостатками. Также было определено, что именно такой вид деятельности позволяет студенту заниматься и получать знания именно в той области, которая, по его мнению, кажется наиболее интересной, а, следовательно, совершенствовать свои знания умения и навыки, совершенствовать свои способности и стремиться к первенству.

Формирование инновационного мышления студентов часто сдерживается тем, что их память не в состоянии усвоить огромного количества фактов, которые нужны сегодня, но окажутся бесполезными завтра. Необходимо преодолевать взгляд на обучение как на процесс, в основе которого лежит запоминание и воспроизведение, пересмотреть содержание учебных занятий, выделить в учебных программах опорные пункты, в которых указать, что подано в ознакомительном, информационном плане и что подлежит заучиванию.

Одним из механизмов, стимулирующих формирование инновационного мышления студентов, являются интеллектуальные задачи. Они вскрывают и приводят в движение познавательные ресурсы, формируют исследовательский стиль умственной деятельности. Возникая на базе затруднительных ситуаций, при решении значимых для человека проблем, интеллектуальная задача своеобразно моделирует процесс инновационного мышления, служит действенным средством его формирования и развития у студентов. Особенно перспективными в этом отношении являются задания, при выполнении которых происходит глубокое преобразование исходного состава их требований, а также задачи со скрытым составом исходных данных, т.к. они не имеют определенного законченного ответа, поскольку студент может по мере своих склонностей и способностей неограниченно углубляться в изучение поставленного вопроса. К сожалению, студенты часто оказываются не в состоянии не только «неограниченно углубляться в изучение поставленного вопроса, но даже мысленно отступить от предъявленной им первоначальной формулировки, тогда как именно в этом умении и таится наиболее

правильное решение проблемы. Инновационная реконструкция основных структурных компонентов задания, включение их в новые системы связей активно содействуют формированию самостоятельности мышления, развивают оригинальность и находчивость ума.

Интеллектуальные задачи характеризуются большим разнообразием и различаются по условиям возникновения проблемы и характеру самостоятельно работы студентов:

- 1) оценочный выбор способа действия;
- 2) наличие фактов, содержащих действительные или кажущиеся противоречия;
- 3) различные оценки одного и того же явления;
- 4) обоснование или опровержение какой-то оценки явления;
- 5) возможность сделать противоположные оценочные выводы о явлении;
- 6) проблема, возникающая на «межпредметном уровне» [3].

Одной из решающих предпосылок к развитию инновационного мышления студентов в процессе кредитной технологии обучения является максимальная ориентация учебного задания на личность студента, что возможно лишь при учете индивидуально-типологических различий.

В опьте вузов наибольшее распространение получили следующие формы индивидуализации обучения:

- использование разных вариантов однотипных заданий;
- применение заданий разной степени трудности;
- дифференцированное инструктирование студентов при выполнении самостоятельной работы;
- разное количество заданий по одной теме для студентов различного уровня обучаемости [1].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Педагогика Под ред. В.А. Сластенина. -М.: Просвещение, 1998. -С.186-193
2. Оконь В.А. Основы проблемного обучения. М.: Педагогика, 1968. - 208 с.
3. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.

ШАРОИТИ ПЕДАГОГИИ АМАЛИГАРДОНИИ АЛОҚАМАНДИИ БАЙНИФАННӢ ДАР ТАҲСИЛОТИ ГРАФИКӢ

БОЕВ М.Б. - унвонҷӯйи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А.Чомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, к. Айнӣ – 126, E-mail: mirodbek.boev.88@mail.ru, тел.: +(992) 92 730 95 59

Муаллифи мақолаи мазқур ташаккулёбии унсурҳои фаъолияти касбии муҳандисро бо назардошти шароити педагогии амалигардонии алоқамандии байнифандӣ дар таҳсилоти графикиро зери тадқиқот қарор додааст.

Бар ақидаи муаллиф, муҳайё намудани шароитҳои зерин, аз чумла: бунёди муносибати мусбии донишҷӯён ба фаъолияти таълимӣ ва кӯшиш ба он; дар донишҷӯён ташаккул додани рағбати касбӣ тариқи таъмини навгонӣ, гайристандартӣ будан дар пешниҳоди маводи таълимӣ; самтгирӣ ба моҳияти амалии маводи таълимӣ; таъмин кардани имконияти интихоби вазифаҳо аз ҷониби донишҷӯён; ташкил кардани алоқаи мутақобилаи мусбӣ ва ғ. самаранокии фаъолияти таълимиро афзуза, ташаккулёбии унсурҳои фаъолияти касбии муҳандисро имконпазир мегардонанд. Ҳамчунин, аз тарафи муаллиф ба корҳои муштараки илмӣ-тадқиқотӣ, тарҳрезӣ ва таҷрибавии кафедраҳои таҳассусӣ дар алоқамандӣ бо кафедраи графикаи муҳандисӣ ва корхонаҳои пешоҳангӣ соҳавӣ дикқати маҳсус дода шудааст.

Вожаҳои асосӣ: шароити педагогӣ, самаранокии фаъолияти таълимӣ, ҳамгироии байнифандӣ, геометрияи тасвириӣ, тамсиласозии геометриӣ, технологияҳои инноватсионии таълимӣ.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА К ГРАФИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

БОЕВ М.Б. - соискатель Института развития образования имени А. Джоми Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, E-mail: murodbek.boev.88@mail.ru, тел.: +(992) 92 730 95 59

Автор статьи исследует основные принципы формирования профессиональной деятельности инженера с учетом педагогических условий реализации междисциплинарного подхода к графическому образованию.

Автор придерживается мнения, что обеспечение следующих педагогических условий, как создание атмосферы положительного отношения – студентов к учебной деятельности и стремление к ней; формирование у студентов профессионального интереса через обеспечение новизны, нестандартности в предъявлении учебного материала, ориентация на практическую значимость учебного материала, обеспечение возможности выбора заданий студентами, организация положительной обратной связи и т.д. позволяет повысить качество знаний при подготовке технического специалиста, обеспечивая систематизацию, обобщение и уплотнение знаний. Также автор уделяет особое внимание установлению междисциплинарных связей внутри конкретной специальности, совместные научно – исследовательские, проектные и опытно – конструкторские работы, проводимые специальными кафедрами с кафедрой инженерной графики и ведущими предприятиями выбранной отрасли.

Ключевые слова: педагогические условия, эффективность образовательной деятельности, междисциплинарная интеграция, начертательная геометрия, геометрическое моделирование, инновационные образовательные технологии.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPLEMENTING THE INTERDISCIPLINARY APPROACH TO GRAPHIC EDUCATION

BOEV M.B. - Candidate of Scientific Research Institute of Education Development named after A. Jomi Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, E-mail: murodbek.boev.88@mail.ru, mob.: +(992) 92 730 95 59

The author of the article explores the basic principles of the formation of the professional activity of an engineer taking into account the pedagogical conditions for the implementation of an interdisciplinary approach to graphic education.

The author is of the opinion that providing the following pedagogical conditions, like creating an atmosphere of positive attitude - students to learning activities and the desire for it; the formation of students' professional interest through ensuring novelty, originality in the presentation of educational material, orientation on the practical significance of educational material, providing students with the opportunity to choose tasks, organizing positive feedback, etc., can improve the quality of knowledge in the preparation of a technical specialist, ensuring systematization, generalization and compaction of knowledge. The author also pays special attention to the establishment of interdisciplinary relations within a particular specialty, joint research, design and development work carried out by special departments with the Department of Engineering Graphics and leading enterprises of the selected industry.

Keywords: pedagogical conditions, the effectiveness of educational activities, interdisciplinary integration, descriptive geometry, geometric modeling, innovative educational technologies.

Пеш аз ҳама, гуфтан ҷоиз аст, ки шароити педагогӣ дар масъалаи амалигардонии вобастагии байнифандӣ нисбати таҳсилоти графикӣ нақши муҳим дорад.

Бинобар ин дар ибтидо мағҳуми «шароити педагогӣ»-ро баррасӣ менамоем. Мағҳуми «шароит» дар фалсафа ҳамчун дараҷаи ифодакунандай муносибати объект, ҳодисаҳои ҳолати муайянкунандай онҳо истифода мешавад. «Шароит – ин чизе мебошад, ки аз он ҷизи дигар вобаста мебошад, унсури муҳимми маҷмӯи обеъктҳо, ки мавҷудияташон ҳастии ҳодисаи мазкурро муайян мекунад» [8].

Дар адабиёти илмӣ - педагогӣ мағҳуми «шароити педагогӣ» ҳамчун маҷмӯӣ имкониятҳои обеъктивии таъмин кардани мундариҷа, усул, шаклҳои ташкилий ва захираҳои маводиро барои ноил гардидан ба мақсадҳои педагогии гузошташуда фахмида мешавад [1, 6, 7]. Дар тадқиқоти мо шароити педагогӣ:

- натиҷаи таҳия ва амалигардонии мундариҷаи ҳаммонанд ва усулҳои таълим;
- ба раванди педагогӣ доҳил кардани захираҳои мутобиқи маводӣ-техники;
- бунёд ва рушди шаклҳои самараноки ташкилу идоракуни фаъолияти таълимиро муайян мекунад.

Мувофиқи андешаҳои олимон, маҷмӯи шароит дар мувофиқа бо мақсадҳои педагогии гузошташуда тасвият карда мешавад.

Ба қатори шароити педагогии асосии амалигардонии алоқамандии байнифаний нисбати таълимоти графикӣ дар Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ - техники (МТОҚ) ва ташаккулебии мундариҷаи он дар асоси ҳамгирии байнифаний шароити мундариҷавӣ, ташкилий, мундариҷавӣ-ташкилиро мансуб донистем. Байни шароитҳои мундариҷавӣ шароитҳои зеринро метавон қайд кард:

- табаддулоти фанни геометрияи тасвирӣ ба назарияи тамсиласозии геометрӣ тариқи тағйир додани асоси мундариҷавии (тамсилаи геометрографӣ) таъминкунандай алоқаи байнифаний геометро - графикӣ ва фанҳои таҳассусӣ-техники;
- мавҷудияти мундариҷаи байнифаний асоснок кардашудаи таълимоти графикӣ барои ихтиносҳои гуногун, ки ташкилдиҳандои инвариантӣ (бунёдӣ) ва вариативиро дар бар мегирад;
 - мавҷудияти саմнокии касбии таълим;
 - ташкили алоқаҳои байнифаний дар доҳили соҳаи таҳсилоти фанҳои графикӣ ва берун аз ин соҳа;
 - истифода намудани технологияҳои таълимии инноватсионӣ дар раванди таълим.

Дар байни шароитҳои ташкилии педагогӣ мунтазам гузаронидани мониторинги шароитҳо дар бозори меҳнат нисбати мутахассиси техники пешниҳодшаванда, ҷиҳати таъмин кардани рақобатпазирии ҳатмкунандагон муҳим ҳисоб меёбад. Дар асоси таҳлили натиҷаҳои мониторинг нисбати мутахассиси замони мусир як қатор шароити нав ташаккул меёбанд. Шароити мазкур барои ташаккули мундариҷаи нав ва соҳтори фанҳои графикӣ асос ҳисоб ёфта, дар соҳаи донишҳои техники ташкилдиҳандай вариативии мундариҷаи таълимоти геометрӣ-графикиро (ТГГ) боис мегарданд. Чуноне ки таҷрибаи мо нишон медиҳад, ҳамгирии донишҳои графикӣ ва касбӣ ҳангоми азҳуд намудани фанҳои ташкилдиҳандай вариантнок ва инвариантӣ (асосии) мундариҷаи ТГГ дастрасшуда ҳангоми тайёр кардани мутахассисони техники баланд бардоштани сифати донишро имконпазир мегардонад.

Дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашуда метавон қайд кард, ки шароити ташкилий - мундариҷавии муҳим аз инҳо иборат аст:

- ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён;
- инфиродигардонии таълим;
- таълими омӯзгори соҳаи фанҳои графикӣ ҷиҳати истифодаи муносибати байнифаний дар фаъолияти педагогӣ.

Ғайр аз ин, ҳангоми амалигардонии муносибати байнифаний нисбати ТГГ донишҷӯёни МТОҚ – и техники шароити зерини педагогӣ бояд ба эътибор гирифта шаванд:

- мувофиқи мақсад будани истифодаи ин ё он усул ҳангоми азҳудкуни мавзӯи интихобшудай фанни таълими;
- мутобиқати банди (мавзӯи) интихобшуда ба шароити хучҷатҳои меъёрии амалкунанда;
- муқаммалии нисбии ҳар як машғулият, яъне ҳар як машғулияти амалӣ ва кори мустақилонаи дониҷӯ бо роҳбарии муаллим (КМРМ) дар мавзӯи интихобшуда;
- муҳайёе кардани шароит барои дастгирии рӯҳии донишҷӯён;
- истифода кардани технологияҳои педагогӣ бо назардошти шароити диверсификатсияи маълумот (кафолати интихоби самти худ дар соҳаи маълумот) [4,5].

Номгӯйи шартҳои педагогии ташаккули ТГГ барои ихтиноси мушахҳас вариантҳои гуногуншакли ёридиҳандай дар ҷанбаи методӣ ба қадри кофӣ хуб тартиб

додани омӯзиши мавзӯй, банди фанни таълимиро дар бар мегирад. Барномаҳои корӣ, нақшаҳои мавзӯй, дастурҳои омӯзиши мавзӯй ё бандҳои алоҳидай барои ихтисосҳо тартибдодашуда бинобар шароити касбии зудтағийирёбанда тасҳехи (аз нав коркард, такмил) доимиро талаб мекунанд.

Ҳангоми ташкил кардани таълими фанҳои графикӣ ба мундариҷаи геометрияи тасвири ҳамчун фанни асосӣ барои омӯзиши фанҳои дигар дар МТОК – и техникий, инфодакунандай тамсиласозии графикӣ бояд диққати маҳсус дода шавад.

Ҳамин тавр, қисми асосии ташаккули мундариҷаи ТГГ дар асоси муносибати байнифандӣ дар МТОК тасҳехи (ё азнав тартиб додан) барномаи таълимии фан мушаххас барои ҳар як ихтисос мувофиқ буда ҳисоб меёбад. Барои ин амалҳои зеринро иҷро кардан зарур аст:

- ба сифати асоси тартиб додани барномаи таълимиӣ ба эталони давлатӣ – Барнома доир ба графикаи муҳандисӣ-компьютерӣ (ГМК) такя карда шавад;
- дар сарсухан моҳияти ҷаҳонбинӣ, таъриҳӣ, таҳсилоти умумӣ, касбӣ ва амалии фанни графикӣ инъикос карда шавад;
- ташкилдиҳандаҳои касбӣ-амалиӣ ва гуманитарӣ дар ҳама шаклҳои таълим қадри имкон амалиӣ гардонда шавад, вале тариқи миқдори маҳдуди соатҳои аудиторӣ бо афзалияти кори мустақилонаи (реферат, лоиха ва кори курсӣ ва файра) донишҷӯён;
- тасвият кардани салоҳиятҳои асосии геометрий-графикӣ, ки донишҷӯй бояд тасарруф кунад ва дар баробари ин маҳорати тартиб додани тамсилаҳои графикӣ бо муоинашавандагии компютерии вазифаҳои касбӣ ва истеҳсолотӣ-амалии дигар маҳсусан қайд карда шавад;
- меъёрҳои мутобиқат ба мақсадҳои ТГГ, муносибӣ (дастоварди натиҷаҳои бехтарин дар шароити мазкур ҳангоми сарфи минималии вақт), самаранокӣ (дастоварди натиҷаҳои педагогии мусбӣ) ба эътибор гирифта шаванд.

Таҷрибаи мо нишон дод, ки ҳангоми тартиб додани барномаи корӣ доир ба назарияи тамсиласозии графикӣ марҳалаҳои дар боло тавсияшуда самаранок мебошанд.

Файр аз ин, маводҳои дидактикаи барои донишҷӯён доир ба мавзӯъҳои азхудкардашавандай фан, инчунин, мавзӯъҳои доир ба масъалаҳои тамсиласозии гайрихаттӣ дар кафедраи соҳавӣ мавҷудбуدارо ба барномаи корӣ дохил кардан мумкин аст. Чунин барномаҳои корӣ ҷорӣ кардани принципҳои дидактикаи зеринро мусоидат мекунанд: мақсаднокӣ, пайдарпайӣ, байнифандӣ будан, бефосилагӣ, далелнок кардан, рушди фаҳмиши графикӣ, тамсиласозии ҳолатҳо, ҳаркорагӣ, ҳудомӯзӣ.

Барои донишҷӯёни таҳсилгирандаи ҳамаи ихтисосҳо ин маводҳо бояд дастрас (дар кабинети методӣ нигоҳ дошта шаванд) бошанд. Чунин ҳолат ба донишҷӯён ҳангоми зарурати ихтиёри мустақилона барқарор намудани маълумоти графикии мавҷударо (мисол, пеш аз санчиши тестӣ ҷиҳати муайян кардани дониш ручӯи такрорӣ карда шавад, малакаи ҳалли масъалаҳо ёдоварӣ карда шавад, алгоритми ҳалли масъала, соҳтани тамсilaҳои графикӣ такрор карда шавад) имконпазир мегардонад.

Раванди амалигардонии муносибати байнифандӣ нисбати ТГГ истифодаи воситаҳои гуногуни таълимоти касбӣ-мақсаднокро талаб менамояд, ки ташаккулӯбии унсурҳои фаъолияти касбии муҳандисро имконпазир мегардонанд. Вале хусусияти геометрияи тасвири ҷунун аст, ки воситаи нисбатан муҳими ташаккулӯбии ҷанбаи графикии фаъолияти касбии муҳандис ҳалли масъалаҳои тамсиласозии графикӣ тариқи муоинашавандагии компютерӣ ҳисоб меёбад. Комплексҳои таълимиӣ-методии тартиб додашаванда бояд масъалаҳои тамсиласозии графикиро дар бар гиранд, ки тасвияташон барои донишҷӯён аз ҷиҳати касбӣ маънидор бошанд ва объекти фаъолияти касбии минбаъдаи онҳоро бояд даҳолат кунад. Бинобар ин тартиб додани силсилаи маҷмӯаи масъалаҳо (ҳам умумӣ ва ҳам аз рӯи соҳаҳои маҳсуси алоҳидай фанҳои графикӣ ва аз рӯи гурӯҳи ихтисосҳои муҳандисии ба ҳам наздик), ки барои гузаронидани дарсхои амалии ва семинарҳо бо донишҷӯён маводи кофиро медиҳанд, муаммои муҳим боқӣ мемонад. Одатан ҳангоми тарҳрезии мундариҷаи таълим муаллифон нисбати дар он маҳсусан инъикос кардани танҳо донишҷои илмиро дар намуди нисбатан мусоир ва беҳтарини ба низом даровардашуда (дар ҷанбаи соҳтори худи дониши илмӣ), на балки аз нуқтаи назари азхудкунии имконпазири он аз ҷониби

денишчӯён ва зарурати ин азхудкунӣ барои фаъолияти минбаъдаи онҳо, кӯшиш менамоянд.

Таҳлили адабиёти таълимӣ доир ба геометрияи тасвирӣ ва графикаи муҳандисӣ барои МТОК - и техникӣ актуалӣ будани муаммои тарҳрезии таъминоти методиро барои амалигардонии алоқаҳои байнифаний графикай муҳандисӣ-компьютерӣ бо фанҳои дигари тахассусӣ ҳангоми таълими денишчӯёни МТОК- и техникӣ тасдиқ менамояд. Таълими соҳтори занцираи пурраи истифода кардани компютер моҳияти байнифаний таълимоти тамсиласозро дар асоси назарияи тамсиласозии геометрӣ, ки алоқаҳои табиии математика, информатика ва фанҳои дигарро таъмин мекунад ва рушди салоҳиятҳои байникасбиро мусоидат мекунад, нисбатан амиқ инъикос мекунад. Аз нуқтаи назари педагогӣ ташаккулёбии малакаҳои тамсиласозии графикӣ бо муоинашавандагии компютерӣ бояд аз рӯзҳои нахустини таълими денишчӯ дар МТОК- и техникӣ гузаронида шавад.

Дар асоси муносибати байнифаний ташаккулёбии мундариҷаи таълими графикӣ дар раванди тарҳрезии барномаҳои қасбӣ аз рӯи назарияи тамсиласозии графикӣ ва графикай компютерӣ барои денишчӯёни ихтисосҳои гуногун ба масъалаҳои зерин диққат дода шуданд:

- натиҷаҳои таҳлили тавсифномаҳои тахассусии ихтисос барои муайян кардани шароит нисбати азхудкунии фанни геометрияи тасвирӣ бо методологияи тамсиласозии он;
- натиҷаҳои таҳлили зарурат ҷиҳати истифода кардани тамсиласозии графикӣ (визуалӣ – забони қиёғавӣ) дар фанҳои табиӣ-илмӣ, умумикасбӣ ва фанҳои тахассусӣ барои муайян кардани соҳтор ва мундариҷаи фанни назарияи тамсиласозии геометрӣ-графикӣ (НТГГ);
- алоқаҳои байнифаний НТГГ бо фанҳои дигар барои тақсимоти оқилонаи маводи таълимӣ, муайян кардани мақсади қасбии он, бартараф кардани тақрорёбӣ дар баёни мавод дар фанҳои таълими гуногун, муттаҳид кардани саъю қӯшиш барои кори муштарақ, мувофиқа кардашудаи омӯзгорони бо денишчӯёни ихтисоси интихобшуда коркунанда.

Бояд қайд кард, ки шароити педагогӣ дар маънни муайян қонуниятиҳои самаранокиро ифода мекунад, зоро алоқаҳои объективии байни паҳлуҳои гуногуни таълимоти графикӣ ва омилҳои ба натиҷабаҳшии мавҷудият таъсирасонандаро ошкор менамояд. Азбаски самаранокӣ ба маънни умумӣ таносуби ҳарочоти ҷинсхои гуногуни захираҳо ва натиҷаҳои ҳақиқии фаъолиятре ифода мекунад, он гоҳ баҳодиҳии самаранокии муносибати байнифаний нисбати ТГГ дар асоси дараҷаи дастоварди мақсадҳои раванди таълим (яъне сифати натиҷаи гирифташуда) ва ҳарочот барои дастоварди он амалӣ гардонда мешавад. Самаранокии муносибати байнифаний аз як тараф тариқи бартараф кардани яке аз муҳолифати асосӣ, ки табаддулоти босуръати денишҳо дар замони мусоир ва имкониятҳои маҳдуд кардашудаи азхудкунии онҳо аз ҷониби инсон, аз тарафи дигар мақсади маҳдуди пояи меъёрии ихтисосҳои техникиро бекор мекунад, тасдиқ карда мешавад.

Фаъолияти истеҳсолотии мусоир дар шароити ба зуддӣ қуҳнашавии денишҳо ва тағйиротҳои чуқури пояҳои техникӣ зарурат нисбати инсони дорои дастаи қасбии омодагӣ, ҷиҳати таҳлил ва тартибидҳӣ қобилиятдошта, ҳолати баамаломадаро ба қадри кофӣ зуд дарк карда тавонанда, муамморо тасвияткунанда, барои ҳалли масъалаи гузошташуда аз ҳаҷми мавҷудаи иттилоот заруриашро интихоб карда тавонандаро талаб менамояд. Маҳз самтирии байнифаний маълумоти техникӣ ба денишчӯ доираи васеи усул, восита ва шакли фаъолияти истеҳсолотии ба тахассуси амиқ самтиришударо мекушояд.

Алоқамандии байнифаниро нисбати таълимоти графикӣ дар МТОК - и техникӣ истифода карда, мутахассиси дорои қобилияти дар стандартҳои таълимӣ, ҳолатҳои якхела бомуваффақият истифода кардани денишҳои маҳсус, қасбӣ, пайдо кардани денишҳои нав барои мавриди вазияти гайристандартӣ тариқи мусоидат нисбати рушди салоҳиятҳои мутобиқ, тайёр кардан мумкин аст. Барои мутахассис на танҳо босавод будан муҳим аст, балки ҳал карда тавонистани он, ки қадоме аз маълумот нисбатан аҳамиятнок, қадом денишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳо дар вазъияти баамаломади мушаҳҳас бамаврид мебошанд, низ муҳим мебошад.

Тадқиқоти мо муайян кард, ки ба таври анъанавӣ ташкил кардани алоқамандии байнифаний дар МТОК - и техникӣ тариқи ҳамоҳангозии барномаҳои таълими

фаннӣ, нақшаҳои мавзӯии ҳамҷоя бо кафедраҳои гуногун бо назардошти қарорҳои шӯроҳои методии ихтисосҳои МТОК – и техниқӣ ҳал карда мешавад. Амалия самаранокии начандон баланди чунин ҳамоҳангозиро нишон медиҳад: қисми зиёди дастовардҳои муосири илм, усулҳои нави тамсиласозии графикӣ, ки дар ихтисоси амиқ истифода карда мешаванд, дар барномаҳои кафедраҳои тахассусӣ ва умумикасбӣ, маҳсусан, кафедраҳои таълимдиҳандай графикай муҳандисӣ ба ҳамдигар мувофиқ карда нашудаанд. Чунки маҳдудияти вақти таълимӣ ва дар аксар ҳолатҳо мавҷуд набудани мутахассисони усулҳои муосири тадқиқотро хуб тасарруфкарда мавҷуд нестанд. Яке аз роҳҳои имконпазири ҳалли муаммои дар МТОК – и техниқӣ ба барномаҳои фанҳои графикӣ дохил кардани донишҳои пешқадам, усулҳои муосири илм ташкили конференсияҳои илмӣ-амалӣ, семинарҳои дар ҳамкорӣ бо кафедраҳои тахассусии як МТОК ё кафедраҳои ба ҳамдигар наздики донишкада ва донишгоҳҳои дигар ҳисоб меёбад. Маҳз дар чунин чорабиниҳо тариқи даъват кардани муҳандисони соҳибтаҷриба, мутахассисон ва олимони пешқадами соҳаи интихобшуда бо дастовардҳои навтарини соҳаи илм ва истеҳсолот, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои амалии касбӣ бо истифодаи тамсиласозии графикӣ бояд ҳал карда шаванд, шинос шудан мумкин аст. Барои муқаррар кардани алоқамандии байнифанӣ дар доираи ихтисоси муайян корҳои муштараки илмӣ-тадқиқотӣ, тарҳрезӣ ва таҷрибавӣ тарроҳии аз ҷониби кафедраҳои тахассусӣ ҳамҷоя бо кафедраи графикай муҳандисӣ ва корхонаҳои пешоҳанги соҳаи интихобшуда (корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва шартномаи ҳоҷагӣ) гузаронидашаванд, моҳияти калон доранд. Зарурати чунин ҳамкорӣ маҳсусан дар шароити муосир, ки фаъолияти истеҳсолотӣ ба истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ равона карда шудаанд, муҳим мебошад. Дар технологияҳои компьютерии лоиҳакашӣ тамсилаи геометрӣ-графикӣ, ки нуқтаи асосӣ, банди ибтидоии марҳалаҳои гуногун ҳангоми лоиҳакашии маҳсулоти инноватсионӣ (аз ғоя то истеҳсол), соҳтан ва истифода кардани он, инчунин, маснуоти гуногуни муҳандисӣ, соҳтмонҳои меъморӣ-соҳтмонӣ ва дигар системаҳои соҳтмонӣ мавқei муҳимро ишғол мекунад.

Хулоса

Дар асоси гуфтаҳои боло қайд кардан зарур аст, ки ташкили раванди таълими донишҷӯёни ихтисосҳои техниқӣ, гайр аз ҷонбаҳои дар боло номбаршуда, бояд ҷавобгӯйӣ шароити зерини педагогӣ бошад:

- бунёди муносибати мусбии донишҷӯён ба фаъолияти таълимӣ ва қӯшиш ба он;
- дар донишҷӯён ташаккул додани рағбати касбӣ тариқи таъмини навгонӣ, гайристандартӣ будан дар пешниҳоди маводи таълимӣ;
- самтгирӣ ба моҳияти амалии маводи таълимӣ;
- таъмин кардани имконияти интихоби вазифаҳо аз ҷониби донишҷӯён;
- ташкил кардани алоқаи мутақобилаи мусбӣ;
- истифода бурдани муносибати байнифанӣ нисбати омодагии касбии мутахассисони оянда тариқи истифодаи шаклҳои анъанавӣ ва фаъоли ташкили раванди таълим (машгулияти хусусияти ҳамоҳангозӣ дошта, пресс – конференсияҳо, семинарҳо, баҳсҳо, бозиҳои расмӣ ва гайра.) [2].

Маҳсусан муҳимиҳати ташкил кардани кори мустақилонаи донишҷӯёро дар МТОК – и техниқӣ бояд қайд карда шавад. Кори мустақилонаи донишҷӯёро ҳамчун фаъолияти таълими донишҷӯ бе иштироқи бевоситаи омӯзгор, vale мувофиқи вазифагузории он дар вақти маҳсус барои ин намуди фаъолият ҷудокардашуда баррасӣ кардан қабул шудааст; дар баробари ин донишҷӯён бошуурона, тариқи истифодаи қӯшиши худ ва дар ин ё он шакл натиҷаи амалҳои зеҳнӣ ва ҷисмониро ифода карда, қӯшиш менамоянд мақсади дар вазифа гузашташударо ноил гарданд [3]. Дар замони муосир, вақте сарбории аудиторӣ ба қадри назаррас ихтисор шудааст, мувофиқи стандарти давылатӣ МТОК амалкунанда шумораи соатҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯён зиёд карда шудааст. Қисми зиёди донишҷӯёни давраи ҳозира дар соҳаи геометрия ва графика пои пасти омодагии мактабӣ дошта, малакаи гайрикофии кори мустақилона доранд. Фаъолгардонии кори мустақилонаи донишҷӯён дар раванди азҳудкуни фанҳои гуногуни нақшай таълими МТОК – муаммои актуалий ҳисоб меёбад, ки ҳалли он ҳангоми ба раванди таълим дохил кардани шаклҳои нави ҳангоми азҳудкуни фанҳои амиқ истифодашавандай кори

мустақилонаи донишҷӯён имконпазир мебошад. Яке аз шаклҳои бештар паҳншудаи кори мустақилонаи донишҷӯён дар раванди азхудкуни фанҳои графикий ҳалли масъалаҳо бо назардошти сатҳи омодагии донишҷӯён интихобшуда ҳисоб меёбад.

Чунин имкониятҳои нави фаъолгардонии фаъолияти мустақилонаи таълимии донишҷӯён ва ташаккули салоҳиятҳои мутобиқ, аз он ҷумла байнифани таъминкунандай омодагии шаҳсият ба фаъолияти мустақилонаи идроқ, ба мундариҷаи корҳои мустақилонаи онҳо доҳил кардани масъалаҳои байнифани интерактивии тамсиласозии графикӣ ва муоинашвандагии компютерии муаллиֆ тартибдодаро имконпазир мегардонанд. Масъалаҳои интерактивии байнифаний далелнокии идрокии таъсироти муосирии иттилоотии воситаҳои нави иртиботӣ ва коркарди иттилпотро (бозихои компютерӣ, дилхушиҳо дар телефонҳои мобилий, поҳои иттилоотии маълумот) ба донишҷӯён боис гардидаанд, дар назар дорад. Ба таври дигар, агар ҳангоми ҳалли масъалаҳои касбӣ тамсиласозии графикии компютерӣ (маҳсусан сеченака) истифода карда шавад, рағбати донишҷӯён меафзояд.

Дар раванди тадқиқот ба чунин хулоса омада шуд, ки дар баробари шароити педагогии номбаршуда дар МТОҚ – и техниқӣ бояд шароити зерини рӯҳӣ-педагогӣ таъмин карда шаванд:

- дар таълимгирандагон ташаккул додани дарки далелнок ҳангоми омӯхтани фанҳои графикӣ;
- истифода бурдани усул, шакл ва воситаҳои таълимии ба рушди қобилияти эҷодкории донишҷӯён равонакардашуда;
- ташкил кардани идоракуни фаъолияти маърифатии донишҷӯён бо мақсади дар онҳо ташаккул додани аппарати тасаввуротии асосии тамсиласозии графикӣ ҳам дар дарсҳои нақшавӣ ва ҳам дар давраи омӯзиши мустақилонаи маводи дарсӣ.

Дар хотимаи хулоса бояд қайд кард, ки дар замони ҳозира дар МТОҚ – и техниқӣ асосҳои пурмазмун ва системаи ташкилий-методии барои кафедраҳо омодасозии кадрҳои педагогӣ дар соҳаи графикӣ, ки ҷиҳати амалигардонии шароити муосири чомеа нисбати мутахассисони босаводи самти техниқӣ, инчунин, барои амалигардонии муносабати байнифани нисбати ТГГ қобилият дошта бошанд, мавҷуд нестанд. Қисми асосии ҳайати пофессорию омӯзгории кафедраҳои таълимдиҳандай геометрияи тасвирий ва графикай муҳандисӣ мутахассиси ин соҳаи илм (графикай муҳандисӣ-компютерӣ) ҳисоб намеёбанд, яъне, мутахассисони рисолаи номзадиашонро аз рӯи ихтисосҳои дигар ҳимоякарда мебошанд. Чунин ҳолат амалигардонии фанни ҳамоҳангшудаи графикиро, ки асоси он тамсилаи графикии муоинавӣ-тасвирий мебошад, монеагӣ мекунад.

АДАБИЁТ:

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1996. - 567 с.
2. Афанасьев В.В. Формирование творческой активности студентов в процессе решения математических задач: Монография. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1996. - 168 с.
3. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках, М.: Учпедгиз, 1961.-233 с.
4. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учеб., пособие для студ. высш. учеб., заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; по ред. И.А. Колесниковой. М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 228 с.
5. Леднев В.С. Содержание образования: Учеб.пособие.- М.: Высш. шк., 1989.-360 с.
6. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. Минск: Изд-во «Соврем. слово», 2005. — 720 с.
7. Субетго А.И. Государственная политика качества высшего образования: концепция, механизмы, перспективы. 4.4. М.: Исследовательский Центр проблем качества подготовки специалистов, 1991. С. 163-165.
8. Фридман Л.М. О концепции управления процессом обучения в советской психологии и педагогике //Теоретические проблемы управления познавательной деятельности человека. М: Изд-во МГУ, 1975. - С.203 - 221.
9. Шарифзода Ф. Интегрированное обучение: проблемы, поиски и размышления: в 2 – х ч. Душанбе: Ирфон, 1999, - 200 с.

ТЕХНОЛОГИЯ ТАЪЛИМ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
TEACHING TECHNOLOGY

**ҲАМКОРИИ МАКТАБ ВА ОИЛА – ЗАМИНАИ АСОСИИ ТАШАККУЛИ
ФАҶОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН ДАР ОМӮЗИШИ
ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР**

МИРБОБОЕВА Б. - мудири шуъбаи мактаби (синфи) камнүфус ва таҳсилоти аҷаллиятҳои миллии Пажӯҳиигоҳи рушиди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, к. Айни – 126, E-mail: mirboboeva 61@mail.ru,
тел.: +(992) 93 182 11 88

Дар мақола муаллиф нақши технологияи иттилоотии муосирро дар робита ба ҳамкории мактаб ва оила дар чомеаи навин яке аз масъалаҳои муҳимми ҳалли мушкилоти раванди таълим нишон дода, дар шаротити кунунӣ онро талаботи замон меҳисобад. Муаллиф қайд менамояд, ки дар марҳилаи кунунии рушди чомеа ҳадафи муҳимми таҳсилот ин фароҳам овардани шароит барои иҷтимоигардонидани бомуваффақияти хонандагон мебошад. Бинобар ин, дар ин мавзӯъ шарик ва ҳамфир будани омӯзгорону волидонро муҳим мешуморад, зоро ҳамаи мушкилоти онҳо дар ҳамкорӣ ҳал мегардад. Ӯ қайд менамояд, ки яке аз вазифаҳои асосии муассисай таълимии муосир ба вучуд овардани муҳити созанда дар асоси ҳамкории фаъоли гурӯҳҳои педагогӣ ва волидон мебошад, ки ҳамчун шарикони баробархукуқ барои рушди фарҳанги педагогии волидон мусоидат мекунад.

Тараққиёт ва пешрафти ҷаҳони муосир, ки бо раванди ҷаҳонишавии илму техника ва фазои иттилоот алоқаи зич пайдо намудааст, ба ташаккулёбии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон таъсири зиёд расонида метавонад. Дар ҷаҳони муосир илму маориф ҳамчун сарчашмаи бунёди пешрафти иқтисодию иҷтимоии чомеа арзёбӣ карда мешавад. Бинобар ин, моро зарур аст, ки насли наврасро ҳамчун созандай чомеаи навин ва ҳамқадами замон парвариш дихем.

Вожаҳои асосӣ: технологияи иттилоотӣ, ҳамкории мактаб ва оила, ҷомеаи навин, омӯзгорон, волидон, талаботи замон, мушкилоти раванди таълим, ҳамфир, баробархукуқ, фарҳанги педагогии волидон, фазои иттилоотӣ, раванди ҷаҳонишавии илму техника, ташаккулёбии кӯдакон.

**СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ И СЕМЬИ – ОСНОВНАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ**

МИРБОБОЕВА Б. - заведующая отделом малокомплектной школы (класса) и образования национальных меньшинств Института развития образования им. А. Джами Академии образования Таджикистана, E-mail: mirboboeva 61@mail.ru,
тел.: (+992) 93 182 11 88

В статье автор демонстрирует роль современных информационных технологий во взаимодействии школы и семьи в новом обществе, являющиеся одним из важнейших вопросов в решении образовательного процесса, а также считает его современным требованием. Автор отмечает, что на современном этапе развития общества важной задачей образования является создание условий для успешной социализации учащихся. Поэтому для учителей и родителей важно быть партнерами в этой теме и решать все свои проблемы в сотрудничестве. Она отмечает, что одной из основных задач современного образовательного учреждения является создание конструктивной среды, основанной на активном сотрудничестве педагогических групп и родителей, которые будут служить равноправными партнерами для развития педагогической культуры родителей.

Развитие и прогресс современного мира, которые тесно связаны с процессом глобализации науки, техники и информационного пространства, могут оказывать большое влияние на формирование детей, подростков и молодежи. В современном мире наука и образование рассматриваются как источник экономического и социального прогресса общества. Поэтому мы должны воспитывать молодое поколение как создателя нового и современного общества.

Ключевые слова: информационная технология, взаимодействие школы и семьи, новое общество, учителя, родители, требование времени, проблемы образовательного процесса, взаимное обучение, педагогическая культура родителей, информационное пространство, глобализация науки и техники, формирование детей.

COLLABORATION OF SCHOOL AND FAMILY – THE MAIN BASIS FOR THE FORMATION OF STUDENTS' CREATIVE ACTIVITY IN TEACHING MODERN TECHNOLOGY

MIRBOBOEVA B. M. - chief of the department of ungraded schools (classes) and education and national minorities of the Institute for the Development of Education named after A. Jami, Academy of Education of Tajikistan, E-mail: mirboboeva 61@mail.ru, mob.: +(992) 93 182 11 88

In the article the author demonstrates the role of modern information technologies in the interaction of school and family in the new society, which are one of the most important issues in solving the educational process, and considers it a modern requirement. The author notes that at the present stage of development of society an important task of education is to create conditions for successful socialization of students. Therefore, it is important for teachers and parents to be partners in this topic and solve all their problems in cooperation. She notes that one of the main tasks of a modern educational institution is to create a constructive environment based on active cooperation of pedagogical groups and parents, who will serve as equal partners for the development of pedagogical culture of parents.

The development and progress of the modern world, which is closely linked to the globalization of science, technology and the information space, can have a great impact on the formation of children, adolescents and young people. In the modern world, science and education are considered as a source of economic and social progress of society. Therefore, we must educate the younger generation as the Creator of a new and modern society.

Keywords: information technology, interaction of school and family, new society, teachers, parents, demand of time, problems of educational process, mutual training, pedagogical culture of parents, information space, globalization of science and technology, formation of children, social networks, interactive educational equipment, electronic diary, telephone communication.

Раванди чаҳоншавии ҷамъияти иттилоотӣ дар ҷомеаи муосир яке аз ғояҳои бартаридоштаи пешқадами асри XXI ба шумор меравад, ки онро бе рушди фарҳанги илмию техникӣ тасаввур кардан душвор аст. Илму фарҳанг дар ҳама давру замон вучуд дошта, вобаста ба шароит ва талаботи ҳамон давр амал менамояд. Агар ба рушди илму фарҳанги гузаштаи башарият назар андозем, аён мегардад, ки тараққиёти қишварҳо вобаста ба илму фарҳанг будааст. Дараҷаи пешрафти илму фарҳанг боз дар он зоҳир мегашт, ки тавассути он ҳалқу миллат дар ҷаҳон шӯҳратманд мегардид. Самти минбаъдаи рушди истехсолот ва техникаю технологияро дар ҷаҳони муосир маҳз ҳамин раванди инноватсионӣ муайян намуда, техникаю технологияи инноватсиониро ба миён меоварад. Дар натиҷаи ин иқтисодиёт, аз ҷумла, истехсоли ашёи ҳом ва фурӯши мол, фаъолияти бонкҳо ва навгониҳои дигар ба муносабатҳои байналмилалии ҷаҳони муосир таъсир расониданд.

Ниҳоят, техника батадриҷ ба тамоми паҳлухои фаъолияти ҷомеаи инсонӣ ворид гардида, сабаби асосии ба тайғирот ва дигаргуниҳо дучор омадани соҳаи маориф ва низоми таълим гардидааст. Аз ҷумла, мавриди истифода қарор гирифтани технологияи муосир ва таъмин шудани муассисаҳои таълимий бо дастовардҳои навини техникӣ ба ворид намудани ислоҳоти куллӣ дар соҳаи маорифу фарҳанги қишвар, бо ин восита ташаккул додани тафаккури техникии насли наврас ва такмил ёфтани фарҳанги техникии мардумро ба миён овард.

Вазъи имрӯзай ҳаётি чомеаи Тоҷикистон тақозо дорад, ки волидон ба таълиму тарбия ва инкишофи шахсияти кӯдакони хеш бо диди нав, муносабати нав, андешаю афкори нав чун фарди соҳибхукуқ ва мустақили чомеа назар намоянд. Дар ин росто оила ҳамчун таҳкурсии устувор барои чомеаи бузурги инсонӣ шинохта шудааст. Аъзоёни оила дар инкишофи равобити иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва рушду нумӯи ин чомеа нақши бунёдӣ доранд. Яъне муҳити ташаккулдиҳандаи қобилияту истеъододи инсонӣ, забон, тафаккур, ирод, шавқу ҳавас, урфу одат, аҳлоқ, анъана, расму ойин ва гайраҳо ба ҳисоб меравад. Ҳусусан, таълиму тарбияи дурусти фарзанд дар оила қарзи аввалиндарачаи падару модар дониста мешавад. Муҳити тарбия, ҷаҳонбинӣ, ақлу одоб ва дунёи маънавии падару модар аввалин сарчашмаест, ки кӯдак аз он ғизои маънавӣ мегирад. Бинобар ин, волидонро зарур аст, ки ба тарбияи фарзанди хеш аҳамият дода, онҳоро аз ҷаҳони илму хирад бархурдор намоянд. Кӯшиш намоянд, ки фарзандонашон аз омӯхтани донишҳои замонавӣ, ки имрӯз ҷаҳони мутамаддин ба он ниёз дорад, дар канор намонад.

Дар шароити имрӯза ҳукуқ ва ўҳдадориҳои волидон дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» нишон дода шудааст. Аз ин рӯ, волидонро мебояд, ки ба таълиму тарбияи фарзандонашон ҷиддӣ машғул шаванд.

Маҳз бо кӯшишу талоши волидон сатҳи тафаккур ва донишандӯзӣ, одобу рафтор, муошират ва ҳудшиносии фарзандон ташаккул мейбад. Бинобар ин, дар шароити кунунӣ маъсулияти тарбият ва таълими наврасон ва ҷавонон, асосан, бар дӯши оила ва мактаб voguzor гардидаast.

Ба комёбӣ ноил гардидаи кӯдак дар мактаб аз кӯшиши волидон хеле вобаста аст. Аз ин рӯ, мактаб ба масъалаи ҳамкорӣ бо волидон дар назди ҳуд вазифа гузорад, ки дар робита ҷунин самтҳои асосии фаъолияти ҳамкориро амалӣ созад:

- - фазои маърифатии ҳаёт;
- - дастгирии солими мисонии таълимгирандагон;
- - ташаккули нерӯи эҷодӣ;
- - дастгирии кӯдакони болаёқат;
- - дастгирии иҷтимоӣ ва тадбирҳои пешгирии беназоратӣ.

Дар ин замина волидонро зарур аст, ки муҳити тарбияи хонаводагиро мувофиқи мақсад чун давоми фаъолияти мактаб, тибқи анъанаҳои миллӣ ва тақозои чомеаи мусоир ташкил намоянд. Танҳо раванди ҳамкории омӯзгорон ва волидон метавонад бомуваффақият масъалаи ташаккули шахсияти мактаббачагонро ҳал намояд. Ҷараёни ҳамкории оила бо муассисаҳои таълими бояд волидонро барои фаъолона иштирок намудан дар раванди таълиму тарбия ва берун аз он тарғиб намояд.

Дар мамолики мутараққии ҷаҳон технологияро ҳамчун фанни таълими истифода мебаранд ва омӯзиши онро аз кӯдакистонҳо сар карда, то ба анҷом расидани таълим дар мактаб ба роҳ мондаанд.

Тоҷикистон, ки узви чудонашавандай чомеаи ҷаҳонист, имрӯзҳо баҳри ташаккул ва рушди чомеаи иттилоотӣ дар талош аст. Зарурат ба дониши нав, саводнокии иттилоотӣ, маҳорати мустақилона гирифтани дониш сабаби пайдо гардидаи намуди нави маълумот мебошад, ки дар ин навғониҳо технологияи иттилоотӣ мақоми низомофар ва нақши ҳамгириро иҷро менамояд. Ворид намудани технологияи иттилоотӣ-комуникасионӣ дар раванди таълим ба сифати васоити таълиму тарбия ҳамчун воситаи идорақунии раванди таълим ва таъмин гардонидани фаъолияти қасбии омӯзгорон ба шумор меравад.

Ин андешаҳо моро водор месозад, ки ба мазмуни таҳсилот дар соҳаи маориф аз назари зарурати технологӣ назар кунем, то кӯдакон ва наврасони имрӯза ҳамзамон ба рушди минбаъдаи чомеаи шаҳрвандӣ ҳамқадами дастовардҳои технологияи ҷаҳони мутамаддин ба ҳаёт ва фаъолият тайёр карда шаванд.

Рушд ва пешравии ҷаҳони мусоир бо ду ҷанбаи асосӣ: яке илму техника ва технология, дигаре маънавиёт, аҳлоқ ва пос доштани анъанаҳои ниёғон мебошад, ки саҳт марбут аст. Рушди техника ва технология бе маънавиёт амалӣ наҳоҳад шуд.

Танҳо бо роҳи омӯзиш хонандагон фахмиши техникӣ, муносабати дурусти дигаргунсозии ашё, нерӯ ва аҳбор, баҳо дода тавонистан ба фаъолияти техникӣ, фахмиши илм ва фазои техникӣ, таъсири технология ба чомеа ва муҳити атрофро хуб дарк карда, онро дар оянда дар ҳаёт ва фаъолияти меҳнатии ҳуд татбиқ карда метавонанд. Омӯзиши самараноки илму техника, донишҳои гуманитарӣ ва истифодаи дурусти онро дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон танҳо таҳсилоти технологияи ҳатмии мактаб таъмин карда метавонад. Аз тарафи дигар, танҳо таҳсилоти технологӣ аз таълими меҳнат бо мазмуни амиқи ҳуд фарқияти қалон дорад, ки дар омӯзиши донишҳои табиатшиносӣ ва гуманитарӣ

ёрии бенихоят судмандро расонида, бо ин роҳ фаъолияти эҷодии техниқӣ ва технологиҳои хонандагонро баланд мебардорад.

Ин амал тақозо менамояд, ки ба тайёр намудани иқтидори қадрӣ барои ҳалли масъалаҳои илмӣ амалӣ дар ҷомеаи шаҳрвандӣ зарурати ба роҳ мондани омӯзиши асосҳои технологияи муосирро аз мактабҳои ибтидои миёнан сар карда то таълимгоҳҳои миёнан олии қасбӣ дикқати ҷиддӣ дихем. Донише, ки наврасон дар раванди фаъолияти таълимӣ дар мактаб ба даст меоранд, бояд ҳавасманкунанда бошанд, дар акси ҳол майлу рағбати эшон нисбат ба омӯзиш коста мегардад. Донишомӯзон танҳо ҳамон вақт ҳавасманӣ ҳосил мекунанд, ки агар аҳамияти донишҳоро дар оянда дарк кунанд.

Тараққиёти босуръати илм, талаботи ҷаҳони муосир, ҷомеа ва замон масъалаи ташаккули донишҳои зеҳни наврасону ҷавононро ба миён мегузорад. Ҷамъбасти донишҳои зеҳни ба муҳассилин имкониятҳои фароҳро ба вуҷуд оварда, нисбати фаъолияти ҳуд боварибахш будани донишҳоро тақозо менамояд.

Бояд тазаккур дод, ки нақши донишҳои зеҳни дар ташаккли ҷаҳонбинии илмии хонандагон ниҳоят қалон аст. Таҷриба нишон медиҳад, ки инкишофи тафаккури эҷодӣ дар ҳама гуна намудҳои фаъолияти амалии қӯдак зарур буда, яке аз воситаи муҳими ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонандагон мегардад. Аз ин чоست, ки мактаб бояд ба шогирдонаш мустақилона фикр ва амал кардан, ба вазъият ва ҳалли масъалаҳо муносибати эҷодӣ карданро омӯзонад. Ҳалли ин масъалаи мазкур муносибат ва истифодаи роҳҳои нави таълимро талаб менамояд.

Соҳтани модулҳо ва барномаҳои таҳсилоти технологӣ оид ба фанҳои таълимӣ ва татбиқи онҳо ояндаи шогирдонро боварибаш мегардонад. Тавре, ки таҷрибаи ҷаҳонии таҳсилоти ҷавонон дар соҳаи таҳсилоти технологӣ нишон медиҳад, омӯзиши техника ва технологияи муосир шарти зарурии низоми таҳсилоти умумии хонандагони мактаб баҳри азҳуд намудани асосҳои илми лоиҳақаши, иҳтироот ва тайёр намудани маҳсулот ба ҳисоб меравад.

Бояд гуфт, ки ин корҳо, пеш аз ҳама, роҳи воридшавиро ба муҳити иттилоотӣ мекушояд. Барои омӯзгор вақти ҳолигиро баҳри тақмил додани дониши таҳассусӣ, тадқики мавзӯъҳои илмӣ ва сӯҳбатҳо оростан бо шогирдонро фароҳам месозад. Бинобар ин, яке аз роҳҳои ба ин раванд воридгардии ҷомеаи мо тарбияи насли наврас, мутаҳассисони ҷавон ва барҳурдор кардани онҳо аз дастовардҳои муосири илму техника мебошад. Зери мағҳуми техника на танҳо восита ва олотҳои соҳтаи инсонро баҳри равиш ва суръат баҳшидани раванди истеҳсолот, истеҳсоли маҳсулот ва бо ин васила қонеъ гардонидани талаботи моддию маънавӣ фаҳмид, балки иҷрои дурустии кор, баррасии мантиқии фикр, истифодаи самараноки воситаҳои техникӣ, муносибати оқилона ба табиат ва муҳити иҷтимоӣ, ҳунари иҷро кардани нақш, дуруст тарҳрезӣ кардан ва ба низом даровардани речай корӣ, коркарди маҳсулот, парвариши анвоъи зироат, обод кардани бӯгу растано ва гайраро таҷассумгари паҳлӯҳои ҷудогонаи техника метавон пазируфт.

Дар замони муосир татбиқи дастовардҳои илмию техниқӣ ва технологияи навин дарёftи донишҳои нав, равандҳои ҷаҳонишавӣ ва пешравиҳои илму техниқаро тақозо менамояд. Дар ин росто компютеркунонии раванди таълим яке аз масъалаҳои муҳими дидактика ба шумор рафта, фаъолияти даркунии хонандагонро баланд мебардорад.

Компютер дар таълими хонандагони муассисаҳои таҳсилотӣ бояд як қисмати бой гардонидан ва дигаргун соҳтани муҳити ташакkulдиҳандай фанӣ арзёбӣ гардад. Бо истифода аз компютер дар муддати хеле қӯтоҳ ҷунин масъалаҳо ба монанди бой гардонидани таркиби луғавии забон, ташаккули соҳаи ғрамматика, мукаммал намудани самти овозии нутқ, ташаккули равонии нутқ ва инкишофи ҳуҷӯрии орфографӣ ҳалли ҳудро мейбанд, ки ин барои баланд бардоштани саводнокӣ мусоидат менамояд. Бо ин роҳ шавқу рағбати хонандагон ба раванди таълим зиёд гардида, малакаи ҳудназоратқунӣ ва фаъолияти мустақилонаи онҳо инкишофт мейбад.

Ин падида моро водор менамояд, ки вобаста ба талаботи замон аз имкониятҳои мавҷуда истифода намуда, роҳҳои самарабаҳши истифодаи дастовардҳои илму техниқаро ҷустуҷӯ намоем.

Дарсҳо бо истифода аз технологияи иттилоотӣ на танҳо раванди таълимро таъсираҳаш менамоянд, балки ҳавасманкунӣ ба таълимро низ баланд мебардоранд. Ин роҳ имконият медиҳад, ки хонандагон аз тамоми нозукиҳои технологияи навин оғоҳ гашта, аз он ҳамчун сарчашмаи таълим, ғизои маънавӣ гиранд ва фарҳангӣ истифодаи технологияи муосирро дуруст дарк намоянд.

Нишон додани слайдҳо дар экранҳои қалон ин яке аз беҳтарин мавод аз ҷумлаи аёниятҳо мебошанд, ки барои шавқовар гузаронидани дарсҳо истифода бурда мешаванд.

Бо туфайли техникаи мусир ва истифодаи методҳои беҳтарини таълим аз тарафи омӯзгорон ҳар як хонанда имконият пайдо мекунад, ки дар олами дониш саёҳат намояд. Яъне мисли он, ки чӣ тавр ў дар саҳнаи бозӣ бо ягон бозии шавқовар саёҳат мекунад, ин барои ташаккули дарки мустақилонаи фаъолияташ шавқандию тавоноии нав медиҳад.

Компьютер яке аз омилҳои тавоно барои кори эҷодии хонандагон ба шумор меравад. Тавассути он қӯдакон донишҳои навро ҷустуҷӯ намуда, эҷодкор, пуртоқат, суботкор ва меҳнатдӯст мегарданд. Барномаи компьютерӣ барои эҷод намудани тасвирҳои гуногуни намоишдӣӣ бо ҳамроҳии овоз, ки барои мусоидат намудан баҳри дар амал татбиқ намудани роҳҳои самарабахши аёният дар таълим ёрӣ мерасонанд.

Ҳамон вақт азхудкунни донишҳои фаҳмишҳо зоҳир мегардад, ки, агар толибилим мустақилона фикр ронда, мустақилона кор карданро омӯзад. Яке аз муҳимтарин шартҳои такмили ташаккули донишҳои зеҳни толибилимон такмили шаклу усулҳои таълим мебошад, ки бо ин роҳ қобилияти равонии хонандагон ҳамаҷониба инкишоф ёфта, донишҳои зеҳни ва маҳорату малакаи онҳоро ташаккул медиҳад.

Зарурати омӯзиши амики фарҳанги техникӣ ва технологӣ дар низоми таҳсилоти умумӣ, аз як тараф, донишҳои техникӣ, ҷаҳонбинии технологӣ ва фарҳанги технологий хонандагонро васеъ гардонад, аз тарафи дигар, онҳоро дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, садоқати шаҳрвандю ватанпарварӣ, ҷаҳонбинӣ, инсаддӯстӣ ва идроқи дурусти касби худ дар шароити иқтисоди бозоргонӣ тарбия менамояд. Донишҳои техникӣ ва технологӣ наврасонро ба роҳе ҳидоят менамоянд, ки бо идораи техникаи инноватсионӣ, ҳалли душвориҳои техникӣ, равнақи қобилияти эҷодӣ ва ташабbuskori алоқаманд мебошад.

Дар шароити ҳозра омӯхтани технологияи навин, ки асоси қасбомӯзии насли ҷавон ба шумор меравад, низ дунболагири ҳамин мақсад аст. Қасбомӯзии талабагон дар асоси пурзӯр кардани омӯзиши самтҳои техника ва технологияи мусир амалий карда мешавад. Ҳадафи асосӣ он аст, ки мо ҷавонони болаёқатро дар соҳаи технология пайдо намуда, фаъолгардонии раванди таълимро бо истифодаи технологияи замонавӣ ба роҳ монем.

Ҳамин тавр, дар ҳамкорӣ ҷаҳонбинӣ, ҳулқу атвор, муносибат, муюшират, меҳру муҳаббат, тафаккури зеҳни, меҳнатдӯстӣ ва нерӯи эҷодии хонандагон дар заминай омилҳои воқеӣ ташаккул мейбанд.

Барои расидан ба ин ҳадаф мо бояд насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпастӣ, ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ тарбия намуда, онҳоро бештар ба омӯхтани илму технологияи мусир раҳнамун созем, то ки шаҳси соҳибилим ва озодандешро тарбия намоем.

АДАБИЁТ:

1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.-М, Школа-Пресс,2002.
2. Горц.Н.А Применение информационных технологий на уроках. Материалы конф. «Школа и компьютер» - М,-2004.
3. Иванова Н.Л., Бобыева М.А., Заводилкина О.В. «Воспитание детей в семье в контексте социальных изменений»- Начальная школа, 2004 № 3.
4. Лутфуллоzода М. Фарзанд ҳадаяи худованд. –Душанбе, 2014. – С. 108.
5. Махмадшарифи Рустам. Ҷавонон, технология ва асри XXI.- Душанбе, -2009.
6. Мачидова Б. Масъалаҳои хонавода дар тарбияи фарзанд дар замони мусир // Оила манбаи тарбияи нерӯи зеҳни хонандагони ҷавон: маҷмӯи мақолоти илмӣ / мухаррири масъул С.Сулаймонӣ. –Душанбе: “Ирфон”, 2015. – С. 56.
7. Кодирова Қ.Д. Тарбияи меҳнатии ҷавонон.-Душанбе, 1988.
8. Шарифзода Ф. Педагогика: назарияи инсонофар ва ҷомеаи фарҳангӣ.- Душанбе, 2010. -545 с.
9. Шарифзода Ф., Каримова И., Сулаймонӣ С. Меърҳои хонаводаи солим // Оила манбаи тарбияи нерӯи зеҳни миллии хонандагони ҷавон: маҷмӯи мақолаҳои илмӣ / мухаррири масъул С.Сулаймонӣ. –Душанбе, 2015. – С. 23.
10. Шмелев. А Детская болезнь компьютерного всеобуча – Информатика и образование. –М,1996.
11. Эмомалий Раҳмон. Донишу маърифати техникӣ-таконбахши рушди маориф. – Душанбе -2009.

ҚОДИРОВ Җ. А. – эдвайзер оид ба таълими факултети молия ва қарзи ДДМИТ, иш. Душанбе, к. Нахимова – 64/14, E-mail: qodirov_1978@List.ru, тел.: + (992) 919 27 13 13

ҚАЛАНДАРШОЕВ С. - муаллими қалони кафедраи технологияи информатсионӣ дар иқтисодиёти ДДМИТ, иш. Душанбе, к. Нахимова – 64/14 .

Дар мақолаи мазкур масъалаи асосҳои назариявии истифодабарии технологияҳои компьютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ дар ихтисосҳои самти иқтисодии муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии кишвар таҳқиқ шудааст. Доир ба масъалаи мазкур дар Тоҷикистон барои расидан ба сатҳи муайяни натиҷаҳо дар коркарди малакаҳои кор бо технологияҳои компьютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ дар донишҷӯён шурӯъ аз солҳои 2000 оғоз гардида буд, ки то ин ҷониб зина ба зина доираи фаъолияти худро мустаҳкам гардонида истодааст. Инчунин дар мақола, таҳлилҳо ҷиҳати ба вучуд овардани малакаҳои фарҳанги иттилоотӣ, саводнокии иттилоотӣ ва салоҳияти иттилоотӣ барои ихтисосҳои самти иқтисодӣ гузаронид, ҷонбаи кушоди масъалаҳои таркиби маълумоти иқтисодӣ, ки тариқи онҳо мувоғиқатии раванди таълим дар мактаби олий ба вазифаҳои азхудкуни таҳсилоти олии маданияти Тоҷикистон ҳозира замони компьютерӣ баррасӣ шудааст.

Вожаҳои асосӣ: фарҳанги иттилоотӣ, муҳандис, дидактика, методологӣ, технологияи иттилоотӣ-компьютерӣ, иқтисодӣ, саводнокӣ, технология, ихтисос, коммуникатсия, стандарт, иқтисодимуҳандисӣ, рақобатпазир.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭКОНОМИСТА

ҚОДИРОВ Җ.А. – эдвайзер по образованию факультет Финансы и кредит при ТГФЭУ, г. Душанбе, ул. Нахимова – 64/14, E-mail: qodirov_1978@List.ru, тел.: + (992) 919 27 13 13

ҚАЛАНДАРШОЕВ С. - старший преподаватель кафедры информационных технологий Таджикского финансово-экономического университета, г. Душанбе, ул. Нахимова – 64/14 .

В данной статье рассматриваются вопросы использования компьютерных и информационно-коммуникационных технологий в подготовке специалистов экономического профиля в вузах страны. В Таджикистане, в целях достижения определенного уровня достижений в выработке навыков студентов с компьютерными и информационно-коммуникационными технологиями начиная с 2000 года поэтапно проводится данная работа.

В статье, изучая анализы по специальностям экономического направления, формирования навыков информационной культуры, информационную грамотность и компетентность, рассмотрен широкий круг вопросов на основе экономического образования, которые способствуют процессу образования в высших школах по усвоению современной компьютерной технологии.

Ключевые слова: информационная технология, инженер, дидактический, методологический, информационно-компьютерная технология, экономический, грамматность, технология, специальность, коммуникация, стандарт, инженерная экономика, конкурентоспособный.

THE ROLE OF IT IN THE PROFESSIONAL ADVANCEMENTS OF THE ECONOMIST

QODIROV J.A. - academic adviser on science at the Faculty of Finance and credits in TSUFE, Dushanbe city, Nahimova street 64/14, E-mail: qodirov_1978@List.ru, mob.: +(992) 919 27 13 13

QALANDARHOEV S. - Senior Lecturer, Department of Information Technology, Tajik Financial and Economic University, Dushanbe city, Nahimova street 64/14.

This article discusses the problems of using computer and information and communication technologies in the training of specialists in economic fields at universities in the country. On this issue in Tajikistan, in order to achieve a certain level of achievement in developing skills in working with computer and information and communication technologies of students began in 2000 and is gradually improving its range of activities.

Also, a wide range of issues on the basis of economic education, studying analyzes in the spheres of the economic area, the formation of information culture skills, information literacy and competence, has been considered, that contribute to the educational process in higher schools in the sphere of mastering modern computer technology.

Keywords: *information technology, engineer, didactic, methodological, information and computer technology, economic, grammar, technology, specialty, communication, standard, engineering economics, competitive*

Барои дарки дараҷаи мувофиқатии таркиби амалкунандай таҳсилоти иқтисодӣ ба мақсад ва вазифаҳои азхудкунии технологияи касбии компютерӣ аз тарафи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олий, дида баромадани масъалаҳои даҳлдор, ки чӣ ба мағҳуми нақши технологияҳои компютерӣ дар салоҳиятҳои касбии иқтисодҷӣ гузошта мешавад ва чӣ гуна макон барои азхудкунии ин технологияҳо дар омодасозии самти мазкур дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ чудо карда мешавад, зарур мебошад.

АЗбаски масъалаи мазкур барои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбатан нав мебошад (ислоҳот дар доираи баладбардории технологии маълумоти олии касбӣ дар мамлакат дар аввали солҳои 2000-ум оғоз гардида буданд), нахуст, ақидаҳо ва натиҷаҳои тадқиқотҳо дар мамлакатҳое, ки муддати нисбатан дароз ба омодасозии иттилоотиву технологияи иқтисодҷиён машғул мебошанд, дида баромада мешаванд. Баъдан, иқдомҳое, ки дар Тоҷикистон барои расидан ба сатҳи муайянӣ натиҷаҳо дар коркарди малакаҳои кор бо технологияҳои компютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ (ТКИК) дар донишҷӯён бо таҳассуси иқтисодӣ қабул карда шуда буданд, ба қайд гирифта хоҳанд шуд.

Таҳлили адабиёти илмӣ аз рӯи масъалаи мазкур ба мо имкон дод, ки намунаи (парадигма) азхудкунии технологияҳои компютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ ихтисосҳо, ки дар доираи он барои истифодаи касбии технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ аз тарафи донишҷӯён - иқтисодҷиён ду омили асосӣ зарур мебошад:

1. Малакаҳо ва салоҳиятҳои технологияҳои компютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ

2. Таъминоти техниқӣ ва барномавии раванди таълим.

Дар баробари ин, барои расидан ба омили якум омили дуюм ба кор бурда мешавад. АЗбаски дар шароити ҳозира бо баланд шудани сатҳи малакаҳо ва салоҳиятҳои донишҷӯ-иқтисодҷӣ мураккабияти сатҳи тамъминоти техниқӣ ва барномавӣ зиёд мегардад. Аз нигоҳи амалий ин чун падидай аз ҷониби мутахассисон қайдкардашудаи бозори иқтисоди меҳнат, ки дар доираи он бо мурури демократиқунонии аз коркунони технологияҳои компютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ мумкин аст, ки балад будан бо малакаҳои зарурии умумӣ, ки барои дастрасиашон давраи кӯтоҳи таҳсил дар шароити талаботҳои доимо ивазшаванда нисбати малакаҳо дар соҳаи технологияҳои компютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ талаб карда шавад. Ҳамчунин аз рӯи вазъияти ҷорӣ дар бозори меҳнат, фирмаҳое, ки бошиддат ТИК-ро истифода мебаранд, ба якҷоякунии малакаҳои техниқӣ, корӣ, идоравӣ ва шахсӣ (аз ҷумла малакаҳои муошират, сарварӣ, кори дастаҷамъона ва ҳалли масъалаҳо) кушиш мекунанд. Ин хулоса бо натиҷаҳои тадқиқотҳои дар як қатор кишварҳои ТҲВРИ (ташкилоти ҳамкорӣ ва рушди иқтисодӣ) гузаронидашуда: ИМА, Канада, Ирландия ва Британияи Кабир тасдиқ карда мешавад [1].

Инак, ҷои технологияҳои компютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ дар таркиби таҳсилоти иқтисодии олии ҳозира чӣ гуна аст?

Як қатор тадқиқотҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки дар бозори ҳозираи иқтисоди меҳнат зарурат ба мутахассисоне ба миён меояд, ки қарорҳои истехсолии аз нуқтаи назари иқтисод ва идора асоснокро қабул намоянд. Ба таври дигар, аз мутахассис, дар соҳаи иқтисод имрӯз на танҳо малакаи кор бо молия ё хуб гузаронидани аудит, балки муҳандис-иктисодҷӣ-менечер будан тақозо карда мешавад.

Аз рӯи ин, се асоси ташкилдиҳандаи таркиби омодасозии иқтисодчиён ва иқтисодчиён-идоракунандагон (менечерхо) чудо карда мешавад:

- омодасозии муҳандисӣ (истехсолӣ)
- омодасозии идоравӣ
- омодасозии иқтисодӣ [8].

Дар доираи масоили тадқиқотшавандай мо, ошкор кардани мафхуми омодасозии муҳандисӣ зарур аст, ки дар худ қисми аввали ташаккулобии малакаҳои технологияҳои компьютерӣ ва иттилоотӣ-коммуникатсиониро дар бар мегирад.

Дар умум, омодасозии муҳандисии иқтисодчӣ мустакиман бо чунин фан ба монанди «иқтисоди муҳандисӣ», ки дар ҷои васли илмҳои иқтисодӣ, техникий ва табиӣ қарор дошта, бо омӯзиши фаъолияти муҳандисии ба иқтисод нигаронидашуда аз рӯи таъмини рақобатпазирии маҳсулоти машғул мебошад [4].

Як қатор тадқиқотчиён, ба монанди В.В. Кочетов, А.А. Колобов, И.Н. Омолченко ва дигарон дар бораи ин фан, ҳамчун дар бораи омодасозӣ барои муҳандисон, бо мақсади ташкили системаи донишҳои иқтисодӣ дар онҳо тибқи дохилкунии технологияҳои захирасарфақунанда ва самаранокии нерӯ бо мақсади таъминкуни рақобатпазирии маҳсулоти ин ё он истехсолот дар шароити бозор дарҷ намудаанд [3].

Вале, қайд мекунем, ки дар таркиби умумии худ, омодасозии муҳандисии иқтисодчӣ басо фанни маҳсуси ба намудҳои муайяни истехсолот нигаронидашуда мебошад. Аммо ба қисмҳои асосии он нақши барандай технологияҳои иттилоотӣ дар ташаккули малакаҳои касбии мутахассисони соҳаи иқтисод тааллук дорад. Ҳусусияти таъсири ТҚИК дар раванди мазкур имконияти баландбардории муоширати маданий дар раванди таҳсил мебошад, ки имкон медиҳад то ҳаҷмҳо зиёд карда шаванд ва ҳароҷотҳои муваққатӣ, ки ба омӯзиши иттилооти касбӣ ва коркарди малакаҳои мутахассисони соҳаи иқтисодӣ мераవанд, кам карда шаванд [5].

Боз маҳсусияти масъалаи омодасозии муҳандисии иқтисодчиёнро таъқид месозем, ки ба меъёри назаррас ба азҳудкунии системаҳои компьютерӣ барои лоиҳакашӣ ва ичрои ҳуҷҷатнигории соҳторӣ ва технологӣ дикқат ҷалб менамояд [4].

Қисми дуюми коркарди малакаҳои иқтисодчиён дар самти ТҚИК дар ҷорҷӯбай бевосита омодасозии иқтисодӣ ифода мегардад. Дар ҳолати мазкур сухан дар сари чунин раванд, ба монанди «омодасозии математикий» мераవад. Намуди мазкури омодасозӣ бо чунин фан, ба монанди «Информатика» (масъала оид ба муҳимијат ва рӯзмарра будани «Информатика» дар боло бардошта шуда буд ва баъдтар дида баромада ҳоҳад шуд). Метавон он далелро муқаррар намуд, ки аксар вақт фанҳои ба азҳудкунии малакаҳои аввала дар соҳаи технологияҳои компьютерӣ ва иттилоотиву коммуникатсионӣ дар доираи барномаи таълимии макотиби олий бахшидашуда, номгӯи «Математика ва информатика» доранд.

Бисёр тадқиқотчиён имрӯз дар бораи бо ном математикакунонии илми иқтисодӣ, яъне афзоиш ёфтани нақши математика дар фанҳои бо назарияи иқтисод алоқаманд ҳарф мезананд. Раҷабов М.А. ба сифати сабаби раванди математикакунонии иқтисод миқдори якбора афзоишёбандай истифодабарии компьютерҳои зудамалкунанда ва дигар асбобҳои маҳсусгардонидашуда, ки барои автоматикунонии як қатор равандҳои зехнӣ таъин гардидаанд, номбар мекунад. Чунин тамоюл ба пайдоиши вазифаҳои нави проблемавӣ аз рӯи таъминоти математикии ин равандҳо ва дастгоҳҳо, ки дар навбати худ, тадқиқотро дар соҳаи математика ҳавасманд мегардонад, мусоидат менамояд.

Ҳамон тадқиқотчӣ, талаботи Стандартҳои федералии давлатии таҳсилотии Федератсияи Русияро дар солҳои 2000 омӯхта дар он ҳусус хулоса мебарорад, ки математика ба сифати фанни ҳатмии таълимӣ барои тамоми таҳассусҳои иқтисодӣ муқаррар карда шудааст. Вобаста аз таҳассуси иқтисодӣ ба ин фан аз 5 то 10% тамоми ҳаҷми вақти таълимӣ ҷудо карда мешавад. Раҷабов М.А. таъқид месозад, ки омодасозии математикий бояд бо ичро кардани алоқаи бисёрҷабҳаи алоқаи математика ва информатика анҷом дода шавад [7].

Яке аз мағҳумҳо, ки бояд дар таркиби таҳсили иқтисод вучуд дошта бошад ва тавассути он баҳои мувофиқатии сатҳи он ба вазифаҳои азҳудкунии ТҚИК аз тарафи донишҷӯён «фарҳангӣ иттилоотӣ» мебошад. Таҳти фарҳангӣ иттилоотӣ маҳорати аз тарафи донишҷӯёни истифода бурдани технологияҳои иттилоотӣ, инчунин воситаҳое, ки имконияти паҳн кардани иттилоот, якҷоя дар дастаи корӣ болои лоиҳаи ягона кор кардан ва қобилият ба навовариҳоро фароҳам меоваранд, дар назар дошта шудааст [2]. Мағҳуми

мазкур аз он нуқтаи назар муҳим аст, ки дар асоси он як қатор назарияҳои таҳлилқунандай проблемаҳои дарсдихии фанҳо, ки бо технологияҳои иттилоотӣ дар макотиби олий алоқаманд мебошанд, ва ҳамин гуна таркиби чунин намуди таълим таҳия карда шудааст.

Тадқиқотҳоро дар самти аз донишҷӯён - иқтисодчиён ба вучуд овардани малакаҳои фарҳанги иттилоотӣ, саводнокии иттилоотӣ ва салоҳияти иттилоотӣ омӯхта, ҷанбаи кушоди масъалаҳо дар таркиби худи маълумоти иқтисодӣ, ки тариқи онҳо мувофиқатии раванди таълимро дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба вазифаҳои азҳудкуни технологииҳои ҳозиразамони компютерии таълимдодашаванд таҳлил кардан мумкин аст, ҷудо карда шуда буд. Ҷанбаҳо ва омилҳои мазкури таҳлилро шартан ба 2 ғурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: техникий ва дитактикий-методологӣ, ки инро омили таркиби таълими донишҷӯён-иктисодчиёни технологияҳои иттилоотӣ бояд шарҳ дод, ки, ҳамчун «омили таълим» Е.Ю. Годочкин соҳтори омили мазкуро тавассути мағҳумҳои зерин: ташкилдиҳандай психология ҳамчун рафъқунии нофаҳмӣ аз тарафи худи донишҷӯёни таҳассусҳои иқтисодӣ (маҳсусан хонандагони курсҳои якум ва дуюм) масъалаҳои мушаххаси ТКИК, инчунин масъалаҳои истифодабарии онҳо барои ҳал намудани вазифаҳои воқеӣ шарҳ медиҳад. Дар ин давра мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки аксарияти донишҷӯён дорои дониши кофӣ оид ба объектҳои воқеӣ нестанд, ки дар робита бо ин зарурати истифодабарии ТКИК-ро намефаҳманд.

Яке аз сарчаашмаҳои қиммат ва муҳими тадқиқоти таҷрибаи хориҷӣ дар ҷиҳати мувофиқати маълумоти олии иқтисодӣ ба мақсад ва вазифаҳои азҳудкуни технологииҳои компютерӣ ва иттилоотию коммуникатсионӣ дар дараҷаи баланд стандартҳои таълим мебошанд. Дар ин самт ба сифати намунаҳо барои дида баромадан, аз тарафи мо стандартҳои таълимии таҳассусҳои иқтисодии Федератсияи Русия интихоб карда шуда буданд. Сабаби чунин интихоб он гашт, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор муассисаҳои таълимӣ, ки муассисаҳои таълимии якҷояи Тоҷикистону Русия (масалан, Донишгоҳи Русия ва Тоҷикистон (славянӣ), ё филиалҳои донишгоҳҳои Русия (филиали Донишгоҳи давлатии Москав, бо номи М.В. Ломоносов ва ғ.) мебошанд, бомуваффақият фаъолият карда истодаанд. Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳсили донишҷӯён ҳам тибқи стандартҳои таълимии Русия ва Тоҷикистон, ҳам дар мувофиқа танҳо бо Стандартҳои федералии таълимии маълумоти олии Федератсияи Русия сурат мегирад.

Ғайр аз ин, интихоби сарчаашмаҳои тадқиқоти назариявии масъалаи мазкур бо он факт асоснок мегардад, ки макотиби олии Русия аз шаҳрвандони Тоҷикистон барои таҳсил ариза барои квота қабул мекунанд. Ширкати квота барои довталабони тоҷик ҳамасола дар мувофиқат бо шартнома байни вазоратҳои маъорифи Русия ва Тоҷикистон, ки натиҷаи воҳуриҳои сершумор дар сатҳи сарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва парламентҳо гардидааст. Соли 2018 дар ярмаркаи макотиби олий дар шаҳрҳои Душанбе ва Ҳуҷанд 12 муассисаи таҳсилоти олии касбии Русия иштирок карданд. Тибқи баъзе маълумотҳо, шумораи умумии ҳоҳишмандон барои квота аз тарафи Тоҷикистон аз панҷ ҳазор нафар зиёд гардид. Маълумотҳо инчунин хабар медиҳанд, ки айни замон дар мактабҳои олии Русия зиёда аз 18 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон таҳсил карда истодаанд [6].

Ҳамин тавр, интихоби сарчаашмаи таҳқиқотро натиҷагирий ва таҳлил намуда, таъкид менамоем, ки дар доираи стандартҳои таълимии таҳассусҳои гуногуни иқтисодӣ, ба монанди «Иқтисод», «Мененҷмент», «Кори тиҷоратӣ», «Молшиносӣ», «Тиҷорат–информатика» ва ғ., аз рӯи вазъияти воқеии иқтисодӣ ва талаботҳо, дар назди ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олий аз рӯи таҳассусҳои мазкур як қатор масъаларо гузоштан мумкин, ки онҳоро дар доираи фаъолияти касбии худ бояд ҳал намуд.

АДАБИЁТ:

1. Competencies for the knowledge economy. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oecd.org/innovation/research/1842070.pdf>.
2. Годочкин, Е. Ю. Проблемы преподавания информатики и информационных технологий экономическим специальностям в ВУЗах / Е.Ю. Годочкин // Молодой учёный. – 2011. – №11. Т.1. – С. 67-69.
3. Кочетов, В.В. Инженерная экономика / В.В. Кочетов, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко. – М.: МГТУ им Баумана, 2005. – 667 с.
4. Лепеш, Г.В. Инженерная составляющая экономического образования / Г.В. Лепеш // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2017. - №3 (41). – с. 3 – 6.

5. Лепеш, Г.В. Применение информационных технологий при подготовке инженерных кадров / Г.В. Лепеш // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2016. - №3(37) - с.14 – 23.

6. Мирсаидов, Н. Российские вузы начали квотную компанию в Таджикистане / Н. Мирсаидов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://infoshos.ru/ru/?idn=20444>.

7. Раджабов, М.А. Математическая подготовка бакалавров-экономистов в условиях информатизации образования / М.А. Раджабов // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – 2016. – Т.10. - №3. – с. 90 – 93.

8. Фирсова, Е.Ю. Формирование готовности экономистов-менеджеров к профессиональной деятельности / Е.Ю. Фирсова // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. – 2012. - №1(17). – с. 202 – 207.

НАҚШИ САЛОҲИЯТХОИ КАЛИДӢ ДАР КОРБУРДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИ

САФАРОВ М.С. - мудири лабораторияи илмӣ-таҳқиқотии Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Айни- 126,
E-mail: muhammadsattorovich@mail.ru. тел: +(992) 918 74 11 73

Дар мақолаи мазкур муаллиф оид ба нақши салоҳиятҳои асосӣ (калидӣ) дар корбурди технологияи иттилоотӣ дар ҷараёни таълими фанҳои табии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ҷаҳонӣ қарор дода шудааст. Муаллиф максади асосии таҳқиқоту озмоишҳо ва ҳавасмандии хонандагонро ҳангоми корбурди технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар фанҳои дақиқ таҳлил ва дақиқ кардааст. Нишондиҳандаҳои салоҳиятҳои иттилоотию иртиботии хонандагон ва нишондиҳандаҳои салоҳиятҳои умумифанний омӯзгоронро нишон дода, дар ҷараёни корҳои амалий ва машгулиятҳои таълими истифодабарии технологияи иттилоотро муҳим ва зарурӣ донистааст. Муаллиф дар хотимаи мақола барои рушди яке аз салоҳиятҳо, яъне салоҳиятҳои иттилоотию иртиботӣ, пешниҳодҳои муғид баён намудааст.

Вожаҳои асосӣ: салоҳият, қобилият, технологияи иттилоотӣ, иртиботӣ, таълим, муносабат, омӯзиш, арзёбӣ, таъмин, муҷаҳҷаз, нишондиҳанда, рушд, муосир.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОТЕНЦИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

САФАРОВ М.С. – заведующий научно-исследовательской лаборатории Института развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни- 126. *E-mail: muhammad sattorovich@mail.ru. тел: +(992) 918 74 11 73*

В данной статье автор обсуждает роль ключевых компетенций в использовании информационных технологий в преподавании естественных и математических наук. Автор анализирует и раскрывает основные цели исследований и экспериментов и мотивирует учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии в естественных науках. Индикаторы информационно-коммуникационных компетенций учащихся и индикаторы общепредметных компетенций учителей были признаны важными и актуальными при использовании информационных технологий в процессе преподавательской и учебной деятельности. В конце статьи автор внес ряд полезных предложений по развитию информационной и коммуникативной компетенций.

Ключевые слова: компетентность, способность, информационные технологии, коммуникация, образование, отношение, обучение, оценка, обеспечение, оборудование, производительность, развитие, современность.

KEY COMPETENCE IN THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES

SAFAROV M.S. - the head research laboratory of the Institute for the Development of Education named after Abdurahman Jami Academy of Education of Tajikistan, Dushanbe, 126 Ayni str., E-mail: muhammadsattorovich@mail.ru., mob: +(992) 918 74 11 73

In this article, the author discusses the role of key competencies in the use of information technology in the teaching of the natural and mathematical sciences. The author analyzes and reveals the main goals of research and experimentation and motivates students to use information and communication technologies in the natural sciences. Indicators of information and communication competencies of students and indicators of general subject competencies of teachers were recognized as important and relevant when using information technologies in the process of teaching and learning activities. At the end of the article, the author made a number of useful suggestions for the development of information and communication competencies.

Keywords: competence, ability, information technology, communication, education, attitude, training, assessment, provision, equipment, productivity, development, modernity.

Қайд кардан ба маврид аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтаром Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсола худ ироа намуданд, ки «**Вобаста ба ин, пешниҳод менамоям, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзииши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин, барои тавссеаи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020 – 2040 “Бистсолаи омӯзииши ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”** ўзлон карда шавад».

Дар замони мусоири бархурди тамаддунҳо ва ҷаҳонишавии тамаддунҳо, яке, аз илмҳои зарурию муҳим, илму техника ва технологияи мусоир бошад, дигаре, маънавиёт, ахлоқ ва ҳофизаи таъриҳӣ мебошад. Агар ин ду ҷанба поянда ва бо якдигар ҳамгтро набошанд, ҳатари ба бӯҳрони маънавӣ дучор омадани ҷомеа ва шикасти меъёрҳои ахлоқӣ дар байни насли ҷавон ба вучуд меояд. Пас, мо дар баробари ташаккули тафаккури техникий бояд дар ҷомеа, алалхусус, дар ниҳоди насли наврас маънавиёти баландро густариш дихем, бо такя ба анъанаҳои неки миллию диниамон пояҳои ахлоқиро таким баҳшем, инсондӯстиро тарғиб намоем, ба арзишҳои волои инсонӣ арҷ гузорем. Масъалаи татбики дастовардҳои илмиву техникий ва технология дар замони мусоир ба яке аз омилҳои муҳими рақобатпазирӣ ва баланд бардоштани нуфузи мамлакатҳо дар арсаи ҷаҳон табдил ёфтааст. Зоро нерӯи давлатҳо имрӯз дар баробари кудрати сиёсию ҳарбӣ аз рӯи инкишифу истифодабарии илму техника ва технологияи мусоир арзёбӣ мегардад.

Дар ин замина мутахассисони соҳаи илму маориф, олимон ва омӯзгорон оид ба муаяин кардани нақши технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим мунтазам омӯзиш ва таҳқиқотҳои хешро тақвият мебахшанд. Мақсади асосии таҳқиқоту озмоишҳо мӯайян намудан ва ошқир соҳтани ҳавасмандии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурий ба истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ ва омӯзишу ҳавасмандии хонандагон ба фанҳои табиию риёзӣ дар дарсҳо иборат мебошад.

Ҳамзамон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтаром Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсолаи худ (26 декабря соли 2019) қайд намуданд, ки «... назорати азхудкунии донишҳои замонавиро пурзӯр гардонида, наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба талими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд».

Воситаҳои технологияи иттилоотӣ, ки яке аз фанҳои дақиқ ба шумор меравад, чунки дар замони мусоир ба зиндагии ҳамарӯзai мо таъсири мусбӣ расонида, зиндагии моро осон ва рангин менамояд. Бинобар ин, ба омӯзиши пурраи технологияи иттилоотӣ ва навгонии техникий шомил шудани омӯзгорону хонандагон тақозои замон аст. Муҷҷаҳаз намудани синфҳонаҳои фанҳои гуманитарӣ ва дақиқ, ташкил намудани синфҳонаҳои лингафонӣ, китобҳонаи электронӣ бо таҷхизоти техникии замони мусоир ва лавозимоти ёрирасони компьютерӣ ё моноблок, ноутбуқ, таҳтаи электронӣ, проектор, экрани бароӣ, планшети деворӣ, воситаҳои нусхабардорӣ (сканер, принтерҳои навъи гуногун), дастгоҳи аксбардорӣ, манбаи бехатарии интиқоли ҷараён UPS, шабакаи интернетӣ, вайфай (WiFi) - роутер, барномаи зидди вирусии литсензионӣ фазои таҳсилотро бой гардонида, барои баланд бардоштани салоҳияти иттилоотию иртиботии хонандагон аҳамияти муҳим

доранд. Ҳамзамон, хонандагон дорои чунин нишондиҳандаҳои салоҳиятҳои иттилоотию иртиботиро доро мешаванд, аз ҷумла:

- қобилияти самаранок истифодабарии барномаҳои компьютерӣ ба монанди word, excel, power point ва гайраҳо;
- қобилияти ҷоп ва нусхабардорӣ намудан дар принтер;
- қобилияти дурусти истифодабарии проектор ва таҳтай электронӣ;
- қобилияти дурусти истифодабарии таҷхизотҳои фаннӣ;
- қобилияти самаранок истифодабарии шабакаи интернетӣ;
- дар корҳои амалий васеъ истифодабарии барномаҳои компьютерӣ;
- тарзи дурусти муюшират бо технологияи мусосир;
- маҳорати ҷустуҷӯи мустакилона ба воситаи технологияи мусосир;
- забономӯзӣ ба воситаи технологияи мусосир;
- қобилияти дурусти истифодабарии шабакаҳои иҷтимоӣ ва гайраҳо.[11]

Технологияи иттилоотии мусосир дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳавасмандии хонандагонро ба фанҳои дақиқ ва умуман илму дониш зиёд намуда, машғулиятҳои таълимиро рангину шавқовар мегардонад. Воситаҳои техникии навин ба ташкили методҳои мусосири идорақунӣ сабаб шуда, малакаю маҳорати хонандагонро дар корҳои амалий ташаккул медиҳанд. Яке аз воситаҳои асосии техникаи мусосир, баҳусус компьютер, телефони мобилий ва планшет мебошанд, ки ба воситаи барномаҳои дар онҳо ҷойдодашуда ва шабакаи интернетӣ фаъолияти омӯзгорону хонандагонро барои дастрас намудани маълумот дар бораи тамоми фанҳо ва соҳаи илм, имкониятҳои таҳқиқотӣ ва созмон додани системаи нави коммуникативиро фароҳам месозад.

Алалхусус, компьютер ёрдамчии асосии омӯзгор буда, дар раванди таълим дарси омӯзиширо хеле шавқовар ва осон мегардонад ва ин аз босалоҳият будани омӯзгор низ вобастагии зич дорад ва омӯзгор бояд ҷумин нишондиҳандаҳои салоҳиятҳои умумифанниро доро бошад:

- доштани дониши мукаммали фаннӣ ва қобилияти ҷустуҷӯи маълумотҳоро;
- қобилияти интиҳоби роҳҳои самараноки ҳалли масъалаҳоро;
- қобилияти гурӯҳбандӣ кардан маводҳо дар раванди дарси омӯзиширо;
- қобилияти интиҳоби роҳҳои самараноки ҳалли масъалаҳо ва шарҳ додани мағҳумҳоро;
- қобилияти фикрронии мантиқиро;
- қобилияти дурусти истифодаи нутқ ва забонро дар раванди дарс ва гайра.

Дар ҷараёни машғулиятҳои таълимий китобҳои электронӣ, наворҳои ҳаҷман хурд (мултимедия), энциклопедӣ, дарсҳои видеой ва аз маводе, ки муаррифнома (презентатсия) карда шудааст, истифода менамоянд. Фарз кардем, ҳангоми омӯзиши фанни нучум ё физика омӯзиши назариявии табииати Замин ва сайёраҳое, ки дар он ҷо мо боре ҳам буда наметавонем, донистани он барои мо хеле мушкил мебошад. Маҳз дар ҳалли ҷумин мушкилӣ ба мо танҳо технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ мадад мерасонад. Дар раванди омӯзиши фанҳои гуманитарӣ ва дақиқ ба воситаи компьютер, ки ба шабакаи интернетӣ пайваст аст, омӯзгор метавонад оид ба тамоми мавзӯҳои фанҳои таълимий маълумотҳои мушаххасу зарурӣ дастрас намуда, онро ба воситаи проектор ва таҳтай электронӣ бараъло дар дарсҳои омӯзиши ба хонандагон намоиш дидад. Омӯзгор барои боҳабар шудан аз навғониҳои фанҳо ва илмҳои мусосир ба воситаи компьютер дар ҳама ҳолат ба шабакаи интернетӣ дохил шуда, маълумотҳои заруриро мутолиа намуда, ҷамъоварӣ намуда метавонад.

Донишгирдоварӣ ва захираи бозбинии иттилоот (иттилоотонӣ), ки тамоми соҳаҳои ҷомеа, аз ҷумла соҳаи илму маорифи кишварро низ фаро гирифтааст, боиси тағиироти қонунӣ дар сиёсати соҳаи мазкур гардидааст. Гузашта аз ин, ҷомеаи иттилоотӣ, муассисаҳои таълимий бояд дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим аз донишгирдоварӣ ва захираи бозбинии иттилоот бархурдор бошанд.

Мисоли равшане, ки нуктаи мазкурро исбот менамояд, сиёсати Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тадбирҳои давлат дар соҳаи илму маориф мебошад, ки дар Стратегияи



давлатии «Технология и таълим» иттилоотиу коммуникатсионӣ барои рушди Чумхурии Тоҷикистон», ки ҳанӯз бо Фармони Асосгузори сұлху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомалӣ Раҳмон аз санаи 5 ноябрин соли 2003, таҳти № 1174 (3) ба тасвиг расидааст ва дар «Стратегияи миллии рушди маорифи Чумхурии Тоҷикистон то соли 2020» инъикос гардидаанд, инчунин, дар Паёми имсолаи худ (26.12.2019) бо Фармони Асосгузори сұлху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, мұхтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон намудани солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ» хело бомаврид буданд.

Дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим воситаҳои иттилоотии барои соҳаи илму маориф пешбинишуда, технологияҳои иттилоотиу коммуникатсионии мувоғиқ бо маводи таълимию методӣ, техникию меъёри ва ташкилию дастурӣ арзёбӣ мегарданд, ки дар маҷмӯʻ амалӣ кардани технологияи мусоир барои истифодаи онҳо шароити мувоғиктарро фароҳам менамояд.

Аз ин чоست, ки дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим ба омӯзгорон зарурати аз худ кардани воситаҳои технологияи мусоир таълим, ба монанди технологияҳои шабакавӣ, телеконференсия, почтаи электронӣ, китобхонаҳои электронӣ, маҷмӯи барномаҳои компүтер ё нармағзор, низоми мултимедиа, дарсҳои видеой ва овозӣ ва гайра пеш омадааст ва омӯзгоронро зарур аст, ки барои баланд бардоштани сатҳи қасбият ва малакаю маҳорати худ мунтазам қӯшиш намоянд. Дар баробари ин, шаклҳои ба роҳ мондани фаъолияти омӯзишӣ аз ҳисоби тағири таносуби машғулиятҳои синғӣ ва беруназасинғӣ, афзудани теъдоди корҳои мустақилона, фардӣ ва дастҷамъонаи хонандагон, инчунин ҳаҷми машғулиятҳои амалӣ ва лабораторӣ ба миён меояд. Гайр аз ин, бо назардошти равияҳои нави иттилоотонӣ такмил ва азnavsозии мұхтавои маориф тақозои замон арзёбӣ шудааст, ки бори дигар тағириоти мунтазамро дар соҳаи илму маориф сабит менамояд.

Ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотиу коммуникатсионӣ дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар раванди омӯзиши фанҳои гуманитарӣ ва дақиқ ба тағириоти куллии вазифаи омӯзгор, ки мушовир ва ташкилқунанда ба шумор меравад, мусоидат менамояд. Ҳамин тарик, гуфтан мумкин аст, ки ҷорӣ намудани технологияи мусоир дар раванди таълиму тарбия барои ноил шудан ба натиҷаҳои зерин замина фароҳам меорад:

□ тағириқавӣ ва фардӣ намудани ҷараёни таълиму тарбия бо назардошти ҳусусиятҳои фардӣ ва синнусолии хонандагон, сатҳи омодагӣ, лаёқат, талабот ва шавқу рағбати онҳо;

□ тағириқавӣ ва фардӣ намудани ҷараёни таълиму тарбия бо назардошти ҳусусиятҳои фардӣ ва синнусолии хонандагон, сатҳи омодагӣ, лаёқат, талабот ва шавқу рағбати онҳо;

□ ҳавасманд кардани хонандагон ба худтакмилдиҳӣ ва худомӯзӣ;

□ омӯзиши таълими ҳамгирии фанҳо, падидаҳо ва воқеаҳо, тавсияи робитаи байни фанҳо дар таълим;

□ дигаргун шудани шаклҳо ва усулҳои ба роҳ мондани фаъолияти берун аз ҷараёни таълиму тарбия ба ҳамкорӣ дамгирии хонандагон.

Ҷанбаи мұхимтарини ташаккули фарҳанги иттилоотии шахсият ва дар маҷмӯъ тамоми ҷомеа, зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад.

Корбасти воситаҳои технологияи иттилоотӣ дар ҷараёни таълиму тарбия дар зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, асосан, дар самтҳои зерин амалӣ мегардад:

❖ кор бо бастаҳои барномаҳои педагогии амалӣ барои таълим ва назорат;

❖ иҷрои машқҳо бо истифодаи компүтер;

❖ истифодаи низоми мултимедиа, мұхаррири электронии матн, графика ва овозӣ, ҷадвали электронӣ ва гайра;

❖ таъсиси манбаъ ва захираҳои маълумот ва кор бо онҳо;

❖ коркарди барномавии худӣ бо истифодаи забонҳои барномасозӣ ва замимаҳо;

❖ ҳосил кардани малакаи кор дар шабака ва барқарор кардани робитаи тарафайни самарарабаҳши бо низоми маълумотдиҳӣ, инчунин малакаи истифодаи имконот, ки онҳо фароҳам меоранд;

❖ истифодаи технологияи иттилоотӣ дар фаъолияти таҳқиқӣ-ҷустуҷӯй.

Аз ин рӯ, таълими технологияи иттилоотӣ дар мактаб бояд тарзе ба роҳ монда шавад, ки мақсад аз он омӯхтани асосҳои технологияи иттилоотӣ ҳамчун омӯзиши пурра бошад, яъне хонандагон бояд мұхтавои фанро ба андозаи ҳадди ақал аз худ намоянд, ки дар онҳо имкони озодона ворид шудан ба мухити иттилоотиу таълимиро фароҳам орад.

Дар ин маврид зарур аст, ки байни ҷанбаҳои назарӣ ва амалии фанни технологияи иттилоотӣ тавозун муқаррар карда шавад.[14] Дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим иттилоотонии тамоми соҳаҳои ҳаёти чомеа ва дар робита бо он васеъ густариш ёфтани воситаҳои технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ ба мазмуну муҳтавои соҳаи маориф, технологияҳо ва шаклҳои он таъсири назаррас мерасонанд. Барои субъектҳои раванди таълим воситаҳои нави техникии омӯзишро фароҳам меоранд ва, ҳамчунин, барои бунёди низоми иттилоотии идораи маориф мусоидат менамоянд.[5] Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон лозим донист, ки таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурий аз синфи 5-ум таълим дода шавад. Бо ин мақсад, мувоғиқ ба нақшаи таълимиӣ аз соли таҳсили 2018-2019 дар синфҳои 5-6 ҳафтае як соат таълим дода мешавад.

Барои рушди салоҳиятҳои иттилоотию иртиботӣ мо бояд чунин корҳоро ба анҷом расонем:

- мучаҳҳаз намудани кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳуриро;
- бо шабакаи интернетӣ ва Wi-Fi (вай-фай) пайваст намудани тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳуриро;
- бунёди китобхонаҳои электронӣ ва локалӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳуриро;
- бо омӯзгорони ботаҷриба ва қадрҳои баландихтисоси соҳаи технологияи компютерӣ таъмин намудани муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳуриро.

Ҳамин тарик, технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ барои васеъ намудани ҷаҳонбинии иттилоотӣ ва баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи хонандагон дар шароити татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим мусоидат намуда, онҳоро бо донишҳои инноватсионии замонавӣ муссалаҳ менамояд, ҳавасмандии онҳоро зиёд намуда, бо навигарии илми мусоир ошно месозад.

АДАБИЁТ:

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М., 1995.
2. Бешенкова С.А., Прыйко Н.Н., Матвеева Н.В., Нурова Н.А. Формирование системно-информационной картины мира на уроках информатики // Информатика и образование. - 2000. - №4.
3. Босова Л.Л. Компьютерные уроки в начальной школе // Информатика и образование. - 2002. - №1.
4. Боковиков А.М. Модул контроля как фактор стрессоустойчивости при компьютеризации профессиональной деятельности // Психологический журнал. - 2000. - №1.
5. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере обучения: проблемы и перспективы. - М.:Педагогика, 1987.
6. Доронина О.В. Страх перед компьютером: природа, профилактика, преодоление // Вопросы психологии. - 1993. - №1.
7. Зарецкий А.В., Труханов А.В. А я был в компьютерном городе. -М.: «Просвещение», 1990.
8. Иванов В.Л. Электронный учебник: системы контроля знаний // Информатика и образование. - 2002.-№1.
9. Извозчиков В.В., Соколова Г.Ю., Тумалева Е.А. Интернет как компонент информационной картины мира и глобального информационно-образовательного пространства // Наука и школа. - 2000. - №4.
10. Калягин И., Михайлов Г. Новые информационные технологии и учебная техника // Высшее образование в России. - 1996. - №1.
11. Кершан Б., Новембер А., Стоун Дж. Основы компьютерной грамотности: Пер.с англ.-М.: Мир, 1989.
12. Клейман Г.М. Школа будущего: компьютеры в процессе обучения: Пер. с англ.-М.:Радио и связь, 1987.
13. Коул М. Новые информационные технологии, основные навыки и изнанка образования: что следует делать? // Социально-исторический подход в психологии обучения / Под ред. М. Коула. - М.: «Педагогика», 1989.
14. Хантер Б. Мои ученики работают на компьютерах: книга для учителя: пер. с англ. - М.: «Просвещение», 1989.

БА ТАВАЧЧУХИ МУАЛЛИФОН

Дар мачаллаи «Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон» мақолаҳои олимони соҳаи педагогика, устодони муассисаҳои олии қасбӣ, мушовирон, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва унвончӯёни ватанию ҳориҷӣ ба табъ расонида мешаванд.

Ба хотири беҳбуди фаъолияти мачаллаи «Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон» зарур медонем, ки мақолаҳо ба шакли зерин ба идораи мачалла пешниҳод карда шаванд: ҳатман бо хулосаи мухтасар (резюме) ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, мақола дорои сарлавҳа бошанд, маълумоти мухтасар дар бораи муаллиф (ному нараб, унвони илмӣ, вазифа ва чойи кор), шарҳ - номгӯи мақола ва адабиёти истифодашуда ба шакли ҳаттӣ ва электронӣ (дар диск ё флешка) ва як нусха мақола ба таври чопи принтерӣ пешниҳод карда шавад.

Маводи мақола ҳаматарафа санҷида шуда бошад.

Мақола бояд ба шакли компютерии Times New Roman Tj – 14 таҳия шавад.

Андозаи когаз: А - 4. Ҳошия: аз боло ва поён – 2, 5 см., тарафи чап – 3 см., рост – 1,5 см., андозаи хуруф – 14, фосилаи байни сатрҳо: 1,0.

Мақолаҳо дар давоми сол қабул карда мешаванд. Ба мақола шарҳи мухтасари мухтаво ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ илова карда мешавад. Шарҳи мухтасари мухтаво дар оғоз ва адабиёти истифодашуда дар охири мақола оварда мешавад.

Ҳайати таҳририя ҳақ дорад мақоларо бо назардошти таълоботи мачалла қабул ва кӯтоҳ қунад ва ё рад намояд. Мақолаҳо, ки пештар дар дигар нашрияҳо ба табъ расидаанд, қабул карда намешаванд. Дастанҳо барои тақриз арзёбӣ мешаванд ва муаллиф дар мавриди зарурат ба мухтавои он ошно мегардад.

Ба мақолаҳои унвончӯёни ва ҳимоятгарони корҳои номзадӣ тавсияи роҳбаронашон зарур аст.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В научном журнале «Вестник Академии образования Таджикистана» печатаются статьи учёных педагогов, преподавателей ВУЗ-ов, методистов, учителей средних общеобразовательных учреждений, аспирантов, местных и зарубежных соискателей, содержащие результаты исследований по педагогическим наукам.

При отправке статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском, и английском языках.

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый редактор Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи сдается электронная версия. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman Tj 14, формат А-4, интервал одинарный, поля: верхнее и нижнее -2,5 см, левое-3 см, правое - 1,5 см), все листы статьи должны быть пронумерованы.

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес. Далее через строку следует основной текст.

К статье прилагается резюме на таджикском, русском и английском языках с указанием названия статьи. Текст резюме приводится в начале статьи, список использованной литературы в конце.

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются с рекомендациями научных руководителей.

NOTES FOR THE AUTHORS

The scientific journal publishes “Bulletin of the Academy of Education of Tajikistan “articles by scientific educators, university professors, methodologists, teachers of educational institutions, graduate students of local and foreign applicants containing the results of research on pedagogical sciences.

When submitting articles to editorial board the following rules should be observed: the size of the article should not exceed 10 pages of computer text, including those tables bibliography drawings and annotation texts in Tajik Russian and English.

For the preparation of the article should be used the text editor Microsoft Word.

An electronic version remains simultaneously with the printout of the article. The manuscript must be printed on a computer font Times New Roman TJ 14, format A-4 single spacing upper and lower margins 2,5 sm, left 3 sm, right 1,5 sm and all the pages should be paginate.

At the top of the page in the center of the sheet is the title of the article below after one interval, the initials and surname of the author. Below is the name of the organization and address.

The main text follows through the given line. The article offers a summary in Tajik Russian and English with title of article. The text of the summary is given at the beginning of the article list of references at the end.

Editorial board reserves the right to make reductions and editorial changes to the article.

Articles do not comply with these rules are not accepted.

Articles of graduate students and applicants are accepted with the recommendations of supervisors.

ПАЁМИ АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОҶИКИСТОН
Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методӣ - №1, (34), 2020

Сармухаррӣ: *Бобизода F. M.*
Муовини сармухаррӣ : *Аминов С.*
Котиби масъул: *Муҳиддинзода Б.*
Мухаррири матни русӣ: *Чонмаҳмадова Г.Ш.*
Мухаррири матни англисӣ: *Абдулло-зода М.И.*
Мухаррири техникий: *Муҳиддинзода Б.*
Саҳифабанд: *Хайдаров Р.*

Муассис: Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА
Научно-просветительский и учебно-методический журнал - № 1, (34) 2020.

Главный редактор: *Бобизода F. M.*
Зам. главного редактора: *Аминов С.*
Ответственный секретарь: *Муҳиддинзода Б.*
Редактор русского текста: *Джонмакмадова Г.Ш.*
Редактор английского текста: *Абдулло-зода М.И.*
Технический редактор: *Муҳиддинзода Б.*
Верстка: *Хайдаров Р.*

Учредитель: Академия образование Таджикистана

BULLETIN OF ACADEMY OF EDUCATION OF TAJIKISTAN
Scientific-educational and Educational Journal - № 1, (34) 2020.

Chief Editor: *Bobizoda GH.M.*
Deputy Chief Editor: *Aminov S.*
Executive Secretary: *Muhiddinzoda B.*
Russian Text Editor: *Djanmakhmadova G.Sh.*
English Text Editor: *Abdullo-zoda M.I.*
Technical Editor: *Muhiddinzoda B.*
Verska: *Haidarov R.*

Founder: The Academy of Education of Tajikistan

*Ба матбаа 20.05. 2020 супорида шуд. Ба чон 25. 05. 2020 имзо шуд.
Когази оғсетӣ. Андозаи 60x84 1/8 ҷузъи ч. ш. 11,5. Төъдод 100 нусха. Супории №14
Дар матбааи «Фасл», кӯчаи А. Навоӣ 13 чон шудааст.*

*Сдано в печать 20.05. 2020. Подписано к печати 25.05.. 2020. Печать оффсетная. Формат
60x84 1/8 Условно-печатный лист - 12,5. Тираж - 100. Заказ№ 14.
Издательство «Фасл», 7734024, улица А. Навои, 13*

*Download in Print 20.05. 2020. Posted on 25.05. 2020. Offset printing.
Size 60x84 1/8 Printer's sheet - 11,5. Edition - 100. Assignment № 14 .
Publishing office "Fasl", 7734024, 13 A.Navoi Str.*